

ДОНИШГОҲИ МИЛЛИИ ТОЧИКИСТОН

Бо ҳуқуқи дастнавис
ТКБ: 347.99 (575.3)
ТДУ: 67.99(2т) 90
И-87

ИСОЗОДА БАҲОДУР ЧИЛЛАХОН

НАҚШИ ҲОКИМИЯТИ СУДӢ ДАР ТАҶМИНИ ҲУҚУҚУ
ОЗОДИҲОИ ИНСОН ВА ШАҲРВАНД ДАР ҶУМҲУРИИ
ТОЧИКИСТОН

ДИССЕРТАТСИЯ

барои дарёфти дараҷаи илмии номзади илмҳои ҳуқуқшиносӣ аз
рӯйи
иҳтисоси 12.00.01 – Назария ва таърихи ҳуқуқ ва давлат; таърихи
таълимот дар бораи ҳуқуқ ва давлат

Роҳбари илмӣ:
доктори илмҳои ҳуқуқшиносӣ,
профессор Сафарзода Б.А.

Душанбе – 2025

МУНДАРИЧА

МУҚАДДИМА	3-22
БОБИ 1. АСОСҲОИ НАЗАРИЯВИИ МАФҲУМ, МОҲИЯТ ВА МАЗМУНИ ҲИМОЯИ ҲУҚУҚИ ИНСОН ДАР ҶУМҲУРИИ ТОҶИКИСТОН	23 -86
1.1. Мафҳум ва моҳияти ҳимояи ҳуқуқи инсон	23-39
1.2. Ҳуқук ва озодиҳои инсон ҳамчун объекти таъсиррасонии ҳокимияти судӣ дар Тоҷикистон.....	39-61
1.3. Мафҳум, моҳият ва намудҳои ҳимояи судии ҳуқуқи инсон дар Ҷумҳурии Тоҷики	61-86
БОБИ 2 ФАҶОЛИЯТИ ҲОКИМИЯТИ СУДӢ ДАР ҶУМҲУРИИ ТОҶИКИСТОН ОИД БА ТАҶМИНИ ҲУҚУҚУ ОЗОДИҲОИ ИНСОН ВА ШАҲРВАНД	87-132
2.1. Максад, вазифа ва функцияҳои ҳокимияти судӣ оид ба таҷмини ҳуқуқу озодиҳои инсон ва шаҳрванд	87-117
2.2. Шаклҳо ва принсипҳои фаҷолияти ҳокимияти судӣ оид ба таҷмини ҳуқуқу озодиҳои инсон ва шаҳрванд	117-132
БОБИ 3. ДУРНАМОИ ТАҚМИЛИ ФАҶОЛИЯТИ ҲОКИМИЯТИ СУДӢ ДАР ҶУМҲУРИИ ТОҶИКИСТОН ОИД БА ТАҶМИНИ ҲУҚУҚУ ОЗОДИҲОИ ИНСОН ВА ШАҲРВАНД	133-166
ХУЛОСА.....	167-174
ТАВСИЯҲО ОИД БА ИСТИФОДАИ АМАЛИИ НАТИЧАҲОИ ТАҲҚИҚОТ	175-178
РӮЙХАТИ АДАБИЁТ (МАҶҲАЗҲО)	179-199
ФЕҲРИСТИ ИНТИШОРОТИ ИЛМИИ ДОВТАЛАБИ ДАРАҶАИ ИЛМИЙ	200-201

МУҚАДДИМА

Мубрамии мавзуи таҳқиқот. Мубрамияти мавзуи таҳқиқоти мазкур бо таҳаввулоти бузурге, ки дар се даҳсолаи сипаришуда, яъне пас аз қасби истиқолияти давлатии Ҷумҳурии Тоҷикистон ба вучуд омадаанд, алоқамандӣ дорад. Дигаргуниҳои мазкур соҳаҳои муҳимми ҳаёти ҷамъиятӣ – сиёсӣ, иқтисодӣ, иҷтимоӣ ва ҳуқуқиро фаро гирифта, ба соҳтори идорақунии давлатӣ ва рушди институтсионалии тамоми шоҳаҳои ҳокимијат таъсири амиқи худро гузошт. Дар ҳамин замина, таваҷҷуҳи афзояндаи илмӣ ва амалӣ ба масъалаҳои ташкил, фаъолият ва таҳаввули механизмҳои ҳокимијати давлатӣ ба назар мерасад. Диққати маҳсусро зимнан низоми судӣ талаб менамояд, ки ҳамчун яке аз муассиртарин ва нисбатан мустақили ҷузъҳои ҳокимијати давлатӣ ба шумор меравад.

Аҳамаияти вижаро пажуҳиши ҳокимијати судӣ ҳамчун ниходи эътирофшудаи таъминкунандай волоияти қонун ва кафолати ҳифзи ҳуқуқу озодиҳои инсон ва шаҳрванд, инчуни инсафӣ ва масъалаҳои муҳимми назорати ҳуқуқӣ аз болои фаъолияти мақомоти давлатӣ ва шахсони мансабдори онҳо пайдо кардааст. Ҳокимијати судӣ, бо доштани як қатор хусусиятҳои нодир, ба мисли мустақилият, беғаразӣ, салоҳияти қасбӣ ва асоснокии мурофиавӣ, вазифадор аст, ки нақши муассирро дар таъмини адолат ва пойдории тартиботи ҳуқуқӣ дар ҷомеа иҷро намояд. Вазифаи асосии он ҳимояи инсон аз ҳама гуна зухуроти ғайрихуқуқӣ, аз ҷумла амалҳо ва қарорҳои ғайриқонунии мақомоти давлатӣ мебошад.

Андешаи мазкур моҳияти расмии худро аз ҷониби роҳбарияти олии кишвар низ пайдо кардааст. Аз ҷумла, Асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ – Пешвои миллат, Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон дар Паёми худ ба Маҷлиси Олӣ аз 23 январи соли 2015, таъкид намуданд, ки “таҳқими ҳокимијати судӣ яке аз самтҳои афзалиятноки сиёсати давлатӣ ба шумор меравад, зоро масъалаи таъмини ҳуқуқ ва озодиҳои шаҳс маҳз бо фаъолияти ин ниход

алоқамандӣ дорад” [195]. Сардори давлат чунин қайд менамоянд: «Тақвияти фаъолияти ҳокимияти судӣ яке аз самтҳои асосии сиёсати давлатӣ мебошад, зоро фаъолияти суд бо инсон ва ҳуқуку озодиҳои ӯ пайванди ногусастаниӣ дорад» [195].

Амалигардонии пайвастаи ислоҳоти судӣ-ҳуқуқӣ дар Тоҷикистон ба таҳқими ҳокимияти судӣ ҳамчун шоҳаи комилҳуқӯқ ва мустақили ҳокимияти давлатӣ равона карда шудааст. Дар заминаи ислоҳотҳои мазкур як қатор санадҳои муҳимми меъёрии ҳуқуқӣ қабул гардидаанд, ки ҳадафи онҳо беҳсозии низоми судӣ, болобурди шаффофият, ҳисботдигӣ ва дастрасӣ ба адолати судӣ мебошад. Инчунин, ҷиҳати таҳқими иқтидори кадрии мақомоти судӣ, ташаккули кафолати мурофиавии мустақилияти судҳо, навсозии заминаи моддию техникии онҳо ва ҷорӣ кардани технологияҳои иттилоотӣ дар соҳаи мурофиаи судӣ тадбирҳои бунёдӣ андешида шуданд.

Новобаста аз натиҷаҳои ҳосилшуда, раванди ислоҳот ва таҳқими институтсионалии ҳокимияти судӣ ҳанӯз ҳам комилан анҷом напазирифтааст. Дар ин пайроҳа монеаҳои объективӣ ва субъективӣ ба назар мерасанд, ки бо омилҳои сиёсӣ-ҳуқуқӣ, иҷтимоӣ-иқтисодӣ ва фарҳангӣ алоқамандӣ дошта, ба рушди босуръати низоми судӣ таъсир мерасонанд. Аз ҷумла, дар баъзе ҳолатҳо самаранокии нокифояи механизми амалӣ кардани қарорҳои судӣ, инчунин нуқсонҳо дар амалигардонии ҳуқуқҳо мушоҳида мешаванд.

Илова бар ин, масъалаи мақом ва нақши ҳокимияти судӣ дар соҳтори давлатӣ-ҳуқуқӣ зарурати таҳлили бунёдӣ ва асосҳои назариявӣ-ҳуқуқиро тақозо менамояд. Илми муосири ҳуқуқ бо муайянсозии мағҳумҳои асосӣ, мушахҳас кардани пажуҳиши байнисоҳавӣ ва таҳияи асосҳои назариявӣ баҳри ислоҳоти минбаъдаи низоми судӣ бо назардошти стандартҳои байналмилалии марбут ба адолати судӣ ва ҳуқуқи инсон, рӯ ба рӯ гардидааст.

Бо ин назардошт, омӯзиши институти ҳокимияти судӣ дар шароити навсозии давлати тоҷикон дорои аҳаммияти муҳимми илмӣ ва

амалӣ мебошад. Муҳимияти ин раванд на танҳо ба зарурати таъмини ҳуқуқии фаъолияти мустақили ҳокимияти судӣ алоқаманд аст, балки бо эъмори давлати ҳуқуқбунёд, демократӣ ва иҷтимоӣ, ки дар маркази он инсон ва ҳуқуқҳои ҷудонашавандай ў қарор доранд, решапайвандӣ дорад. Ҳалли бомуваффақияти ин масъала дар сурати бархурди низомнок ба ҳампайвастагии назарияи ҳуқуқ, таҳлили қонунгузории ҷорӣ, амалияи татбиқи он ва дурнамои рушди минбаъдаи институтионалии ҳокимияти судӣ дар Ҷумҳурии Тоҷикистон даст хоҳад дод.

Сарфи назар аз он, ки ҳокимияти судӣ, воқеан яке аз се шоҳаи мустақил ва баробарҳуқуқи ҳокимияти давлатӣ эътироф гардида, моҳияти он дар қонунгузории амалқунандай Ҷумҳурии Тоҷикистон мустаҳкам карда шудааст, аммо ҷойгоҳ ва фаъолияти воқеии он дар низоми таъмини ҳуқуқ ва озодиҳои инсон ва шаҳрванд то имрӯз мавриди таҳлили ҳамаҷониба, амиқан асоснок ва аз ҷиҳати методологӣ санҷидашудаи илмӣ қарор нағирифтааст. Мушкилоти ҳокимияти судӣ ҳамчун институти таъминкунандай волоияти Конститутсия ва амалисозандай ҳуқуқҳои бунёдӣ, то ҳол дар доктринаи ҳуқуқшиносии ватаний ба таври пароканда ва дуюминдарача боқӣ мемонад. Масъалаҳои марбут ба табиати ҳуқуқӣ, соҳтори институтионалий, мазмуни функционалий, принсипҳои ташкилий ва механизмҳои ҳамкории судӣ бо дигар субъектҳои идоракунии давлатӣ, аксар маврид фаротар аз нақши он дар низоми ҳуқуқи инсон баррасӣ гардида, берун аз ниёзҳои муосири давлати ҳуқуқбунёд қарор мегиранд.

Зикри ин нукта муҳим аст, ки ислоҳоти судӣ дар Ҷумҳурии Тоҷикистон аз оғози солҳои 1990-ум маншаъ гирифта, хусусияти низомсозӣ дошт ва ба ташаккули низоми судии миллие равона гардида буд, ки ба принсипҳои волоияти қонун, конститутионализм, тақсимоти ҳокимият, мустақилияти судҳо ва адолати судии одилона мутобиқат намояд. Табодулотҳои мазкур асосҳои институтионалий ва меъёрии ташаккули ҳокимияти судиро, ки ба принсипҳои давлатдории демократӣ

ва ҳуқуқбунёд мувофиқ мебошанд, ба вучуд овардаанд. Мақсад аз ин ислоҳот, натанҳо азнавсозии институтсионалии низоми судӣ, балки фароҳам овардани замина барои эътиқоди мардум ба адолати судӣ ҳамчун кафили муҳимтарини қонуният, адолат ва амнияти ҳуқуқӣ, маҳсуб меёфт. Тағйиротҳое, ки дар ин марҳила сурат гирифтанд, ба ташакқули унсурҳои муосири шаклҳои демократии амалисозии фаъолияти судӣ мусоидат намуданд.

Аммо, дар амал мушоҳида мешавад, ки байни мақсадҳои эълонгардида ва вазъияти воқеии кор дар соҳаи ҳифзи судии ҳуқуқи инсон, ихтилофоти муайяне чой дорад. Дар адабиёти ҳуқуқӣ дуруст ишора мегардад, ки сарфи назар аз талошҳои пайваста дар самти навсозии низоми судӣ, ҳамоно сатҳи самаранокии он дар бахшҳои ҷудогона нигаронкунанда боқӣ мемонад. Аз ҷумла, ҳолатҳое чой доранд, ки санадҳои алоҳидаи судӣ бо ҳуқуқ ва озодиҳои конститутсионии инсон мухолифат менамоянд, ки нишонаи вучуд доштани мушкилоти низомнок дар механизмҳои амалисозӣ ва ҳифзи ҳуқуқҳои конститутсионӣ мебошад. Ин шаҳодат аз мавҷудияти камбудиҳои институтсионалиӣ, мурофиавӣ ва ҳуқуқтатбиқсозӣ менамояд, ки барои иҷрои пурраи вазифаҳои ҳокимиияти судӣ монеа эҷод мекунад.

Яке аз омилҳои калидӣ, ки боиси рӯйи кор омадани чунин вазъият гардидааст, ба андешаи мо, ин дар сатҳи нокифоя баррасӣ гардидани асосҳои назариявии ҳокимиияти судӣ ҳамчун институти иҷтимоӣ-ҳуқуқӣ мебошад. Дар шароити зудтағийрёбандай ҷомеа, масъалаҳои марбут ба қонуниятҳои инкишофи институтсионалиӣ, роҳҳои мутобиқшавӣ ба муҳити ҳуқуқии муосир, инчуни унсурҳои арзёбии самаранокии фаъолияти он дар самти ҳимояи ҳуқуқ ва озодиҳои инсон, ҳанӯз ҳам ба таври кофӣ мавриди омӯзиш қарор нагирифтаанд. Расидан ба ҳалли ин масъала душвор мебошад, зоро дар муҳити илми ҳуқуқшиносии ватани таҳқиқоти фарогир дар ин самт ҷой надошта, дар радифи баррасии сохтори ташкилию ҳуқуқии судҳо ва таъсири воқеии онҳо ба муҳити

хукуқӣ, инчунин баҳогузории чомеаи шаҳрвандӣ ба адолати судӣ мавриди омӯзиш қарор нагирифтааст.

Дар чунин шароит омӯзиши ҳамаҷонибаи ҳокимијати судӣ дар Ҷумҳурии Тоҷикистон бо назардошти марҳилаҳои ташаккул, рушди институтсионалӣ ва тағйироти он дар заминаи ислоҳоти хукуқӣ аҳамияти бештарро соҳиб гардидааст. Пажуҳиши мукаммали мақоми хукуқии конститутсионӣ, салоҳият, шаклҳои ташкилӣ ва принсипҳои фаъолияти он, инчунин омилҳое, ки алоқамандии ҳокимијати судиро бо дигар шоҳаҳои ҳокимијат муайян менамоянд, имкон фароҳам меорад, ки сабабҳои объективӣ ва субъективии паст будани самаранокии фаъолияти судӣ амиқан муайян карда шавад. Таҳқиқоти мазкур бошад, метавонад заминаҳои илмии асоснокро баҳри ҳалли мушкилоти ҷойдошта, инчунин такмили низоми судӣ ва таҳқими самаранокии он дар самти ҳимояи хукуқу озодиҳои инсон пешниҳод намояд.

Муносибати ҳамаҷониба ва байнисоҳавӣ ба омӯзиши ҳокимијати судӣ ҳамчун институти муҳимми давлати хукуқбунёд имкон медиҳад, ки на танҳо фаҳмиши гуногунҷанба доир ба ҳолат ва дурнамои рушди он имконпазир гардад, балки барои баланд бардоштани сифати адолати судӣ ва устувории институтсионалии судҳо тавсияҳои судманд манзур карда шавад. Маҳз дар натиҷаи таҳқиқоти ҳамаҷонибаи илмӣ имконияти бунёд намудани модели судманди ҳокимијати судӣ, ки салоҳияти анҷом додани рисолати конститутсионии худ – кафили хукуқу озодиҳои инсон ва шаҳрванд дар Ҷумҳурии Тоҷикистон бошад, имконпазир мегардад.

Дараҷаи таҳқиқи мавзуи илмӣ. Дар илми ҳукуқшиносии ватаний амалан таҳқиқоте вучуд надорад, ки дар он нақши ҳокимијати судӣ дар раванди ҳифзи хукуқи инсон ба таври комплексӣ ва ҳамаҷониба таҳлил гардида бошад. Ба масъалаи мазкур асарҳои олимони ватаний, аз қабили А.М. Диноршоҳ [161, с. 197], З.Х. Искандаров [39, с. 136], Ш.Ф. Искандарова [163, с. 191], Ш.Х. Камолов [164, с. 55], Х.М. Мирзамонзода [169, с. 378], И.К. Миралиев [65, с. 258], Д.С. Раҳмон [176, с. 177], (Б.А. Сафарзода) Б.А. Сафарова [88, с. 258], И.И. Саидов [177, с. 209], С.М.

Салоҳидинова [178, с. 200], А.Ф. Холиқзода [104, с. 488], Д.Х. Элназаров [187, с. 97], бахшида шудаанд.

Ҳамзамон, дар илми ватанӣ ҷанбаҳои алоҳидаи тартиби ташкил ва фаъолияти ҳокимияти судӣ муфассалтар омӯхта шудаанд. Дар ин самт асарҳои З. Ализода [14, с. 206], М.С.Faфуров [158, с. 26], А.М. Диноршоҳ [160, с. 197], Ҷ.М. Зоир [35, с. 287], А.И. Имомов [37, с. 208], М.А. Маҳмудзода [132, с. 26-28], С.Б. Мирзоев [170, с. 205], К.Н. Холиқов [105, с. 420], И.Р. Шодиевро [186, с. 176], зикр намудан мумкин аст.

Масоили фаъолияти низоми судӣ дар маҷмуъ ва қисмҳои алоҳидаи он (Суди Конститутсионӣ, Суди Олий, Суди Олии иқтисодӣ) дар асарҳои олимони ватанӣ, ба монанди Н.А. Абдуллоев [152, с. 28], Ф.Н. Абдуллозода [153, с. 223], С.И. Бахриддинов [20, с. 61], А.М. Диноршоҳ [31, с. 133], З.Х. Искандаров [127, с. 166-172], А.А. Муродов [171, с. 190], С.Б. Мирзоев [170, с. 205], Д.С. Раҳмон [176, с. 177], К.Н. Холиқов [107, с. 272], Б.Т. Худоёров [63, с. 396], омӯхта шудаанд.

Ҳамин тарик, дар илми ҳуқуқшиносии Тоҷикистон, гарчанде ки ҷанбаҳои гуногуни фаъолияти ҳокимияти судӣ омӯхта шуда бошанд ҳам, таҳқиқи ҳамаҷонибаи нақши ҳокимияти судӣ дар ҳифзи ҳуқуқи инсон гузаронида нашудааст. Бо ин мақсад, аз нигоҳи мо, ташкил намудани як самти маҳсус дар илми ҳуқуқшиносии ватанӣ, ки дар доираи он таҷрибаи танзими ҳуқуқии фаъолияти судӣ дар соҳаи ҳифзи ҳуқуқи инсон омӯхта шавад, мувофиқи мақсад мебошад. Инчунин, он бояд дорои аҳаммияти муҳимми назариявӣ ва амалӣ бошад.

Робитаи таҳқиқот ба барномаҳо ва ё мавзуъҳои илмӣ. Диссертатсия дар доираи лоиҳаи корҳои илмӣ-таҳқиқотии кафедраи ҳуқуқи инсон ва ҳуқуқшиносии муқоисавии факултети ҳуқуқшиносии Донишгоҳи миллии Тоҷикистон барои солҳои таҳсили 2016-2020 дар мавзуи «Проблемаҳои назариявии ташаккули низоми ҳуқуқии Ҷумҳурии Тоҷикистон дар замони муосир» ва нақшай корҳои илмӣ-таҳқиқотии кафедра барои солҳои 2021-2025 дар мавзуи «Масъалаҳои назариявии

инкишофи низоми ҳуқуқии Ҷумҳурии Тоҷикистон дар партави равандҳои ҷаҳонишавӣ» иҷро гардидааст.

ТАВСИФИ УМУМИИ ТАҲҚИҚОТ

Мақсади таҳқиқот. Ба сифати ҳадафи асосии таҳқиқоти диссертационӣ таҳлили ҳамаҷонибаи назариявӣ-ҳуқуқии ташкил ва фаъолияти ҳокимияти судӣ дар Ҷумҳурии Тоҷикистон дар самти ҳимоя ва таъмини ҳуқуқу озодиҳои инсон ва шаҳрванд мебошад. Инчунин, ҳадафи дигари таҳқиқотро зарурати омӯзиши ҳамаҷонибаи раванди ҳуқуқҳимоявии фаъолияти ҳокимияти судӣ, муайян кардани мушкилоти ҷойдошта дар ин самт ва пешниҳод намудани роҳҳои баланд бардоштани самаранокии фаъолияти судӣ дар самти ҳифзи ҳуқуқи инсон ташкил медиҳад. Ошкор намудани тамоюлҳои рушди ҳокимияти судӣ ва муайян намудани дурнамои такмили минбаъдаи он, ҳадафи дигари таҳқиқотро ташкил медиҳад.

Вазифаҳои таҳқиқот. Баҳри ноил гардидан ба ҳадафҳои мазкур ҳалли вазифаҳои зерин ба мақсад мувоғиқ мебошад:

- муайян намудани институтионализатсияи воситаҳо ва шаклҳои ҳимояи судии ҳуқуқи инсон;
- таҳлили ҳуқуқ ва озодиҳои инсон ҳамчун самти калидии таъсири ҳокимияти судӣ дар Тоҷикистон;
- муайян кардани ҳадафҳо, вазифаҳо, функсияҳо, шаклҳо ва принципҳои фаъолияти мақомоти судӣ ҷиҳати таъмини ҳуқуқ ва озодиҳои инсон;
- таҳқиқи омилҳое, ки самаранокии фаъолияти ҳокимияти судиро дар самти таъмини ҳуқуқ ва озодиҳои инсон муайян менамоянд;
- таҳлили ҳамаҷонибаи тадбирҳои андешидашуда оид ба дигаргунсозии низоми судӣ ва тақвияти самаранокии он дар самти таъмини ҳуқуқу озодиҳои инсон ва шаҳрванд.

Объекти таҳқиқотро муносибатҳои ҳуқуқӣ дар самти ташкил ва фаъолияти ҳокимияти судӣ дар Ҷумҳурии Тоҷикистон ҳамчун кафили таъмин ва ҳифзи ҳуқуқу озодиҳои инсон ва шаҳрванд ташкил медиҳад.

Мавзуи (предмети) таҳқиқотро ҳокимияти судӣ ҳамчун институти бунёдии давлатӣ-ҳуқуқии механизми таъминкунандай ҳуқуқ ва озодиҳои шаҳрванд ташкил менамояд.

Марҳила, макон ва давраи таҳқиқот (доираи таърихии таҳқиқот). Таҳқиқоти диссертационии мазкур ду давраи ташкил ва фаъолияти ҳокимияти судиро дар соҳаи ҳифзи ҳуқуқи инсон – аз соли 1991 то 2006 (раванди ислоҳоти ҳокимияти судӣ дар Тоҷикистон) ва аз соли 2006 то имрӯз (раванди такмили фаъолияти ҳокимияти судӣ)-ро фарогир мебошад.

Давраи таҳқиқоти диссертационӣ ба солҳои 2017-2025 рост меояд.

Асосҳои назариявии таҳқиқот аз равишҳои илмӣ ва дидгоҳҳои олимони ватанӣ ва хориҷӣ иборат аст, ки ба ҷанбаҳои гуногуни тартиби ташкил ва фаъолияти мақомоти судӣ вобастагӣ доранд. Муқаррароти асосии таҳқиқот бо истифода аз асарҳои илмии олимони ҳуқуқшиносӣ ватанӣ ва хориҷӣ, ба монанди С.А. Авакян, З. Ализода, М.В. Баглай, А.М. Диноршоев, Г.Т. Ермошин, В.В. Ершов, В.Д. Зоркин, Ҷ.М. Зоир, А.И. Имомов, З.Х. Исқандаров, Ш.Ф. Исқандаров, М.И. Клеандров, В.В. Лазарев, В.М. Лебедев, М.А. Маҳмудзода, Х.М. Мирзамонзода, И.Л. Петрухин, Д.С. Раҳмон, Б.А. Сафарзода, Н.М. Чепурнова, И.Р. Шодиев, К.Н. Ҳолиқов ва дигарон анҷом пазируфта, имкон дод, ки маводи зарурии назариявӣ ҷамъ карда шуда, майдони омӯзиши ҳокимияти судӣ муайян карда шавад.

Асосҳои методологии таҳқиқот. Бо назардошли ҷанбаи комплексии умуминазариявӣ доштани таҳқиқи мавзуъ, муаллиф усули умумиилмии дониш – диалектикаро истифода бурдааст. Дар баробари ин, усулҳои маҳсуси илмӣ, ба монанди таърихӣ-ҳуқуқӣ, расмӣ-мантиқӣ, оморӣ, усули ҳуқуқшиносии муқоисавӣ ва ғайра истифода шуданд.

Усулҳои мазкур имкон доданд, ки хуносабарории назариявӣ анҷом дода шуда, тавсияҳои мушаххас оид ба такмили қонунгузории амалкунанда таҳия карда шаванд.

Заминаҳои эмпирӣ. Дар ҷараёни таҳқиқоти диссертатсионӣ Конститутсияи ҶТ, қонунҳои конститутсионӣ, кодексҳо, қонунҳо, қарорҳои Ҳукумати ҶТ, барнома ва стратегияҳои давлатӣ истифода шудаанд. Дар баробари санадҳои миллӣ, инчунин, санадҳои даҳлдори меъёрии хуқуқии байналмилалӣ, қонунгузории давлатҳои алоҳида оид ба хуқуқи инсон мавриди истифода қарор гирифтаанд. Муҳимтарин замина ва роҳнамои таҳқиқот Паёмҳои ҳарсолаи Президенти ҶТ ба Маҷлиси Олии ҶТ ба ҳисоб мераванд.

Навғонии илмии таҳқиқот. Дар таҳқиқоти диссертатсионии пешниҳодшуда бори аввал дар доираи илми хуқуқии ватаний таҳлили ҳамаҷонибаи назариявӣ-хуқуқии механизми таъмини давлатии ҳукуқ ва озодиҳои шаҳрвандон дар Ҷумҳурии Тоҷикистон гузаронда шудааст. Ба омӯзиши асосҳои институтсионалӣ, инчунин ҳусусиятҳои ташкилио функционалӣ ва соҳтории ҳокимияти судӣ диққати маҳсус дода шудааст. Навғонии илмии рисола дар муносибати ҳамаҷониба ба таҳқиқи қонуниятҳои ташаккул ва таҳаввули ҳокимияти судӣ дар Тоҷикистон, ошкор кардани мушкилоти мубрами ин соҳа ва таҳияи қарорҳои аслии муаллиф, ки ба бартараф кардани онҳо равона шудаанд, ифода мейбад. Дар рисола принсипҳои асосии ташкил ва фаъолияти ҳокимияти судӣ, нақши он дар ҳамкорӣ бо дигар шоҳаҳои ҳокимияти давлатӣ ва аҳамияти он дар таъмини ҳукуқ ва озодиҳои конститутсионӣ ошкор карда шудаанд. Натиҷаҳои бадастомада фаҳмиши илмии ҳокимияти судиро ҳамчун унсури марказии механизми ҳифзи ҳуқуқи инсон амиқтар мегардонанд ва метавонанд барои таҳқиқоти минбаъда, инчунин такмили қонунгузорӣ ва амалияи татбиқи ҳукуқ дар Ҷумҳурии Тоҷикистон асос гарданд.

Дар доираи таҳқиқоти диссертатсионӣ функцияҳои асосии ҳокимияти судӣ дар ҷанбаи татбиқи амалий ва ҳимояи ҳукуқ ва озодиҳои

шахс таҳлил карда шуданд. Таснифоти асосноки омилхое, ки ба дараҷаи самаранокии фаъолияти судӣ дар самти таҳлилшаванда таъсир мерасонанд, гузаронида шудааст. Инчунин дар рисола самтҳои илмии асоснокшудае, ки ба рушди минбаъдаи падидаи ҳокимияти судӣ, инчунин ба тақвияти аҳамияти он дар механизми таъмини кафолатҳои ҳуқуқии шахс бо назардошти хатарҳои мубрам ва динамикаи ташаккули давлати ҳуқуқбунёд нигаронида шудаанд, таҳия карда шудаанд.

Нуктаҳои ба ҳимоя пешниҳодшаванда. Ба ҳимоя нуктаҳои илмии зерин, ки аз зумраи навгониҳои илмии таҳқиқот маҳсуб меёбанд, пешниҳод карда мешаванд:

1. Институти ҳимояи ҳуқуқи инсон низоми мукаммали том ва серпаҳлу буда, дар худ механизмҳои меъёрӣ-ҳуқуқӣ, инфиродӣ-ҳуқуқӣ ва ташкилӣ-институтсионалиро, ки баҳри таъмини ҳимояи ҳуқуқу озодиҳои инсон равона шудаанд, чой додааст. Дар назарияи ҳуқуқӣ ва фаъолияти ҳуқуқэъҷодкунӣ категорияҳои «ҳимояи давлатӣ», «ҳимояи ҳуқуқӣ», «ҳимояи судӣ» ва ғ., шаклҳои гуногуни як зуҳуроти ҳуқуқӣ мебошанд. Новобаста аз фарқияти шартии истилоҳӣ категорияҳои мазкур дар робитаи зич буда, яқдигарро пурра менамоянд, чунки ҳамаи онҳо як моҳият - фаъолияти институти ҳимояи ҳуқуқи инсонро дар давлати ҳуқуқӣ ифода менамоянд.

2. Концепсияи муосири ҳуқуқи инсон ба таҷрибаи таъриҳан ташакқулёфтai танзими равандҳои ҷамъиятий ва давлатӣ тавассути ҳуқуқ ва механизмҳои ҳуқуқии таъсиррасонӣ ба муносибатҳои иҷтимоӣ такя мекунад. Бояд қайд кард, ки ташакқул ва рушди тасаввурот дар бораи ҳуқуқи инсон, инчунин ташкили механизмҳои ҳимояи онҳо дар тамаддунҳои гуногун якранг сурат нағирифтаанд. Ин ҳолат ба вижагиҳои ањанаҳои фарҳангӣ-таъриҳӣ, ақидаҳои фалсафӣ ва динӣ, ҳусусиятҳои шуури ҷамъиятий, инчунин низоми меъёрҳои ахлоқӣ, ки барои ҷомеаҳои мушаҳҳас хос аст, пайвандӣ дорад. Ҳуқуқи инсон бояд ҳамчун падидаи универсалиӣ, ба тағирёбии таъриҳӣ дучоршуда, ки

мачмӯи имкониятҳо ва озодиҳои аз ҷиҳати ҳуқуқӣ ва ахлоқӣ мустаҳкамшудаи шахсро инъикос мекунад, баррасӣ карда шавад. Эътироф, таъмин ва ҳимояи онҳо ҳам ба давлатҳои мушаххас ва ҳам ба ҷомеаи байналмилалӣ, ки кафили дастаҷамъонаи риояи ҳуқуқу озодиҳои бунёдӣ мебошанд, вогузор карда мешавад. Дар доираи ин таҳқиқот, ҳуқуқҳои инсон ҳамчун низоми институтсионалии имкониятҳо ва иддаои шахс, ки бо давлат робитаи ҳуқуқӣ ва иҷтимоӣ доранд, бо масъулияти муштараки механизмҳои миллӣ ва байналмилалӣ барои татбиқ ва ҳифзи онҳо муайян карда мешаванд, фаҳмида мешавад.

3. Ҳокимияти судӣ дар таъмини ҳуқуқ ва озодиҳои инсон ва шаҳрванд дар тамоми ҷомеаи байналмилалӣ нақши калидиро иҷро менамояд. Аз таҳлили муқаррароти Конститутсияи ҶТ метавон ҷунин хулоса намуд, ки дар он як қатор муқаррароте ҷой гирифтаанд, ки муайянкунандай самтҳои асосии ҳимояи судӣ, ҳуқуқу озодиҳои зери ҳимояи судӣ қарордошта, намудҳои даҳлдори фаъолияти судӣ, шартҳои дурусти ташкили фаъолияти судӣ ва кафолатҳои амалисозии ҳимояи судӣ мебошанд. Бо дарназардошти ин гуфтаҳо метавон ба ҷунин натиҷа расид, ки ҳимояи судии ҳуқуқи инсон – ин маҷмӯи ҳуқуқҳои моддӣ ва мурофиавии ба ҳар як шахс, новобаста аз тағовутҳои иҷтимоӣ, ҷинсӣ, наҷодӣ, миллӣ, забонӣ ё мансубияти сиёсӣ ва ё асли баромад, вазъи молумулкӣ ва мақоми расмӣ, ҷойи истиқомат ва таваллуд ва ғ. мутааллиқбудае мебошад, имконияти барқарор намудани ҳуқуқҳои поймолшуда ё пешгирий кардани истифодаи гайриқонуни меъерҳои ҳуқуқиро тавассути муроҷиат намудан ба суд, фароҳам меорад.

4. Мутобики асосҳои конститутсионӣ-ҳуқуқии Ҷумҳурии Тоҷикистон таъмини ҳуқуқу озодиҳои инсон ва шаҳрванд ҳадафи волотарин ва афзалиятноки фаъолияти ҳокимияти судӣ дониста шуда, мазмун, соҳтор ва меъерҳои самаранокии онро муайян менамояд. Ҳамаи вазифаҳои дигари низоми судӣ ҳусусияти тобеъ доранд ва дар заминаи расидан ба ин ҳадафи бунёдӣ, ки ба тасдиқи волоияти ҳуқуқ ва адолат равона шудааст, амалӣ карда мешаванд. Қонунгузории миллӣ вазифаҳои

ҳокимияти судӣ, аз ҷумла ҳифзи асосҳои соҳти конститутсионӣ, таъмини устуории институтҳои ҳуқуқӣ ва амали мустақими Конститутсияро мушаххас мекунад. Ба нақши судҳо дар ҳимояи ҳуқуқҳои субъективии шаҳрвандон ва назорати конститутсионии санадҳои меъерӣ аҳамияти маҳсус дода мешавад, ки эътимоди ҷомеаро ба низоми судӣ ҳамчун кафили асосии ҳуқуқ ва озодиҳои шахс мустаҳкам мекунад. Ҳамин тариқ, ҳокимияти судӣ дар Ҷумҳурии Тоҷикистон як ниҳоди қалидӣ буда, татбиқ ва ҳимояи ҳуқуқу озодиҳои конститутсиониро таъмин менамояд, ки моҳияти мақоми ҳуқуқии онро дар механизми давлат ташкил медиҳад.

5. Таъиноти афзалиятноки ҳокимияти судӣ дар Ҷумҳурии Тоҷикистон аз таъмин ва ҳимояи ҳуқуқу озодиҳои инсон ва шаҳрванд иборат аст, ки дар ягонагии андозагирии функционалӣ ва мурофиавии он зоҳир мегардад. Ин вазифа аз ҷиҳати функционалӣ тавассути ба амал баровардани адолати судӣ, ҳалли низоъҳои иҷтимоӣ ва назорати конститутсионӣ-ҳуқуқӣ, аз ҷумла назорати мақомоти тафтишоти пешакӣ ва прокуратура амалӣ карда мешавад. Ҷанбаи мурофиавӣ дар риояи қатъии тартибот, мӯҳлатҳо ва шаклҳои муқаррарнамудаи қонун ифода ёфта, қонунӣ, пешгӯишаванда ва одилона будани қарорҳои судиро кафолат медиҳад. Ҳамин тариқ, робитаи табиии принсипҳои функционалӣ ва мурофиавии фаъолияти ҳокимияти судӣ татбиқи самараноки рисолати онро ҳамчун падидай асосии ҳимояи ҳуқуқ ва озодиҳои конститутсионии шахс таъмин менамояд.

6. Мақсадҳо ва вазифаҳои дар назди ҳокимияти судӣ қарордошта дар функцияҳои он таҷассум меёбанд. Дар асоси таҳлили гузаронидашуда ба хулосае омада шудааст, ки чудо карданни функцияҳои ҳокимияти судӣ ба функцияҳои умумӣ ва маҳсус ба мақсад мувоғиқ аст. Функцияҳои умумӣ ҳокимияти судиро ҳамчун падидай маҳсуси давлатӣ-ҳуқуқӣ, ки ба низоми ҳокимияти оммавӣ дар маҷмӯъ хос аст, тавсиф мекунанд. Функцияҳои маҳсус вижагиҳои асосии онро ҳамчун шоҳаи

мустақили ҳокимияти давлатӣ ошкор менамояд, ки дорои ваколатҳои маҳсус оид ба таъмини ҳуқуқ ва озодиҳои инсон ва шаҳрванд мебошад.

7. Фаъолияти ҳокимияти судӣ дар Ҷумҳурии Тоҷикистон ба низоми принсипҳое асос ёфтааст, ки табиати ҳуқуқӣ, таъинот ва ҷойгоҳи онро дар соҳтори ҳокимияти оммавӣ ифода мекунанд. Ин принсипҳо дар Конститутсия ва дигар санадҳои меъёрии ҳуқуқӣ муқаррар карда шудаанд ё аз мундариҷаи онҳо бармеоянд. Дар байни онҳо мустақилияти ҳокимияти судӣ, волоият ва амали мустақими Конститутсия, қонуният, соҳибваколатӣ (пурраҳокимиятӣ) ва ошкоро сурат гирифтани мурофиаи судӣ калидӣ мебошанд. Ин принсипҳо бо ҳам алоқаманданд буда, ба мақоми хос доштани ҳокимияти судӣ дар низоми таҷзияи ҳокимияти давлатӣ асос меёбанд. Онҳо бевосита ба самаранокии ичрои вазифаи асосии суд – таъмин ва ҳимояи ҳуқуқ ва озодиҳои инсон ва шаҳрванд таъсир мерасонанд. Дар маҷмӯъ, ин принсипҳо механизмҳои ҳуқуқии кафолати адолат, устуворӣ ва табиати ҳуқуқии давлатдорӣ дар Ҷумҳурии Тоҷикистон мебошанд.

8. Пажуҳиши ҳокимияти судӣ дар Тоҷикистон ҳамчун кафолатдиҳандай ҳуқуқ ва озодиҳои инсон ва шаҳрванд, ҳамзамон омӯзиши равандҳои ислоҳот ва такмили онро низ дар назар дорад. Бо ин мақсад, раванди ислоҳоти ҳокимияти судӣ ва раванди такмили ҳокимияти судиро бояд аз ҳамдигар фарқ намуд. Раванди ислоҳот дар Тоҷикистон, бо раванди қабули Конститутсияи кишвар ва гузариш ба низоми таҷзияи ҳокимият, инчунин дар асоси Конститутсия муайян кардани низоми судии давлат алоқаманд мебошад. Раванди такмил бошад, бо таҳия ва қабули барномаҳои минбаъдаи ислоҳоти судӣ-ҳуқуқӣ дар Тоҷикистон алоқамандӣ дорад.

9. Ислоҳоти судие, ки дар Тоҷикистон дар солҳои 1990-ум гузаронида шуд, низоми ҳокимияти судиро ба қуллӣ дигаргун намуда, ҷойгоҳ ва аҳамияти онро дар низоми кафолати ҳуқуқу озодиҳои инсон ба таври назаррас тағйир дод. Дар миёни натиҷаи ин дигаргуниҳо тасдиқи

конституционии принсипи таҷзияи ҳокимият ва эътирофи ҳокимияти судӣ ҳамчун шоҳай мустақили ҳокимияти давлатӣ, муайян кардани таъмини ҳуқуқ ва озодиҳои шахс ҳамчун ҳадаф ва вазифаи афзалиятноки он, инчунин тавсеаи назарраси функсияҳои ҳокимияти судӣ, аз ҷумла салоҳиятҳои назоратӣ ҷойгоҳи хоса доранд. Илова бар ин, ин ислоҳот ба институционализатсияи принсипҳои демократии ташкил ва фаъолияти судҳо мусоидат кард, ки асосҳои давлати ҳуқуқиро мустаҳкам кард.

10. Мавқеъҳои мавҷуда дар илми ватанӣ ва барномаҳои ислоҳоти судӣ-ҳуқуқиро таҳлил таҳлил намуда, метавон ду самти афзалиятноки такмили минбаъдаи ҳокимияти судиро, ки барои тақвияти кафолатҳои ҳуқуқ ва озодиҳои шахс аҳамияти бевосита доранд, ҷудо кард. Самти аввал функционалӣ, ки масъалаҳои такмили ташкили низоми судӣ, рушди институти судҳои маҳсусгардонидашуда, тақвияти назорати судӣ ва самаранокии иҷрои санадҳои судӣ мебошад. Самти дуюм ташкилий, ки бо таъмини шароити муносаби моддӣ-техникии фаъолияти судҳо, ташаккули иқтидори баландиҳтисоси қадрӣ, инчунин бо дигар ҷанбаҳои дастгирии захиравӣ ва инфрасоҳтории фаъолияти низоми судӣ алоқаманд аст.

Тавсияҳои амалӣ ҷиҳати такмили қонунгузории Ҷумҳурии Тоҷикистон дар самти ҳимояи судии ҳуқуқи инсон. Бо мақсади баланд бардоштани самаранокии механизми судии ҳимояи ҳуқуқ ва озодиҳои инсон ва шаҳрванд дар Ҷумҳурии Тоҷикистон, пешниҳод мегардад, ки ба қонунгузории амалкунанда чунин тағиӣру иловаҳо ворид карда шавад:

1. Бахри таҳқими кафолатҳои ҳифзи ҳуқуқи инсон, ба андешаи мо, дар қонунгузории мурофиавӣ ворид намудани меъёрхое, ки фарогирандаи масъалаҳои зерин мебошанд, ба мақсад мувофиқ аст:

– Муқаррар намудани уҳдадорӣ нисбат ба судҳо ҷиҳати асоснок намудани рад кардани муроҷиат ва шикоятҳое, ки марбут ба ҳимояи ҳуқуқ ва озодиҳои инсон мебошанд;

- Фароҳам овардани имкониятҳои бештар баҳри ҷамъоварӣ намудани далелҳо барои тарафҳо, маҳсусан барои шаҳрвандоне, ки таҳсилоти қасбии ҳуқуқӣ надоранд;
- Пешбинӣ кардани уҳдадории ҳатмӣ нисбат ба судҳо ҷиҳати фаҳмондани ҳуқуқҳои иштирокчиёни мурофиа дар ҳама марҳилаҳои баррасии судӣ.

2. Айни замон дар қонунгузории Ҷумҳурии Тоҷикистон ҳадафи дақиқ ва ягонаи умумии ҳокимияти судӣ ҳамчун шоҳай мустақили ҳокимияти давлатӣ муайян карда нашудааст. Бо ин мақсад, пешниҳод мегардад, ки ба Қонуни конститутсионии Ҷумҳурии Тоҷикистон «Дар бораи судҳои Ҷумҳурии Тоҷикистон» моддаи алоҳида ворид карда шуда, ҳадафҳои умумии ҳокимияти судӣ дар шакли – «таъмин ва ҳимояи ҳуқуқ ва озодиҳои инсон ва шаҳрванд, таҳқими қонуният, адолат ва волоияти Конститутсия» муқаррар карда шавад.

Инчунин, дар қонунгузорӣ ҳадафҳо, вазифаҳо ва функсияҳои ҳокимияти судӣ ба таври низомнок ҷудо карда нашудааст, ки боиси номуайяни назариявӣ-ҳуқуқӣ мегардад. Аз ин рӯ, пешниҳод карда мешавад, ки дар санадҳои меъёрии ҳуқуқӣ (аз ҷумла, дар барномаҳои ислоҳоти судӣ-ҳуқуқӣ) мағҳумҳои зерин ворид карда шаванд:

- ҳадаф – ҳолати аз ҷиҳати стратегӣ дилҳоҳи низоми ҳуқуқӣ, ки ноил шудан ба он ҳадафи фаъолияти мақомоти судӣ мебошад;
- вазифаҳо – самтҳои мушаххаси фаъолият, ки марҳилаҳои амалисозии ҳадафҳоро ташкил медиҳанд;
- функсияҳо – намудҳои мукаммали фаъолияти ҳокимияти судӣ, ки ба таври институтсионаӣ таҳқим баҳшида шудаанд.

3. Вазифаҳои ҳокимияти судӣ бештар маврид бо вазифаҳои судҳои чудогона ҳамсон шуморида мешавад ва ё бидуни асоснокие аз мақомоти дигари ҳифзи ҳуқуқ ба он интиқол дода мешавад. Бо ин мақсад, пешниҳод мегардад, ки дар сатҳи қонунгузорӣ вазифаҳои зерин ҷудо карда шаванд:

- вазифаҳои умумии ҳокимияти судӣ ҳамчун шоҳаи ҳокимияти давлатӣ;
- вазифаҳои маҳсуси судҳои дорои салоҳияти муайяндошта (конституционӣ, маданий, ҷиноятӣ ва ғ.).

Ба мақсад мувоғиқ аст, ки дар Қонуни конституционии Ҷумҳурии Тоҷикистон «Дар бораи судҳои Ҷумҳурии Тоҷикистон» моддаи алоҳида – «Вазифаҳои ҳокимияти судӣ» ворид карда шавад.

4. Дар қонунгузории амалкунандаи Ҷумҳурии Тоҷикистон то ҳол ба таври амиқ муқаррар нагардидааст, ки адолати судӣ ягона шакли фаъолияти ҳокимияти судӣ ба ҳисоб меравад, ки тавассути намудҳои гуногуни мурофиаи судӣ ба амал бароварда мешавад. Бо ин мақсад, пешниҳод карда мешавад, ки ба Қонуни конституционии Ҷумҳурии Тоҷикистон «Дар бораи судҳои Ҷумҳурии Тоҷикистон» чунин тағиирот ворид карда шаванд:

- тавассути меъёри ҳуқуқӣ муқаррар карда шавад, ки ягона шакли амалий гардонидани ҳокимияти судӣ ин адолати судӣ мебошад;
- ба таври иловагӣ ишора карда шавад, ки адолати судӣ тавассути мурофиаҳои судии конституционӣ, маданий, ҷиноятӣ, маъмурӣ ва иқтисодӣ ба амал бароварда мешавад.

5. Принципҳои ҳокимияти судӣ дар қонунгузории амалкунанда ба таври пароканда муайян карда шудаанд, ки боиси номуайяни татбиқи ҳуқуқ мегардад.

Пешниҳод менамоем, ки ба Қонуни конституционии Ҷумҳурии Тоҷикистон «Дар бораи судҳои Ҷумҳурии Тоҷикистон» боби алоҳида ворид карда шуда, дар он номгӯ ва таснифи принципҳои асосии фаъолияти ҳокимияти судӣ дар чунин шакл муқаррар карда шавад: соҳибихтиёрий, мустақилият, волоияти Конституция, қонунийт, ошкорбаёнӣ, соҳибваколат ва ягонагии ҳокимияти судӣ.

Дар амал, бештар маврид принципҳои фаъолияти ҳокимияти судиро бо принципҳои мурофиаи судӣ (масалан, ошкор баргузор гардидани мурофиа, мубоҳисаи тарафҳо) омехта менамоянд. Бо

дарназардошти ин ҳолат, пешниҳод мегардад, ки дар қонунгузории мурофиавии Ҷумхурии Тоҷикистон чунин таснифбандӣ ҷой дода шавад: принципҳои мурофиаи судӣ ҳамчун категорияи динамикии мурофиавӣ ва принципҳои ҳокимияти судӣ ҳамчун асосҳои институтсионалии ташкили адолати мустақили судӣ.

Аҳамияти назариявӣ ва амалии таҳқиқот. Аксарияти пешниҳод ва хулосаҳои дар рисола манзургардида метавонанд, ки барои таҳқиқотҳои назариявии соҳаҳои муҳталифи ҳуқуқ ва амалияи судӣ нақши муассир гузоранд. Пеш аз ҳама, онҳо барои истифода дар раванди омодасозии таҳқиқотҳои минбаъдаи илмӣ, ки фарогирандаи пажуҳиши паҳлуҳои назариявӣ ва амалии ҳокимияти судӣ дар Тоҷикистони муосир мебошанд, тавсия мегарданд. Инчунин, нуктаҳои дар диссертатсия матраҳшударо метавон ҳангоми омӯзиши фанҳои таълимии «Назарияи давлат ва ҳуқуқ», «Таърихи давлат ва ҳуқуқи Тоҷикистон», «Ҳуқуқи инсон», «Ҳуқуқи конститутсионӣ», «Мақомоти ҳифзи ҳуқуқ», инчунин ҳангоми омода намудани воситаи таълимӣ, маводҳои лексионӣ ва дастурҳои таълимӣ-методӣ мавриди истифода қарор дод.

Таҳқиқоти диссертационӣ натанҳо дорои аҳамияти назариявӣ, балки амалӣ низ мебошад. Аҳамияти амалии таҳқиқот бо ҳалли вазифаҳои марбут ба муайян кардани сабабҳо ва монеаҳои ташаккулёбии ҳокимияти судӣ, таҳаввулёбии он ҳамчун кафили ҳуқуқу озодиҳои инсон ва шаҳрванд, инчунин истифода намудани ҷузъе аз нуктаҳои назариявӣ баҳри такмил ва ислоҳоти минбаъдаи низоми судӣ дар Тоҷикистон ва зерсоҳторҳои он, алоқаманд мебошад.

Дараҷаи эътиимоднокии натиҷаҳои таҳқиқот бар асоси саҳехнокии маълумот, ҳамоҳангӣ дар маводи таҳқиқот, коркарди натиҷаҳои таҳқиқот, шумораи маводи нашршуда ва усулҳои анҷом додани таҳқиқоти диссертационӣ муайян карда мешавад. Хулоса ва пешниҳодҳо дар натиҷаи таҳқиқоти илмии назариявӣ ва амалӣ манзур карда шудаанд.

Мутобиқати диссертатсия бо шиносномаи ихтисоси илмӣ.

Рисолаи илмӣ дар мавзуи «Нақши ҳокимияти судӣ дар таъмини ҳукуқу озодиҳои инсон ва шаҳрванд дар Ҷумҳурии Тоҷикистон», ки барои дарёфти дараҷаи илмии номзади илми ҳуқуқшиносӣ пешниҳод мегардад, бо шиносномаи ихтисоси илмии 12.00.01 – Назария ва таърихи ҳукуқ ва давлат; таърихи таълимот дар бораи ҳукуқ ва давлат мувофиқат менамояд.

Саҳми шахсии довталаби дараҷаи илмӣ дар таҳқиқот. Саҳми шахсии муаллифи диссертатсия дар навовариҳои илмии таҳқиқот, нуктаҳои илмии ба ҳимоя пешниҳодшаванда, мақолаҳои илмӣ ва маърӯзарониҳо дар конференсияҳои илмӣ-амалии ҷумҳурияйӣ ва байналмилалӣ муайян мегарданд. Илова бар ин, тарзи ифоданамоӣ, таҳлил ва ҳалли мушкилот дар раванди таҳқиқ ва услуби навишти рисола, саҳми шахсии муаллифро бозгӯй менамоянд. Инчунин, пажуҳишгар тавассути мақолаҳои илмӣ ва маърӯзаҳо дар конференсияҳои ҷумҳурияйӣ ва байналмилалӣ доир ба такмили қонунгузории Ҷумҳурии Тоҷикистон дар самти ҳимояи судии ҳукуқи инсон пешниҳодҳо манзур намудааст.

Тасвиб ва амалисозии натиҷаҳои диссертатсия. Диссертатсия дар кафедраи ҳукуқи инсон ва ҳуқуқшиносии мӯқоисавии факултети ҳуқуқшиносии Донишгоҳи миллии Тоҷикистон омода гардида, дар ҷаласаи кафедра муҳокима ва ба ҳимоя тавсия дода шудааст.

Нуктаҳои асосии таҳқиқот дар конференсияҳои зерин дар шакли маъруза пешниҳод шудаанд:

а) байналмилалӣ

–конференсияи байналмилалии илмӣ-амалии «Эъломияи умумии ҳукуқи инсон ва равандҳои муосири рушди ҳукуқи инсон: мушкилот ва дурнамо». – Маърӯза: «Механизмҳои судии ҳифзи ҳукуқи инсон: мағҳум ва хосиятҳои асосӣ». – Душанбе, 2018.

–конференсияи байналмилалии илмӣ-амалии «Ҳукуқи инсон: мушкилот, роҳи ҳал ва дурнамо» бахшида ба таҷлили Рӯзи қабули

Эъломияи умумии ҳуқуқи инсон. – Маърӯза: «Нақши далелҳо ва исботкунӣ дар ҳифзи суди ҳуқуқи инсон». – Душанбе, 2019.

–конференсияи байналмилалии илмӣ-амалии «Ҳуқуқи инсон: дирӯз ва имрӯз». – Маърӯза: «Таносуби механизмҳои судӣ ва маъмурии ҳифзи ҳуқуқи инсон». – Душанбе, 2022.

–конференсияи байналмилалии илмӣ-амалии «Масъалаҳои назариявии ташаккули фарҳанги ҳуқуқи инсон дар Тоҷикистон». – Маърӯза: «Мафхум ва моҳияти ҳифзи суди ҳуқуқи инсон». – Душанбе, 2023.

–конференсияи байналмилалии илмӣ-амалии «Тоҷикон дар оинаи таъриҳ», баҳшида ба 115-солагии академик Бобоҷон Faғуров. – Маърӯза: «Таносуби мафҳумҳои «ҳимоя» ва «ҳифз»-и ҳуқуқи инсон». – Душанбе, 2023.

б) ҷумҳурияйӣ

–конференсияи ҷумҳуриявии илмӣ-амалии «Масъалаҳои назариявии амалишавии ҳуқуқи инсон дар Ҷумҳурии Тоҷикистон». – Маърӯза: «Исботкунӣ ҳамчун асоси ҳифзи судии ҳуқуқи инсон». – Душанбе, 2020.

–конференсияи ҷумҳуриявии илмӣ-амалии «Ҳуқуқи инсон дар раванди ҷаҳонишавӣ». – Маърӯза: «Нақши ҳокимияти судӣ дар татбиқи принципи фарзияи бегуноҳӣ». – Душанбе, 2021.

–конференсияи ҷумҳуриявии илмӣ-амалии «30 соли Истиқлолият: марҳилаҳои роҳи тайшуда, воқеият ва дурнамо». – Маърӯза: «Оид ба масъалаи мафҳуми ҳифзи суди ҳуқуқи инсон». – Душанбе, 2021.

Интишорот аз рӯйи мавзуи диссертатсия. Муҳтавои диссертатсия дар 10 мақолаи илмӣ инъикос ёфтааст. Аз ин шумора, 5 мақола дар маҷаллаҳои тақризшаванда ва тавсиянамудаи Комиссияи олии аттестатсионии назди Президенти ҶТ ба нашр расидааст.

Сохтор ва ҳаҷми диссертатсия. Таҳқиқоти диссертационӣ аз феҳристи ихтисорот, муқаддима, се боб, панҷ зербоб, хулоса, тавсияҳои

амалӣ ва феҳристи адабиёти истифодашуда иборат мебошад. Ҳаҷми умумии диссертасияи мазкур аз 201 саҳифа иборат мебошад.

БОБИ 1. АСОСХОИ НАЗАРИЯВИИ МАФҲУМ, МОҲИЯТ ВА МАЗМУНИ ҲИМОЯИ ҲУҚУҚИ ИНСОН ДАР ҶУМҲУРИИ ТОЧИКИСТОН

1.1. Мафҳум ва моҳияти ҳимояи ҳуқуқи инсон

Танзими ҳимояи ҳуқуқи инсон ва мушкилоти марбут ба он, дорои ҷанбаҳои гуногуни омӯзиш мебошад. Яке аз ҷанбаҳои асосиро муайян кардан ва фаҳмонидани механизми ҳуқуқии танзими ҳимояи ҳуқуқи инсон ташкил медиҳад. Маҳз бо ҳамин назардошт, онро ҳамчун хати асосии омӯзиши назарияи ҳуқуқи инсон баҳогузорӣ менамоянд. Вазифаи бунёдӣ муқаррар кардан ва асоснок намудани ҳусусиятҳои асосии ҳимояи ҳуқуқи инсон буда, дар заманаи он имконияти муайян сохтани сарҳади татбиқ ва предмети ягонаи танзими ҳимояи ҳуқуқи инсон имконпазир мегардад. Зоро, он низоми ягонае мебошад, ки тавассути восита ва методҳои байналмилалӣ ва миллӣ мавриди танзим қарор мегирад.

Нақш ва аҳамияти дуруст дарк намудани воситаи ҳимояи ҳуқуқи инсон бо ин маҳдуд намегардад. Зоро, ҳамон тавре дар адабиёти ватаний ва хориҷӣ ишора мегардад, самаранокии фаъолияти механизми ҳимояи ҳуқуқи инсон шарти асосии ташаккул ва арзи ҳастӣ намудани ҷомеаи муосири шаҳрвандӣ мебошад. А.М. Диноршоев қайд менамояд, ки «мақсад ва вазифаҳои ҳимояи ҳуқуқ ва озодиҳои инсон аз ҳифз, ҳимоя ва барқарор сохтани ҳуқуқҳои поймолгардида, инчунин ташаккули фарҳанги ҳуқуқӣ дар ҷомеа маҳсуб меёбад» [161, с. 197]. Дар навбати ҳуд, Д.Х. Элназаров зикр менамояд, ки «категорияи ниҳоди конститутсионию ҳуқуқӣ оид ба ҳимояи ҳуқуқу озодиҳои инсон ва шаҳрванд барои ноил шудан ба сатҳи баланд ва дараҷаи ҳимоят мусоидат намуда, ба сифати воситаҳои ягонаи аз ҷиҳати конститутсионӣ мувофиқашудаи мутақобили механизми ҳуқуқӣ баромад менамояд, ки он ба ҳимояи ҳуқуқу озодиҳои поймолшудаи инсон нигаронида шудааст» [187, с. 97]. Н.И. Привезентсев таъкид мекунад: «Бо ҳама гуногуни ҷомеаҳои шаҳрвандӣ, се нишона вучуд дорад, ки асосӣ ҳисобида мешаванд, яъне: мустақилият ва ҳуқуқи

шахрвандӣ доштан; иштирок дар корҳои давлатӣ; татбиқ ва ҳимояи ҳуқуқу манфиатҳои худ натанҳо тавассути воситаҳои давлатӣ, балки бидуни онҳо» [173, с. 251]. Дар ин сурат ба инобат гирифтан лозим аст, ки шаҳс ҳангоми ҳимояи ҳуқуқҳои худ натанҳо манфиати худро ҳимоя, балки қарзи шаҳрвандии худро дар назди ҷомеа иҷро мекунад, қонун ва тартиботи ҳуқуқии муқаррарнамудаи онро ҳимоя менамояд.

Дар ин замина, ошкор намудани мохияти ҳимояи ҳуқуқи инсон масъалаи ҳалталаби назарияи ҳуқуқи инсон мебошад, ки ба он рисолаҳои илмии олимони ватанӣ ва хориҷӣ бахшида шудаанд.

Барои анҷом додани таҳқиқот, пеш аз ҳама дарк намудани мағҳумҳои бунёдӣ, маҳсусан мағҳуми «ҳимояи ҳуқуқи инсон» ба мақсад мувоғиқ мебошад.

Пас аз омӯхтани масъалаи мазкур Н.В. Папичев қайд мекунад, ки «аз ҷиҳати ҳуқуқӣ мағҳуми ҳимояи ҳуқуқи инсон чунин маъно дорад: а) маҷмӯи воситаҳои маҳсуси ҳуқуқӣ (ҳуқуқи инсон, ҷораҳо оид ба ҳимояи ҳуқуқи инсон, воситаҳои ҳуқуқие, ки дар маҷмуъ танзими ҳуқуқии муносибатҳои дар ҷараёни ҳимояи ҳуқуқи инсон пайдошавандаро ба вучуд меоранд); б) субъектони босалоҳияти дорои ҳуқуқи истифодаи воситаҳои маҳсуси ҳуқуқӣ ва фаъолияти онҳо, ки ҳам ба таъмини татбиқи воқеӣ ва бефосилаи ҳуқуқҳои инсон ва ҳам ба пешгирии поймолкуни ҳуқуқи инсон, барқарор соҳтани ҳуқуқҳои поймолшуда ва татбиқ намудани ҷораҳои ҷазо нисбат ба шаҳсони гунаҳкор равона карда шудаанд» [173, с. 251]. Дар навбати худ, Т.Н. Калинина пас аз омӯхтани институти ҳимояи ҳуқуқи инсон ба чунин хулоса омадааст, ки он аз «зернизори қонунгузорӣ (низори қонунгузорӣ)-и барои танзим ва ҳимояи ҳуқуқу озодиҳои асосии инсон таъингардида; зернизори ҳуқуқӣ (низори ҳуқуқӣ); зернизори иститутсионалий (низори муассисаҳое, ки барои амалӣ намудани фаъолияти ҳуқуқмуҳофизавӣ ваколатдор мебошанд), аз ҷумла иборат аз инфрасоҳтори минтақавӣ, маҳаллӣ ва назоратӣ; зернизори иттилоотии башар; зернизори таҳсилоти башардӯстона, бозомӯзӣ ва такмили ихтисоси мутахassisон; зернизори

«маркази афкор» оид ба ҹамъоварӣ, нигоҳдорӣ, истифода ва рушди маънавиёти башардӯстона иборат мебошад» [42, с. 487].

Андешаҳои ба ин монандро олимони ватанӣ низ иброз менамоянд. Масалан, Ш.Ф. Искандаров қайд менамояд, ки «низоми ҳимояи ҳуқуқи инсон дар худ маҷмӯи воситаҳои ҳуқуқӣ, роҳ ва шаклҳоеро ҷой додааст, ки тавассути онҳо давлат таъсири ҳуқуқии худро ба муносибатҳои ҳуқуқӣ байни субъектҳои ҳуқуқ бо мақсади эътироф, риоя ва таъмини ҳуқуқи инсон анҷом медиҳад. Низоми ҳимояи ҳуқуқи инсон бояд ба маънои васеъ ва маҳдуд баррасӣ шавад. Ба таври васеъ низоми ҳимояи ҳуқуқи инсон ҳамчун низоми мураккаби ҳамаҷонибаи ниҳодҳои давлатио ҳуқуқӣ, воситаву амалҳое баррасӣ мегардад, ки ба пешгирии поймолкуни ҳуқуқу озодиҳои инсон ва шаҳрванд, барқарорсозӣ ё салоҳияти муносibi онҳо барои рушди озоди фард ва ҷомеа шароит таъмин месозанд, равона гардидаанд. Онро ба маънои маҳдуд ҳамчун фаъолияти мақомоти давлатии мушаҳхас, ки вазифаи афзалиятноки онҳо ҳимояи ҳуқуқи шаҳс аст, баррасӣ кардан лозим аст. Ниҳодҳои маҳсусгардондашудаи ҳимояи ҳуқуқи инсон, ки дар давлат мавҷуданд, дар маҷмуъ низоми ҳимояи ҳуқуқи инсонро ба маънои маҳдуд ба вуҷуд меоранд» [163, с. 190]. Дар навбати худ, З.Х. Искандаров ишора мекунад, ки «тибқи анъана ҳимояи ҳуқуқу озодиҳои инсон дар давлат бо низоми мақсадҳои муқарраргардида, принсипҳо, кафолатҳо, муассисаҳо, ниҳодҳо, усулу воситаҳои ҳуқуқӣ таъмин мегардад...» [39, с. 75]. А.М. Диноршоев қайд мекунад, ки «созмон додани низоми назорати байналмилалии иҷрои уҳдадориҳои ҳуқуқие, ки давлатҳо дар соҳаи ҳуқуқи инсон ба зимма мегиранд, яке аз дастовардҳои назарраси танзими байналмилалии соҳаи мазкур мебошад» [161, с. 197]. Ба сифати низоми ягона ва умумӣ, ниҳодҳо ва воситаҳои миллӣ ва байналмилалии механизмҳои ҳимояи ҳуқуқи инсон низ дохил мешаванд. Вобаста ба ин, бо мавқеи Сафарзода Б.А. розӣ шудан лозим аст, ки ишора менамояд: «Ҳуччатҳои ҳуқуқии байналмилалий оид ба ҳуқуқи инсон барои мувофиқшавии онҳо заминаи устувор фароҳам оварданд. Аз ин рӯ,

хукуқи инсон дар ҷаҳони муосир объекти танзими хукуқии на танҳо доҳилидавлатӣ, балки байналмилалӣ низ ба ҳисоб меравад» [87, с. 324].

Бо назардошти гуфтаҳои боло, ба чунин хулоса омадан мумкин аст, ки ниҳоди ҳимояи хукуқи инсон ниҳоди маҷмуии иборат аз ҳама воситаҳои меъёрию хукуқии инфиридорӣ ва ташкилию хукуқии таъмини ҳимояи хукуқи инсон мебошад. Аз ин лиҳоз, категорияҳои «ҳимояи давлатӣ», «ҳимояи ҳукуқӣ», «ҳимояи судӣ» ва гайра, ки дар илм ва амалияи қонунгузорӣ онҳоро дучор омадан мумкин аст, мағҳумҳое мебошанд, ки қисман ба ҳам мувоғиқанд, ҳамдигарро мепайванданд ва пурра мекунанд. Ислоҳҳои ишорашуда аз рӯйи табиати ҳукуқӣ ва моҳияти худ ифодакунандай мағҳуми як падида – институти ҳимояи хукуқи инсон мебошанд.

Дар адабиёти хукуқии ватаний ва ҳориҷӣ моҳияти ҳимояи хукуқи инсон ҳамчун падидаи нисбатан хос ва том бештар бо зарурати таҳлили маҳсус асоснок карда мешавад. Тавре аз таҳлили мавқеъҳои дар адабиёт мавҷудбуда бармеояд, оид ба муайян кардани моҳияти ҳимояи хукуқи инсон ду мавқеи мутлақо ба ҳам мухолиф мавҷуд аст. Нисбат ба мавқеи аввал, муаллифон категорияҳои «ҳукуқи инсон» ва «ҳимояи ҳукуқи инсон»-ро ба таври алоҳида баррасӣ мекунанд. Масалан, А.А. Анферов масъалаи мазкурро баррасӣ карда, алоқамандии ҳукуқи инсон ва ҷавобгарии ҳукуқиро муайян намуда, зикр месозад, ки моҳияти ҳукуқи инсон аз амалий намудани имкониятҳои кафолатдодашуда баҳри манфиатҳои шахсии худ иборат мебошад. Дар навбати худ, кафолатҳои муқарраршуда баҳри содда кардани имконияти шахс «аҳамияти хукуқии шакли арзи ҳастӣ намуданро тавассути ҳукуқ ва озодии инсон пешбинӣ менамоянд. Ин шакли имконияти инсон моҳияти ҳимоявии онро шаҳодат медиҳад» [154, с. 22]. Аз андешаҳои муаллиф бармеояд, ки моҳияти ҳимояи хукуқи инсон фарогирандаи шакли хукуқии арзи ҳастӣ кардани ҳукуқи инсон мебошад. Ба ибораи дигар, ҳимояи хукуқи инсон ҳамчун ҷараёни алоқаманд бо ҳукуқи инсон аст.

Гурӯхи дигари муаллифон бар он ақидаанд, ки муайян намудани моҳияти ҳуқуқи инсон бидуни муайян кардани роҳу воситаҳои ҳимояи ҳуқуқи инсон ғайриимкон аст, яъне категорияи ҳуқуқҳои моддии инсон бо тарзу усулҳои ҳимояи онҳо пайвастагӣ дошта, мафҳуми ягоаро ифода менамояд. Аз ҷумла, А.С. Мордоветс пешниҳод мекунад, ки ҳуқуқи инсон ва ҳимояи он бо мафҳуми умумӣ фаро гирифта шавад. Ҳамин тариқ, ӯ доир ба ин масъала чунин ақида дорад: «Ҳуқуқи инсон имкониятест, ки аз ҷониби ҷомеаи демократӣ ба ҳар як фард, ҷомеаи ӯ барои сатҳи шоистаи зиндагӣ кафолат дода мешавад, низоми самарабахши иҷтимоии ҳифз ва ҳимоя аз худсарии давлат тибқи стандартҳо ва расмиёти байналмилалӣ ва миллии муқарраршуда мебошад» [66, с. 32].

Дар ҳамин замина, мавқеи муҳаққики ватанӣ А.М. Диноршоев ҷолиб мебошад, зоро ӯ ишора мекунад, ки «моддаи 5 Конститутсияи ҶТ пешбинӣ менамояд, ки ҳуқуқ ва озодиҳои инсон ва шаҳрвандро давлат эътироф, риоя ва ҳифз менамояд. Ҳамин тариқ, Конститутсия муқаррароти сегонаero созмон додааст, ки тавассути онҳо ҳуқуқи инсон амалий карда мешавад – эътироф, риоя ва ҳимояи ҳуқуқи инсон. Бо муқаррап кардани сегонаи мазкур давлат ба зиммаи худ як қатор уҳдадориҳои муайянро гирифтааст. Ду унсури аввал ба сифати ҳолати моддии мундариҷаи ҳуқуқи инсон ва унсури сеом ба ҳайси механизми мурофиавии таъмини ҳуқуқи инсон баромад менамояд, ки бидуни он унсурҳои аввал наметавонанд арзи ҳастӣ намоянд. Бо ин мақсад, масъалаи ҳимояи ҳуқуқи инсон ва ташаккули механизми таъсиррасони ҳимояи онҳо ба сифати муҳимтарин масъалаи низоми ҳуқуқи инсон баромад менамояд» [161, с. 197]. Дар навбати худ, Л.А. Нудненко қайд менамояд, ки «эътирофи ҳуқуқ ва озодиҳои инсон ва шаҳрванд моҳияти расмии худро дар сатҳи конститутсионӣ, қонунгузорӣ ва дигар санадҳои меъёрии ҳуқуқӣ пайдо намудаанд. Риояи ҳуқуқи инсон маънои ичро намудани меъёрҳои конститутсиониро оид ба ҳуқуқу озодиҳои инсон ва шаҳрванд аз ҷониби мақомоти давлатӣ, мақомоти ичроияи ҳокимияти

давлатӣ ва дигар шахсони мансабдори онҳо ифода менамояд. Ҳимояи ҳуқуқи инсон маъни фаъолияти мақомоти ҳокимияти давлатӣ, мақомоти худидоракуни маҳаллӣ ва шахсони мансабдори онҳоро доро мебошад, ки баҳри барқарор намудани ҳуқуқҳои поймолшуда ва ҳифзи манфиатҳои қонунии шаҳрвандон равон гардидаанд» [70, с. 401-402].

Аз мантиқи муқаррароти ишорашуда метавон моҳияти ягонаи асоси ҳуқуқи инсон ва ҳимояи онро ошкор намуд. Чунин асос имкониятҳои кафолатдодашудаи сатҳи зиндагонии инсон ва ҳимояи он мебошанд, ки дар дар моддаи 5 Конститутсия таҳқим ёфтаанд. А.С. Мордоветс ҳусусиятҳои муҳимтарини мағҳуми «ҳимояи ҳуқуқи инсон»-ро бо ҳуқуқи субъективии шахс ба ҳимоя алоқаманд месозад. Аз чумла ӯ қайд мекунад, ки «бо забони Конститутсияи амалкунанда, сухан дар бораи ҳуқуқи ҳар шахс ба ҳимояи ҳуқуқу озодиҳои худ бо ҳар роҳи манънакардаи қонун меравад. Тавассути ин ҳуқуқ мо тасаввурот оид ба моҳият ва ҳусусиятҳои асосии тамоми низоми ҳимояи ҳуқуқи инсонро муттаҳид месозем» [66, с. 87]. Дар навбати худ, муҳаққики ватанӣ Имомов А.И. комилан боадолатона қайд менамояд, ки Конститутсия меъёрҳои танзимкунандаи мақоми ҳуқуқии шахсро дар бар мегирад, онҳо аз низоми ҳуқуқу озодиҳо ва уҳдадориҳои заминавии шаҳрванд таркиб ёфта, кафолати онҳоро муқаррар менамоянд [37, с. 65].

Дар ҳақиқат, ба шахс пешниҳод гардидани имконияти ҳимояи ҳуқуқҳо дар сатҳи Конститутсия, ҳуқуқи субъективии маҳсуси шахс мебошад, ки аз ҳусусияти муқаррарии иҷтимоии ӯ баромада, бо ҳуқуқи позитивӣ таҳқим меёбад ва ба ӯ имконияти ҳуқуқии мустақилона ва тавассути субъектҳои босалоҳияти дорои ваколатҳои даҳлдор ҳимоя намудани ҳуқуқу манфиатҳои қонунии худро пешниҳод менамояд. Он ҳусусияти ҳуқуқӣ ва арзиши меъёрии ниҳоди ҳимояи ҳуқуқи инсонро ифода намуда, унсури низомофар ба ҳисоб меравад ва дар таъсири танзимкунанда ба муносибатҳои ҷамъиятий пурра ва возеҳ зоҳир меёбад. Аз ин рӯ, бешубҳа, борои шахс фароҳам овардани имконияти ҳимояи ҳуқуқҳои худ, ки он ҷузъи таркибии заминаи ҳуқуқии ин ниҳод мебошад,

метавонад дар омӯзиши низоми ҳимояи ҳуқуқи инсон ба сифати усули эътимодбахш амал кунад. Як далели пурарзиши таҷрибай, ки дурустии мавқеи мазкурро тасдиқ мекунад, ин самтирии систематикӣ дар фаъолияти меъёрии ҳуқуқии ҷомеаи байналмилалӣ ва ҳар як давлати алоҳида, аз ҷумла Ҷумҳурии Тоҷикистон, мебошад. Ин фаъолият ба сӯи институтионализатсия ва эътирофи ҳуқуқи инсон ва шаҳрванд ба ҳимояи манфиатҳои худ равона шудааст. Ин самтирий дар ташаккули механизмҳои ҳуқуқие зоҳир мегардад, ки имкони татбиқи самараноки ҳуқуқу озодиҳоро таъмин мекунанд ва бо супоридани вазифаҳо ба субъектҳои даҳлдори ҳуқуқ, ҳоҳ соҳторҳои давлатӣ ё созмонҳои байналмилалӣ, ҳамроҳӣ карда мешавад.

Ҳамин тарик, ҳолати ҳимояшавии ҳуқуқи инсон дорои вазифаи умумӣ ва ҳадафи асосии институти ҳимояи ҳуқуқи инсон мебошад. Ин ҳолат тавассути эътироф кардан ва муайян намудани ҳуқуқи шахс ба ҳимояи ҳуқуқӣ пайдо мешавад. Агар ҳуқуқи шахс ба ҳимояи ҳуқуқӣ амиқан муайян нагардад, ҳимояи ҳуқуқҳои ўғайриимкон мебошад, зеро дар чунин шакл масъалагузорӣ намудан худ қобили қабул нест. Аз ин рӯ, ташаккули институти ҳимояи ҳуқуқи инсон бо эътироф намудани ҳуқуқи шахс ба ҳимояи ҳуқуқӣ ва ҳуқуқҳои аз он буруноянда вобастагӣ дорад. Ҳолати мазкурро метавон аз муқаррароти санадҳои ҳуқуқии байналмилалӣ ва миллӣ ошкор намуд. Масалан, дар моддаи 7 Эъломияи умумии ҳуқуқи башар пешбинӣ мегардад, ки «ҳамаи одамон дар назди қонун баробаранд ва бидуни ҳеч гуна тафриқагузорӣ ҳуқуқи баробар ба ҳимояи қонуниро доранд» [121, с. 40].

Бо доштани ҳуқуқи ишорашуда давлат масъулиятро баҳри фароҳам овардани шароит ҷиҳати амалӣ гаштани ин ҳуқуқ ба зимма мегирад. Дар ҳамин замина, моддаи 5 Конститутияи Ҷумҳурии Тоҷикистон пешбинӣ менамояд, ки «ҳуқуқ ва озодиҳои инсон ва шаҳрвандро давлат эътироф, риоя ва хифз менамояд» [1].

Ҳамин тарик, аз нигоҳи ҳуқуқӣ эътироф ва муайян кардани ҳимояи ҳуқуқи инсон боиси рӯйи кор омадани механизмҳои мураккаб ва

гуногунчанбае мегардад, ки дар амалисозии ҳуқуқи шахс ба ҳимояи ҳуқуқӣ метавонанд саҳмгузор бошанд. Мачмӯи ин воситаҳо, ҳамон тавре болотар ишора намудем, институти ҳимояи ҳуқуқи инсонро ташкил менамояд.

Гуфтаҳои мазкур имконият медиҳанд то ба таври ниҳоӣ хулоса барорем, ки ҳуқуқи инсон ба ҳимояи ҳуқуқӣ, аз як тараф, бо зарурати объективӣ тамоми институт (яъне, тамоми мазмуни он)-и ҳимояи ҳуқуқи инсонро муайян менамояд, аз тарафи дигар, бо ҳамин тартиб таъиноти онро инъикос менамояд. Ин қонуниятҳо устувор ва зарурӣ буда (бидуни онҳо тасаввур намудани институти ҳимояи ҳуқуқи инсон ғайриимкон аст), онҳо робитаҳои умумии сабабу оқибатро миёни ҳуқуқи инсон ба ҳимояи ҳуқуқӣ ва тамоми институти ҳимояи ҳуқуқи инсон ифода менамоянд. Аз ин рӯ, имконияти инсон ба ҳимояи ҳуқуқӣ ҳамчун асоси зоҳирӣ институти ҳимояи ҳуқуқи инсон баромад намуда, ба сифати моҳияти институти мазкур мавриди баррасӣ қарор мегирад.

Бо вучуди ин, раванди муайянсозӣ ва шинохти моҳияти ҳуқуқи инсон ба ишора кардани танҳо эътирофи ҳуқуқии ҳуқуқи инсон ба ҳимояи ҳуқуқӣ анҷом намепазирад. Ин танҳо бозгӯкунандай сатҳи аввали он – шакли ибтидой ва ҳуқуқии таҷассумёбии моҳияти амиқи он мебошад.

Сатҳи дуюми моҳияти ҳимояи ҳуқуқи инсон бошад, хусусиятҳои сатҳи нахустро тавзех дода, қонуниятҳои ташаккул ва рушди онро ба таври равshan иброз менамояд. Аз ин бармеояд, ки ҷиҳати пайдо намудани посух ба саволи он, ки сатҳи дуюми моҳияти ҳимояи ҳуқуқи инсон аз чӣ иборат мебошад, бояд сабаби аслӣ ва бунёдие ошкор карда шавад, ки бо зарурати объективӣ худи мавҷудияти ҳуқуқи инсон ба ҳимояи ҳуқуқиро дар шакли ҳуқуқии мавҷудияти он асоснок месозад.

Амиқан маълум аст, ки мағҳуми асосии ҳуқуқи инсон ба ҳимоя дар он ифода меёбад, ки тавассути он шахс имконияти ҳуқуқии мустақилона ё тавассути субъекти салоҳиятдор метавонад ҳуқуқ ва манфиатҳои қонуни худро дифоъ намояд. Ин имкониятҳо ва манфиатҳо

– инъикоси ормонҳои инсон барои устуворӣ ва ҳифзи арзишҳои муҳимтарини ҳаёти шоиста мебошанд. Талоши инсон аз ҳимояи шароити шоистаи зиндагӣ ҳамчун олитарин мавҷудот, танҳо хосси ў мебошад. Дарки ин ҳолат бозгӯнандай омодагии шахс ба муборизаи мақсаднок – мубориза барои ҳастии худ аст. Оид ба масъалаи мазкур муҳаққики ватанӣ Ҷ. Саъдизода чунин ақида баён намудааст: «... давлат набояд «интизор» шавад, то ҳуқуқи инсон поймол гардад ва танҳо пас аз ин онро ҳифз намояд, балки баръакс, бояд ҷораҳои зарурӣ андешад, ки ҳуқуқи инсон поймол нашавад. Давлат бояд бо ин васила ҳуқуқҳои инсонро ҳифз намояд ва ба поймол шудани он роҳ надиҳад, вазифаи ҳифзи ҳуқуқу озодиҳои шахс бошад, бояд танҳо аз рӯйи зарурат истифода шавад» [179, с. 130]. Ҳамин тариқ, амалӣ гардидаи даъвои ҳимоя аз ҷониби шахс маҳз дар эътирофи ҳуқуқи ў ба ҳимояи ҳуқуқӣ аз ҷониби давлат ифода мейбад. Аз ин рӯ, онро ҳамчун дараҷаи дуюми моҳияти ҳимояи ҳуқуқи инсон баррасӣ намудан комилан дуруст аст.

Моҳияти ҳимояи ҳуқуқи инсон имкон медиҳад то хулоса намоем, ки ҳимояи ҳуқуқи инсон хусусияти бисёрсатҳӣ дошта, бо табиати худи ҳуқуқҳои инсон алоқаманд мебошад. Ф.М. Рудинский қайд менамояд, ки «ҳар як ҳуқуқи инсон ба нафари алоҳида тааллуқ дошта, чудонопазир аз ў мебошад ва ба ҳеч ваҷҳ имконияти аз ў чудо намудану тағйир додани он ҷой надорад. Дар баробари ин, тамоми низоми ҳуқуқи инсон дорои маънои иҷтимоӣ мебошад. Дар асл, ин воситаи ҳимояи инсон аз таҳдидҳои бешумор ба мавҷудияти ў мебошад» [138, с. 38]. Аз ин ҷо, нақши маҳсуси низомсозӣ ва танзимқунандай ҳимояи ҳуқуқи инсон нисбат ба худи ҳуқуқҳои инсон ва воситаҳои ҳуқуқии татбиқи онҳоро дарк намудан имконпазир мебошад. Аз ин ҷо метавон қайд намуд, ки «ҳимояи ҳуқуқи инсон – дар асл, ҳадафи асосии ҳар як низоми ҳуқуқӣ мебошад» [42, с. 485].

Таҳлили минбаъдаи мағҳуми «ҳимояи ҳуқуқи инсон» натанҳо ба муайян намудани хусусиятҳои асосии он равона гардидааст, балки ба таври асоснок чудо намудани он аз мағҳумҳои дигари бо он алоқанд,

рабт дорад. Дар навбати аввал, сухан дар бораи мафҳуми «ҳифзи ҳуқуқи инсон» меравад.

Бояд зикр намуд, ки ин масъала гуногунназариро дар байни муҳаққиқони дохилӣ ва хориҷӣ ба вучуд овардааст.

Ҳамин тарик, С.М. Салоҳидинова масъалаи мазкурро омӯхта, қайд менамояд, ки дар адабиёти илмӣ оид ба шарҳи он се усул мавҷуд аст. Як гурӯҳи олимон «ҳифзи ҳуқуқ»-ро нисбат ба «ҳимояи ҳуқуқ» категорияи васеътар меҳисобанд. Ақидаи гурӯҳи дигари олимон, ки ба ин ақида муҳолиф аст, чунин мебошад, ки категорияи «ҳимоя» аз «ҳифз» васеътар аст. Гурӯҳи сеюм ва бештари олимон категорияҳои баррасишавандаро аз ҳам ҷудо намуда, омехта кардани онро номақбул меҳисобанд [139, с. 15-23]. Андешаи ба ин монандро А.М. Тошев иброз карда, бо омӯзиши паҳлӯҳои гуногуни мафҳуми ҳуқуқии истилоҳҳои «ҳифз ва ҳимоя» дар фаъолияти мақомоти корҳои дохилӣ, ба хулосае омадааст, ки дар адабиёти ҳуқуқӣ доир ба мафҳуми онҳо андешаи ягона ҷой надорад [183, с. 176]. А.М. Диноршоев бо такя ба андешаи як қатор муҳаққиқони рус [111, с. 42], зикр менамояд, ки «ҳифз ва ҳимоя» ҷанбаҳои гуногуни таъмини ҳуқуқи шахс мебошанд. Ин ду мафҳум аз ҳамдигар ҷудо буда наметавонанд, аммо аз ҳамдигар фарқ доранд. Дар якҷоягӣ онҳо баҳри амалисозии ҳуқуқи инсон ва ташаккули механизмҳои ҳимояи ҳуқуқи инсон имконият фароҳам меоранд [173, с. 251].

Ҳангоми омӯхтани масъалаи мазкур, бо андешаи А.В. Стремоухов розӣ шудан лозим аст, зоро ӯ чунин қайд мекунад, ки дар назарияи ҳуқуқ ва фанҳои соҳавӣ корбурди васеи истилоҳи «ҳифзи ҳуқуқ» то андозае «ба тафриқаи амиқи зуҳуроти ҳуқуқии инъикоскунандай муносибатҳо оид ба ҳифзи ҳуқуқ, ҳимояи ҳуқуқ ва умуман, ҳуқуқтаъминкунанда ҳалал мерасонад ва омехтакунии чунин мафҳумҳоро ба монанди «ҳифз», «ҳимоя», «таъмини ҳуқуқҳо», «татбиқи ҳуқуқҳо», «кафолати ҳуқуқу озодиҳо» ба вучуд меорад, ки дар натиҷа самарабахшӣ, аҳаммияти илмӣ ва амалии таҳқиқоти анҷомдодаи ҳуқуқшиносонро коҳиш медиҳад» [180, с. 26].

Бахри дуруст дарк намудани мохият ва хусусиятҳои асосии ҳимояи ҳуқуқи инсон чудо намудани мафҳуми «ҳимояи ҳуқуқи инсон» аз мафҳуми ҳамрадифи он – «ҳифзи ҳуқуқи инсон» дорои аҳамияти маҳсус мебошад. Ба таври дақиқ аниқ намудани мафҳумҳои ишорашуда натанҳо барои илми ҳуқуқшиносӣ, қонунгузорӣ ва амалия зарур мебошад, балки ҷиҳати асоснок намудан ва муайян кардани нақши бевоситаи шахс дар раванди ҳимояи ҳуқуқҳояш, аз аҳамият ҳолӣ нест.

Бо таҳлил намудани масъалаи мазкур, Н.В. Папечев пешниҳод менамояд, ки мавқеъҳои ҷойдошта ба чор гурӯҳ чудо карда шаванд:

1. Дуруст дарк намудани мафҳумҳои «ҳимояи ҳуқуқи инсон» ва «ҳифзи ҳуқуқи инсон»;
2. Эътироф намудани фарқият дар байни мафҳумҳои ишорашуда, ки дар умум баҳри амалӣ гаштани мафҳуми нисбатан умумӣ – «амалисозии ҳуқуқи инсон» хизмат менамоянд;
3. Мафҳуми «ҳифзи ҳуқуқи инсон» нисбатан васеътар буда, мафҳуми «ҳимояи ҳуқуқи инсон»-ро фарогир мебошад;
4. Инкор намудани мафҳуми «ҳифзи ҳуқуқи инсон» бинобар ҷой надоштани муҳтавои маҳсуси ҳуқуқӣ.

Таҳлили нуктаҳои ишорашуда башорат аз он медиҳад, ки гуногунпаҳлӯ будани мавқеъҳо аз омилҳои ҷудогона вобаста мебошад.

Наҳуст, аз сабаби мавҷуд будани шумораи зиёди шартҳои беасоси сунъӣ, ки боиси норавшан гардидани муҳтавои мафҳумҳои ишорашуда гардида, дар натиҷа имконияти тафсири ихтиёрӣ ва нодурусти онҳо зиёд мегардад. Масалан, А.С. Мордоветс чунин мешуморад, ки ҳимояи ҳуқуқи инсон дар умум ба падидаҳои сирф ҳуқуқӣ мансуб нест, балки табиати иҷтимоию ҳуқуқӣ дошта, бо ин васила мавзуи ҳуқуқии ҳимояи ҳуқуқи инсонро бо роҳи аз он ҷудо намудани ниҳоди ҷавобгарии ҳуқуқӣ маҳдуд месозад [66, с. 223-224]. Баҳснок будани ақидаи мазкур бо он ифода меёбад, ки муаллиф мафҳумҳои ҷораҳои ҳифз ва ҷораҳои ҷавобгариро падидаҳои «сирф» ҳуқуқӣ мешуморад. Сарфи назар аз он, аён аст, ки ҳама гуна падидаи ҳуқуқӣ, аз ҷумла ҷавобгарии ҳуқуқӣ,

метавонад комилан қонунӣ, сирф иҷтимоӣ ва ё сирф ҳуқуқӣ арзёбӣ гардад, лекин дар баробари ин, ба сифати падидай иҷтимоиву ҳуқуқӣ низ баррасӣ шуда метавонад. Файр аз ин, хулосаи аз мантиқи ақидаҳои А.С. Мордоветс баромадаро оид ба он ки низоми кафолати ҳуқуқи инсон ҷавобгарии ҳуқуқиро дар бар намегирад, имконнозазир эътироф намудан лозим аст. Вобаста ба ин, нуқтаи назари олимони ватани А.М. Диноршоев ва Б.А. Сафарзода лоиқтар буда, ишора менамоянд, ки «таъмини ҳуқуқу озодиҳои инсон ва шаҳрванд мавҷудияти механизми комили ба ҷавобгарӣ қашидани онҳоро барои риоя накардан дар назар дорад. Муқаррарсозии ҷавобгарӣ барои поймол намудани ҳуқуқу озодиҳои инсон чор вазифаро ичро мекунад. Якум, риояи ҳуқуқу озодиҳо, дуюм, вазифаи пешгирикунанда, яъне таъмини пешгирии ҳуқуқвайронқунии нав, сеюм, вазифаи ҷазодиҳии иборат аз татбиқи ҷазо нисбат ба шахсони ҳуқуқи инсонро поймолкарда ва чорум, ҷубронқунанда, яъне ба ҷуброни зарар ҳангоми поймолшавии ҳуқуқ ва озодиҳои инсон нигаронидашударо ҳавасманд мегардонад» [161, с. 197], [87, с. 324].

Ақидаи ба ин монандро А.А. Анферов низ баён медорад: «Ҷавобгарии ҳуқуқӣ дар низоми кафолатҳои ҳуқуқии ҳуқуқи инсон (шаҳрванд) мақоми алоҳидаи худро дорад ва он бояд ҳамчун воситаву усулҳои таъмини татбиқи воқеии ҳуқуқу озодиҳои инсон, ҳуқуқҳои аз ҷиҳати меъёрий муайяншуда ва аз ҷиҳати ташкилий ба расмият даровардашуда, ки дар доираи муносибатҳои ҳуқуқии мушаххас амалий мегарданд, дарк карда шаванд» [154, с. 7]. Зиёда аз ин, худи мағҳуми ҳуқуқи инсон, аниқтараш арзишҳои шахсӣ ва ҷамъиятии он водор менамоянд, ки ба ин низом ҳимоя ва ҷавобгарии ҳуқуқӣ ворид карда шаванд. Он бевосита аз дарки ҳуқуқи инсон ба сифати ниҳоди ҳуқуқи конститутсионӣ бармеояд ва аз маҷмуи меъёрҳое иборат аст, ки уҳдадории давлатҳоро оид ба таъмин ва риояи ҳуқуқу озодиҳои асосии инсон муайян мекунад.

Сониян, дар таҳқиқи таносуби байни мағҳуми «ҳимояи ҳуқуқи инсон» ва «ҳифзи ҳуқуқи инсон» муносибати умуминазарияй вуҷуд надорад. Аксари олимони ватанӣ ва хориҷӣ ҳангоми асоснок намудани таносуби байни ду категорияи зикршуда ба ақидаи баёнкардаи Н.И. Матузов такя меқунанд, ки он чунин аст: «ҳифз ва ҳимояи ҳуқуқи фардӣ ё манфиати бо қонун ҳифзшаванда як чиз нест: онҳо доимо ҳифз карда мешаванд, лекин танҳо дар сурати поймол шудан ҳимоя карда мешаванд» [62, с. 131]. Ҳимоя яке аз шаклҳои ҳифз мебошад, ки инро ҳамчун як лаҳзай амалисозии он баррасӣ кардан душвор аст, зоро чунин изҳори назар ба таснифи ҳимоя ҳамчун шакли амалӣ сохтани ҳифзи ҳуқуқ асос ёфтааст.

Ба андешаи мо, ҳангоми баррасӣ кардани масъалаи мазкур бояд дар назар дошт, ки ҳам ҳимоя ва ҳам ҳифзи ҳуқуқи инсон аз нигоҳи самти таъиноти функционалӣ дорои мақсади умумӣ мебошанд (ҳимоя ва ҳифз баҳри таъмини ҳуқуқ, озодӣ ва манфиатҳои қонуни шахс равона шудаанд). Инчунин, онҳо аз нигоҳи муҳтаво (мундариҷа)-и худ дорои умумият мебошанд, яъне тавассути воситаҳои ташкилию ҳуқуқӣ амалӣ карда мешаванд. Ин имконият медиҳад то хулоса намоем, ки мағҳумҳои муқоисашаванда зухуроти мушаххаси як категорияи умумӣ – «таъмини ҳуқуқии ҳуқуқи инсон» мебошанд. Дар ҳақиқат, агар «таъмини ҳуқуқии манфиатҳо дар низоми мукаммали ягона маҳз шакли ҳуқуқии ташкил ва амалисозии манфиатҳо дар ҷомеа бошад» [99, с. 60], пас ба чунин хулоса омадан дуруст аст, ки ҳам ҳифзи ҳуқуқи инсон ва ҳам ҳимояи он маҳз ҳамон шаклҳои ҳуқуқӣ мебошанд, ки дар онҳо ҳуқуқи инсон ба ҳифзи ҳуқуқӣ амалӣ мегардад.

К.Б. Толкачев ва А.Г. Хабибулин вожаи «таъмин»-ро баррасӣ карда, ишора менамоянд, ки ҳангоми истифода кардани он дар ҳуқуқ ва озодӣ онро ба ду маъно дарк кардан мувофиқи мақсад аст: «якум, ҳамчун фаъолияти мақомоти давлатӣ, ташкилотҳои ҷамъиятий, шахсони мансабдор ва шаҳрвандон дар доираи иҷрои вазифа ва ваколатҳои худ баҳри фароҳам овардани шароити мусоид ҷиҳати амалисозии дақиқ ва

пайвастай меъёрҳои ҳуқуқӣ ва амалӣ намудани ҳуқуқу озодиҳо; дуюм, ҳамчун натиҷаи ҳамин фаъолият, ки дар шакли татбиқи воқеии меъёрҳои ҳуқуқӣ ва амалӣ шудани ҳуқуқу озодиҳои шаҳрвандон зоҳир мешавад» [99, с. 60].

Маҳз бо ҳамин назардошт, метавон андешаи В.С. Шадринро ҷонибдорӣ намуд, ки ишора менамояд: «Ҳифз ва ҳимоя ду паҳлуи алоҳидаи таъмини ҳуқуқҳои шахс ба ҳисоб мераванд» [111, с. 42]. Аммо, дар ҳоле, ки таъмини ташкиливу ҳуқуқии мазкур ҳамчун воситаи амалӣ намудани ҳуқуқи инсон ба ҳимояи ҳуқуқӣ баррасӣ мешавад, пас онро бояд ба сифати тарафи ҳимояи ҳуқуқӣ баҳогузорӣ кард. Дар ин ҳолат, ташаккули моддии мақоми ҳуқуқии инсон ба назар мерасад, ки фарогирандаи ҳам раванди амалӣ соҳтани ҳуқуқи инсон ба ҳимояи ҳуқуқӣ ва ҳам воситаҳои ҳуқуқии ташкиливу ҳуқуқии таъмини он мебошад.

Махсусияти муҳимми таъмини ҳуқуқии ҳимояи ҳуқуқӣ дар он зоҳир мейёбад, ки он бештар ба имкониятҳои ҳуқуқии шахс таваҷҷӯҳ зоҳир менамояд. Яъне, он ба шахс имконият медиҳад то ҳуқуқ ба ҳимояи худро ба таври мустақилона ё бо кӯмаки мақомоти давлатӣ, ташкилотҳои ҷамъиятӣ ва ҷомеаи байналмилалӣ амалӣ созад. Аз нигоҳи мо, ин ҳолат бозгӯкунандаи яке аз маҳсусиятҳои асосии ҳимояи ҳуқуқи инсон мебошад, ки баҳри амалӣ гардиданӣ он тамоми воситаҳои ҳуқуқӣ ва ташкилиро иҷозат медиҳад.

Ҳамин тавр, ҳимояи ҳуқуқи инсон як шакли амалӣ намудани ҳуқуқи инсон ба ҳимояи ҳуқуқӣ мебошад, ки бо воситаҳои ташкиливу ҳуқуқӣ ва ҷораҳои маҷбурий таъмин карда мешавад. Ин ҷораҳо бо ҳадафи бартараф кардани монеаҳо дар роҳи татбиқи ҳуқуқи инсон, барқарор кардани ҳуқуқҳои поймолшуда ва ҷазо додани гунаҳгорон амалӣ карда мешавад. Аз нигоҳи мо, дар марҳилаи кунунии таҳқиқи назария ва амалияи ҳимояи ҳуқуқи инсон, муайян намудани мағҳумҳои «низори ҳимояи ҳуқуқи инсон» ва «низори ҳимояи ҳуқуқӣ» мувофиқи мақсад

мебошад. Зеро, онҳо низ дар асл дорои хусусияти маҳсуси як падида – таъмини ташкилӣ ва ҳуқуқии ҳуқуқи инсон ба ҳимояи ҳуқуқӣ мебошанд.

Аммо, вакте таъмини ишорашуда ҳамчун шакли фаъолияти ташкилотҳои байнидавлатӣ, давлатӣ ва ҷамъиятӣ мавриди баррасӣ қарор гирифта, воситаҳои ҳуқуқии таъмини ҳуқуқи инсон ҳамчун унсурҳои фаъолияти онҳо арзёбӣ мегарданд, дар чунин ҳолат институти дигар – институти ҳифзи ҳуқуқи инсон рӯйи кор меояд. Маҳз дар ҳамин ҳолат, истилоҳи «ҳифз» бештар мавриди истифода қарор мегирад, аз ҷумла дар санадҳои ҳуқуқии байналмилалӣ.

Дар навбати худ, ҳангоми таъмини ҳуқуқи инсон ба воситай эътироф кардани ҳуқуқи шахс ба ҳимояи ҳуқуқӣ ва муайян намудани асосу тартиби татбиқи он, аксар маврид истилоҳи «ҳимоя» мавриди истифода қарор мегирад.

Далелҳои ишорашуда имкон медиҳанд, ки мағҳумҳои «ҳимояи ҳуқуқи инсон» ва «ҳифзи ҳуқуқи инсон»-ро аз ҳам ҷудо намоем, ҳатто дар ҳолате, ки онҳо баъзан маврид ифодакунандай маъноҳои яксони ҳуқуқӣ мебошанд.

Аз ин мавқеъ, ба андешаи мо, бояд ба масъалаи табиати ҳуқуқии ҳимояи ҳуқуқи инсон ва арзиши он ҳамчун унсури танзими ҳуқуқӣ муносибат намуд. Дар ҳамин замина, бояд таъкид намуд, ки маънои таҳлили чунин масъалаҳо дар доираи таҳқиқоти диссертационӣ аз он иборат аст, ки доир ба ҳимояи ҳуқуқи инсон ҳамчун як усули мустақим ва маҳсуси танзими муносибатҳои ҷамъиятӣ дар ҳамон ҳолате сухан рондан ба мақсад мувоғиқ мебошад, агар хусусиятҳои хосси ин институт муайян ва аз нигоҳи назариявӣ дарк карда шаванд. Ба ибораи дигар, омӯзиши табиати ҳуқуқии ҳимояи ҳуқуқи инсон ва арзиши он дар танзими ҳуқуқӣ шарти назариявии асосноксозии муҳокимаву таҳқиқотҳои минбаъда дар самти ҳимояи ҳуқуқи инсон ҳамчун усули танзими ҳуқуқии муносибатҳои ҷамъиятӣ ба шумор меравад.

Пас аз таҳлили масъалаи мавриди назар қароргирифта, мо ба чунин хулосаҳо омадем:

Якум, институти ҳимояи ҳуқуқи инсон як институти мураккаб, гуногунсатҳ ва категорияи низоми ҳуқуқӣ буда, дар худ ҳуқуқи субъективии шахс ба ҳимоя ва маҷмуи воситаҳои меъёри, ташкиливу ҳуқуқӣ, танзимнамоӣ ва институтсионалиро ҷой додааст. Институти мазкур баҳри таъмин ва амалӣ гардидани ҳуқуқу озодиҳо, барқарор намудан ва ҳимояи кардани ҳуқуқи инсон равона карда шудааст. Ба маъни васеъ бошад, институти ҳимояи ҳуқуқи инсон низоми ягонаи фаъолият мебошад, ки дар худ унсурҳои миллӣ ва байналмилалиро ҷой додааст. Дар ҳамин ҳол, унсури марказии ҳимояи ҳуқуқи инсон – ҳуқуқи инсон ба ҳимояи ҳуқуқӣ баромад менамояд, ки дар санадҳои ҳуқуқии байналмилалий ва конститутсияҳои кишварҳо, аз ҷумла дар моддаи 5 Конститутсияи Ҷумҳурии Тоҷикистон муқаррар карда шудааст. Ҳуқуқи мазкур робитаи амиқи шахсро бо давлат инъикос намуда, фаъолияти тамоми ниҳодҳои ҳимояи ҳуқуқиро ҷоннок менамояд.

Дуюм, моҳияти ҳимояи ҳуқуқи инсон дорои сохтори дусатҳа мебошад: дар сатҳи якум, он тавассути эътирофи ҳуқуқии ҳуқуқи шахс ба ҳимояи ҳуқуқӣ зуҳур менамояд; дар сатҳи дуюм, он табиати аслии ин ҳуқуқро ҳамчун ниёзи ботинии инсон ба ҳифзи арзишҳои асосии ҳаётӣ ва шарафаш маънидод карда, аз нигоҳи арзиши иҷтимоии институтро бозгӯй менамояд. Ғайр аз ин, хусусияти универсалӣ доштани институти ҳимояи ҳуқуқи инсон ба он оварда мерасонад, ки берун аз чаҳорҷӯбай муқаррарнамудани танзими ҳуқуқии миллӣ қадам бигзорад. Стандартҳо ва механизмҳои байналмилалий, аз қабили СММ, ҷузъи ҷудонопазири модели муосири низоми ҳимояи ҳуқуқҳо ба ҳисоб мераванд.

Сеюм, ҳимояи ҳуқуқи инсон танҳо бо ҳуқуқвайронкунӣ маҳдуд нагашта, балки як ҳолати ҳуқуқии фаъол, пайваста ва ҳадафманд аст, ки тадбирҳои пешгирикунанда, барқароркунанда ва ҷавобгарии ҳуқуқиро низ дар бар мегирад. Ин ҳолат мақоми таҳқимбахши ҳимоя ҳуқуқро дар низоми ҳуқуқии таъмини ҳуқуқу озодиҳо муайян менамояд. Аз ҳамин ҷост, тағовути байни мағҳумҳои «ҳимояи ҳуқуқи инсон» ва «ҳифзи ҳуқуқи инсон» дорои аҳамияти назариявӣ ва амалӣ мебошад. Ҳифз ба

таъмини умумӣ ва пешгирии ҳуқуқвайронкунӣ нигаронида шудааст, дар ҳоле, ки ҳимоя амалҳои мушаххасро барои барқарор намудани ҳуқуқҳои поймолшуда дар бар мегирад. Онҳо ҷузъи таркибии мафҳуми нисбатан васеътар – таъмини ҳуқуқии ҳуқуқи инсон мебошанд.

Чорум, арзиши танзимкунандай институти ҳимояи ҳуқуқи инсон дар қобилияти он ҳамчун усули мустақили танзими ҳуқуқии муносибатҳои ҷамъиятӣ зоҳир мешавад, ки ба таъмини як ҳолати устувори ҳуқуқии шаҳс ва ҷомеа равона гардидааст. Аз ин рӯ, низоми ҳимояи ҳуқуқи инсон маҷмӯи зернизорҳои ба ҳам монандро дар бар мегирад: зернизорҳои меъёрий, институтсионалий, ҳуқуқӣ, иттилоотӣ, таълимӣ ва башардӯстӣ. Ҷунин сохтор бо ҳусусияти байнисоҳавии ин институт алоқамандӣ дошта, паҳлуҳои ҳуқуқӣ, ташкилӣ, идеологӣ ва фарҳангии онро бозгӯй менамояд.

1.2. Ҳуқуқ ва озодиҳои инсон ҳамчун объекти таъсиррасонии ҳокимияти судӣ дар Тоҷикистон

Омӯзиши моҳияти ҳокимияти судӣ дар Тоҷикистон ва фаъолияти он ҷиҳати таъмини ҳуқуқу озодиҳои инсон ва шаҳрванд бидуни таҳлили худи объекти фаъолияти мазкур – ҳуқуқ ва озодиҳои инсон ва шаҳрванд, ғайриимкон мебошад. Бо дарназардошти ин, зарур мешуморем, ки таҳлили масъалаи мазкур бо назардошти адабиёти мавҷудаи ватанӣ ва хориҷӣ анҷом дода шавад.

Муҳаққиқони ватанӣ А.М. Диноршоев ва Ш.Ф. Искандаров қайд менамоянд, ки «рӯйхати ҳуқуқу озодиҳои инсон ва шаҳрванд, ки айни ҳол дар санадҳои ҳуқуқии байналмилалӣ ва конститутсияи давлатҳо муайян шудаву таҳқим ёфтааст, самараи рушди тӯлонии таърихии афкори сиёсиву ҳуқуқӣ ва фалсафӣ буда, дар асоси он назарияву стандартҳои муайяни ҳуқуқи инсон, давлати демократӣ ва ҳуқуқбунёд ташаккул ёфтаанд. Инсоният дар тӯли таърихи худ кӯшиш кардааст, ки роҳу усулҳои эҷоди муносибатҳои мутақобилаи ҳамоҳангшудаи байни шаҳсият ва ҳокимиятро пайдо қунад. Дар натиҷаи рушд ёфтани ҷомеа ва

болоравии маърифати ҳуқуқӣ андешаи маҳдуд кардани ҳуқуқи инсон шакл гирифта, оҳиста-оҳиста қоидаҳои дақиқ таҳия мешуданд, ки дар доираи онҳо муносибатҳои байни шахс ва давлат ба тартибу низом медаромаданд»[39, с. 14].

Дарвоқеъ, мағҳуми муосири «ҳуқуқи инсон» ба таҷрибаи ғании таърихи башарият такя менамояд, пеш аз ҳама, дар самти шаклҳои ҳуқуқии ташкил ва идоракунии ҳаёти ҷамъиятӣ ва давлатӣ, инчунин усулҳои ҳуқуқии муносибатҳои иҷтимоӣ. Дар ҳамин замина, андешаи Л.Н. Гаврикова лоиқи дастгирист, ки ишора менамояд: «Ҳар як зинаи инкишофи таърихӣ фаҳмиши хоси худро дар бораи инсон ҳамчун субъекти ҳуқуқ ва тасаввуроти муайянеро оид ба ҳуқуқу ӯҳдадорӣ, озодӣ ва маҳдудиятҳои он доро мебошад. Аз ин хотир, таърихи ҳуқуқ, дар як вақт таърихи ташаккул ва инкишофи тасаввурот дар бораи ҳуқуқи инсон аст – аз шаклҳои ибтидойӣ, маҳдуд ва таҳаввулнаёфта то шаклҳои муосир» [157, с. 180]. Дар навбати худ, Д.А. Пашентсев ишора менамояд, ки «нахустин тавассурот доир ба ҳуқуқи инсон ҳанӯз дар давраи то милод пайдо шуда буданд. Дар тамоми марҳилаҳои ташаккули фарматсияҳои ҷамъиятӣ-иқтисодӣ инсон дар бораи ҳуқуқ ва озодиҳои худ ибрози назар мекард, вале татбиқи пурраи онҳо маҳз дар натиҷаи рушди таҷриба ва назарияи истифода меъёрҳои ҳуқуқӣ амалӣ гардид» [136, с. 20].

Ҳамзамон, бояд қайд намуд, ки дар адабиёти ватанию хориҷӣ оид ба таҳаввули ҳуқуқи инсон ақидаҳои гуногун мавҷуданд. Дар байни олимони хориҷӣ ақидаи афзалиятнок чунин аст, ки категорияи «ҳуқуқи инсон» самараи инкишофи афкори давлатию ҳуқуқии Farb мебошад. Ҳамин тариқ, ба ақидаи Э.А. Лукашева «ҳуди пайдоиши ғояи ҳуқуқи инсон ба асрҳои V–VI пеш аз милод рост меояд, ки дар давлатҳои қадим (Афина, Рум) вучуд дошт, гарчанде оид ба ҳуқуқи инсон дар Аҳди Қадим низ ишора шудааст: даҳ аҳкоме, ки шахсро ба риояи ҳуқуқи атрофиён даъват мекунад ва ба ин васила барои амалӣ намудани ҳуқуқҳои худ мусоидат мекунанд» [82, с. 13], [143, с. 59].

Дар навбати худ, муҳаққиқони ватанӣ ҳангоми таҳқиқи масъалаи пайдоиш ва рушди ҳуқуқи инсон қайд мекунанд, ки маҳз дар Шарқ аввалин санади ҳуқуқӣ оид ба ҳуқуқи инсон таҳқим ёфта буд, ки он Эъломияи Куруши Кабир аз соли 539 п.м. мебошад [103, с. 448], [161, с. 197], [87, с. 324].

Пас аз таҳқиқи ин масъала, А.Л. Мирзогитова қайд мекунад, ки «аввалин таълимот дар бораи одам дар давлатҳои Шарқи Қадим ба вучуд омадаанд. Муҳимтарин хусусияти фалсафаи инсон дар Шарқи Қадим ин аст, ки шахс бояд ба олами иҷтимоӣ ва табии муносибати ниҳоят боэҳтиромона ва инсондӯстона дошта бошад, баробарии одамон бошад, ба шартҳои якхелаи табиии пайдоиши онҳо аз кайҳон «осмон» асос меёфт. Фояҳо дар бораи арзиши шахсияти инсон барои ҷомеа бештар хоси тамаддуни аврупой мебошанд. Аввалин ақидаҳои нобаробар оид ба ҳуқуқи инсон ҳамчун меъёрҳои муайяни устувор, намунаҳо, арзишҳое, ки қодиранд раванди муносибатҳои мутақобилаи байни фардҳо, инчунин ҷамъият ва давлатро ба низом оваранд, ҳанӯз дар давраи қадим пайдо шудаанд. Пайдоиши онҳо бештар ба сатҳи рушди демократия дар кишварҳои Юнони қадим ва Рими қадим, аз ҷумла муборизаи одамон бо истибоди давлати ғуломдорӣ вобаста мебошад (масалан, дар асрҳои IV–V то милод дар Афина дар натиҷаи мубориза барои ҳокимият низоми барои он давра демократӣ муқаррар карда шуд)» [133, с. 24].

Бидуни ворид шудан ба баҳсҳои муфассали илмӣ, мо мавқеи олимонеро ҷонибдорӣ менамоем, ки ишора менамоянд: «масъалаҳои марбут ба ҳуқуқи инсон ва ҳифзи онҳо дар нуқтаҳои гуногуни ҷаҳон ва дар вақтҳои муҳталиф бо назардошти хусусиятҳои фарҳангӣ, фалсафӣ, динӣ, ҷаҳонбинӣ ва ахлоқии ҳар як тамаддун инкишоф ёфта, моҳияти ин тамаддунро ифода менамуд» [82, с. 2], [43, с. 480], [18, с. 519]. Бешубҳа, ҳар як тамаддун дар ташаккули мағҳуми муосири ҳуқуқи инсон саҳми боризи худро гузоштааст. Аз ин ҷоист, ки «ҳуқуқи инсонро падидаи иҷтимоӣ ва таъриҳӣ баҳогузорӣ менамоянд» [57, с. 35].

Ш.Ф. Искандаров дуруст ишора менамояд, ки «хуқуқи инсон ҳамеша дорои муҳтавои мушаххаси таърихӣ буда, вобаста ба пешрафти иҷтимоӣ тағйир ёфта, рушд ва такмил меёбад. Ҳуқуқи инсон ҳамоҳангии ботинӣ ва зоҳирӣ, муттаҳидӣ ва мутаносибии робитаи инсонро бо ҷомеа инъикос менамояд. Инсон наметавонад берун аз ҷомеа ва бе муошират бо дигарон арзи ҳастӣ намояд, инчунин ҷомеа низ наметавонад бидуни танзими муносибатҳои байни инсонҳо ҷой дошта бошад. Барои таъмини ҳамзистии иҷтимоӣ ва муоширати байни одамон як усули умумии танзими ҳуқуқӣ лозим буд. Дар натиҷа меъёрҳое таҳия гардиданд, ки ҳуқуқ ва уҳдадориҳои инсон дар онҳо мустаҳкам карда шуд» [163, с. 190].

Дар кишвари мо, бунёди давлати воқеан демократӣ, ки дар он ҳуқуқ ва озодиҳои инсон ба сифати арзиши олӣ эътироф мешаванд, танҳо пас аз қабули Конститутсияи соли 1994 оғоз ёфт. Ҷумҳурии Тоҷикистон ҳамчун ҷузъи ҷудонопазири ҷомеаи ҷаҳонӣ дар Конститутсияи худ авлавияти ҳуқуқи инсонро инъикос намудааст. Дар Конститутсияи Ҷумҳурии Тоҷикистон ба ҳуқуқи инсон диққати маҳсус дода шуда, дар заминаи моддаи 5 «инсон, ҳуқуқ ва озодиҳои ӯ ба сифати арзиши олӣ» пазируфта шудаанд. Ҳуқуқ ва озодиҳои инсон ва шаҳрванд дар боби дуюми Конститутсияи Ҷумҳурии Тоҷикистон ба таври муфассал танзим карда шудаанд. Яке аз вазифаҳои муҳимми Конститутсияи ҶТ мустаҳкам намудани ҳуқуқу озодиҳои инсон ва шаҳрванд, инчунин асосҳое мебошад, ки дар онҳо татбиқи ин ҳуқуқҳо бояд таъмин карда шаванд.

Инчунин, дар моддаи 14 Конститутсия ишора мегардад, ки ҳуқуқу озодиҳои инсон ва шаҳрванд тавассути Конститутсия, қонунҳои кишвар ва санадҳои ҳуқуқии байналмилалӣ, ки Тоҷикистон эътироф кардааст, танзим ва хифз карда мешаванд. Дар асоси моддаи 10 Конститутсия, санадҳои ҳуқуқии байналмилалии эътирофнамудаи Тоҷикистон ба сифати ҷузъи таркибии низоми ҳуқуқии кишвар баромад менамоянд. Дар ҳолати мутобиқ набудани қонунҳои кишвар бо санадҳои ҳуқуқии байналмилалии эътирофшуда, меъёрҳои санадҳои байналмилалӣ амал

менамоянд. Ба сифати санадҳои ҳуқуқии байналмилалӣ, ки дар онҳо ҳуқуқу озодиҳои бунёдии инсон дарҷ ёфтаву риояи онҳо барои Ҷумҳурии Тоҷикистон ҳатмист, инҳо баромад менамоянд: Эъломияи умумии ҳуқуқи башар аз 10 декабря соли 1948, Паймони байналмилалӣ оид ба ҳуқуқҳои шахсӣ ва сиёсӣ аз 16 декабря соли 1966, Паймони байналмилалӣ оид ба ҳуқуқҳои иқтисодӣ, иҷтимоӣ ва фарҳангӣ аз 16 декабря соли 1966 ва як қатор конвенсияҳо ва созишномаҳои дигари байналмилалӣ.

Дар ҷараёни омӯзиши бевоситаи мағҳуми «ҳуқуқи инсон» бояд зикр намуд, ки ин мағҳум як падидаи мураккаби иҷтимоӣ буда, дар масири таърих тафсир ва маъноҳои гуногунро соҳиб шудааст. Ин бо он вобаста аст, ки ҳуқуқҳои инсон дар доираи шароитҳои иҷтимоӣ-сиёсӣ ва фарҳангии ҳар як давра аз нуқтаи назари гуногун фаҳмида ва муайян карда мешуданд. Ҳолати мазкур дар гуногуни муносибатҳо оид ба муайян кардани ҳуқуқи инсон зоҳир мегардад. Ҳамин тарик, Ш.Ф. Искандаров масъалаи мазкурро таҳқиқ намуда, қайд менамояд, ки «мавҷудияти ақидаҳои гуногун нисбат ба мағҳуми ҳуқуқи инсон дар адабиёти соҳаи ҳуқуқшиносии давраи шӯравӣ ба тасаввуроти синфии дар он замон вуҷуддошта алоқаманд аст. Ҳамин тарик, як гурӯҳи олимон ҳуқуқи инсонро ҳамчун категорияи иҷтимоие баррасӣ кардаанд, ки аз соҳаи ҳуқуқшиносӣ ҳам васеътар аст (В.А. Кучинский, Н.И. Матузов, И.Е. Фарбер) [54, с. 207], [62, с. 292], [102, с. 189], олимони дигар ҳуқуқи инсонро ҳамчун категорияи хосаи ҳуқуқӣ муайян кардаанд (В.А. Патюлин, Г.В. Малсев) [75, с. 246], [60, с. 448]. Ба ибораи дигар, гурӯҳи якуми олимон тарафдори фарзияи фитрию ҳуқуқии ҳуқуқи инсон буданд, яъне ҳуқуқи инсонро ҳамчун имкониятҳои иҷтимоии истифодаи неъматҳои маъмулии ҳаёт (хӯрок, либос, манзил, фароғат, таҳсил ва ғ.) дарк мекарданд, ки сарфи назар аз эътироф шуданашон аз ҷониби давлат, вуҷуд доранд, дар ҳоле ки гурӯҳи дуюми олимон бар он ақидаанд, ки ҳуқуқи инсон падидаи мусбат аст, яъне ҳуқуқҳои инсонро бидуни эътирофи қонунӣ «ҳуқуқ» номидан мумкин нест ва риоя

накардани онҳо ба сифати «имкониятҳои иҷтимоӣ» боиси татбиқ гардидан мӯҷозоти давлат нагардад» [163, с. 190].

Мавқеи ба ин монандро О.Б. Стерликова ва В.Л. Казаков ишғол намуда, аз ҷумла қайд мекунанд, ки мағҳуми «хуқуқи инсон» бо ду маъни дигар – позитивистӣ ва фитрии ҳуқуқӣ шарҳ дода мешавад [128, с. 22]. Пайравони ақидаи аввал чунин мешуморанд, ки ҳуқуқи инсон ҷизест, ки танҳо аз ҷониби давлат эътироф ва кафолат дода мешавад, яъне ҳуқуқи инсон ба ҳуқуқи аз ҷиҳати меъёри таҳқимёфта мансуб мебошад. Тарафдорони нуқтаи назари дуюм гояи имконнопазир будани бегонакуни ҳуқуқҳои асосии инсон, ҳусусияти табиии онҳоро асос мешуморанд. Ҳуқуқҳои инсон ҳусусияти фитрие мебошад, ки новобаста ба эътирофи давлат ва таҳқими онҳо, дар доираи ҳуқуқӣ вучуд доранд [141, с. 15].

Дар навбати худ, О.В. Власова қайд мекунад, ки ҳуқуқу озодиҳои инсонро бо чанд маъни зерин қабул кардан мумкин аст. Яқум, ҳамчун тасаввуроти ақидаҳои фалсафӣ, ҷаҳонбинӣ дар бораи сарнавишти шахс, мақом ва нақши ў дар ҷомеа, байни одамони дигар. Дуюм, ба сифати диди муайян ба соҳтори ҷаҳон, яъне, ҷаҳонфаҳмӣ, ҷаҳонбинии принципҳои ба инсондӯстӣ асосёфта. Сеюм, ҳамчун тартиби арзишҳои башарӣ, ки дар заминай онҳо муносибатҳои ҷамъиятӣ ташаккул меёбанд, инчунин низоми иборат аз принципҳо ва меъёрҳои ахлоқу одоби танзимгарони иҷтимоии муносибатҳои байни инсонҳо. Чорум, ба сифати мағҳуми ҳуқуқӣ, ки бо таҳқими мақоми шахсият тибқи меъёрҳои ҳуқуқӣ ҳангоми муносибат бо давлат ва воситаи ҳимоят аз худсарӣ ва зӯроварии давлат шарҳ мейёбад [120, с. 89].

Ҳуқуқи инсон, инчунин дорои маъноҳои объективӣ ва субъективӣ мебошад. Ба маъни объективӣ, ҳуқуқи инсон фарогирандаи низоми принципҳо ва меъёрҳои умумии эътирофшудаи ҳуқуқи байналмилаӣ мебошад, ки мақоми шахс, қоидаҳои муносибат байни одамон ва робитаи байни инсон ва давлатро танзим менамояд. Ба маъни субъективӣ, ҳуқуқи инсон имкониятҳои шахсии ҳуқуқие мебошад, ки дар

меъёрҳои ҳуқуқӣ мустаҳкам гардида, аз ҷониби давлат қафолат дода шуда, ба шахс имкон медиҳад то амалҳои муайянро анҷом диҳад рафтори муайянро интихоб намояд ва аз неъматҳои иҷтимоии мушаҳҳас истифода барад.

Дар асоси ин муносибат муаллифони гуногун мағҳуми «ҳуқуқи инсон»-ро ҳар гуна шарҳ медиҳанд. Ҳамин тариқ, В.А. Четвернина чунин мешуморад, ки «ҳуқуқи инсон чунин даъвоҳои аз ҷиҳати иҷтимоӣ муҳим ба андозаи муайяни озодӣ мебошанд, ки бо принсиби баробарии расмӣ мувоғиқ буда, метавонанд дар сатҳи талаботи умумиҷаҳонӣ барои озодӣ қарор гиранд» [110, с. 28]. М.М. Утяшев мағҳуми ҳуқуқи инсонро чунин шарҳ медиҳад: «Ҳуқуқи инсон даъвои қонуни шахс ба неъматҳои ҳаёт мебошад, ки барои фаъолияти ҳаётии рӯзмарраи ўз заруранд ва ба пайдошавии табиии онҳо асос ёфта, мавҷудияташон ба ягон шахс ё давлат вобаста нест. Шахс ин даъвоҳоро аз лаҳзаи таваллуд шудан ба даст меорад, ҳуқуқҳоро ба ўз касе надодааст ва бинобар ин, онҳоро ба зӯрӣ гирифтани ё мусодира кардан мумкин нест, яъне онҳо ҷудонопазир ва бегонанашаванд мебошанд [101, с. 221].

А. Азаров падидай ҳуқуқи инсонро таҳқиқ намуда, қайд мекунад: «пеш аз ҳама он низоми ақидаҳои фалсафӣ, тасаввурот дар бораи сарнавишти шахс, мавқеъ ва нақши ўз дар ҷамъият ва дар байни одамони дигар мебошад. Ҳуқуқи инсон як диди муайян ба соҳтори ҷаҳон, яъне ҷаҳонфаҳмӣ, ҷаҳонбинии ба принципҳои инсондӯстӣ асосёфта мебошад. Ақида дар бораи он ки ҳуқуқи инсон ҳамчун як арзиши башарӣ, ки дар заминай он муносибатҳои ҷамъиятий шакл мегиранд, инчунин низоми иборат аз принципу меъёрҳои ахлоқу одоби танзимгарони иҷтимоии муносибатҳои байни инсонҳо, ки муносибатҳои ҷамъиятий дар ҷомеа бар он бунёд мешаванд, низ одилона аст. Нафароне, ки ба ақидаи онҳо ҳуқуқи инсон низоми танзимгарони иҷтимоии муносибатҳои байни одамон (яъне муносибатҳои уфуқӣ), иборат аз принципу меъёрҳои ахлоқию ҳуқуқӣ мебошад, ҳақанд. Инчунин, агар гӯем, ки ҳуқуқи инсон

мафхуми хуқуқии бо меъёрҳо таҳқимёфта мебошад, хато намекунем» [13, с. 11].

Дар байни олимони ватанӣ оид ба шарҳи хуқуқи инсон ақидаҳои муҳталиф мавҷуданд. Инак, ба гуфтаи Р.Ш. Шарофзода: «хуқуқи инсон андоза, имконият ва ваколатҳои табиии шахс мебошад, ки ҳаёт, шаъну шараф ва озодии инсонро дар тамоми соҳаҳои ҳаёти ҷамъиятӣ таъмин менамояд» [93, с. 355]. Дар навбати худ, З.Х. Искандаров ин гурӯҳро ҳамчун: «эҳтиёҷоту имкониятҳои табииӣ, маънавӣ ва ахлоқии шахс, ки ба талаботи ҳаёти иҷтимоӣ ва ахлоқӣ мувофиқанд ва бо мақсади иҷро ва фароҳам овардани шароити рушди озодонаи шахс аз ҷониби шахсони дигар, ҷамъият ва давлат, бо қонун ҳифз мешаванд» [39, с. 15] баррасӣ кардааст.

Дар навбати худ, А.М. Диноршоев ва С.М. Салоҳидинова мафхуми хуқуқи инсонро чунин шарҳ медиҳанд: «ниҳоди муҳимтарини хуқуқи конституцисионӣ, ки вазифаи он таъмини зиндагии шоистаи инсон ва шаҳрванд, шароити зиндагии озоди ў мебошад. Хуқуқи инсон, аз нуқтаи назари хукуқӣ, имконияти соҳиби онро барои анҷом додани амалҳои муайян мефаҳмонад, ки Конституция ва қонунҳои ба он асосёфта манъ накардаанд» [30, с. 247]. Ш.Ф. Искандаров хуқуқҳои инсонро чунин муайян менамояд: «арзишҳои башарӣ, ки дар санадҳои меъёри таҳқим ёфта, доираи рафтари имконпазир ва ҷоизи шахсро дар ҷомеа ва давлат муайян мекунанд» [163, с. 190].

Ҳамин тарик, хуқуқи инсон як гурӯҳи муносиб буда, таъриҳан тағиӣир мейёбад ва рушд мекунад, низоми муайяни имкониятҳои фардро ифода менамояд, ки эътироф, риоя ва ҳифзи онҳо на танҳо уҳдадории давлатҳои миллӣ, инчунин ҷомеаи ҷаҳонӣ мебошад.

Дар асоси мафхуми хуқуқи инсон метавон мафхуми хуқуқи инсонро мураттаб соҳт – он низоми имкониятҳои фард мебошад, ки бо давлати мушахҳас робитаи устувор дорад, эътироф, риоя ва ҳифзи он уҳдадории на танҳо давлатҳои миллӣ, инчунин ҷомеаи ҷаҳонӣ мебошад.

Омӯзиши назарияй-методологии ҳуқуқи инсон бе муайян кардани муҳтаво ва низоми он гайриимкон аст. Барои ошкор намудани муҳтавои ҳуқуқи инсон, пеш аз ҳама, зарур аст, ки унсурҳои фарогирандаи мафҳумии умумии «ҳуқуқи инсон» мавриди таҳлил қарор гиранд. Анҷом додани чунин таҳлил мураккаб мебошад, зоро дар адабиёти ҳуқуқӣ, илова ба мафҳуми «ҳуқуқи инсон» мафҳумҳои дигари наздик ба он мавриди истифода қарор мегиранд, аз қабили: «ҳуқуқи шахс», «ҳуқуқи инфиродӣ», «ҳуқуқи шаҳрванд» ва ғ. Баъзе муҳаққиқон мафҳуми «ҳуқуқи инсон»-ро ба сифати як падидай ҳуқуқӣ ва зухуроти иҷтимоӣ-инсоншиносӣ ба кор мебаранд [122, с. 17-18].

Дар раванди легимитатсияи ҳуқуқ ва озодиҳо, дар бештари конститутсияҳо мафҳумҳои «ҳуқуқи инсон» ва «ҳуқуқи шаҳрванд» мавриди истифода қарор мегиранд, ки дар аксар маврид қонунгузорӣ онро бо вожаи умумии «ҳар шахс» дар худ ҷой медиҳад. Масъалаи шабоҳат ва тафовути байни ин ду мафҳум нав набуда, муддатҳост дар муҳити илмӣ баҳсҳои доманадорро ба вучуд овардааст. Ин ду категорияи ҳуқуқӣ бештар маврид якҷо оварда мешаванд, аммо муҳтавои онҳо комилан дигар мебошад [17, с. 160].

Мафҳумҳои «ҳуқуқи инсон» ва «ҳуқуқи шаҳрванд» бояд аз ҳам чудо карда шаванд, зоро сухан дар бораи ду субъекти гуногуни ҳуқуқ ва озодиҳо меравад. Илова бар ин, муайян намудани дорандагони ҳуқуқ ва озодиҳо ҳамчун шакли маҳдудкунии онҳо низ баромад менамояд. Аз ин рӯ, муносибати байни мафҳумҳои «инсон» ва «шаҳрванд» аҳамияти мустақилро қасб менамоянд [150, с. 6].

Дар адабиёти ҳуқуқӣ концепсияе ҷой дорад, ки тибқи он ҳуқуқи инсон моҳияти худро аз ҳуқуқҳои табиӣ ва ҳуқуқи шаҳрванд моҳияти худро аз ҳуқуқи позитивӣ мегиранд.

Алоқамандии ин ду мафҳумро таҳлил намуда, бояд ишора намуд, ки ҳуқуқи инсон аз нигоҳи табиити худ ҳусусияти «фародавлатӣ» дорад, яъне бештар тавассути ҳуқуқи байналмилалӣ танзим шуда, мустақиман ба ҳуқуқи миллии як давлат алоқамандӣ надорад. Аммо, бо ворид

шудани давлат ба چомеаи байналмилалӣ ва пазироӣ кардан аз стандартҳои байналмилалии марбут ба ҳуқуқи инсон, дар низоми ҳуқуқии миллӣ дар баробари ҳуқуқи инсон боз ҳуқуқи шаҳрванд низ ба вучуд меояд. Б.С. Эбзеев зикр менамояд, ки «дар натиҷаи қабул намудани стандартҳои байналмилалӣ аз ҷониби давлатҳо, мағҳуми ҳуқуқи инсон дар низоми ҳуқуқии давлат низ шакли ҳуқуқӣ мегирад ва ба шаҳрвандони ин давлат, шаҳрвандони хориҷӣ ва шахсони бешаҳрванд, ки дар қаламрави ин давлат қарор доранд, татбиқ мегардад. Ҳуқуқи инсон – ҳуқуқе мебошад, ки ба ҳар як шаҳс, новобаста аз шаҳрвандии ӯ тааллуқ дорад» [114, с. 120]. Ҳуқуқи шаҳрванд бештар маврид аз ҷониби давлат дода мешавад. Онҳо аз ҷониби давлати муайян тавассути санадҳои меъёрии ҳуқуқӣ мустаҳкам карда мешаванд. Нишонаи хос ва конституциони мағҳуми «шаҳрванд» ин робитаи расмии ҳуқуқии шаҳс бо давлат мебошад, яъне вобастагии ҳуқуқӣ байнин шаҳс ва давлат [149, с. 17].

Мағҳуми «ҳуқуқи инсон» нисбат ба мағҳуми «ҳуқуқи шаҳрванд» васеътар мебошад, зоро он натанҳо ҳуқуқи шаҳрванд, балки ҳуқуқи шаҳрвандони хориҷӣ ва шахсони бешаҳрвандро низ дар бар мегирад. Муносибати «ҳуқуқи инсон» ва «ҳуқуқи шаҳрванд» гуногун буда, дар бештар маврид аз интихоби субъективии таҳиягарони конституцияи вобастагӣ дорад. Яъне, як ҳуқуқ дар як конституцияи метавонад ҳам ба сифати ҳуқуқи инсон ва ҳам ба сифати ҳуқуқи шаҳрванд муаррифӣ карда шавад. Инчунин, ҳуқуқҳои ҷой доранд, ки ҳамаи давлатҳо онро ба таври яксон қабул ва мавриди истифода қарор медиҳанд. Масалан, Конституцияи Ҷумҳурии Тоҷикистон ба ҳар шаҳс ҳуқуқ ба ҳаёт (моддаи 18) ва ҳуқуқ ба ҳимояи судӣ (моддаи 19)-ро кафолат додааст. Конституцияи Федератсияи Россия низ ҳамин ҳуқуқро ба «ҳар шаҳс» пешбинӣ менамояд (ҳуқуқ ба ҳаёт – моддаи 20 ва ҳуқуқ ба ҳимояи судӣ – моддаи 46). Қонуни асосии Ҷумҳурии Федеративии Олмон низ чунин муносибатро анҷом дода, дар қисми 2-и моддаи 2 ҳуқуқи ҳар шаҳсро ба ҳаёт муқаррар карда, дар қисми 4-и моддаи 19 пешбинӣ мегардад, ки

агар ҳуқуқҳои шахс аз ҷониби ҳокимияти давлатӣ поймол шавад, ӯ метавонад ба суд муроциат намояд. Дар Конститутсияи Ҷумҳурии Тоҷикистон ҳуқуқ ба озодии ҳаракат ва интихоби маҳалли зист танҳо ба шаҳрвандони Ҷумҳурии Тоҷикистон дода шудааст (моддаи 30). Дар Қонуни асосии Ҷумҳурии Федеративии Олмон пешбинӣ мегардад, ки «ҳамаи олмониҳо» (яъне, шаҳрвандони Олмон) дар саросари қаламрави Олмон ҳуқуқи истифода аз озодии ҳаракатро доранд (моддаи 11). Аммо, дар асоси Конститутсияи Федератсияи Россия ҳуқуқи озодона ҳаракат кардан, интихоб намудани маҳалли зист ва будубош ба «ҳар шахс» дода шудааст (моддаи 27).

Бо таҳлили масоили мазкур метавон хулоса намуд, ки субъективизм дар муносибати қонунгузор оид ба масъалаи мансубияти ин ё он ҳуқуқ ба ҳуқуқи инсон ё ҳуқуқи шаҳрванд аз омилҳои объективӣ вобастагӣ дорад. Илова бар ин, қонунгузор ба шароити мавҷудаи иқтисодӣ, низоми сиёсӣ, анъанаҳои таъриҳӣ ва фарҳангӣ такя менамояд. Нақши муҳимро, инчунин менталитети ҳалқи муайян иҷро менамояд.

Масъалаи дигари муҳим, ки муҳтавои ҳуқуқ ва озодиҳои инсонро равшан менамояд, ин муносибати байни мағҳумҳои «ҳуқуқи инсон» ва «озодии инсон» мебошад.

А.Н. Кокотов ва М.И. Кукушкин ишора менамоянд, ки «дар илми ҳуқуқи конституционӣ мағҳумҳои «ҳуқуқ» ва «озодӣ» ё ҳамчун ҳаммаъно, ё ҳамчун ваколатҳои муҳталифи шахс баррасӣ мегарданд» [44, с. 139]. Аз ин хотир, масъалаи муносибати байни мағҳумҳои «ҳуқуқ» ва «озодӣ» хусусияти баҳснокро доро мебошанд.

Гурӯҳе аз муҳаққиқон ҳангоми истифода кардани мағҳумҳои мазкур онҳоро аз ҳам ҷудо намекунанд ё умуман ба ин масъала таваҷҷӯҳ зоҳир намекунанд [80, с. 290], [51, с. 600]. В.Д. Карпович зикр менамояд, ки муносибати байни мағҳумҳои «ҳуқуқ» ва «озодӣ» пеш аз ҳама бо он маънидод мегардад, ки онҳо то андозае ҳаммаъно мебошанд. Онҳо ба сифати ҳуқуқи субъективии ҳар як инсон ва ё танҳо шаҳрванд баромад менамоянд [81, с. 259].

Ба андешаи И.Е. Фарбер, барои чудо намудани мафхумҳои ишорашуда асосҳои кофӣ вучуд надошта, вожай «озодӣ» таъриҳан ҳамчун номи баъзе ҳуқуқҳои сиёсӣ ва шахсӣ шакл гирифтааст. Ӯ озодии ҳуқуқиро ҳамчун «ҳуқуқ ба озодӣ» маънидод менамояд [102, с. 110].

Бо вучуди ин, қисми бештари олимон ба равиши дифференсиалӣ нисбат ба муайянсозии мафхумҳои «ҳуқуқ» ва «озодӣ» муносибат менамоянд.

Б.С. Эбзеев қайд меқунад, ки «вазифаи фанни ҳуқуқи конститутсионӣ мӯқаррар намудани меъёрҳои аз ҳам чудо кардани ҳуқуқу озодиҳо мебошад. Ӯ чунин мешуморад, ки фарқи байни ҳуқуқу озодиҳои конститутсионӣ ба хусусияти даъвои шаҳрвандон ва хосияти иштироқи ҳокимияти оммавӣ дар қонеъгардонии он вобаста мебошад». [113, с. 207-208]

Бо вучуди ин, мафхумҳои зикршуда хусусиятҳои хоси худро доранд. Агар онҳоро аз дидгоҳи муносибатҳои моликият дар контексти «шаҳрванд – давлат» баррасӣ кунем, фарқияти зеринро метавон чудо кард: озодии инсон он соҳаҳо ва самтҳои фаъолияти ӯро дар бар мегирад, ки давлат ҳуқуқи даҳолат кардан ба онҳо надорад, ба истиснои ҳолатҳои дар меъёрҳои ҳуқуқӣ пешбинишуда. Ин меъёрҳо худудеро муайян меқунанд, ки дар доираи он шаҳс ҳуқуқ дорад мутобиқи ҳоҳишиҳои худ амал кунад ё аз амалҳо худдорӣ намояд. Аз нуқтаи назари таҳқиқоти банда, ин фарқият дар шароити ислоҳоти низоми судии Ҷумҳурии Тоҷикистон аҳамияти маҳсус дорад, ки дар он дикқати асосӣ ба таъмини тавозун байни озодии шаҳрвандон ва риояи қонунӣ дар фаъолияти онҳо равона шудааст. Таҳлили меъёрҳои ҳуқуқии мавҷуда ва амалияи судӣ тасдиқ меқунад, ки нақши давлат дар ин замина бояд танҳо дар доираи меъёрҳои танзимкунанда маҳдуд шавад, ки ба ҳимояи ҳуқуқ ва озодиҳои шаҳрвандон равона гардидаанд, на ба маҳдуд кардани онҳо. Ҳуқуқи инсон, дар тағовут бо озодии инсон, соҳаи мушаҳҳас, самти фаъолияти фардро муайян меқунад. Дар ин маврид имконияти интихоби роҳи амалкард дар доираи ҳуқуқ пешниҳод намегардад, он метавонад

истифода, амалӣ карда шавад ё нашавад, чунки ҳуқуқ уҳдадорӣ нест. «Озодӣ иҷозати иҷрои ҳамаи он ҷизест, ки бо қонун манъ нашудааст» [116, с. 13-14].

Ба гуфтаи В.В. Лазарев, таълимоти конститутсионию ҳуқуқӣ ва таҷрибаи умунибашарӣ тафовути байни мағҳумҳои ҳуқуқ ва озодии инсонро ба вуҷуд оварданд. Баъзан дар адабиёт қайд мешавад, ки озодӣ низ ҳуқуқ ба намуди муайяни рафтори озодона мебошад. Воқеан, тафовути ҳуқуқу озодиҳои инсон маънои амиқро дар бар мегирад. Озодӣ рафтори озодонаи соҳиби он аст, ки бояд шакли муносиби истифодаи онро дошта бошад. Озодии инсонро давлат таъмин ва ҳифз мекунад, на танзим. Озодӣ, ҳамчун категорияи асосӣ дар низомҳои ҳуқуқӣ, талаб мекунад, ки шахс ҳангоми истифода аз он аз доираи иҷозатдодашуда берун наравад ва ба дигарон зарар нарасонад. Дар ин ҷо як нуқтаи калидӣ пайдо мешавад: ҳуқуқ мутлақ ва бемуҳдуд нест ва татбиқи он бояд қатъиян дар доираи меъёрҳои ҳуқуқии аз ҷониби давлат муқарраргардида сурат гирад. Ҳуқуқ ин имконияти ҳуқуқии инсон барои анҷом додани рафтори муайян, ки аз ҷониби қонун танзим шудааст, мебошад. [68, с. 8].

Дар ин замини, зарурати фарқгузорӣ байни нақши фаъол ва гайрифаъоли давлат дар таъмини озодӣ ва ҳуқуқ ба миён меояд. Ҳангоми татбиқи ҳуқуқ, давлат нақши фаъолтар мебозад, зоро он барои эҷоди низоми ҳуқуқӣ, нигоҳдории он ва назорати риояи он масъул аст. Ин инчунин кафолатҳои риояи ҳуқуқҳо, ҳифзи судӣ ва дигар механизмҳоро дар бар мегирад, ки ба ҳимояи ҳуқуқҳои шаҳрвандон ва таъмини татбиқи онҳо равона шудаанд. Е.И. Козлова ва О.Е. Кутафин чунин мешуморанд: «Фарқияти байни мағҳумҳои «ҳуқуқ» ва «озодӣ» то андозае шартӣ мебошад. Ҳам ин ва ҳам он маънои имконияти аз ҷиҳати ҳуқуқӣ эътирофшудаи ҳар шахс барои интихоби намуд ва андозаи рафтори худ ҳамчун шахс, ҳамчун шаҳрванди давлатро доранд. Дар баробари ин, мағҳуми «озодӣ» бештар ба чунин соҳибҳуқуқии шахс, ки соҳаи мустақилияти ӯро муайян ва аз даҳолат ба ҷаҳони ботинии ӯ ҳифз

мекунанд (озодии вичдон, дин, фикр, санъати бадей, илмӣ, техникий ва дигар намуди санъат, таълим) алоқаманд аст. Мафҳуми «ҳуқук» бештар баъзе амалҳои хуб, хизматрасонии давлат ё соҳибхуқуқии инсонро барои иштирок дар фаъолияти сохторҳои муайяни ҷамъиятию сиёсӣ ва иқтисодӣ дар назар дорад». [44, с. 214-215].

Э.А. Лукашева ин ду мафҳумро ба таври дигар аз ҳам ҷудо мекунад. Ба ақидаи ӯ, мафҳуми «озодӣ» дорои имкониятҳои нисбатан васеи интихоби инфиродӣ бидуни қайд намудани натиҷаи мушаххас мебошад. Дар ҳоле ки мафҳуми «ҳуқук» амалҳои бештар мушаххаси шаҳсро муайян мекунад. [57, с. 113].

Ба гуфтаи Б.А. Страшун, дар аксар маврид, вақте сухан дар бораи ҳуқук меравад, субъекти каму беш муайян дар назар дошта мешавад, ки уҳдадории ба ин ҳуқук мувофиқро ба зимма дорад. Аммо ҳангоме ки сухан дар бораи озодӣ аст, дар ин сурат манъи инкор ё маҳдуд кардани ин озодӣ дар назар дошта мешавад, ки ба доираи номуайяни субъектҳои барои эҳтиром намудани ин озодӣ вазифадор, яъне қариб ба ҳар як поймолкунандай эҳтимолии он нигаронида шудааст [96, с. 120].

Умумияти ин мафҳумҳо дар он аст, ки соҳибӣ ба ҳуқук ва озодӣ имкон медиҳад ин ё он намуди муносибат интихоб карда шавад. Фарқи байни онҳо дар маънои онҳо мебошад: ҳуқуқҳо асосан бо имконияти ба даст овардани неъматҳои муайян алоқаманданд – ҳамеша он ҳуқуки гирифтани чизро ифода мекунад. Озодӣ барои шаҳс қобилияти эмин мондан аз таъсиррасонии давлат, ҳокимияти давлатӣ, ин ё он маҳдудиятҳо мебошад. Озодӣ ба ин маъно истиқлолият аз давлат аст [109, с. 348].

М.В. Баглай нисбат ба масъалаи мазкур диди ҳудро дорад. Ӯ мафҳуми «озодӣ» – ро бо ду маънои ба ҳам зич алоқаманд баррасӣ менамояд. Зимнан, ӯ қайд мекунад, ки озодӣ ба маънои умумӣ ҳолати ҳалқ ва шаҳси алоҳидаро ифода менамояд, ки ба он имконияти бо салоҳиди ҳуд амал кардан хос аст. Истилоҳи мазкур дар конститутсия нақши принсипи бунёдии фалсафиро дорад, ки тавассути маҷмуи

меъёрҳои конститутсионӣ ва ҳуқуқӣ татбиқ мегардад. Баррасии озодӣ ба сифати имконияти субъективии ичро кардан ё накардани ягон амал (масалан, озодии вичдон, озодии баён ва ғайра) гапи дигар аст» [17, с. 156].

Дар доираи баҳсҳои илмӣ дар соҳаи илм як паёмади ягона дар фаҳмиши категорияҳои «ҳуқуқ» ва «озодӣ» вучуд надорад. Ҳар як таҳқиқот дар ин соҳа тафсири хоси худро пешниҳод мекунад, ки душворӣ ва бисёрҷанба будани ин мағҳумҳоро таъкид мекунад. Аз нуқтаи назари ҳуқуқӣ, ҳуқуқ ва озодӣ аксар вақт ҳамчун категорияҳои ба ҳам алоқаманд ва ҳатто мувофиқ баррасӣ мешаванд. Озодӣ, дар асл, як намуди ҳуқуқ аст, аммо дар муқоиса бо ҳуқуқ, он ба субъекти ҳуқуқӣ имкониятҳои васеътар барои интихоби рафткор медиҳад, маҳсусан дар контексти муносибатҳои аз ҷониби давлат танзимшаванда.

Давлат, ҳангоми муайян кардани чаҳорҷӯбаи муносибатҳои ҳуқуқӣ, ҳудудҳои рафткори имконпазири шахсонро муайян мекунад, аммо ба ҳуди раванди татбиқи озодиҳои ба шахс додааш даҳолат намекунад.

Яке аз тавзеҳоти маъмултарин дар адабиёти илмӣ дар бораи озодӣ он аст, ки озодӣ ҳамчун татбиқи манъи даҳолати давлат ба ҷанбаҳои гуногуни ҳаёти инсон шарҳ дода мешавад. Масалан, озодии баён ё озодии вичдон ҳамчун манъи даҳолати давлат ба эътиқодоти шахсӣ ва ифодаи ақидаҳо баромад мекунад. Ба таври дигар, доштани ҳуқуқ давлатро вазифадор мекунад, ки ба нафъи шахс фаъолона амал кунад, дар ҳоле ки доштани озодӣ, баръакс, аз давлат талаб мекунад, ки аз амалҳое, ки ин озодиро маҳдуд мекунанд ё танзим менамоянд, ҳуддорӣ кунад [41, с. 22-23]. Ин равиш нақши дугонаи давлатро дар таъмини ҳуқуқ ва озодиҳо таъкид мекунад, ки вобаста ба контексти татбиқи категорияҳои ҳуқуқӣ, метавонад ҳамчун иштирокчии фаъол ё назоратчии ғайрифаъол баромад кунад.

Ба фикри мо, мавқеи Л.Д. Воеводин, ки оид ба ин масъала бо мавқеи олимони дигар умумияти зиёд дорад, аз ҳама ҷолиб мебошад. Ӯ чунин қайд менамояд, ки «байни ин ду мағҳум шабоҳат ва фарқият дид

мешаванд. Шабоҳат дар он аст, ки ҳам мафҳуми якум ва ҳам дуюм тавассути имконияти ҳуқуқӣ муайян карда мешавад. Дар ҳар ду маврид сухан дар бораи имконияти интихоби ин ё он намуди рафтор, баҳра бурдан аз неъматҳои иҷтимоии пешбининамудаи конститутсия, ҳам ба манфиати худ ва ҳам ба манфиати ҷамъият мебошад. Муаллиф байни мафҳумҳои «ҳуқуқ» ва «озодӣ» фарқ гузашта, қайд мекунад, ки ҳуқуқҳои асосӣ имконияти ба даст овардани баъзе неъматҳои иҷтимоӣ, яъне «ҳуқуқи» гирифтани ҷизеро тасдиқ мекунанд. Озодӣ имкониятест, ки шахс аз таъсиррасонии давлат эмин мемонад. Барои озодӣ ҳусусияти аз давлат мустақил будан хос аст. Масалан, озодӣ аз... сензура» [25, с. 134].

Истилоҳҳои «ҳуқуқи инсон» ва «озодиҳои инсон», ки дар санадҳои байнамилалӣ ва конститутсияҳо истифода мешаванд, ба гуфтаи Л.Д. Воеводин, арҷгузорӣ ба гузашта аст, вақте ки имкониятҳои ҳуқуқии шахс сарфи назар аз давлат ба ӯ дода шудаанд [25, с. 134].

Бо мавқеи Л.Д. Воеводин розӣ шуда, қайд мекунем, ки аз нуқтаи назари ҳуқуқӣ байни ҳуқуқ ва озодӣ фарқ гузаштан кори хеле душвор аст. Дар Конститутсияи Ҷумҳурии Тоҷикистон истилоҳи озодӣ ҳамчун муодили мафҳуми ҳуқуқ истифода шудааст. Аз ин мазмуни як қатор моддаҳои боби 2 Конститутсияи ҶТ шаҳодат медиҳанд (меъёрҳое, ки ба ҳуқуқ, озодӣ ва вазифаҳои инсон ва шаҳрванд баҳшида шудаанд).

Ниҳоятан бояд зикр намоем, ки дар таҳлили мафҳумҳои «ҳуқуқ» ва «озодӣ» бояд қайд кард, ки давлат, гарчанде ки ин озодиҳоро дар сатҳи қонунгузорӣ муқаррар мекунад, ба ҷои муфассал муайян кардани ҳудудҳои онҳо, бештар барои фароҳам овардани шароити зарурӣ барои татбиқи онҳо қӯшиш мекунад. Озодӣ дар ин замина ҳамчун як концепсияи мураккаби ҳуқуқҳо баррасӣ мешавад, ки на танҳо имкони интихоб ва амал дар доираи тартиботи ҳукуқиро дар бар мегирад, балки инчунин ҳимоя аз даҳолати давлатро ба он соҳаҳои ҳаёт, ки барои шахс озод эътироф шудаанд, фароҳам меорад [38, с. 184]. Аз ин рӯ, озодӣ ҳамчун ҳуқуқ дар маънои васеъ баррасӣ мешавад, ки ба инсон имкони бештар барои интихоби рафтор ва татбиқи ҳуқуқҳои худ медиҳад.

Илм талаботи гуногуни таснифи ҳуқук ва озодиҳоро дар бар мегирад. Аз ин рӯ, вобаста ба субъект, онҳоро ба ҳуқуқу озодиҳои шаҳрванд ва ҳуқуқу озодиҳои инсон чудо мекунанд.

Мутобики шакли ифода онҳо ба шаклҳои инфиридорӣ ва дастҷамъӣ (гурӯҳ) тақсим мешаванд. Махсусияти ҳуқуқҳои колективӣ дар он аст, ки як шаҳс ба таври инфиридорӣ онҳоро амалӣ карда наметавонад. Татбиқи онҳо азму иродай гурӯҳи шаҳрвандон, иттиҳодияҳои ҷамъиятӣ, колективҳои меҳнатиро талаб мекунад. Чунин ҳуқуқҳо на ба як фард балки ба миллатҳо, ҳалқҳо (ҳуқук ба сулҳ, муҳити мусоид, худмуайянкунӣ, тараққиёти иҷтимоиву иқтисодӣ ва ғайра) тааллуқ доранд [94, с. 263].

Дар асоси меъёрҳои конституцioniй инчунин ҳуқук ва уҳдадориҳоро вобаста ба дараҷаи мутлақ шуморида шуданашон ҷудо кардан мумкин аст:

- 1) маҷмуи ҳуқуқҳо бинобар мутлақ шуморида шуданашон ҳатто ҳангоми ҷорӣ намудани вазъияти фавқулода бекор карда намешавад;
- 2) конституция меъёрҳои амали бевоситаро муқаррар мекунад. Чунин меъёрҳо бевосита амалӣ мегарданд, ба ғайр аз ҳолатҳое, ки тибқи муқаррароти мушаххаси конституционӣ татбиқи онҳо дар доираи муқаррарнамудаи қонун сурат мегирад [94, с. 263].

Таснифи наслҳои ҳуқуқҳои инсон дар адабиёти таҳқиқотӣ васеъ истифода мешавад ва ин тақсимот ҳам бо тағиироти иҷтимоӣ, ки ба пайдоиши ҳуқук ва озодиҳои нав мусоидат мекунанд, ва ҳам бо таҳқими онҳо дар ҳуқуқи байнамилалӣ алоқаманд аст. Анъанавӣ, дар назарияи ҳуқуқҳои инсон се насли ҳуқуқро ҷудо мекунанд, ки ҳар яке ба марҳилаи муайяни рушди муносибатҳои иҷтимоӣ ва ҳуқуқӣ мувоғиқ аст. Аммо, сарфи назар аз паҳншавии ин таснифот, байни олимон дар бораи шумораи наслҳои ҳуқуқи инсон яқдилӣ вучуд надорад. Масалан, А.Н. Головистикова ва Л.Ю. Грудцина консепсияи насли ҷоруми ҳуқуқҳоро пешниҳод мекунанд, ки ин далели мавҷудияти баҳсҳо оид ба ин масъала мебошад.

Мо бар онем, ки дар давоми як давраи муайян муҳимтарин масъала ташкили ҳуқуқу озодиҳо дар санадҳои ҳуқуқии байналмилалӣ мебошад, то асос барои ташкили низоми ҳуқуқии тарҳрезишуда ва мунаzzам фароҳам оварда шавад. Бо дарназардошти ин ҷанба, метавон гуфт, ки имрӯз се насли ҳуқуқҳои инсон аз ҷониби чомеаи байналмилалӣ эътироф шудааст. Аммо, масъалаи шумора ва мазмуни ин наслҳо то ҳол мавзӯи баҳсҳои илми ҳуқуқшиносӣ боқӣ мондааст, зоро миёни олимон назари ягонаи илмӣ вучуд надорад.

Таснифи ҳуқуқу озодиҳо, вобаста ба мазмун ва хусусиятҳои онҳо, вазифаи муҳим барои ҳуқуқшиносӣ мебошад. Дар боби дувум ҳуқуқу озодиҳои шахсӣ, аз қабили баробарӣ дар назди қонун (моддаи 17), ҳуқуқ ба ҳаёт (моддаи 18), ҳуқуқ ба ҳимояи судӣ (моддаи 19) танзим карда шудаанд. Ҳуқуқҳои сиёсӣ, аз қабили ҳуқуқ ба иштирок дар ҳаёти сиёсӣ (моддаи 27), ҳуқуқ ба иттиҳодия (моддаи 28) ва ҳуқуқ ба ҷамъомадҳои осоишта (моддаи 29) низ сабт шудаанд. Ҳуқуқҳои иқтисодӣ, иҷтимоӣ ва фарҳангӣ, ба мисли ҳуқуқ ба моликият (моддаи 32), ҳуқуқ ба меҳнат (моддаи 35) ва ҳуқуқ ба иштирок дар ҳаёти фарҳангӣ (моддаи 40), низ инъикос ёфтаанд. [53, с. 81].

Меъёрҳои дигари гурӯҳбандии ҳуқуқу озодиҳо бар асоси меъёрҳои ҳуқуқӣ ва замонӣ асос ёфтаанд. Масалан, онҳоро метавон ба ҳуқуқҳои асосӣ (конститутсионӣ) ва ҳосилӣ, ҳуқуқҳои мутлақ ва нисбӣ тақсим кард. Аммо, чунин классификатсия ҳамеша шартӣ аст ва барои таҳлили амиқ ва фарогири ҳуқуқҳо ва озодиҳо хидмат мекунад.

Мушкилоте, ки ҳангоми кӯшиши классификатсияи ҳуқуқҳои инсон ба миён меоянд, бо набудани стандартҳои дақиқ ва рӯйхатҳои расмии ҳуқуқҳо алоқаманданд, ки принсипи ягонагии ҳуқуқҳои инсонро зери таҳдид мегузоранд. Масалан, яқдилӣ дар он вучуд надорад, ки оё ҳуқуқ ба моликият ё ҳуқуқ ба ташкили оила ҳуқуқи шаҳрвандӣ ё иҷтимоӣ шуморида мешавад.

Аз ин рӯ, ҳар гуна гурӯҳбандии ҳуқуқу озодиҳо шартӣ аст ва барои омӯзиши амиқ ва таҳлили вобастагии байни ҳуқуқҳо дар низоми

хуқуқӣ зарур аст, то ба ин васила ҳамгирии хуқуқи шахс ва давлат дар як механизми хуқуқии ягона таъмин карда шавад.

Ҳамин тариқ, роҳҳои таъмини хуқуқу озодиҳои инсон ва шаҳрванд дар Ҷумҳурии Тоҷикистон гуногунанд, вале мақоми роҳбарикунанда ба андешаи муаллиф, маҳз ба ҳокимияти судӣ тааллуқ дорад. Тавре Е.А. Лукашева қайд менамояд: «Маҳз суд хуқуқи аслӣ, адолати ҳақиқиро инъикос менамояд. Нақш ва нуфузи суд ва адолати судӣ, мустақилият ва озодии суд дар муносибат бо мақомоти намояндагӣ ва мақомоти идоракунӣ ҳар қадар баланд бошад, сатҳи қонуният ва демократия дар кишвар ҳамон қадар болост, хуқуқу озодиҳои шаҳрвандон аз эҳтимолияти хуқуқвайронкунӣ ва поймол шудан ҳамон қадар боэътиҳод ҳифз карда мешаванд [82, с. 305].

Дар навбати худ, Х.М. Мирзамонзода чунин қайд мекунад: «Ҳокимияти судӣ дар татбиқи қонунияти конститутсионӣ ва риояи принсипи волоияти қонун нақши афзалиятнок дорад. Вазифаи асосии ҳокимияти судӣ ҳифзи хуқуқу озодиҳои инсон аз амалҳои ғайриқонуни мақомоти давлатӣ ва шахсони мансабдори онҳо мебошад. Маҳз ҳокимияти судӣ метавонад ҳифзи хуқуқу озодиҳои конститутсионии инсон ва шаҳрвандро ба таври пурра ва босамар амалӣ намояд [169, с. 378].

Тибқи моддаи 14 Конститутсиияи Ҷумҳурии Тоҷикистон, хуқуқҳо ва озодиҳои инсон ва шаҳрванд тавассути ҳокимияти судӣ ҳифз ва таъмин карда мешаванд, ки ин нақши муҳими низоми судиро дар соҳтори хуқуқии давлат таъкид мекунад. Ин ниҳод ҳамчун механизми аввалин ва асосӣ баромад мекунад, ки волоияти қонун ва ҳифзи арзишҳои асосии хуқуқҳои инсон ва шаҳрвандро таъмин менамояд.

Илова бар ин, қисми 1-и моддаи 19 Конститутсиияи Ҷумҳурии Тоҷикистон ба ҳар шахс ҳимояи судиро мустақиман кафолат медиҳад, ки ин маъни онро дорад, ки ҳар шахс, новобаста аз мақом ё шаҳрвандии худ, хуқуқ дорад барои ҳифзи хуқуқ ва озодиҳои худ ба мурофиаи одилонаи судӣ дастрасӣ дошта бошад. Ин меъёр тасдиқ мекунад, ки

ҳокимияти судӣ дар таъмини тартиботи ҳуқуқӣ ва ҳифзи ҳуқуқӣ дар ҷумҳурӣ нақши калидӣ мебозад ва фаъолияти он ба ҳифзи манфиатҳои ҳуқуқии ҳамаи шаҳрвандон ва шахсоне, ки дар ҳудуди он қарор доранд, равона шудааст.

Мутобиқи ин муқаррароти Конститутсияи Ҷумҳурии Тоҷикистон нақши ҳокимияти судӣ комилан ба таъмини ҳуқуқу озодиҳои инсон ва шаҳрванд вобаста карда шудааст.

Мағхуми «кафолат додан» таъмини ҳифзи ҳуқуқҳоро дар назар дорад, ки ҳокимияти судиро ҳамчун ниҳоди калидӣ дар ин соҳа муайян мекунад. Ҳокимияти судӣ тавассути шаклҳои гуногуни мурофиаи судӣ, аз ҷумла мурофиаи конститутсионӣ, шаҳрвандӣ, ҷиноятӣ ва маъмурӣ, риояи ҳуқуқҳо ва озодиҳоро таъмин менамояд. Ин судҳо ҳимояи ҳуқуқиро ҳам дар парвандаҳои маданий ва ҷиноятӣ ва ҳам дар баҳсҳои маъмурӣ таъмин намуда, як механизми мукаммали таъмини ҳуқуқиро эҷод мекунанд, ки доираи васеи муносибатҳои иҷтимоӣ ва ҳуқуқиро фаро мегирад.

Ҳамин тариқ, тибқи маълумоти Суди Олии Тоҷикистон, соли 2021 аз ҷониби Суди Олӣ, судҳои ВМҚБ, вилоятҳои Суғду Ҳатлон, шаҳри Душанбе, судҳои ҳарбии шаҳру ноҳияҳои ҷумҳурӣ 144 ҳазору 554 парванда, дарҳост ва пешниҳод, ки аз онҳо 10 942 парвандаи ҷиноятӣ буд, баррасӣ карда шуд. Дар марҳилаҳои кассатсионӣ ва назоратии судҳои болоӣ аз рӯи шикоят ва эътиrozҳо 7 ҳазору 944 санади судӣ баррасӣ шудааст [200].

Ҳокимияти судиро дар шакли мурофиаи судии конститутсионӣ Суди конститутсионии Ҷумҳурии Тоҷикистон амалӣ менамояд. Мақсади фаъолияти суд иборат аст аз: ҳифзи асосҳои соҳти конститутсионӣ, ҳуқуқу озодиҳои асосии инсон ва шаҳрванд, таъмини волоият ва таъсири бевоситаи Конститутсияи Ҷумҳурии Тоҷикистон. Ба ибораи дигар, фаъолияти Суди конститутсионӣ бештар ба ҳифзи ҳуқуқу озодиҳои асосии инсон ва шаҳрванд, ки дар Конститутсияи Ҷумҳурии Тоҷикистон муқаррар шудаанд, равона шудааст, на ба ҳимояи ҳуқуқу озодиҳои

шахсӣ дар контексти рӯзмарра. Суди конституционӣ нақши муҳиме дар нигоҳдории тартиботи конституционӣ ва ҳифзи арзишҳои асосӣ, ки дар Конуни Асосии кишвар чой дода шудаанд, ичро мекунад. Дар ин замина, нақши он бо мақоми маҳсус дар низоми мақомоти судӣ фарқ мекунад, зоро он на танҳо назорати риояи меъёрҳои конституционӣ, балки таъмини волоияти онҳо дар низоми ҳуқуқии давлатро низ таъмин менамояд.

Ҳамин тарик, Конституцияи Ҷумҳурии Тоҷикистон ба ҳар қас тавассути адолати судӣ ҳимояи ҳуқуқу озодиро кафолат медиҳад. Бо вучуди ин, бо ақидаи Х.М. Мирзамонзода розӣ нашудан мумкин нест, ки феълан дар Тоҷикистон нақши суд дар таъмини ҳуқуқу озодиҳои инсон ва шаҳрванд дар сатҳи зарурӣ намебошад. Муаллиф сабаби ин гуна вазъиятро дар коғӣ набудани таъминоти қонунгузории фаъолияти судҳо, мувофиқат накардани расмиёти мурофиавии муайян ба Конституцияи Ҷумҳурии Тоҷикистон ва қонунҳои конституционӣ, норасоии шумораи судяҳо ва дастгоҳи судҳо, паст будани сатҳи касбии номзадҳо ба мансаби судя мешуморад. Сатҳи пасти таъминоти моддию техникии судҳо низ як монеаи дигар мебошад [169, с. 378].

Бо дарки ин воқеият, дар кишвар ислоҳоти судӣ-ҳуқуқӣ дар сатҳи васеъ роҳандозӣ карда шудааст. Дар натиҷаи ин раванд, мақоми қонунгузор ба як қатор қонунҳои конституционӣ, ки фаъолияти ҳокимиияти судиро танзим менамоянд, тағириру иловаҳо ворид намуд.

Бо назардошти таҳлили зербоби мазкур метавон чунин хулосаҳои илмиро манзур намуд:

Якум, ҳуқуқ ва озодиҳои инсон ва шаҳрванд мағҳумҳои бунёдӣ, умунибашарӣ ва гуногунҷанба мебошанд, ки дар низоми ҳуқуқи конституционӣ нақши марказиро доро мебошанд. Ташаккули ҳуқуқии онҳо дар пояти ду равияи асосӣ шакл гирифтааст: равияи ҳуқуқи табиӣ, ки фарогирандаи ҳуқуқҳои фитрии инсон мебошад ва равияи ҳуқуқи позитивӣ, ки ҳуқуқу озодиҳо танҳо аз ҷониби давлат эътироф ва кафолат дода мешаванд. Мағҳумҳои мазкур дар заминаи мероси ҷандисолаи

фарҳангию тамаддунӣ ва фалсавиу ҳуқуқӣ ташаккул ёфта, чомеаи байналмилалӣ онҳоро ҳамчун арзиши олии ҳуқуқӣ ва иҷтимоӣ эътироф намудааст. Дар Ҷумҳурии Тоҷикистон ин авлавият дар моддаи 5 Конститусия мустаҳкам шуда, аҳамияти институти ҳуқуқ ва озодиҳои инсонро дар низоми соҳтори давлатӣ собит менамояд.

Дуюм, ҳуқуқ ва озодиҳои инсон соҳтори дохилии мураккаб доранд ва бо назардошти маҳакҳои гуногун метавонанд ба гурӯҳҳо ҷудо шаванд. Аз ҷумла: аз рӯи субъектҳо – ҳуқуқи инсон ва ҳуқуқи шаҳрванд; аз рӯи ҳусусият ва муҳтаво – ҳуқуқҳои шахсӣ, сиёсӣ, иқтисодӣ, иҷтимоӣ ва фарҳангӣ; аз рӯи мустаҳкамсозии ҳуқуқӣ – асосӣ ва иловагӣ; аз рӯи маҳдудсозӣ – ҳуқуқҳои мутлақ ва нисбӣ. Ин категория зуҳороти динамикии ҳуқуқӣ ба шумор мераванд, ки таҳти таъсири тағйирёбии иҷтимоию фарҳангӣ, пешрафти технология ва муҳити тағйирёбандаи ҳуқуқи байналмилалӣ пайваста инкишоф менамоянд. Аз ин рӯ, таҳқиқ ва тавзехи ҳуқуқии онҳо бояд бо равиши низомӣ, байнисоҳавӣ ва таърихиу муқоисавӣ анҷом дода шавад.

Сеюм, ҳокимияти судӣ дар Ҷумҳурии Тоҷикистон ҳамчун механизми муҳимми институтсионалий баҳри таъмини ҳуқуқу озодиҳои инсон ва шаҳрванд баромад менамояд, ки бевосита моҳияти худро дар моддаҳои 14 ва 19 Конститусияи Ҷумҳурии Тоҷикистон пайдо намудааст. Дар раванди татбиқи адолати судӣ тавассути ба роҳ мондани мурофиаҳои судии конституционӣ, маданий, ҷиноятӣ, иқтисодӣ ва маъмурий вазифаи пешгирии поймолшавии ҳуқуқ, барқарор намудани ҳуқуқи поймолшуда ва ҳимояи онҳо аз даҳолатҳои гайриқонунӣ амалӣ карда мешавад. Бо ин мақсад, суд на танҳо принципи волоияти қонунро амалӣ месозад, балки вазифаи ҳимояи ҳуқуқҳоро дар шароити тартиботи конституционӣ низ ба уҳда дошта, асоси эътимоди ҳуқуқӣ ва адолати иҷтимоиро дар ҷомеа ташаккул медиҳад.

Чорум, низоми судии Ҷумҳурии Тоҷикистон чун институти воқеан амалкунанда пайваста дар ҳоли такмилёбӣ қарор дорад ва сиёсати давлатӣ дар самти ислоҳоти судӣ-ҳуқуқӣ, ки ба муосиргардонӣ ва

таҳқими институтионалии он равона шудааст, заминаи воқеиро барои баланд бардоштани самаранокӣ ва дастгирии он мухайё месозад. Дар чунин шароит ҳокимияти судӣ ба унсури ҷудонопазири давлати ҳуқуқбунёд табдил ёфта, ба таҳқими волоияти қонун, ҳимояи ҳуқуқ ва озодиҳои инсон, пойдории демократия дар давлати ҳуқуқбунёд мусоидат менамояд.

1.3. Мағҳум, моҳият ва намудҳои ҳимояи судии ҳуқуқи инсон дар Ҷумҳурии Тоҷикистон

Масъалаи ҳуқуқ ва озодиҳои инсон ва шаҳрванд дар Конститутияи Ҷумҳурии Тоҷикистон ба таври хеле васеъ ва амиқ таҳия шудааст, ки барои пешрафти давлати мо аҳаммияти бениҳоят зиёд дорад. Айни ҳол ин фасли Конститутияи Ҷумҳурии Тоҷикистон метавонад намунаи ҳалли воқеан демократӣ ва башардӯстонаи муҳимтарин мушкилоти вобаста ба ҳуқуқи инсон дар сатҳи меъёрҳои байнамилалӣ бошад.

Мушкилоти асосӣ дар шароити мусир таъмини татбиқи мақоми ҳуқуқии ба шахс додашуда мебошад. Дар шароити давлати ҳуқуқбунёд, ҳифзи ҳуқуқҳои инсон ба унсури марказии таъмини амният ва ҳамзистии ҳамоҳангӣ чомеа табдил меёбад, зоро маҳз тавассути риояи ҳуқуқҳои ҳар як шаҳрванд эътиимод ба ниҳодҳои давлатӣ қавӣ мегардад ва асосҳои тартиботи ҳуқуқии демократӣ таҳқим мейбанд. Доностани муқаррароти асосии Конститутияи Ҷумҳурии Тоҷикистон заминаи асосии ҳифзи босамар ва барқарорсозии ҳуқуқҳои поймолшуда мебошад. Конститутияи Ҷумҳурии Тоҷикистон, пеш аз ҳама, як ҳуҷҷати ҳуқуқӣ мебошад, ки меъёрҳо ва принсипҳои ташкили ҳокимияти давлатӣ ва ҳифзи ҳуқуқҳои шаҳрвандонро муайян мекунад. Аммо, илова бар ин, Конститутия инчунин тасаввуроти шаҳрвандони Ҷумҳурии Тоҷикистонро дар бораи адолат ва дурустии тартиби ҳаёти муштараки онҳо инъикос менамояд. Он арзишҳои асосии чомеаро, ба мисли баробарӣ, адолат, озодӣ ва эҳтиром ба шаъну шарафи инсон, муқаррар менамояд. Ба ин васила, Конститутия на танҳо доираи ҳуқуқиро муайян

мекунад, балки меъёрҳои ахлоқӣ ва этикиро низ баён менамояд, ки дар асоси онҳо муносибатҳои ҷамъиятӣ ва ҳамкории байни давлат ва шаҳрвандонаш ташаккул меёбанд. Муқаррароти конститутсионӣ дар бораи инсон, ҳуқуқу озодиҳои ў ба сифати арзиши олий, асоси давлати ҳуқуқбунёд, ҷомеаи шаҳрвандӣ ба шумор мераванд. Конститутсияи Ҷумҳурии Тоҷикистон меъёри муносибатҳои байни шахс ва давлат, ҳуқуқу уҳдадориҳои тарафҳо, доира ва кафолати ҳуқуқу озодиҳои шахс дар ин ҷамъият, қоидаҳои муносибатҳои байни одамонро муқаррар менамояд.

Дар Конститутсия принсипи амали мустақими меъёрҳои он, таъсири бевоситаи ҳуқуқу озодиҳои инсон ва шаҳрванд ифода ёфтаанд. Ин чунин маъно дорад, ки дар сурати мавҷуд набудани қонунҳои даҳлдор ҳамаи мақомот ва одамон бояд бевосита Конститутсияро сармашқи кори худ қарор диҳанд. Бори аввал дар Конститутсияи соли 1994 чунин қоида муқаррар карда шуд, ки мутобиқи он принсипу меъёрҳои аз тарафи умум эътирофшудаи ҳуқуқи байналмилалӣ ва шартномаҳои байналмилалии эътирофнамудаи кишварамон қисми таркибии низоми ҳуқуқии он мебошанд. Конститутсия инчунин афзалияти санадҳои ҳуқуқии байналмилалиро нисбат ба қонунгузории миллӣ муқаррар кардааст. Дар Конститутсияи амалкунандай Ҷумҳурии Тоҷикистон, мағҳумҳои «шаҳрванд» ва «ҳар шахс» бори аввал ҳангоми муайян кардани ҳуқуқҳо ва озодиҳои инсон истифода шудаанд, ки ин васеъ кардани доираи шахсони ҳуқуқҳои ҳифзшавандаро ифода мекунад. Ин маънои онро дорад, ки хориҷиён, шахсони бидуни шаҳрвандӣ ва дигар шахсоне, ки шаҳрвандони Ҷумҳурии Тоҷикистон нестанд, акнун дорои ҳуқуқҳо ва озодиҳои баробари кафолатдодашуда аз ҷониби Конститутсия мебошанд. Ин навоварӣ аз конститутсияҳои қаблии ҶШС Тоҷикистон фарқ мекунад, ки ҳуқуқҳоро танҳо барои шаҳрвандон муқаррар мекарданд. Ҳамин тарик, Конститутсияи муосири Тоҷикистон универсалият ва тақсимназарии ҳуқуқҳои инсонро мустаҳкам намуда,

садоқати худро ба меъёрҳои байналмилалии ҳифзи ҳуқуқ ва озодиҳои ҳар як шахс, новобаста аз шаҳрвандии ў, нишон мединад.

Масъалаҳои ҳимояи ҳуқуқи инсон ва ташаккули механизми самарабахши ҳимояи онҳо масъалаҳои асосии низоми ҳуқуқи инсон мебошанд. Дар байни механизмҳои ҳимояи ҳуқуқи инсон дар Ҷумҳурии Тоҷикистон унсурҳои асосии зеринро қайд кардан мумкин аст: низоми судии ҳимояи ҳуқуқи инсон, ниҳодҳои давлатии ғайрисудии ҳимояи ҳуқуқи инсон ва ташкилотҳои ғайридавлатӣ оид ба ҳимояи ҳуқуқи инсон [13, с. 194].

Ҳимояи судии ҳуқуқи инсон дар низоми механизмҳои муосири ҳимояи ҳуқуқи инсон мавқеи муҳимро доро мебошад. Дар адабиёти ҳуқуқӣ ишора мегардад, ки риояи ҳуқуқу озодиҳои инсон ва шаҳрванд, инчунин ҳифзи манфиатҳои қонуни шаҳрвандон танҳо дар он давлате имконпазир мебошад, ки волоияти қонун таъмин буда, тавассути он принципҳои давлати ҳуқуқбунёд амалӣ карда мешаванд. Бо ин мақсад, ҳар як давлат уҳдадор мегардад, ки на танҳо тавассути меъёрҳои ҳуқуқӣ эътирофи ҳуқуқи инсонро таъмин намояд, балки барои таъсис додани механизмҳои самарабахши ҳимояи ҳуқуқи инсон низ пайваста талош намояд. Ҷумҳурии Тоҷикистон дар ҳалли ин масъала худро канор нагирифтааст. Дар моддаи 5 Конститутсияи Ҷумҳурии Тоҷикистон зикр мегардад, ки «давлат ҳуқуқу озодиҳои инсон ва шаҳрвандро эътироф, риоя ва ҳифз менамояд» [1]. Инчунин, принципҳои давлати ҳуқуқбунёд ва ҷомеаи демократӣ, стандартҳои ҷомеаи байналмилалӣ оид ба ҳуқуқи инсон ба таври бевосита ҳимояи судии ҳуқуқҳои поймолшудаи инсонро пешбинӣ ва кафолат медиҳанд. Дар моддаи 19 Конститутсияи кишвар ҳуқуқи шахс ба ҳимояи судӣ кафолат дода шудааст. Ҳар шахс ҳуқуқ дорад талаб намояд, ки парвандаи ўро суди босалоҳият, мустақил ва беғараз, ки тибқи қонун таъсис ёфтааст, баррасӣ намояд. Ҳамин тарик, Конститутсияи ҶТ ҳимояи ҳуқуқи инсонро ҳамчун вазифаи аввалиндарачаи давлат муқаррар кардааст.

Дар Конститутсияи Ҷумҳурии Тоҷикистон муқаррар шудааст, ки адолати судиро дар ҷумҳурӣ танҳо судҳо амалӣ карда метавонанд. Ягон мақомот ё шахсони дигар ҳуқуқ надоранд вазифаҳои судиро ба уҳда гиранд. Ташкил суди фавқулода манъ аст.

Мавҷудияти ин омилҳо зарурати гузаронидани ислоҳоти судиро дар Тоҷикистон ба миён оварданд. Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон, борҳо дар паёмҳои солонаи худ ба Маҷлиси Олий доир ба аҳамияти ин ислоҳот ибрози назар намудаанд. Дар солҳои охир як қатор барномаҳои ислоҳоти судӣ-ҳуқуқӣ таҳия ва қабул шуданд, ки ҳадафи онҳо ташкили ҳокимияти мустақили судӣ мебошад, ки қодир аст ҳуқуқ ва озодиҳои инсон ва шаҳрвандро самаранок ҳимоя намояд. Вазифаҳои асосии ин ислоҳот аз таъмини адолати судӣ дар асоси принципи рақобатпазирӣ ва баробарии тарафҳо, озод кардани судҳо аз вазифаҳои номувоғиқ, тақвияти иштироки шаҳрвандон дар татбиқи адолат ва таҳқими назорати судӣ дар марҳилаи тафтишоти пешакӣ ва ғ. иборат мебошад. Ислоҳот, инчунин ба васеъ кардани дастрасии шаҳрвандон ба адолат ва таъмин намудани онҳо бо ёрии касбии ҳуқуқӣ нигаронида шудааст. Ин тадбирҳо на танҳо самаранокии низоми судиро баланд мебардоранд, балки эътимоди шаҳрвандонро ба адолат таҳқим мебахшанд.

Дар солҳои пешин қадамҳои назаррас барои эътироғи ҳокимияти судӣ ҳамчун як шоҳай мустақил, қавӣ ва таъсирбахши ҳокимияти давлатӣ гузошта шуданд. Тавассути ҳокимияти судӣ манфиатҳои қонуни шаҳрвандон ва ҳуқуқу озодиҳои онҳо хифз гардида, тартиботи конститутсионӣ ва фазои ягонаи иқтисодию ҳуқуқӣ дар кишвар нигоҳ дошта мешавад.

Дар байни механизмҳои ҳимояи ҳуқуқи инсон, низоми судии ҳимояи ҳуқуқи инсон мавқеи хоссаро ишғол менамояд, ки вазифаи он ҳимоя ва таъмин кардани ҳуқуқ ва озодиҳои шаҳрвандон мебошад. Дар адабиёти ҳуқуқӣ ишора мегардад, ки ҳимояи судӣ як унсури муҳимми низоми ҳимояи давлатӣ дар самти ҳуқуқу озодиҳои инсон ва шаҳрванд

маҳсуб меёбад. О.Я. Белявская таъкид менамояд, ки «ҳокимияти судӣ яке аз василаҳои асосии ҳимояи давлатӣ маҳсуб меёбад, ки аз ҷониби мақомоти маҳсус – судҳо амалӣ шуда, самти мустақили фаъолияти давлатро ташкил медиҳад» [155, с. 199]. Ю.О. Столярова ишора менамояд, ки «институти ҳимояи судӣ як ҷузъи муҳимми низоми мусавири кафолатҳои конституционии татбиқи ҳуқуқ ва озодиҳои инсон ва шаҳрванд маҳсуб меёбад» [199]. В.Б. Вершинина бар он назар аст, ки «ҳимояи судӣ шакли ҳимояи давлатӣ ва ҳуқуқӣ буда, самараноктарин воситаи ҳифзи ҳуқуқ ва манфиатҳои қонунии шахсони дар муносибатҳои иҷтимоӣ иштирокдошта маҳсуб меёбад. Сатҳи ҳимояи судӣ нишондиҳандай муҳимми давлати ҳуқуқбунёд ва ҷомеаи демократӣ ба ҳисоб меравад» [156, с. 26]. Л.Ю. Грудсина қайд менамояд, ки «хусусияти умумии ҳимояи судӣ ба он имкон медиҳад, ки ҳамчун воситаи фарогир ва муассири ҳимояи ҳуқуқ ва озодиҳои поймолшуда баҳогузорӣ карда шавад. Хусусияти муҳимми онро маҳдуднапазирии доираи татбиқи он ташкил медиҳад: якум, он ба шумораи номаҳдуди аҳолӣ паҳн мегардад; дуюм, ба ҳамаи ҳуқуқу озодиҳои шахс татбиқ мегардад; сеюм, давлат уҳдадор аст, ки ба ҳар шахси ҳуқуқаш поймолшуда воситаи самараноки ҳифзи ҳуқуқиро фароҳам оварад, аз ҷумла имконияти ба суд шикоят намуданро аз амал ё беамалии мақомоти давлатӣ фароҳам созад» [123, с. 34].

Хусусиятҳои ҳимояи судӣ, ки аз ҷониби муаллифони зикршуда таъкид шудаанд, муҳтавои худро аз муқаррароти Конституция ва қонунгузории амалкунандай Ҷумҳурии Тоҷикистон пайдо менамоянд. Таҳлили меъёрҳои Конституцияи Ҷумҳурии Тоҷикистон имкон медиҳад, ки як қатор унсурҳои муҳимми ҳимояи судӣ ва ҳуқуқҳои кафолатдиҳандай ҳимояи судиро чудо намоем. Аз ҷумлаи муқаррароти конституционӣ, ки соҳтор ва муҳтавои ҳимояи судиро ифода менамоянд, инҳоро доҳил намудан мумкин аст:

– якум, тибқи моддаи 84 Конституцияи Ҷумҳурии Тоҷикистон, ҳокимияти судӣ бевосита ҳамчун механизми ҳифзи ҳуқуқҳо ва озодиҳои

инсон ва шаҳрванд муайян шудааст. Ин муқаррарот нақши қалидии судро дар ҳифзи ҳуқуқҳо таъкид намуда, онро ҳамчун ниҳоди асосии таъмини адолат дар кишвар муқаррар мекунад.

– **дуюм**, моддаи 19 Конститутсия ба ҳар шахс ҳуқуқи муроциат ба судро кафолат медиҳад, ки ин асоси таъмини ҳифзи судӣ мебошад. Ин модда, инчунин ба аҳамияти ҳимояи ҷабрдидағон тавассути механизмҳои судӣ ишора намуда, онро дар моддаи 21 (ҳуқуқи ҷабрдида барои ҳимояи судӣ) мустаҳкам менамояд.

– **сеюм**, моддаи 19 Конститутсия, инчунин ҳуқуқи ҳар шахсро барои баррасии парвандааш дар суди босалоҳият, мустақил ва бегараз, ки тибқи қонун таъсис дода шудааст, муқаррар менамояд. Ин муқаррарот пояи асоси қонуният ва адолати мурофиаи судӣ буда, шаффофиат ва бегаразии баррасии парвандаҳоро таъмин мекунад.

– **ҷорум**, моддаи 14 Конститутсияи Ҷумҳурии Тоҷикистон муқаррар мекунад, ки ҳуқуқҳо ва озодиҳои инсон ва шаҳрванд тавассути ҳокимиияти судӣ амалӣ ва таъмин карда мешаванд. Ин муқаррарот нишон медиҳад, ки ҳамаи ҳуқуқҳо ва озодиҳое, ки дар Конститутсия муқаррар шудаанд, аз ҷониби низоми судӣ ҳифз карда мешаванд ва ин ҳифз дар ҳама шаклҳои мурофиавӣ татбиқ мегардад.

– **панҷум**, моддаи 88 Конститутсия кафолати мурофиаи одилонаро тавассути таҳқими принсиipi рақобатпазирий ва баробарии тарафҳо, инчунин таъмини ошкоро будани мурофиа таъмин менамояд. Муқаррарот оид ба эҳтимолияти бегуноҳӣ, ки дар моддаи 20 дарҷ шудааст, ҳамчун кафолати муҳим барои риояи қонуният ва адолат дар раванди мурофиаи судӣ баромад мекунад.

– **шашум**, Конститутсия ва қонунгузории амалкунандаи Ҷумҳурии Тоҷикистон имконияти шикоят ва бозбинии қарорҳои судиро пешбинӣ менамоянд, ки ин ҳамчун кафолати иловагӣ барои ҳимояи ҳуқуқ ва озодиҳои шаҳрвандон хидмат мекунад. Ин механизм имкон медиҳад, ки ҳатогиҳои эҳтимолӣ ислоҳ карда шаванд ва татбиқи принсиipi адолат дар ҳама марҳилаҳои мурофиаи судӣ таъмин гардад.

Бо дарназардошти гуфтаҳои мазкур, метавон хулоса намуд, ки ҳимояи судӣ воситай конституционии ҳимояи давлатӣ буда, аз ҷониби судҳо ба амал бароварда шуда, тавассути онҳо татбиқи ҳукуқу озодиҳои инсон таъмин карда мешавад. Инчунин, ҳимояи судӣ ба сифати воситай фарогири ҳимояи ҳукуқи инсон баромад менамояд. Ба ибораи дигар, ҳимояи судии ҳукуқи инсон маҷмӯи ҳукуқҳои моддӣ ва мурофиавии ҳар як шаҳси воқеӣ, новобаста аз ҳар гуна фарқиятҳои иҷтимоӣ, ҷинс, нажод, миллат, забон, мавқеи сиёсӣ, вазъи молиявӣ ва мансабӣ, маҳалли зист, ҷойи таваллуд ва г. мебошад, ки ба ў имконияти барқарор намудани ҳукуқҳои поймолшуда ё пешгириӣ намудани ҳукуқпоймолкуниро тавассути муроҷиат ба суд фароҳам меорад.

Дар ҳамин замина, ба андешаи Р.Е. Карасев метавон розӣ шуд, ки ишора менамояд: «Дар адабиёти ҳукуқӣ мағҳуми универсалии ҳимояи судии ҳукуқу озодиҳои инсон ва шаҳрванд ҷой надорад» [129, с. 1511-1519]. Воқеан, дар адабиёти ҳукуқӣ, одатан ҳимояи судӣ ҳамчун як институти ҳукуқии фарогирандай маҷмӯи муносибатҳои иҷтимоӣ ва мурофиавӣ баррасӣ гардида, ҳамчун воситай мустақили ҳимояи ҳукуқи инсон кам мавриди таҳлил қарор гирифтааст. Бо ин мақсад, Р.Е. Карасев пешниҳод менамояд, ки дар муҳити илмӣ мағҳуми ягонаи ҳимояи судии ҳукуқи инсон коркард карда шуда, барои таҳқиқотҳои баъдӣ ҳамчун замина хизмат намояд [129, с. 1511]. Баъдан он зикр менамояд, ки «ҳимояи судии ҳукуқ ва озодиҳои инсон ва шаҳрвандро бояд аз ду дидгоҳ баррасӣ кард: аз нуқтаи назари субъектҳои манфиатдор, ки барои ҳимояи ҳукуқҳои худ ба суд муроҷиат менамоянд ва аз нуқтаи назари мақомоти судӣ, ки ваколатҳои худро дар раванди адолати судӣ амалӣ менамояд» [129, с. 1511-1519].

Дар доираи ҷанбаи якум метавон чунин хусусиятҳои ҳимояи судии ҳукуқи инсонро ҷудо намуд:

1. Ҳимояи судӣ ба доираи номаҳдуни субъектҳо паҳн мегардад. Ҳукуқи муроҷиат ба судро шаҳрвандон, иттиҳодияҳои онҳо, шаҳрвандони хориҷӣ ва шахсони бешаҳрванд доро мебошанд.

Конститутсияи Ҷумҳурии Тоҷикистон нисбат ба субъектҳое, ки ҳуқуқ ва озодиҳои онҳо тавассути ҳимояи судӣ таъмин мегардад, истилоҳи «ҳар шахс»-ро истифода менамояд. Ин маънои онро ифода менамояд, ки дар ба амал баровардани воситаи судии ҳимояи ҳуқуқи инсон ҳеч гуна маҳдудияти расмӣ ҷой надорад.

2. Ба сифати объекти ҳимояи судӣ ҳамаи ҳуқуқ ва озодиҳо баромад менамоянд. Ҳуқуқ ва озодиҳое, ки дар Конститутсия ва қонунгузории кишвар муқаррар шудаанд, ҳамаашон дар зери ҳимояи судӣ қарор доранд.

3. Дар доираи мурофиаи судӣ метавон нисбат ба ҳамаи қарорҳо ва амал (беамалии) мақомоти давлатӣ, аз ҷумла худи суд, шикоят намуд. Ҳуқуқҳое, ки аз ҷониби суд поймол шудаанд, наметавонанд аз зумраи объектҳои ҳимояи судӣ берун монанд.

Ҷанбаи дуюм дар он зоҳир мегардад, ки ҳимояи судии ҳуқуқи инсон низоми амали судҳоро дар бар мегирад, ки ба баррасӣ ва ҳаллу фасли парвандай судӣ ва иҷрои қарорҳои судӣ равона шудаанд. Ҳимояи судиро метавон ҳамчун амалиёти ҷудогонаи судӣ (баровардани ҳукм, қабули ҷораҳои таъмини даъво, татбиқ ё бекор кардани ҷораҳои пешгирикунанда, баровардани таъиноти ҳусусӣ), инчунин ҳамчун фаъолияти умумии суд дар доираи парвандҳои ҷиноятӣ, маданий, маъмурӣ ва фаъолияти тамоми низоми судӣ баррасӣ кард [130, с. 247-252]. Ҳусусияти хоси ин ҷанба дар он аст, ки қарорҳои судӣ барои ҳамаи субъектҳои ҳуқуқ ҳатмӣ мебошанд. Н.М. Чепурнова қайд менамояд, ки «ҳокимияти судӣ маҳз ҳамчун ҳокимијат баромад мекунад, на ҳамчун маҷмӯи ваколатҳои мақомоти судӣ. Аз ин лиҳоз, дуруст аст, агар ҳокимијати судиро ҳамчун як навъ ҳокимијати давлатӣ аз нуқтаи назари ҳусусияти функционалии он баррасӣ намоем» [184, с. 484]. Моддаи 84 Конститутсияи Ҷумҳурии Тоҷикистон муқаррар намудааст, ки судҳо қарорҳоро аз номи давлат мебароранд. Ин муқаррароти Конститутсия маънои онро дорад, ки давлат иҷрои қарорҳои судиро таъмин намуда, таҷассумгари ваколатҳои ҳокимијати давлатии онҳо мебошад.

Хуқуқ ба ҳимояи судӣ танҳо бо ҳуқуқи муроҷиат ба суд маҳдуд нашуда, фарогирандаи ҳуқуқи иштирок дар ҳимояи ҳуқуқ ва озодиҳои худ, ҳуқуқи талаб кардани ҳимоя аз суд ва ҳуқуқи дарёфти ёрии ҳуқуқӣ барои татбиқи ҳуқуқҳои зикршуда мебошад. Аз ин рӯ, ҳуқуқ ба ҳимояи судиро метавон ҳамчун маҷмӯи ваколатҳое баррасӣ кард, ки ба шахс имконият медиҳанд, то барқарорсозии ҳуқуқҳои худро талаб намояд. Имкони иштироки шахсӣ дар ҳимояи манфиатҳои худ яке аз кафолатҳои самаранокии ҳимояи судӣ ва роҳи татбиқи он буда, маҳрум кардани шахс аз ҳуқуқи иштироки шахсӣ дар ҳимояи ҳуқуқи худ ҳамчун маҳдудсозии ҳуқуқ ба ҳимояи судӣ арзёбӣ мегардад.

Дар натиҷаи баррасии ҷанбаҳои зикршудаи ҳимояи судии ҳуқуқи инсон, Р.Е. Карасев чунин таърифи онро матраҳ намудааст: «Ҳимояи судии ҳуқуқу озодиҳо фаъолияти фаъоли субъектҳои манфиатдор (шахсони воқеӣ ё ҳуқуқӣ) мебошад, ки дар доираи муқарраркардаи қонунгузорӣ бо мақсади ҳимоя, барқарорсозӣ ё пешгирии поймолшавии ҳуқуқу озодиҳои аз ҷониби давлат кафолатдодашуда амалӣ мегардад» [129, с. 1511-1519].

Конститутсияи Ҷумҳурии Тоҷикистон ба ҳар шахс ҳуқуқ ба ҳимояи судиро кафолат медиҳад, ки ин кафолат на танҳо ба шаҳрвандони кишвар, балки ба шаҳрвандони ҳориҷӣ ва шахсони бидуни шаҳрвандӣ низ паҳн мешавад. Ин шахсон бо ҳамон ҳуқуқҳо ва озодиҳо, инчунин ҳамон уҳдадориҳо ва масъулияты, ки шаҳрвандони Тоҷикистон доранд, бархурдоранд, ба истиснои ҳуқуқҳои сиёсӣ ва уҳдадориҳои низомӣ.

Аммо ҷанбаи ҳимоявии ҳуқуқ ба ҳифзи судӣ аз ибтидо ва ба таври доимӣ амал мекунад, ки хеле ба он хос мебошад ва то пайдо шудани далели ҳуқуқӣ (шикоят овардан), ки муносибатҳои ҳуқуқиро ба вуҷуд меорад, «амал мекунад». Ҳар шахси манфиатдор танҳо пас аз пайдоиши муносибатҳои ҳуқуқӣ дар натиҷаи ташабbusi худ субъекти ҳуқуқи муроғиавӣ барои муроҷиат ба суд мегардад. Ин муносибатҳо ҳамчун маҷмӯи муайянни ҳуқуқҳо ва уҳдадориҳо байни даъвогар ва шахсе, ки

шикоятро пешниҳод кардааст, ташаккул меёбанд. Дар раванди баррасии судӣ, суд ҳамчун иштирокчии муносибатҳои мурофиавӣ, инчунин дигар шахсоне, ки ба парванда ҷалб шудаанд, дохил мешаванд.

Нисбат ба суд ҳамчун иштирокчии муносибатҳои мурофиавӣ, амалҳои он, новобаста аз сатҳ ва навъи суд, аз рӯи принципҳои конститутсионӣ, ки барои тамоми низоми судӣ татбиқ мешаванд, танзим мешаванд. Ба чунин принципҳо қонуният, ошкоро будан, рақобатпазирӣ, баробарии тарафҳо, эҳтиром ба шаъну шарафи шаҳс ва манъи истифодаи далелҳои гайриқонунӣ гирифташуда дохил мешаванд. Ин принципҳо барои таъмини адолат ва шаффоғият дар рафти мурофиаи судӣ заминаи асосӣ фароҳам меоранд ва ҳифзи ҳуқуқҳо ва озодиҳои ҳамаи тарафҳои ба парванда ҷалбшударо кафолат медиҳанд.

Ба ин тартиб, ҳифзи судӣ як падидай мураккаби ҳуқуқӣ аст, ки ба як соҳаи мушаххаси ҳуқуқӣ маҳдуд намешавад. Ҳифзи судӣ, ки аксари меъёрҳои ҳуқуқиро фаро мегирад, наметавонад танҳо тавассути моддаи 19 Конститутсия, ки дар он гуфта мешавад: «Ҳар кас кафолати ҳимояи судӣ дорад», ба таври коғӣ фаҳмида шавад. Ҳуқуқ ба ҳимояи судӣ имконияти татбиқи ҳуқуқҳо ва озодиҳои шаҳрвандонро, ки аз ҷиноятҳо ва сӯиистифодаҳои ҳокимијат осеб дидаанд, таъмин мекунад. Ин ҳуқуқ инчунин дастрасӣ ба адолат, ҷуброни зарари расонидашуда ва ҷуброни зарари ба таври ғайриқонунӣ аз ҷониби мақомоти давлатӣ расонидашударо (моддаи 21 Конститутсия) дар бар мегирад.

Аз ин рӯ, ҳимояи судиро бояд ҳамчун институте баррасӣ кард, ки маҷмӯи гуногуни меъёрҳои ҳуқуқиро дар бар мегирад. Танҳо ҳамкории ин меъёрҳо кафолати самараноки ҳимояи судии ҳуқуқҳо ва озодиҳои шаҳсро фароҳам меорад [129, с. 1511-1519].

Хулоса, ҳимояи судии ҳуқуқ ва озодиҳои инсон ва шаҳрванд самараноктарин воситаи барқарорсозии ҳуқуқҳои поймолшуда мебошад. Муқаррароти Конститутсияи Ҷумҳурии Тоҷикистон дар бораи ҳокимијати судӣ ва ҳуқуқи инсон ба ҳимояи судиро метавон ҳамчун

воситаи дастрасӣ ба ҳимояи ҳуқуқ, озодӣ ва манфиатҳои қонуни шахс баҳогузорӣ намуд.

Низоми судӣ бо Конститутсия ва Қонуни конститутсионии Ҷумҳурии Тоҷикистон «Дар бораи судҳои Ҷумҳурии Тоҷикистон» муайян карда мешавад. Дар моддаи 84 Конститутсияи Ҷумҳурии Тоҷикистон омадааст: «Ҳокимияти судӣ мустақил буда, аз номи давлат ва аз тарафи судяҳо амалӣ мегардад. Ҳокимияти судӣ ҳуқуқ, озодии инсону шаҳрванд, манфиати давлат, ташкилоту муассисаҳо, қонунияту адолатро хифз менамояд».

Ҳокимияти судиро Суди конститутсионӣ, Суди Олӣ, Суди Олии иқтисодӣ, Суди ҳарбӣ, Суди Вилояти Муҳтори Кӯҳистони Бадаҳшон, судҳои вилоятҳо, шаҳри Душанбе, шаҳрҳо ва нохияҳо, Суди иқтисодии Вилояти Муҳтори Кӯҳистони Бадаҳшон, судҳои иқтисодии вилоятҳо ва шаҳри Душанбе амалӣ менамоянд.

Суди конститутсионии Ҷумҳурии Тоҷикистон ҳамчун ниҳоди калидӣ барои ҳимояи Конститутсия баромад мекунад. Мавқеъ ва ваколатҳои он дар моддаи 89 Конститутсия муайян шудаанд ва ҳеч як суди дигар ҳуқуқи иҷрои ин вазифаҳоро надорад.

Судҳои дорои салоҳияти умумӣ ва судҳои иқтисодӣ ду шоҳаи низоми судиро ташкил медиҳанд. Ба судҳои умумӣ дохил мешаванд: Суди Олии Ҷумҳурии Тоҷикистон, Суди Вилояти Муҳтори Кӯҳистони Бадаҳшон, судҳои вилоятҳо, шаҳри Душанбе, судҳои шаҳр ва нохия.

Ба судҳои дорои салоҳияти умумӣ Суди Олии Ҷумҳурии Тоҷикистон роҳбарӣ намуда, мақоми олии судӣ оид ба парвандаҳои ҷиноятӣ, маданий, маъмурӣ ва дигар парвандаҳое, ки ба салоҳияти судҳои умумӣ тааллуқ доранд, маҳсуб меёбад. Назорати судии Суди Олии Ҷумҳурии Тоҷикистон ба фаъолияти судҳои умумӣ, ҳамзамон судҳои ҳарбӣ пурра паҳн мегардад.

Ин муқарратот дар моддаи 21 Қонуни конститутсионии Ҷумҳурии Тоҷикистон «Дар бораи судҳои Ҷумҳурии Тоҷикистон» инъикос ёфтааст: «Суди Олии Ҷумҳурии Тоҷикистон мақоми олии судӣ ба ҳисоб рафта,

назорати судиро аз болои фаъолияти Суди Вилояти Мухтори Кӯҳистони Бадахшон, судҳои вилоят, шаҳри Душанбе, судҳои ҳарбии гарнizonҳо, шаҳр ва ноҳия оид ба парвандаҳои маданий, оилавӣ, чиноятӣ, ҳуқуқвайронқунии маъмурӣ ва дигар парвандаҳои дар тобеияти ин судҳо буда амалий менамояд».

Суди Олии иқтисодии Ҷумҳурии Тоҷикистон мақоми олии судӣ оид ба ҳаллу фасли баҳсҳои иқтисодӣ ва дигар парвандаҳое мебошад, ки судҳои иқтисодӣ баррасӣ мекунанд. Ин суд дар шаклҳои мурофиавии дар қонун пешбинишуда назорати судиро нисбат ба фаъолияти онҳо анҷом дода, дар масъалаҳои амалияи судӣ шарҳ пешниҳод менамояд.

Бо дарназардошти соҳтори зикршуда, ҳокимияти судӣ дар Тоҷикистон тавассути мурофиаҳои конститутсионӣ, маъмурӣ, чиноятӣ, маданий ва иқтисодӣ амалий карда мешавад.

Вазифаи баррасии муроҷиатҳои шаҳрвандон ба ҳар як суди дохилшаванда ба низоми судӣ voguzor шудааст, ки ин дастрасии шаҳрвандонро ба адолат кафолат медиҳад. Шаҳрвандон ҳақ доранд, ки ба ҳар қадоме аз судҳо, ки дар қонунгузорӣ пешбинӣ шудаанд, бо шикояти нақзи ҳуқуқ ва озодиҳои худ муроҷиат кунанд.

Нақши маҳсус дар ҳифзи ҳуқуқи инсонро Суди конститутсионии Ҷумҳурии Тоҷикистон мебозад, ки дар ҳалли баҳсҳо байни шаҳрвандон ва мақомоти давлатӣ, аз ҷумла дар ҳолатҳои марбут ба санадҳои гайриқонуни мақомоти ҳокимият, вазифаи ҳифзи шаҳрвандонро ичро мекунад. Суди конститутсионӣ дар низоми адолат мақоми маҳсус дорад ва ҳифзи ҳуқуқу озодиҳои конститутсионии шаҳрвандонро таъмин менамояд. 20 марта соли 2008 ба Қонуни конститутсионӣ «Дар бораи Суди конститутсионӣ» тағијирот ворид карда шуд, ки ваколатҳои Суди конститутсиониро ба таври назаррас васеъ намуд. Ин васеъшавӣ доираи субъектонеро, ки ҳуқуқи муроҷиат ба суд доранд фаро гирифта, нақши афзояндаи Суди конститутсиониро дар низоми судии кишвар таъкид мекунад. Яке аз навовариҳои муҳим ин ҳуқуқи Ваколатдор оид ба ҳуқуқи инсон барои муроҷиат ба Суди конститутсионӣ бо масъалаҳо дар бораи

мувофиқати қонунҳо ва санадҳои меъёрии ҳуқуқӣ бо Конститутсияи Ҷумҳурии Тоҷикистон мебошад, ки механизми ҳифзи ҳуқуқи инсонро дар кишвар таҳқим мебахшад.

Ҳамчунин, акнун шаҳрвандон метавонанд оид ба вайрон шудани ҳуқуқ ва озодиҳои конститутсионии худ, ки бо қонуни татбиқшуда ё қонуне, ки бояд татбиқ гардад, инчунин дигар санади ҳуқуқии алоқаманд ба муносибати муайяни ҳуқуқӣ, ба Суди конститутсионӣ муроҷиат намоянд. Илова бар ин, шаҳрвандон ҳуқуқ доранд оид ба мутобиқати қонунҳо, дигар санадҳои ҳуқуқӣ ва тавзехоти Пленуми Суди Олии Ҷумҳурии Тоҷикистон ва Суди Олии иқтисодии Ҷумҳурии Тоҷикистон, ки дар парванда онҳо аз ҷониби суд истифода шудаанд, бо Конститутсияи Ҷумҳурии Тоҷикистон ба Суди конститутсионӣ муроҷиат намоянд.

Ин тағииротҳо талошҳоро барои баланд бардоштани самаранокии низоми судӣ ва тақвияти нақши Суди конститутсионӣ ҳамчун як ниҳоди муҳими ҳифзи ҳуқуқи инсон ва таъмини волоияти Конститутсия инъикос мекунад.

Суди конститутсионӣ ягона мақомест, ки вазифадор аст тавозунро байни ҳокимият ва озодӣ, манфиатҳои ҷамъиятӣ ва хусусӣ таъмин намояд, шахс, ҷамъият ва давлатро аз даҳолатҳои беасос ҳифз кунад, ҳолати ҳифзшавӣ ва амнияти мақоми ҳуқуқии конститутсионии ҳар як субъекти муносибатҳои ҳуқуқиро нигоҳ дорад. Ин гуна равиш аз ваколатҳои конститутсионии Суди конститутсионӣ бармеояд.

К.Н. Холиқов ба мақоми маҳсус ва нақши муҳимми Суди конститутсионии Ҷумҳурии Тоҷикистон дар низоми ҳуқуқии кишвар ишора мекунад [107, с. 9]. Н. Бондар ба беназирии Суди конститутсионӣ ҳамчун як ниҳоди идораи давлатӣ дар низоми тақсими ҳокимият ишора намуда, вазифаи асосии ин судро дар ёфтани тавозуни дуруст байни ҳокимият ва озодӣ, инчунин ҳимояи шахсият, ҷомеа ва давлат аз амалҳои беасос таъқид мекунад, ки бо таъмини амнияти конститутсионӣ

ва ҳифзи ҳуқуқи ҳама субъектҳои муносибатҳои ҳуқуқӣ сурат мегирад [21, с. 29].

Суди конститутсионӣ на танҳо парвандаҳои мушаххаси марбут ба конститутсионӣ будани қонунгузориро баррасӣ мекунад, балки мазмуни меъёрҳои конститутсиониро тавзех медиҳад ва муқаррароти қонунҳои соҳавиро бо назардошти ҳамкорӣ байни онҳо арзёбӣ мекунад. Ба ин васила, Суди конститутсионӣ барои қонунгузорон ва ҳамаи истифодабарандагони ҳуқуқ нақши калидӣ мебозад, ки риояи меъёрҳои конститутсионӣ таъмин гардад [21, с. 29-30].

Дар фаъолияти худ, Суди конститутсионии Ҷумҳурии Тоҷикистон ба тамоюлҳои мусир дар низоми назорати конститутсионӣ ва адолат такя мекунад.

Г.А. Василевич таъкид кардааст, ки таъмини ҳуқуқ ва озодиҳои инсон дар даҳсолаҳои охир ба яке аз вазифаҳои муҳимтарини мақомоти давлатӣ табдил ёфтааст ва Суди конститутсионӣ дар ин самт истисно нест. Вазифаи асосии Суди конститутсионӣ санчиши мутобиқати санадҳои меъёрӣ бо Конститутсия дар доираи ҳифзи ҳуқуқ ва озодиҳои инсон ва таъмини ҳамкории одилона байни давлат ва шахс мебошад [189].

Дар ин замина, равшан аст, ки муқаррароти Конститутсия, ки ҳуқуқ ва озодиҳои инсонро муқаррар мекунад, бояд аз ҷониби Суди конститутсионӣ бо дарназардошти принсипҳо ва меъёрҳои эътирофшудаи байналмилалии ҳуқуқӣ тафсир карда шаванд. Ҷанбаи байналмилалии ҳуқуқӣ ҳангоми баррасии аксари парвандаҳои марбут ба ҳифзи ҳуқуқ ва озодиҳои инсон инъикос мейбад. Ҳамзамон бо санчиши мутобиқати санадҳои меъёрӣ бо Конститутсия, Суди конститутсионӣ мутобиқати онҳоро бо принсипҳо ва меъёрҳои ҳуқуқи байналмилалий арзёбӣ мекунад, ки ин имкон медиҳад то мутобиқати низоми ҳуқуқии миллӣ ба уҳдадориҳои байналмилалии Ҷумҳурии Тоҷикистон таъмин карда шавад.

Дар асоси таҷрибаи Суди конститутсионии Ҷумҳурии Тоҷикистон аз рӯзи тасвиби хуччатҳои асосӣ дар соҳаи ҳуқуқи инсон, аз қабили Паймони байналмилалӣ дар бораи ҳуқуқҳои шаҳрвандӣ ва сиёсӣ ва Паймони байналмилалӣ дар бораи ҳуқуқҳои иқтисодӣ, иҷтимоӣ ва фарҳангӣ системае ташаккул ёфтааст, ки дар он принципҳои ҳуқуқии дар сатҳи байналмилалӣ эътирофшуда ба қонунгузории миллӣ ворид карда шудаанд. Ин меъёрҳо дар таъмини татбиқи ҳуқуқу озодиҳои шаҳрвандон, ки дар Конститутсияи кишвар ифода ёфтаанд, нақши муҳим мебозанд.

Суди конститутсионии Ҷумҳурии Тоҷикистон на танҳо аз меъёрҳои ҳуқуқи байналмилалӣ ҳамчун далелҳои иловагӣ дар қарорҳои худ истифода мебарад, балки онҳоро барои тавзех ва шарҳи мазмуну моҳияти Конститутсия ва қонунҳо низ татбиқ мекунад. Дар фаъолияти худ, Суди конститутсионӣ ба воридсозии стандартҳои байналмилалии ҳуқуқӣ ба қонунгузории миллӣ мусоидат намуда, ҳамаи судҳо, мақомоти ҳокимияти давлатӣ ва шахсони мансабдорро вазифадор мекунад, ки ҳангоми ичрои вазифаҳои худ меъёрҳои ҳуқуқи байналмилалиро ба назар гиранд [190].

Татбиқи меъёрҳои ҳуқуқи байналмилалӣ ҳамчун роҳнамои муҳим барои қонунгузорон ва судҳо хидмат мекунад, ки ба такмили қонунгузорӣ ва таъмини ҳифзи ҳуқуқи шаҳрвандон мусоидат менамояд. Суди конститутсионӣ, ки қарорҳои худро бар асоси принципҳое, ки дар Эъломияи умумии ҳуқуқи инсон ва дигар санадҳои ҳуқуқи байналмилалӣ ҷой дода шудаанд, қабул мекунад, ба эътирофи баробарӣ ва дахлнапазирӣ ҳуқуқҳои инсон фаъолона мусоидат мекунад.

Яке аз мисолҳои равшан ин аст, ки ба мутобиқати Фармони Президиуми Шӯрои Олии Ҷумҳурии Тоҷикистон аз 14 ноябри соли 1993 № 134, ки ба боздоштани татбиқи баъзе моддаҳои Кодекси мурофиаи чиноятий даҳл дошт, марбут аст.

Ҳамин тарик, Суди конститутсионии Ҷумҳурии Тоҷикистон бо қарори худ тасдиқ кард, ки фармони Президиуми Шӯрои Олии

Ҷумҳурии Тоҷикистон аз 15 ноябри соли 1993, ки ба шикоят аз боздошт ва дароз кардани мӯҳлати нигаҳдории шахс дар ҳабс даҳл дошт, ба Конститутсиюни Ҷумҳурии Тоҷикистон мухолифат мекунад.

Аз таҷрибаи Суди конститутсионии Ҷумҳурии Тоҷикистон бармеояд, ки дар фаъолияти он ҳангоми баррасии парвандаҳои мушаҳҳас ба таври фаъол муқаррароти санадҳои ҳуқуқии байналмилалӣ, ба мисли Паймони байналмилалӣ оид ба ҳуқуқҳои шаҳрвандӣ ва сиёсӣ, Паймони байналмилалӣ оид ба ҳуқуқҳои иқтисодӣ, иҷтимоӣ ва фарҳангӣ, Конвенсияи ҳуқуқи кӯдак ва дигар ҳуҷҷатҳое, ки Тоҷикистон онҳоро тасдиқ кардааст, татбиқ мешаванд. Суд ҳамчунин таҷриба ва тавзехоти умумии Кумитаи СММ оид ба ҳуқуқи инсонро истифода мебарад. Дар қарорҳои худ Суди конститутсионӣ ба мавқеи ҳуқуқии ниҳодҳои шартномавии байналмилалӣ такя намуда, онҳоро ҳамчун далелҳои иловагӣ ва роҳнамо барои муайян кардани мазмуни ҳуқуқҳои асосие, ки дар Конститутсиюни Ҷумҳурии Тоҷикистон ҷой дода шудаанд, татбиқ мекунад.

Бо назардошти он ки ҳуқуқ ва озодиҳое, ки дар шартномаҳои байналмилалӣ муқаррар шудаанд, дар қонунгузории миллӣ инъикоси худро меёбанд, Суди конститутсионии Ҷумҳурии Тоҷикистон ин меъёрҳоро барои навсозии қонунҳои миллӣ ва мутобиқ кардани онҳо ба ӯҳдадориҳои байналмилалии кишвар истифода мебарад. Ин мутобиқсозӣ ба ҳамоҳангсозии қонунгузории миллӣ бо ҳуқуқи байналмилалӣ мусоидат мекунад [190].

Дар қарори худ аз 1 июли соли 2009 Суди конститутсионӣ таъкид намуд, ки ҳимояи ҳуқуқҳои модар ва кӯдак, ҳамчун гурӯҳҳои осебпазир дар парвандаҳои оилавӣ вазифаи афзалиятнок мебошад. Ба зарурати таъмини ҳуқуқҳои кӯдак, ки ба камолоти ҷисмонӣ ва рӯҳии пурра нарасидааст, ва ҳимояи манфиатҳои ӯ, ки дар баъзе ҳолатҳо бояд аз манфиатҳои волидайн болотар гузашта шавад, таваҷҷуҳи хос дода шуд.

Ин ҷанбаи кори Суди конститутсионии Ҷумҳурии Тоҷикистон исбот мекунад, ки ҳуқуқи байналмилалӣ дар муайян кардани

стандартҳои ҳуқуқи инсон нақши муҳим мебозад ва бояд бо қонунгузорӣ ва таҷрибаи судии миллӣ мувофиқ карда шавад. Қарорҳои Суди конститутсионӣ ҳамчун роҳнамо барои қонунгузорон, судҳо ва шаҳрвандон хизмат меқунанд, ки ба такмили қонунгузорӣ ва ҳифзи ҳуқуқи инсон мувофиқи стандартҳои байналмилалӣ мусоидат меқунанд.

Тасдиқи далели зикршуда дар амалияи Суди конститутсионии Ҷумҳурии Тоҷикистон мушоҳида мешавад. Яке аз намунаҳои равshan як қатор қарорҳоест, ки дар онҳо Суди конститутсионӣ масъалаи мухолифати баъзе санадҳои ҳуқуқӣ ё муқаррароти онҳо бо Конститутсиияи Ҷумҳурии Тоҷикистонро баррасӣ кардааст. Ин қарорҳо ба раванди қонунгузорӣ таъсири назаррас расонда, ба мутобиқсозии қонунгузории миллӣ бо санадҳои байналмилалии ҳуқуқи инсон мусоидат намуданд.

Яке аз мисолҳои калидӣ қарори Суди конститутсионӣ аз 12 июни соли 2001 оид ба парвандаи «Мутобиқати қисми 5 моддаи 329 ва қисми 2 моддаи 339 Кодекси мурофиаи ҷиноятии Ҷумҳурии Тоҷикистон ба Конститутсиияи Ҷумҳурии Тоҷикистон» мебошад. Парванда марбут ба он буд, ки тибқи моддаи 33 КМҖ ҔТ аз соли 1961 Суди Олий ҳуқук дошт, ки парвандаҳои ҷиноятҳои маҳсусан вазнинро ҳамчун суди марҳилаи аввал баррасӣ намояд. Аммо муқаррароти қисми 5 моддаи 329 КМҖ ҔТ имкони шикояти қарорҳои Суди Олиро хориҷ мекард. Ин маъно дошт, ки шаҳрвандоне, ки парвандаҳои онҳо дар Суди Олий ҳамчун марҳилаи аввал баррасӣ мешуданд, аз ҳуқуқи шикоят аз қарорҳои он маҳрум мешуданд, ки бо моддаҳои 17, 19 ва 20 Конститутсиияи Ҷумҳурии Тоҷикистон мухолифат мекард. Суди конститутсионӣ, пас аз баррасии ҳолатҳои парванда, ин муқаррароти КМҖ-ро мухолифи Конститутсиия эътироф намуда, онро бекор кард [89, с. 300-306].

Ин қарор ҳамчун амсоли судии муҳим қабул шуда, ҳуқуқи шикоят аз қарорҳои судиро ҳамчун ҳуқуқи дахлнапазир барои гумонбарон, айбдоршавандагон ва судшавандагон эътироф кард. Ин қарор ба

тағириоти қонунгузорӣ оварда расонд ва камбудиҳое, ки дар КМҶ Ҷумҳурии Тоҷикистон вучуд доштанд, ислоҳ гардиданд.

Як намунаи дигар қарори Суди конститутсионӣ аз 23 майи соли 1996 дар парвандаи «Мутобиқати моддаи 226 Кодекси меҳнати Ҷумҳурии Тоҷикистон ба Конститутсияи Ҷумҳурии Тоҷикистон» мебошад. Дар ин парванде масъалаи марбут ба он баррасӣ мешуд, ки тибқи моддаи 226 КМ ҔТ баъзе категорияҳои кормандон, аз ҷумла прокуророн, ҳуқуқи шикоят кардан аз қарорҳои марбут ба барканорӣ, гузариш ба вазифаи дигар ва дигар масъалаҳои вобаста ба корро надоштанд. Суди конститутсионӣ, пас аз баррасии ҳамаи ҷанбаҳои парванде, муайян намуд, ки муқаррароти моддаи 226 Кодекси меҳнат ба моддаи 19 Конститутсия, ки дастрасии баробари шаҳрвандонро ба суди одилона ва беғараз муқаррар мекунад [89, с. 318-320].

Мурофиаи судии маъмурӣ яке аз муҳимтарин институтҳои ҳифзи ҳуқуқҳои шаҳрвандон дар низоми адолат мебошад, ки ба ҳалли баҳсҳо, ки аз муносибатҳои ҳуқуқи ҷамъиятӣ бармеоянд, нигаронида шудааст. Ин навъи мурофиаи судӣ дар таъмини ҳуқуқи шаҳрвандон барои ҳимояи судӣ аз амалҳо ва қарорҳои мақомоти ҳокимијати давлатӣ, худидоракуни маҳаллӣ ва шахсони мансабдор, ки ҳуқуқ ва озодиҳои онҳоро поймол мекунанд, нақши калидӣ мебозад.

Мурофиаи судии маъмурӣ ҳамчун механизми назорати судӣ бар амалҳо (ё беамалии) мақомоти ҳокимијат, ки бо ташабbusи шаҳрвандон ё намояндагони онҳо оғоз карда мешавад, баррасӣ мешавад. Ин навъи адолат бо табиати ҳуқуқии баҳсҳо, ки дар он ду тараф бо мақоми ҳуқуқии нобаробар иштирок мекунанд, фарқ мекунад: яке аз тарафҳо дорои ваколатҳои ҳокимијатӣ аст, дар ҳоле ки тарафи дигар шаҳрвандонанд, ки ҳуқуқҳои худро ҳимоя мекунанд.

Тавре ки Д.И. Бахрах қайд кардааст, адлияи маъмурӣ ё адолати судӣ оид ба парвандои маъмурӣ як унсури муҳими таъмини баробарии ҳуқуқӣ ва адолат мебошад. Вазифаи асосии мурофиаи судии маъмурӣ дар баррасии шикоятҳои шаҳрвандон аз амалҳо ва қарорҳои мақомоти

ичроия ва шахсони мансабдор аст. Ин баҳсҳо дар заминаи муносибатҳои ҷамъиятӣ бармеоянд, ки дар онҳо шаҳрвандон қонунияти санадҳо, амалҳо ё беамалии мақомоти давлатӣ, ки ба манфиатҳои қонуни онҳо таъсир мерасонанд, зери шубҳа мегузоранд [19, с. 57].

Мурофиаи судии маъмурӣ дар бобҳои 23 ва 24-и Кодекси мурофиавии маданий Ҷумҳурии Тоҷикистон танзим шуда, тартиби баррасии баҳсҳои марбут ба муносибатҳои ҷамъиятиро муайян мекунад. Ҳадафи асосии ин мурофиаи судӣ барқарор кардани ҳуқуқҳои поймолшудаи шаҳрвандон, таъмини қонуният ва назорати судӣ аз болои амалҳои мақомоти ҳокимият мебошад. Дар ин ҳолат назорати судӣ ҳам ба амалҳои мушаххаси шахсони мансабдор ва ҳам ба санадҳои ҳуқуқие, ки метавонанд ҳуқуқ ва озодиҳои шаҳрвандонро поймол кунанд, паҳн мешавад.

Хусусияти фарқкунандаи парвандаҳои маъмурӣ табииати ҷамъиятӣ-ҳуқуқии онҳо мебошад. Дар чунин баҳсҳо шаҳрвандон ҳамчун шахсони хусусӣ баромад мекунанд, ки ҳуқуқҳои худро ҳимоя мекунанд, дар ҳоле ки мақомоти давлатӣ ё намояндагони онҳо дорои ваколатҳои ҳокимиатӣ мебошанд. Ин соҳтори ҳуқуқии хосро эҷод мекунад, ки дар он иштирокчиёни муносибатҳои ҳуқуқӣ аз рӯи мақоми ҳуқуқӣ баробар нестанд. Дар чунин баҳсҳо судҳо нақши арбиттро мебозанд, ки қонунияти амалҳои субъектҳои ҳокимиатро арзёбӣ намуда, онҳоро бо қонунҳо муқоиса карда, ҳуқуқҳои шаҳрвандонро аз амалҳои гайриқонунӣ ҳимоя мекунанд [48, с. 289].

Ҷанбаи муҳими мурофиаи судии маъмурӣ универсалии он аст. Он на танҳо ба парвандаҳое, ки дар соҳаи ҳуқуқи маъмурӣ ба вучуд меоянд, даҳл мекунад, балки баҳсҳое, ки бо ҳуқуқҳои конститутсионӣ, андоз ва дигар муносибатҳои ҷамъиятӣ вобастаанд, низ фаро мегирад. Масалан, шаҳрвандон метавонанд бо шикоят аз амалҳои комиссияҳои интихоботӣ, мақомоти андоз ё рад кардани бақайдгирӣ молу мулк ва дигар қарорҳое, ки ба ҳуқуқҳои онҳо таъсир мерасонанд, ба суд муроциат кунанд.

Ба ин тартиб, мурофиаи судии маъмурӣ як механизми қалидии таъмини ҳифзи ҳуқуқҳои шаҳрвандон дар давлат мебошад. Он тавозуни байни ҳуқуқҳои шаҳрвандон ва ваколатҳои ҳокимиятиро таъмин намуда, шароити ҳалли одилонаи баҳсҳои марбут ба муносибатҳои ҷамъиятиро фароҳам меорад. Дар доираи ин механизми адолат, судҳо вазифаи муҳими назорат аз болои қонунияти амалҳои мақомоти ҳокимият ва ҳифзи ҳуқуқҳои шаҳрвандон аз даҳолати гайриқонунӣ иҷро мекунанд.

Масалан, рад кардани додани шиносномаи хориҷӣ, рад кардани бақайдгирии воситаи нақлиёт, рад кардан барои иҷозат додан ба сафар ба хориҷ аз кишвар, рад кардани бақайдгирий ба шахсе, ки ниёз ба манзил дорад, муқаррар кардани бочҳо ё андозҳои иловагӣ, рад кардани бақайдгирии шахс дар макони зист, қарорҳои комиссияҳои тиббӣ-иҷтимоӣ дар бораи муқаррар кардани гурӯҳи маъюбӣ, рад кардани бақайдгирии созмони ҷамъиятий, амалҳои маъмурияти муассисаи ислоҳӣ, қарорҳои марбут ба ҷаримабандӣ ва дигар таҳримҳо аз ҷониби шахсоне, ки ваколати чунин амалҳоро надоранд, ва дигар ҳолатҳо [47, с. 378-390].

Васеъ шудани масъулияти давлат барои қонуншиканиҳои шахсони мансабдори он ислоҳотро дар ин соҳа талаб мекунад. Ҳамзамон, аллакай заминаи қонунгузорӣ вучуд дорад, ки онро бояд ба мақсадҳои умумии ҳифзи ҳуқуқи шаҳрвандон мутобиқ кард. Дар доираи ин ислоҳот бояд судҳои маҳсуси маъмурӣ таъсис дода шаванд, ки ҳифзи ҳуқуқи шаҳрвандонро аз амалҳои гайриқонуни мақомоти давлатӣ ва шахсони мансабдор самараноктар таъмин намоянд.

Агар суд амалҳо ё беамалии мақомоти давлатӣ ва шахсони мансабдорро гайриқонунӣ эътироф кунад, шаҳрвандон бояд имконият дошта бошанд, ки амалҳои муайянеро талаб кунанд, ки ба барқарор кардани ҳуқуқҳои поймолшудаи онҳо равона карда шудаанд. Ин амалҳо метавонанд шомили: 1) боздоштани ё бекор кардани амалҳои гайриқонунӣ; 2) эътирофи онҳо ҳамчун гайриқонунӣ ё беэътибор; 3) ҷуброни зарари расонидай мақомоти давлатӣ ё шахсони мансабдор

бошанд. Ин механизм имкон медиҳад, ки ҳифзи самараноки ҳукуқи шаҳрвандон ва барқарорсозии адолат таъмин гардад.

Дар мурофиаи чиноятӣ ҳукуқи шаҳрвандон ба ҳимояи судӣ хусусиятҳои хосро касб мекунад, ки ин ба табиати ин намуди фаъолияти давлатӣ вобаста аст. Дар муқоиса бо мурофиаи маданиӣ, ки дар он принсиби баробарҳукуқӣ ва ихтиёри ҳукмфармо мебошад, дар мурофиаи чиноятӣ принсиби императивӣ бартарӣ дорад. Ин маъни онро дорад, ки шахсони ваколатдор вазифадоранд, ки дар доираи салоҳияти худ парвандай чиноятӣ оғоз намоянд ва ҳамаи чораҳои заруриро барои муайян кардани ҳолатҳои чиноят, ошкор кардани чинояткорон ва таъмини ҷазои онҳо андешанд. Шахсони мансабдор ҳуқуқ надоранд, ки чиноятҳоро нодида бигиранд, ҳатто агар ҷабрдида боздошт ё ҷазои гунаҳкоронро талаб накунад. Уҳдадории оғоз кардани парвандай чиноятӣ новобаста аз ирадаи ҷабрдида ба миён меояд, ки ин принсиби тафтиши ҳатмиро ба принсиби ихтиёри, ки хоси мурофиаи маданиӣ аст, муҳолиф мегардонад.

Ин хусусияти мурофиаи чиноятӣ дар он ифода меёбад, ки он метавонад ё аз ҷониби мақоми таъқиби чиноятӣ ё бо шикояти ҷабрдида оғоз шавад. Таъсиси низоми самараноки мурофиаи чиноятӣ, ки ҳифзи ҳуқуқ ва озодиҳои инсонро таъмин менамояд, вазифаи афзалиятноки давлат мебошад. Кодекси мурофиавии чиноятии Тоҷикистон, ки соли 2010 қабул шудааст, рӯйхати ҳуқуқҳои иштирокчиёни мурофиаи чиноятӣ ва кафолатҳои риояи онҳоро дар бар мегирад.

Тибқи моддаи 2-и Кодекси мурофиавии чиноятии Ҷумҳурии Тоҷикистон, вазифаи асосии мурофиаи чиноятӣ ҳифзи ҳуқуқ ва озодиҳои инсон ва шаҳрванд мебошад. Ин ҳадаф тавассути ҳалли вазифаҳои мушаххас, ки ба мақомоти ҳифзи ҳуқуқ супурда шудаанд, ба монанди тафтишоти чиноятҳо ва таъмини адолат амалий мегардад. Ин вазифаҳо набояд хусусияти расмӣ дошта бошанд – онҳо бояд ба таври возеҳ муайян карда шаванд ва ҳамчун василаи самаранок барои барқарор кардани ҳуқуқҳои поймолшуда хизмат кунанд. Қонуни мурофиавии

чиноятӣ бояд мақоми ҳуқуқии ҳамаи шахсоне, ки ба мурофиаи чиноятӣ ҷалб шудаанд, аз ҷумла гумонбарон, айбдоршавандагон, ҷабрдидағон ва шоҳидонро ба таври возех муқаррар намояд. Муайян кардани возехи ҳуқуқ ва вазифаҳои иштирокчиёни мурофиа унсури калидӣ барои таъмини қонуният ва адолат дар мурофиаи чиноятӣ мебошад.

Ҳамин тариқ, унсури муҳимтарини механизми ҳифзи ҳуқуқи инсон дар мурофиаи чиноятӣ мақоми ҳуқуқии субъектонест, ки дар ин раванд иштирок мекунанд. Қонунгузории мурофиавии чиноятӣ ҷандин категорияи субъектонро ҷудо мекунад, ки дар раванди мурофиа нақшҳои калидӣ мебозанд. Дар байни онҳо муҳимтаринашон судҳо ва дигар мақомоти давлатӣ, инчунин шахсони мансабдоранд, ки барои пешбурди мурофиаи чиноятӣ масъуланд. Ин субъектон пурра барои қарорҳои қабулкардаи худ дар ҷараёни мурофиаи чиноятӣ, қонуният ва асоснокии онҳо масъул мебошанд.

Дуюм категорияи субъектон онҳоянд, ки бевосита манфиатдор дар натиҷаи парванда ҳастанд ва манфиатҳои шахсии худро ҳимоя мекунанд. Ба ҷунин шахсон гумонбар, айбдоршаванда, ҳимоятгар, ҷабрдида, айбдоркунандай ҳусусӣ, даъвогари маданий ва ҷавобгари маданий дохил мешаванд. Ин иштирокчиёни мурофиаи чиноятӣ ба таври фаъол ба раванди мурофиаи судӣ таъсир мерасонанд ва ҳуқуқҳо ва манфиатҳои худро ҳимоя мекунанд.

Таҳлили меъёрҳои ҳуқуқие, ки мақоми ҳуқуқии субъектони мурофиавии чиноятиро танзим мекунанд, нишон медиҳад, ки мақом ва вазифаҳои онҳо на ҳамеша равшан муқаррар шудаанд. Аз ҷумла, на дар ҳама ҳолатҳо уҳдадориҳои иштирокчиёни мурофиаи чиноятӣ ва масъулияти онҳо барои иҷро накардани дурусти ин уҳдадориҳо равшан қайд карда шудаанд. Ҷунин таърифи норӯшани ҳуқуқӣ метавонад ба поимол шудани ҳуқуқи инсон дар мурофиаи чиноятӣ оварда расонад, ки дар натиҷа ҳуқуқҳои гумонбар ё ҷабрдида бо сабаби нокифоягии танзими ҳуқуқӣ поимол шаванд.

Кафолатҳои конститутсионӣ, ки дар Конститусия ва қонунгузории мурофиавии чиноятӣ васеъ карда шудаанд, аҳамияти маҳсус доранд. Ин кафолатҳо нақши принсипҳоро мебозанд, ки тамоми равандҳои чиноятиро асоснок мекунанд.

Яке аз унсурҳои калидии ин кафолатҳо таъмини риояи тартиботи сахти танзимшудаи гузаронидани мурофиаи чиноятӣ мебошад. Ноуҳдабарои тартиботи муқарраршуда метавонад асоси қатъии бекор кардани ҳар гуна қарори судӣ, ки дар доираи парвандаи чиноятӣ қабул шудааст, гардад. Амнияти иштирокчиёни мурофиаи чиноятӣ аз амалҳо ва қарорҳои шахсони мансабдор, ки давлат ба онҳо ваколатҳои маҳсус додааст, вобаста аст. Ин шахсони мансабдор бояд пурра барои қонуният ва асоснокии қарорҳои худ масъул бошанд ва касбият, салоҳият, беғаразӣ ва адолат принсипҳои асосӣ барои арзёбии амалҳои онҳо мебошанд.

Ҳамин тариқ, танҳо бо таърифи равшани мақоми ҳуқуқии ҳамаи иштирокчиёни мурофиаи чиноятӣ ва риояи қатъии кафолатҳои муқарраршуда метавон ҳифзи боэътиими ҳуқуқи инсонро дар мурофиаи чиноятӣ таъмин намуда, ҳавфҳои поймолшавии ҳуқуқҳоро кам кард ва адолатро дар ҳамаи марҳилаҳои мурофиа таъмин намуд.

Ҳамин тавр, хулоса кардан зарур аст, ки масъалаҳои таъмини ҳуқуқи инсон дар мурофиаи чиноятии Тоҷикистон ба ислоҳоти ҷиддӣ ниёз доранд. Дар оянда зарурати гузаронидани ислоҳоти судӣ-ҳуқуқӣ, аз ҷумла дар соҳаҳои мурофиавӣ вучуд дорад. Институтҳои мавҷудаи мурофиаи чиноятӣ, аз ҷумла вазифаҳои субъектоне, ки мақомоти таҳқиқ ва тафтишоти пешакӣ мегузаронанд, инчунин расмиёти баррасии судӣ, ба такмили минбаъда ниёз доранд. Судҳо набояд иштибоҳҳо ва камбудиҳои мақомоти тафтишотиро ислоҳ кунанд – ин ба нақши доварии онҳо мухолиф аст ва онҳоро ҳамчун яке аз ҷонибҳои баҳс мегардонад.

Дар соҳаи мурофиаи маданиӣ, ҳокимияти судӣ тавассути се намуди асосии раванди судӣ амалий мегардад: мурофиаи судӣ, мурофиаи

парвандаҳо, ки ба муносибатҳои ҷамъиятӣ алоқаманданд ва мурофиаи маҳсус. Ҳар яке аз ин навъҳо ҳусусиятҳои худро дорад, аммо муҳимтаринаш мурофиаи судӣ мебошад, ки дар доираи он шаҳрвандон ҳуқуқҳои субъективии худ ва манфиатҳои қонунии худро, ки аз муносибатҳои гуногун – маданий, оилавӣ, меҳнатӣ, манзилий, нафақавӣ, заминӣ ва дигар муносибатҳо бармеоянд, ҳимоя мекунанд.

Ҳуқуқ ба муроциат ба суд ё ҳуқуқи пешниҳоди даъво танҳо дар сурате амалий мешавад, ки шартҳои муайянे, ки дар Кодекси мурофиаи маданий муқаррар шудаанд, риоя шаванд. Ба ин шартҳо салоҳияти парванда барои баррасии суд, қобилияти ҳуқуқии даъвогар, мавҷудияти ваколатҳои дуруст ба расмият даровардашудаи намояндаи даъвогар, дуруст ба расмият даровардани аризai даъво ва пардохти боҷи давлатӣ, агар қонун пешбинӣ карда бошад, дохил мешаванд. Ҳангоми риояи ҳамаи ин шартҳо, суд вазифадор аст, ки аризai даъворо барои баррасӣ қабул кунад.

Рад кардани қабули даъво танҳо дар ҳолати мавҷуд будани монеаҳои мурофиавии муайян, ки баррасии онро гайриимкон мегардонанд, ба монанди ба салоҳият ва тобеияти суд вобаста набудани парванда, зарурати ҳаллу фасли пешакии гайрисудии баҳс ё мавҷуд будани қарори судӣ, ки аллакай қувваи қонунӣ гирифтааст ва байни ҳамон тарафҳо, ҳамон масъала ва дар асоси ҳамон далелҳо аст, мумкин аст. Ин қоидаҳо тартиби мурофиавиро муқаррар мекунанд, ки дар доираи он ҳар як шахси манфиатдор ҳуқуқ дорад барои ҳифзи ҳуқуқҳои поймолшуда ё мавриди баҳс қароргирифтаи худ ба ҳимояи судӣ муроциат намояд.

Дар мурофиаи маданий принсипи диспозитивӣ асоси равандро ташкил медиҳад, ки ба тарафҳои мурофиа имконият медиҳад, ки бо ҳуқуқҳои субъективии худ, ҳам ҳуқуқҳои моддӣ ва ҳам мурофиавӣ, ба таври мустақилона амал кунанд. Ин принсип моҳияти муносибатҳои ҳусусии ҳуқуқиро инъикос мекунад, зоро шаҳрвандон озодии комил доранд, ки ҳуқуқҳои худро «бо иродai худ» ва «бо манфиати худ» ба

даст оварда, онхоро татбиқ намоянд. Муроциат ба суд барои ҳимояи ҳукуқҳо қарорест, ки пурра ихтиёри шаҳрванд мебошад ва на давлат ва на ҷомеа наметавонанд шахсро маҷбур кунанд, ки ҳамчун даъвогар, муроциаткунанда ё шикояткунанда баромад кунад. Шаҳрванд метавонад бо салоҳиди худ мавзӯй ё асоси даъворо тағиیر дихад, андозаи онро зиёд ё кам кунад ё ҳатто пурра аз даъво даст қашад. Ин принсип ба ҳукуқи табиӣ ва даҳлнопазирии ҳар як шаҳс барои ҳифзи судии ҳукуқҳои худ таъкид мекунад.

Дар асоси таҳлили муқаррароти назариявӣ, меъёрҳои Конститутсияи Ҷумҳурии Тоҷикистон ва қонунгузории амалкунанда, инчунин таҷрибаи судӣ метавон хулосаҳои илмии зеринро баён намуд:

Якум, ҳимояи судии ҳукуқ ва озодиҳои инсон ва шаҳрванд дар Ҷумҳурии Тоҷикистон унсури калидии давлати ҳукуқбунёд мебошад, ки дар Конститутсия ҳамчун ҳукуқи мустақими ҳар шаҳс муқаррар шудааст. Он ҳамчун як механизми универсалӣ ва мурофиавӣ баҳри таъмин, ҳимоя ва барқарорсозии ҳукуқу озодиҳои поймолшудаи амал мекунад. Асосҳои конститутсионии ҳимояи судӣ дар як қатор моддаҳои Конститутсия (моддаҳои 5, 14, 19, 21, 84, 88 ва гайра) мустаҳкам гардидааст, ки амалияи мустақими ҳукуқу озодиҳоро муайян намуда, ба ҳар шаҳс ҳимояи судиро кафолат медиҳанд, судро ягона мақоми амалкунандаи адолати судӣ эътироф мекунанд ва мустақилияти ҳокимияти судиро танзим менамоянд.

Дуюм, ҳимояи судиро метавон ҳамчун институти ҳукуқи моддӣ ва мурофиавӣ баррасӣ кард, ки маҷмӯи ваколатҳои шахсият, меъёрҳо ва тартиботро дар бар мегирад. Ин тартибот шароити муроциат ба суд, баррасии парванда ва иҷрои қарорҳои судиро таъмин менамояд – ҳатто дар ҳолате, ки ҳукуқҳо аз ҷониби худи суд поймол гардида бошанд.

Сеюм, мавҷудияти доираи васеи субъектҳое, ки ҳукуқ ба ҳимояи судӣ доранд, хусусияти универсалии онро таъкид мекунад: ин ҳукуқ ба шаҳрвандон, шаҳрвандони хориҷӣ, шахсони бешаҳрванд, иттиҳодияҳо ва намояндагони онҳо паҳн мегардад. Аз ин рӯ, ҳукуқ ба ҳимояи судӣ

бояд на ҳамчун як шакли расмī, балки ҳамчун механизми амалкунандай воқей дарк карда шавад, ки барқарорсозии ҳуқуқҳои поймолшуда, ҷуброни зарари расонидашуда ва пешгирии ҳуқуқвайронкуниҳои минбаъдаро таъмин мекунад.

БОБИ 2. ФАҶОЛИЯТИ ҲОКИМИЯТИ СУДӢ ДАР ЧУМХУРИИ ТОҶИКИСТОН ОИД БА ТАҶМИНИ ҲУҚУҚУ ОЗОДИҲОИ ИНСОН ВА ШАҲРВАНД

2.1. Мақсад, вазифа ва функцияҳои ҳокимияти судӣ оид ба таҷмини ҳуқуқу озодиҳои инсон ва шаҳрванд

Бо муайян соҳтани мағхум, муҳтаво ва моҳияти институтҳои «ҳуқуқи инсон», «ҳимояи ҳуқуқи инсон» ва «ҳимояи судии ҳуқуқи инсон» дар боби гузашта, акнун ба таҳқиқи масъалаи нақш ва фаҷолияти бевоситаи ҳокимияти судӣ дар таҷмини ҳуқуқу озодиҳои инсон ва шаҳрванди кишвар мегузарем.

Тавре ки қаблан зикр кардем, Конститутсияи Ҷумҳурии Тоҷикистон ҳуқуқи инсонро ҳамчун арзиши олий эълон намуда, эътироф, риоя ва хифзи онҳо ба сифати вазифаи муҳимми давлат муқаррар кардааст. Дар амалисозии ин вазифаи давлатӣ тамоми шоҳаҳои ҳокимият иштирок менамоянд, аммо ҷойгоҳи марказиро низоми судӣ доро мешавад. Бешубҳа, хифзи судии ҳуқуқи инсон танҳо дар ҳолате самаранок ҳоҳад буд, ки агар мустақилияти ҳокимияти судӣ ва озодии воқеии онҳо таҷмин карда шавад. Ҳангоми баррасии ин масъала, В.В. Ершов таъкид менамояд, ки «мустақилияти суд дар давлатҳои ҳуқуқбунёд бевосита баҳри худи он нест, балки шарти ҳатмӣ ва ҳаётан муҳимми таҷмини ҳуқуқу озодиҳои шаҳрвандон мебошад» [34, с. 76-77]. Ба ин ҷиҳат пажуҳишгари ватанӣ Ҳ.М. Мирзамонзода низ ишора намуда, зикр меқунад, ки «яке аз нишонаҳои асосии давлати ҳуқуқбунёд ва демократӣ ин ҳокимияти мустақил ва озоди судӣ мебошад, ки дорои қудрат ва эътибори зарурӣ аст. Маҳз ба мақомоти судӣ нақши асосӣ дар татбиқи қонуният ва риояи принсипи волоияти қонун тааллук дорад. Вазифаи асосии ҳокимияти судӣ – ҳимояи ҳуқуқу озодиҳои инсон аз амалҳои гайриқонуни мақомоти давлатӣ ва шахсони мансабдори онҳо мебошад. Танҳо ҳокимияти судӣ қобилияти комил ва самаранокро барои

ҳимояи ҳуқуку озодиҳои конститутсионии инсон ва шаҳрванд дорад» [169, с. 378]. Асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ – Пешвои миллат, Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон дар Паёми худ ба Маҷлиси Олии Ҷумҳурии Тоҷикистон аз 23 январи соли 2015 маҳз ба ҳамин паҳлуи мақоми ҳокимиyaти судӣ ишора намудааст. Аз ҷумла, ӯ таъкид менамояд, ки «тақвияти фаъолияти ҳокимиyaти судӣ яке аз самтҳои асосии сиёсати давлатӣ ба шумор меравад, зоро фаъолияти судҳо бевосита ба инсон, ҳуқуку озодиҳои ӯ вобастагӣ дорад» [195].

Даҳсолаи охир дар Тоҷикистон ба масъалаи такмили ташкили фаъолияти ҳокимиyaти судӣ диққати маҳсус дода мешавад. Ҳанӯз соли 2006 Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон зимни Паёми худ ба Маҷлиси Оли таъкид намуданд, ки «ташкили давлати демократӣ, ҳуқуқбунёд, дунявий ва иҷтимоӣ бе доштани низоми мустақил ва поквичдони судӣ, бе ҳимояи ҳуқуку озодиҳои инсон ва шаҳрванд ва бе таъмини қонунияти тартибот дар ҷомеа номумкин аст» [195]. Бо мақсади такмили минбаъдаи фаъолияти мақомоти судӣ, ба мақомоти салоҳиятдори давлатӣ супориш дода шуд, ки барномаи ислоҳоти судӣ-ҳуқуқӣ таҳия гардад [188].

Дар кишварамон, дар доираи супоришҳои Сарвари давлат, «Барномаи давлатии ислоҳоти судӣ барои солҳои 2007–2010» таҳия ва амалий карда шуд, ки оғози дигаргуниҳои муҳимми низоми судии кишварро нишон дод. Ҳадафи ин ислоҳот баланд бардоштани самаранокии кори судҳо ва беҳтар кардани сифати онҳо буд. Дар солҳои баъдӣ боз се барномаи ислоҳоти судӣ, ки давраҳои 2010–2013, 2015–2017 ва 2019–2021-ро фаро мегиранд, тасдиқ шуданд. Ин ташаббусҳо ба оптимизатсияи соҳтори судӣ ва тақвияти нақши судҳо дар ҳифзи ҳуқуку озодиҳои шаҳрвандон, манфиатҳои давлат ва ташкилотҳо, инчунин таъмини қонуният ва адолат равона шудаанд.

Ин барномаҳо барои ноил шудан ба якчанд вазифаҳои асосӣ равона шудаанд, ки аз ҷумлаи онҳо инҳо мебошанд:

1. Тақвияти фаъолияти судҳо дар ҳифзи ҳуқуқу озодиҳои шаҳрвандон, ки ин фаро гирифтани нақши бештар дар таъмини адолат ва таҳқими эътимоди чомеа ба низоми судиро дар бар мегирад.

2. Такмили соҳтори судҳо, аз ҷумла беҳтар кардани ташкили кори онҳо ва назорат аз болои ичрои саривақтии санадҳои судӣ, ки барои таҳқими волоияти қонун аҳамияти ҳалқунанда дорад.

3. Баланд бардоштани сифат ва самаранокии фаъолияти судӣ, ки ҳам такмили расмиёти судӣ ва ҳам татбиқи технологияҳои муосир ба раванди мурофиаи судиро дар бар мегирад.

4. Беҳтар кардани вазъи иҷтимоии судяҳо ва кормандони дастгоҳи суд, ки барои таъмини истиқлолият ва бетарафии судҳо муҳим аст.

5. Такмили қонунгузорӣ, ки ба дастгирии ислоҳот ва мутобик шудан ба ҷолишҳои муосир нигаронида шудааст.

Ҳамин тариқ, барномаҳои қабулшудаи ислоҳоти судӣ дар Тоҷикистон ташаббусҳои комплексие мебошанд, ки ба таъсиси низоми судии одилона, шаффоғ ва самаранок нигаронида шудаанд ва қодир аст ҳифзи муносиби ҳуқуқи шаҳрвандону таҳқими тартиботи ҳуқуқиро таъмин намояд.

Ҳамаи ин омилҳо гувоҳи онанд, ки рангорангии ҷанбаҳои баррасиshawанди исботи гуногунҷабҳа будани ҳокимияти судӣ ба сифати падидай ҳуқуқии давлатӣ мебошанд. Он на танҳо ҳамчун довар дар баҳсҳои байни шаҳрвандон ва мақомоти давлатӣ амал мекунад, балки ҳамчун кафили адолат, тартиботи ҳуқуқӣ ва риояи ҳуқуқи инсон низ баромад мекунад. Тавсеаи вазифаҳо ва ваколатҳои ҳокимияти судӣ марҳилаи табиии рушди институтҳои давлативу ҳуқуқӣ мебошад, ки ба мутобик кардани низоми судӣ ба ҷолишҳо ва талаботи нави чомеа равона шудааст.

Аммо, тадқиқотҳои илмӣ дар илми ватаний аксар вақт танҳо ба ҷанбаҳои алоҳидаи ин мушкили мураккаб тамаркуз мекунанд. Аз ҷумла, бисёр олимон ба масъалаҳое, аз қабили ташкили ҳокимияти судӣ,

истиқолияти он ё хусусиятҳои адолат дар шароити давлати ҳукуқӣ дикқат медиҳанд. Дар айни замон, муносибати фарогир, ки ҳамаи ҷанбаҳои нақши ҳокимияти судиро дар давлати муосир дар бар мегирад, таҳқиқоти минбаъдаро талаб мекунад. Таърихан, ҳокимияти судӣ ҳамеша вазифаҳои муҳимро дар танзими муносибатҳои ҷамъиятӣ ва нигоҳ доштани тартиботи ҳукуқӣ ичро мекард. Нақши он дар якҷоягӣ бо рушди ҷомеа ва давлат тағиیر ёфт.

Ҳокимияти судии муосир якчанд вазифаҳои калидиро ичро мекунад. Аввалан, он риояи қонунмандиро тавассути баррасӣ ва ҳалли баҳсҳое, ки байни шаҳрвандон, ташкилотҳо ё мақомоти давлатӣ ба миён меоянд, таъмин мекунад. Дуюм, ҳокимияти судӣ вазифаи назоратро бар фаъолияти дигар шохаҳои ҳокимият ичро намуда, тавозуни байни онҳоро таъмин мекунад ва аз азҳадгузарии ваколатҳо пешгири мекунад.

И. Умнов, И. Алешков ва Т.В. Власов дар таҳқиқоти худ таъкид мекунанд, ки фаъолияти ҳокимияти судӣ ҳамчун яке аз шохаҳои ҳокимияти давлатӣ бевосита бо уҳдадории давлат дар шинохт, риоя ва ҳифзи ҳуқуқу озодиҳои инсон ва шаҳрванд алоқаманд аст. Ин ҷанбаи фаъолияти низоми судӣ марказӣ мебошад, зоро он принсипҳои асосии давлати ҳуқуқбунёдро инъикос мекунад, ки дар он ҳуқуқу озодиҳои афрод афзалият доранд. Дар ин замина, ҳокимияти судӣ ҳамчун кафили татбиқи ҳуқуқи инсон ва шаҳрванд баромад мекунад, ки нақши калидии онро дар фаъолияти ҷомеаи демократӣ тасдиқ мекунад [145, с. 34-41].

Ба гуфтаи онҳо, принсипи тақсимоти ҳокимият, гарчанде ки асоси низоми ҳуқуқии аксар кишварҳоро ташкил медиҳад, дар шакли «покиза» вучуд надорад. Таърихан сохтори тақсимоти ҳокимият дар ҳар як давлат вобаста ба шароити сиёсӣ, иҷтимоӣ ва иқтисодӣ тағиир ёфтааст. Таҳаввули ин принсип бо зарурати мутобиқ кардани он ба воқеяти давлати мушаххас алоқаманд аст, дар ҳоле ки ҳадафи асосии давлат – таъмини тартиботи ҳуқуқӣ ва ҳифзи ҳуқуқҳои шаҳрвандӣ – бетағиир боқӣ мемонад. Ҳамин тавр, бо вучуди тағиироти шакл ва усулҳои

ҳамкории байни шохаҳои ҳокимият, вазифаи асосии давлат, яъне ҳифзи ҳуқуқи инсон ва таъмини адолат, тағиیر намеёбад [90, с. 238].

Бо баррасии мафҳуми ҳадаф аз нигоҳи фалсафӣ, муаллифон ақидаҳоеро пешниҳод мекунанд, ки ҳадаф як идеяи муайян аст, ки барои татбиқи он саъю қӯшишҳо равона шудаанд. Ҳадаф, ҳамчун маҳсулоти фаъолияти шуур ва ирода, самти амалҳои субъектро муайян мекунад ва ангезаи ӯро барои расидан ба натиҷаи мушаххас инъикос мекунад. Ин натиҷа ба сифати объекти ниҳоиे баромад мекунад, ки субъект барои амалий кардани он ҳам дар шакли шуурӣ ва ҳам дар шакли ноҳудогоҳ қӯшиш мекунад.

Тафсири фалсафии ҳадаф, ба гуфтаи муаллифон, барои таҳлили фаъолияти давлат ва низоми судӣ аҳамияти калон дорад. Ҳар як фаъолият, аз ҷумла фаъолияти давлат, барои расидан ба ҳадафҳои мушаххас равона шудааст. Тавре ки дар анъанаи фалсафӣ қайд шудааст, ҳадаф инъикоси ирода ва шуури субъект мебошад, ки онро метавон ҳамчун асоси ҳар як амал баррасӣ кард. Дар контексти адолат, ҳадафи низоми судӣ – ин ҳифзи ҳуқуқу озодиҳои шаҳрвандон, таъмини адолат ва нигоҳ доштани тартиботи ҳуқуқӣ мебошад. Ин ҳадаф на танҳо кори мақомоти судиро муайян мекунад, балки самти умумии сиёсати давлатиро низ равшан месозад.

Муаллифон ба тафсири мафҳуми ҳадаф дар луғатҳои русӣ, ба монанди луғати С.И. Ожегов ва луғати тафсирии Д.Н. Ушаков такя мекунанд [100, с. 1562]. Дар ин сарчашмаҳо ҳадаф ҳамчун чизе муайян карда мешавад, ки барои расидан ба он қӯшиш карда мешавад, яъне он чизе, ки субъект барои амалий кардани он саъӣ менамояд. Ин таъриф тасдиқ мекунад, ки ҳадаф натиҷаи ниҳои саъю қӯшиши шуурии субъект мебошад, ки барои ба даст овардани натиҷаи мушаххас равона шудааст. Ҳамин тавр, фаъолияти давлатӣ, аз ҷумла фаъолияти судӣ, ҳамеша як ҳадафи муайян дорад, ки ин имкон медиҳад, ки табиат ва вазифаҳои онро беҳтар дарк кунем.

Ҳамин тавр, метавон хулоса кард, ки ҳадаф унсури асосии ҳар як фаъолият, аз ҷумла фаъолияти низоми судӣ мебошад. Ҳадафи ҳокимияти судӣ дар таъмини адолат ва ҳифзи ҳуқуқи инсон ифода меёбад, ки новобаста ба тағйироти сиёсӣ ё иҷтимоӣ дар кишвар, бетағийр боқӣ мемонад.

Ба ақидаи Н.А. Колоколов, дар робита ба ин зарур аст, ки талаботи муайянे барои таҳияи ҳадафҳои ҳокимияти судӣ коркард карда шавад. Ин талаботҳоро метавон чунин номбар кард:

1. **Таъини дақики ҳадаф** – муҳим аст, ки ҳадаф дар асоси таҳлили вазъи воқеӣ ва мушкилоти ҷойдоштаи низоми судӣ муайян карда шавад. Ин «маъмул будани ҳадаф» – ро таъмин менамояд, яъне аҳамият ва дарки он аз ҷониби ҷомеа ва мутахассисон.

2. **Дастёбӣ ба ҳадаф дар амал** – пешниҳод мегардад, ки ҳадаф бояд дар амал дастрас бошад. Барои ин зарур аст, ки таҳлили илмӣ ва амалий ҳамаҷониба такмил дода шавад ва инчунин шартҳои зарурӣ ва кофӣ барои татбиқи он вуҷуд дошта бошанд. Ин шартҳо захираҳо, мӯҳлатҳои иҷро ва иҷроқунандагони масъулро дар бар мегиранд [100, с. 1562].

Маълумот дар бораи аҳамияти таъини равшани ҳадафи ҳокимияти судӣ, бешубҳа метавонад аз таҳлили муқоисавии танзими ҳуқуқии судҳои конститутсионӣ дар низомҳои ҳуқуқии гуногун, ба монанди Тоҷикистон ва Русия ба даст оварда шавад.

Таҳлили ин муқаррарот нишон медиҳад, ки Суди конститутсионӣ на танҳо вазифадор аст, ки мувофиқати қонунгузориро ба Конститутсия назорат кунад, балки кафили ҳифзи ҳуқуқу озодиҳои конститутсионии шаҳрвандон низ мебошад.

Ин мушкилот таваҷҷуҳи хоса меҳоҳад, зеро таъини равшани ҳадаф ҷанбаи калидӣ барои фаъолияти самараноки мақомоти судӣ мебошад. Дар ин замина, иҷрои як қатор шартҳо зарур аст: а) ҳадаф бояд равшан муайян карда шавад, ки ин таҳия ва тасвири онро бо дарназардошти вазъи воқеӣ ва мушкилоти ҷойдоштаи низоми судӣ дар

бар мегирад. Ин ба маъруфияти ҳадаф мусоидат мекунад, яъне аҳаммияти он барои ҷомеа ва доираи касбӣ равшан мешавад. б) расидан ба ҳадаф бояд дар амал имконпазир бошад. Ин таҳияи ҳамаҷонибаи илмӣ ва ташкили шароити зарурӣ барои татбиқи онро талаб мекунад. Ҳузури захираҳо, муҳлатҳои дақиқ ва таъини иҷроқунандагони масъул муҳиманд, ки раванди расидан ба ҳадаф пайваста ва назоратшаванда гардад.

Аввалан, Суди конститутсионии Федератсияи Русия вазифадор аст, ки асосҳои сохтори конститутсиониро ҳифз кунад, инчунин ҳифзи ҳукуқу озодиҳои асосии инсон ва шаҳрвандро таъмин намояд. Ин нақши муҳимро дар таъмини субот ва тартиботи ҳукуқӣ дар кишвар, инчунин дар ҳифзи ҳукуқҳои шаҳрвандӣ дар асоси меъёрои конститутсионӣ таъкид мекунад.

Дуюм, Суди конститутсионӣ ба таъмини волоият ва таъсири бевоситаи Конститутсиияи Федератсияи Русия дар тамоми қаламрави кишвар равона шудааст. Ин ҷанбаи фаъолияти он ба нигоҳ доштани ягонагии низоми ҳукуқӣ нигаронида шуда, кафолат медиҳад, ки ҳамаи санадҳои қонунгузорӣ ва қарорҳои мақомоти ҳокимијат бо Конститутсиия мувофиқанд. Таъсири бевоситаи Конститутсиия маънои онро дорад, ки он нисбат ба ҳама гуна санадҳои меъёрии дигар афзалият дорад ва судҳо бояд ҳангоми баррасии ҳар гуна парвандаҳо аз он роҳнамоӣ кунанд.

Ин ҳадафҳо аҳаммияти асосии Суди конститутсиониро ҳамчун мақоме, ки ба ҳифзи сохтори конститутсионӣ ва ҳукуқи инсон нигаронида шудааст, инчунин ҳамчун кафили қонунияти конститутсионӣ дар саросари кишвар, таъкид мекунанд [8].

Дар ин замина, ҳадаф самти ҷаҳонӣ мебошад, ки суд дар фаъолияти худ пеш мебарад. Вазифаҳо, дар навбати худ, мушаххасоти ин мақсад буда, ба воситаи онҳо дар амал татбиқ мегардад. Ба ибораи дигар, ҳадафҳо роҳи стратегии адолати судии конститутсиониро муайян мекунанд ва вазифаҳо иҷрои ин ҳадафро тавассути тадбирҳои муфассал ва амалӣ таъмин мекунанд [23, с. 243].

Дар навбати худ, муҳаққиқи ватанӣ К.Н. Холиқов қайд мекунад: «Суди конституционӣ танҳо масъалаҳои ҳуқуқиро ҳал мекунад ва ҳангоми пешбурди парвандаҳо дар ҳусуси ба конститутсия мутобиқ будани ҳама гуна санади меъёрии ҳуқуқӣ як ҳадаф дорад – таъмини волоияти Конститутсия ва амали бевоситаи меъёрҳои он дар ҳудуди Ҷумҳурии Тоҷикистон» [105, с. 420].

Дар ин замина олимон ҳадафҳои фаъолияти ҳокимияти судиро ба таври гуногун шарҳ медиҳанд. Ҳамин тариқ, А. Диноршоев чунин қайд мекунад: «Ҳокимияти судӣ сохтори дар қонун муқарраргардидаи мақомоти ҳокимияти давлатӣ буда, вазифаи он аз татбиқиadolati судии вобаста ба ҳама гурӯҳи парвандаҳо ва назорати қонунӣ будани қарорҳои мақомоти давлатӣ бо мақсади ҳифзи ҳуқуқу манфиатҳои инсон ва шаҳрванд иборат мебошад» [160, с. 149]. Дар навбати худ, А.П. Фоков таъкид мекунад, ки ҳадафи ҳокимияти судӣ мусоидат ба шаҳрвандон, иттиҳодияҳои онҳо, аз ҷумла иттиҳодияҳои иқтисодӣ, инчунин муассисаҳои давлатӣ ва ҷамъиятӣ дар татбиқи ҳуқуқҳои қонунии онҳо мебошад. Ин нуқтаи назар аҳамияти ҳокимияти судиро ҳамчун механизме, ки ба иштирокдорони муносибатҳои ҳуқуқӣ дар ҳифз ва татбиқи ҳуқуқҳои худ мутобиқи қонун кӯмак мерасонад, таъкид мекунад [146, с. 11-18]. Ба ин тартиб, аз нуқтаи назари ў, ҳокимияти судӣ ба ҳалли ихтилофоти мушаххаси ҳуқуқӣ тамаркуз мекунад, бидуни даст задан ба ҳадафҳои умумитар, аз қабили ҳифзи ҳуқуқи инсон ё таъмини волоияти қонун.

Ҳарду мавқеъ ҷанбаҳои гуногуни ҳадафҳои ҳокимияти судиро ошкор мекунанд, ки нақши амалии судҳо дар ҳалли мушаххаси баҳсҳо ва нақши стратегиро дар системаи ҳуқуқӣ таъкид мекунанд.

Ба ақидаи мо, таҳқими принципи таҷзияи ҳокимият дар Конститутсияи Ҷумҳурии Тоҷикистон ва татбиқи он дар Ҷумҳурии Тоҷикистон ба таъмини мувозинати манфиатҳои шаҳсият, ҷамъият ва давлат равона гардидааст.

Мувофиқан, вобаста ба он ҳар як шохай ҳокимияти давлатӣ дар доираи амалисозии ваколатҳои ба он мансубдонисташуда ҳадафи худро дорад, ки бо мақсади ноил шудан ба он самтҳои асосии фаъолият, яъне ҳадафҳои худро амалӣ менамояд ва мувофиқи он вазифаҳои дар наздаш гузошташударо ичро мекунад.

Вобаста ба ин, олимони ватанӣ А. Достиев ва А.М. Диноршоев қайд мекунанд, ки принсиби «таҷзияи ҳокимият» асоси даҳолат накардан мебошад ва он дар Конститутсия нисбат ба вазифаи адолати судӣ бо қатъияти маҳсус ифода ёфтааст.

Дар доираи салоҳияти мақоми маҳсуси давлатӣ оид ба адолати судӣ ваколатҳои идоракунандае voguzor мегарданд, ки барои ба таври даҳлдор ичро намудани вазифаҳои ба зиммаи он гузошташуда заруранд: самти ваколатҳои ҳуқуқӣ муайян карда мешавад ва тибқи он дар доираи салоҳияти ба он voguzorgardida қонунгузор меъёрҳои ҳатмиро муқаррар менамояд, ки мутобики онҳо ба ҳокимияти икроия ягон амал иҷозат дода ё манъ карда мешавад, ҳокимияти судӣ бошад, имконияти мустақилона қабул намудани қарорро пайдо мекунад.

Мавҷудияти ҳокимияти судии мустақил танҳо ба хотири мурофиаи судӣ ҳамчун раванд нест. Мақсади асосии он расидан ба ҳадафҳои мушахҳаси ҳуқуқӣ ва ҳалли мушкилотест, ки ба ҳифзи ҳуқуқҳои шаҳрвандон, риояи волоияти қонун ва адолат дар ҷомеа нигаронида шудаанд. Муайян намудани мақсаду вазифаҳои ҳар як намуди мурофиаи судӣ ва ҳар як суд унсури муҳими танзими мақсадноки конститутсионӣ, таъмини самаранокии системаи судӣ дар маҷмӯъ мебошад.

Ҳамин тарик, қайд намудан мумкин аст, ки давлати муосир дар пешорӯйи зинанизоми мураккабтарини ҳадафҳо қарор дорад, аз ин рӯ, фарқи он дар зиёд будани шумораи мақомот мебошад. Аз таҳлили Конститутсияи Ҷумҳурии Тоҷикистон ва санадҳои қонунгузории дар асоси он қабулкардашуда бармеояд, ки ҳадафи асосии давлати мо эътироф, риоя ва ҳифзи ҳуқуқу озодиҳои инсон ва шаҳрванд мебошад.

Дар баробари ин, нақши асосӣ дар таъмини ҳуқуқу озодиҳои инсон ва шаҳрванд ба ҳокимияти судӣ тааллук дорад.

Дар қонунгузории Ҷумҳурии Тоҷикистон якчанд ҳадафҳои асосии фаъолияти ҳокимияти судии муосир, аз ҷумла ҳифзи асосҳои соҳти конститутсионӣ, ҳифзи ҳуқуқу озодиҳои асосии инсон ва шаҳрванд, инчунин таъмини волоияти қонун ва дар тамоми мамлакат татбиқ намудани Конститутсия. Аммо ҳадафи афзалиятноки ҳокимияти судӣ маҳз ҳифзи ҳуқуқу озодиҳои инсон ва шаҳрванд буда, ҳадафҳои дигар ба ин самти бунёдӣ тобеъ мебошанд.

Ин арзишҳои ҳуқуқӣ мазмуни худро аз Конститутсияи Ҷумҳурии Тоҷикистон, ки принсипҳо ва арзишҳои асосии конститутсиониро, аз қабили ҳуқуқи инсон, волоияти қонун ва адолат муқаррар менамояд, мегиранд. Аз ин рӯ, ҳокимияти судӣ на танҳо татбиқи ин арзишҳои конститутсиониро таъмин менамояд, балки онҳоро аз ҳуқуқвайронкуниҳои имконпазир ҳифз намуда, пойдории волоияти қонун ва ҳифзи ҳуқуқи шаҳрвандонро кафолат медиҳад.

Аммо, дар шароити мушкилоти муосир, вазифаҳои ҳокимияти судӣ ниёз ба таърифи равшантар доранд. Истиқлолият ва соҳибхтиёрии судҳо, инчунин нақши калидии онҳо дар ҳифзи ҳуқуқ ва озодиҳои инсон, ки ҳамчун арзиши олии конститутсионӣ эътироф мешаванд, бояд бо таваҷҷуҳи маҳсус таъкид карда шаванд. Ин тағирии фаҳмиш аз он бармеояд, ки ҳокимияти судӣ вазифаҳое иҷро мекунад, ки аз вазифаҳои анъанавӣ, ки ба мақомоти ҳифзи ҳуқуқ, ба монанди милитсия ва прокуратура, voguzor шудаанд, фарқ мекунанд. Ҳокимияти судӣ набояд бо вазифаҳои ин мақомот омехта шавад, зеро вазифаи асосии он таъмини адолат ва ҳимояи ҳуқуқҳои конститутсионии шаҳрвандон мебошад.

Бинобар ин, ба вазифаҳое, ки ба мақомоти судӣ voguzor шудаанд, бояд маънои дақиқтар дода шавад, ки нақши онҳоро дар риоя ва ҳифзи ҳуқуқҳои конститутсионӣ ба назар гирад, на ин ки бо вазифаҳои дигар мақомоти ҳифзи ҳуқуқ омехта гардад. Ин ба ҳокимияти судӣ имкон

медиҳад, ки вазифаи худро самараноктар ичро намуда, ба таъмини адолат ва риояи волоияти қонун тамаркуз намояд ва вазифаҳои ҳифзи ҳуқуқро ба ниҳодҳои дахлдор супорад.

Аз таҳлили қонунгузорӣ ва адабиёти илмӣ бармеояд, ки номгӯйи вазифаҳои ҳокимияти судӣ ҳамчун шоҳаи ҳокимияти давлатӣ ташаккул наёфтааст. Дар Конститутсияи Ҷумҳурии Тоҷикистон вазифаҳои алоҳидае, ки дар назди мақомоти судӣ истодаанд, муайян нашудаанд. Гарчанде ки ҳокимияти судӣ дорои мақоми конститутсионӣ ва ҳуқуқии худ мебошад, он аксар вақт ҳамчун мақомоте тасаввур мешуд, ки асосан ба татбиқи қонун машғул аст, ки ин вазифаҳои хоси онро норӯшан мегардонид.

Бо вучуди ин, дар шароити мушкилоти муосир, вазифаҳои ҳокимияти судӣ бояд бо таври дақиқтар муайян карда шаванд. Истиқлоният ва соҳибихтиёрии судҳо, инчунин нақши калидии онҳо дар ҳифзи ҳуқуқ ва озодиҳои инсон, ки ҳамчун арзиши олӣ дар Конститутсия эътироф шудаанд, бояд бо таваҷҷуҳи маҳсус таъкид карда шаванд. Ин тағирири фаҳмиш аз он бармеояд, ки ҳокимияти судӣ вазифаҳоеро ичро мекунад, ки аз вазифаҳои анъанавӣ, ки ба мақомоти ҳифзи ҳуқуқ, ба монанди милитсия ва прокуратура voguzor мешаванд, фарқ мекунанд. Ҳокимияти судӣ набояд бо вазифаҳои ин мақомот омехта шавад, зоро вазифаи асосии он таъмини адолат ва ҳимояи ҳуқуқҳои конститутсионии шаҳрвандон мебошад.

Аз ин рӯ, ба вазифаҳое, ки ба мақомоти судӣ voguzor шудаанд, бояд маънои мушаххастар дода шавад, ки нақши онҳоро дар риоя ва ҳифзи ҳуқуқҳои конститутсионӣ дар бар гирад, на ин ки бо вазифаҳои дигар мақомоти ҳифзи ҳуқуқ омехта гардад. Ин ба ҳокимияти судӣ имкон медиҳад, ки вазифаҳои худро самараноктар ичро намуда, ба таъмини адолат ва риояи волоияти қонун тамаркуз намояд ва вазифаҳои ҳифзи ҳуқуқро ба ниҳодҳои дахлдор voguzorад.

Аз ин рӯ, дар асоси фаъолияти судҳо ҳимояи ҳам қоидаҳои конститутсионӣ ва ҳам уҳдадориҳои байналмилалӣ қарор гирифта,

нақши муҳимми онҳоро дар таҳқими тартиботи ҳуқуқӣ ва ҳимояи ҳуқуқи инсон таъкид менамояд.

Вазифаи суд дар Ҷумҳурии Тоҷикистон аз таҳқими волоияти конун ва таъмини адолати иҷтимоии ҳамаҷониба иборат аст» [3].

Гурӯҳи дигари олимон ба вазифаҳои ҳокимияти судӣ, ки ба ташкили низоми нави судӣ дар кишвар, ташаккули пойгоҳи моддию ҳуқуқии он ва инфрасоҳтори зарурӣ барои ташкил ва фаъолияти муассири судӣ даҳл доранд, таваҷҷуҳ мекунанд. Дар ин замина зарурати таъмини маблагузории мустақили давлатӣ барои низоми судӣ, ки омили асосӣ барои таъмини мустақилияти он мебошад, таъкид карда мешавад.

Дар ин маънӣ, ҳокимияти судӣ на танҳо вазифаҳои классикии худро дар ҳалли баҳсҳо ичро мекунад, балки дар таъмини тартиботи конститутсионӣ ва риояи қонуният фаъолона иштирок мекунад ва ҳамчун муҳофизи асосии ҳуқуқи шаҳрвандон дар давлати ҳуқуқбунёд баромад мекунад [159, с. 51].

Аз мавқеъҳои зикргардида ба чунин хулоса омадан мумкин аст, ки муаллифони гуногун мағҳуми «вазифаҳои суд»-ро ба таври духӯра маънидод мекунанд. Гурӯҳи якуми муаллифон вазифаҳои судро аз ҷиҳати фаъолияти ҳуқуқҳифзкунанда, функционалӣ ва ташкилоти соҳторӣ баррасӣ менамоянд, ба ақидаи онҳо вазифаи асосии ҳокимияти судӣ – татбиқи адолати судӣ, тавассути он амалӣ мегардад. Гурӯҳи дуюми муаллифон мағҳуми вазифаро аз ҷиҳати ислоҳоти судию ҳуқуқӣ таҳқик намуда, ба воситаи муқаррарсозии вазифаҳо самти минбаъдаи рушди низоми судиро муайян менамояд. Дар ин асос, ба чунин хулоса омадан мумкин аст, ки мағҳуми «вазифа» ғайримаъмула ва сермаъно мебошад.

Ба маънои маҳдуд, вазифа ҳамчун ҳадафи фаврии дар доираи як вазифаи мушаххас гузошташуда дида мешавад, ки бояд анҷом дода шавад. Ин маънои онро дорад, ки вазифа як амал ё қадами мушаххасест, ки ба ноил шудан ба натиҷаи мушаххас нигаронида шудааст. Ба маънои васеъ, вазифа ҳама гуна амал ё корест, ки бояд дар посух ба мушкилот ё

мушкилие, ки ба миён омадааст, анчом дода шавад. Баръакси функсияе, ки пайваста ичро мешавад ва як қисми муқаррарии кор аст, вазифа як масъала ё вазифаи мушаххасеро дар бар мегирад, ки барои ҳалли он истифодаи дониш, таҳлил ва тафаккурро талаб меқунад.

Ҳамин тариқ, вазифаҳо бештар динамикӣ ва тағиирёбанда мебошанд, зоро онҳо дар ҷавоб ба ҳолатҳои мушаххасе, ки ҳалли худро талаб меқунанд, ба вучуд меоянд, дар ҳоле ки функсияҳо бетағири мемонанд ва бо фаъолияти доимӣ дар доираи ӯҳдадориҳои муайян тавсиф мешаванд. Вазифаҳо барои бомуваффақият анчом додани банақшагирии стратегӣ эҷодкорӣ ва банақшагирии стратегиро талаб меқунанд.

Пас аз омӯзиши масъалаи мазкур аз тарафи И.А. Умнова, И. Алешкова, Т.В. Власов тартиби зерини таснифи вазифаҳои ҳокимияти судиро пешниҳод менамоянд: «Бо дарназардошти норавшании истилоҳи «вазифаҳо» гурӯҳбандии онҳоро дар доираи ҳокимияти судӣ аз рӯи меъёрҳои гуногун метавон амалӣ кард. Вобаста ба хусусияти фаъолияти судӣ вазифаҳои судиро метавон ба интегративӣ (ҳамгирий) ва дифференсионӣ (маҳсусгардонидашуда) тақсим кард» [145, с. 34-41].

Дар низоми муосири судӣ вазифаҳои адолати судӣ тавассути чунин самтҳо, ба мисли суди конституционӣ, маъмурӣ, иқтисодӣ, ҷиноятӣ ва маданий амалӣ мегарданд. Фарқияти вазифаҳо аз дифференсатсияи ҳуқуқ бармеояд, ки соҳаҳои гуногуни танзими ҳуқуқиро фаро мегирад. Ҳар яке аз ин самтҳо вазифаҳои хоси худро доранд, ки мураккабии низоми ҳуқуқӣ ва гуногуни шаклҳои таъмини қонуншикании ҷараёни судиро инъикос меқунанд. Аз ин рӯ, вобаста ба соҳаи ҳуқуқ, вазифаҳои судҳоро ба функсияҳои иҷтимоӣ, иқтисодӣ, сиёсӣ, давлативу ҳуқуқӣ ва фарҳангӣ тақсим кардан мумкин аст. Ин ҷудокунӣ дар ҳолати баррасии ин вазифаҳо дар робита ва маҷмӯияти онҳо оқилона аст.

1. Аз нуқтаи назари функционалӣ, вазифаҳои судяҳо метавонанд ба вазифаҳои моддӣ-ҳуқуқӣ ва мурофиавӣ тақсим карда шаванд. Ба

вазифаҳои моддӣ-ҳуқуқӣ таъмини ҳифзи ҳуқуқ, озодиҳо ва манфиатҳои қонунии шаҳрвандон, нигоҳдории тартиботи ҳуқуқӣ ва таҳқими қонуният дар чомеа дохил мешаванд. Вазифаҳои мурофиавӣ ба қоидаҳои татбиқи адолати судӣ марбутанд ва ба риояи меъёрҳои мурофиавӣ, ки тартиби баррасии парвандҳаҳо, ҳалли баҳсҳои ҳуқуқӣ, инчунин таъмини принципҳои рақобатпазирӣ ва баробарии тарафҳоро дар мурофиаи судӣ танзим мекунанд, шомиланд.

2. Аз нӯқтаи назари функционалӣ уҳдадориҳои судяҳо ба моддӣ ва мурофиавӣ тақсим мешаванд. Вазифаҳои моддию ҳуқуқии ҳифзи ҳуқуқ, озодӣ ва манфиатҳои қонунии шаҳрвандон, таъмини тартиботи ҳуқуқӣ ва мустаҳкам намудани волоияти қонунро дар бар мегиранд. Вазифаҳои мурофиавӣ ба тартиби татбиқи адолати судӣ даҳл доранд ва риояи меъёрҳои расмии мурофиавиро ҳангоми баррасии парвандҳаҳо, ҳал кардани баҳсҳои ҳуқуқӣ, таъмини рақобати тарафҳо ва баробарии онҳо дар мурофиаи судиро дар бар мегиранд. Ҳокимияти судӣ бояд қабули қарорҳои қонуниро, ки боадолатона ва асоснок мебошанд, таъмин кунад, ки ин асоси адолати судӣ ва фаъолияти низоми ҳуқуқӣ дар маҷмӯъ мебошад.

3. Вобаста ба субъекте, ки барои иҷрои вазифаҳо дар доираи ҳокимияти судӣ масъул аст, ин вазифаҳоро метавон ба умумӣ ва маҳсус тақсим кард. Вазифаҳои умумӣ, ки мустақиман бо татбиқи адолати судӣ алоқаманданд, барои ҳамаи судҳое, ки ба низоми судӣ дохил мешаванд, хосанд. Ба ин вазифаҳо дохил мешаванд: таъмини муҳокимаи судии одилона ва самаранок, ҷорӣ намудани технологияҳои муосир, такмили расмиёти мурофиавӣ ва баланд бардоштани сатҳи касбии судяҳо тавассути омӯзиши мунтазами онҳо. Вазифаҳои маҳсус бо намудҳои ҳокимияти судӣ алоқаманд буда, танҳо ба гурӯҳи муайянни судҳо хос мебошанд, аз қабили суди конститутсионӣ, судҳои ҳарбӣ, судҳои иқтисодӣ ва ғ.. Масалан, ҳимояи муқаррароти Конститутсия тавассути муайян намудани мувофиқат доштани қонунҳо ба Конститутсия вазифаи Суди конститутсионӣ мебошад.

4. Дар ин замина, вобаста ба муҳлати ичро, вазифаҳои судяҳоро метавон ба муваққатӣ, доимӣ, кӯтоҳмуддат ва дарозмуддат тақсим кард. Ин гуна тақсимот аҳамияти банақшагирии стратегиро дар низоми судӣ таъкид мекунад, ки бояд бар асоси ҳуччатҳои доктриналий ва концептуалий амалий гардад. Вазифаҳои кӯтоҳмуддат имкон медиҳанд, ки ба ҷолишҳои ҷории рӯз вокуниши фаврӣ дода шавад, дар ҳоле ки ҳадафҳои дарозмуддат ба равиши амиқтар ва таҳқиқшуда ниёз доранд, ки ба рушди устувор ва модернизатсияи низоми судӣ мувофиқи тағиирот дар муҳити ҳуқуқӣ ва иҷтимоӣ равона шудаанд. Ин вазифаҳо аксар вакт дар доираи консепсияҳо ва барномаҳои ислоҳоти судӣ, паёмҳои солонаи президент ва дигар ҳуччатҳои барномавӣ, ки самтҳои рушди низоми судиро барои ояндаи наздик муайян мекунанд, муқаррар мешаванд [145, с. 34-41].

Дар асоси гуфтаҳои боло мо метавонем ба хуносae омад, ки таҳлили ин вазифаҳо нишон медиҳад, ки нақши ҳокимиияти судӣ на танҳо бо қабули қарорҳо дар парвандаҳо маҳдуд мешавад, балки инчунин ба таъмини татбиқи одилона ва пайвастаи қонун дар амал равона шудааст. Низоми судӣ бояд ҳамчун кафолати татбиқи ҳуқуқ ва озодиҳои шаҳрвандон амал кунад ва ба таҳкими эътимоди ҷомеа ба адолат мусоидат намояд. Дар ин замина муҳим аст, ки зарурати тақмили доимии механизмҳои моддӣ ва мурофиавӣ барои расидан ба қарорҳои судии одилона, оқилона ва қонунӣ ба назар гирифта шавад, ки ин дар навбати худ асоси фаъолияти самараноки низоми ҳуқуқӣ дар маҷмӯъ мебошад.

Таҳлили Конститутсияи Ҷумҳурии Тоҷикистон ва қонунхое, ки ташкил ва фаъолияти ҳокимиияти судиро танзим мекунанд, аз он шаҳодат медиҳад, ки татбиқи ин вазифа бо ҳалли як қатор вазифаҳои функционалий алоқаманд аст. Татбиқи адолати судӣ дар ҳалли баҳсҳои иҷтимоӣ, назорати риояи меъёрҳои ҳуқуқии муқаррарнамудаи санадҳои қонунгузорӣ ва Конститутсия, инчунин назорати риояи санадҳои меъёрии ҳуқуқӣ ба талаботи қонунҳо аз ҷумлаи онҳо мебошанд. Унсури

муҳим инчунин назорат аз болои фаъолияти мақомоти тафтишоти пешакӣ ва прокуратура, инчунин иҷрои дигар намудҳои фаъолият дар доираи салоҳияти судҳо тибқи Конститутсия ва қонунҳои Ҷумҳурии Тоҷикистон мебошад.

Ин вазифа ҷанбаҳои мурофиавӣ, аз қабили риояи шаклҳои мурофиавии фаъолият, мӯҳлатҳои мурофиавӣ ва дигар расмиёти муқаррарнамудаи қонунро дар бар мегирад.

Дар баробари ин, вазифаҳои ҳокимияти судӣ бештар маврид бо вазифаҳои судҳои алоҳида ва ё мақомоти алоҳидаи ҳифзи ҳуқуқ омехта карда мешавад. Бо ин мақсад, пешниҳод менамоем, ки дар сатҳи қонунгузорӣ чунин тақсимбандӣ ҷой дода шавад:

- Вазифаҳои умумии ҳокимияти судӣ ҳамчун шоҳаи ҳокимияти давлатӣ;
- Вазифаҳои маҳсуси судҳо дар доираи салоҳияти муайян (конституционӣ, маданий, ҷиноятӣ ва ғ.).

Аз ин рӯ, ҳадафи ҳокимияти судӣ ҳудуди вазифаҳо ва фаъолияти онро муайян мекунад. Сифати иҷрои вазифа бевосита ба натиҷаи ниҳоии фаъолияти низоми судӣ таъсир мерасонад. Дар ин раванд, як занчираи мантиқӣ шакл мегирад: «ҳадаф - вазифаҳо – натиҷа». Ин раванд ҳусусияти даврӣ дорад: натиҷаи ба дастомада аз нуқтаи назари мутобиқат бо ҳадафи қаблан муқарраршуда арзёбӣ мешавад, ки он ҳамчун нуқтаи оғоз барои таҳияи ҳадафи нав ва мушаххастар, муайян кардани вазифаҳои навшуда ва расидан ба натиҷаи минбаъда хидмат мекунад.

Ба ибораи дигар, самаранокии ҳокимияти судӣ дар Ҷумҳурии Тоҷикистон дар самти таъмини ҳуқуқ ва озодиҳои инсон ва шаҳрванд аз ҷанд омилҳои калидӣ вобаста аст:

1. **Мазмуни ҳадаф** – ҳадафи асосии фаъолияти мақомоти судӣ таъмини ҳуқуқ ва озодиҳои инсон ва шаҳрванд мебошад.
2. **Равшанини будани ҳадафи гузашташуда** – ҳадаф бояд ба таври дақиқ муайян ва барои ҳамаи иштирокчиёни раванд фаҳмо бошад.

3. Такмили илмī ва амалии ҳамаҷониба – инкишоф ва беҳбуди равишҳои расидан ба ҳадафҳои ҳокимияти судӣ дар асоси таҳқиқотҳои назариявӣ ва амалӣ.

4. Мавҷудияти шароити зарурӣ ва кофӣ барои иҷрои вазифаҳои ба зимма гузошташуда – татбиқи самараноки вазифаҳо қонунӣ, асоснок ва мувоғиқ ба талаботи замонро талаб мекунад, ки мустақилияти ҳокимияти судиро ҳамчун субъекти ин фаъолият таъмин намояд, инчунин шаклҳо ва усулҳои мувоғиқро барои ҳалли вазифаҳои гузошташуда дар муҳлатҳои муқарраршуда фароҳам оварад.

Ҳадафҳо ва вазифаҳои ба зиммаи ҳокимияти судӣ гузошташуда дар ҷараёни иҷрои вазифаҳои гуногун амалӣ мегарданд. Нақшай фаъолияти он барои таҳқиқи амиқи моҳият ва нақши таърихии ҳокимияти судӣ ва ҳамчунин барои пешниҳоди тавзехи илмӣ дар бораи мундариҷаи фаъолиятҳои он, маҳсусан ҳамчун кафолатдиҳандай ҳуқуқ ва озодиҳои инсон ва шаҳрванд мусоидат мекунад.

Бо вучуди ин, барои баррасии минбаъдаи масъулияты ҳокимияти судӣ дар таъмини ҳуқуқ ва озодиҳои инсон ва шаҳрванд, қабл аз ҳама, фаҳмидани мағҳуми «функция» аҳамияти хос дорад.

Функция дар ин маврид маҷмӯи вазифаҳое мебошад, ки барои иҷрои вазифаҳои ҳокимияти судӣ ва расидан ба ҳадафҳои муқарраршуда аз ҷониби қонун ва конститутсия равона шудаанд.

Бояд тазаккур дод, ки мағҳуми «функция» аз ҷониби намояндагони гуногуни илми ҳуқуқ ба таври гуногун дарк мекунанд. Бо вучуди ин, наметавон бо назари як қатор муаллифон мувоғиқ набуд, ки функцияҳои ҳокимияти судӣ на танҳо бевосита аз вазифаҳои давлат бармеоянд, балки аз лиҳози мазмун низ бар асоси вазифаҳои қонун асос меёбанд [117, с. 15], [165, с. 342], [182, с. 12].

Аксарияти олимони ватанӣ ва хориҷӣ тарафдори муайян кардани функцияҳои давлат ба воситаи самтҳои фаъолияти он мебошанд ва ин дар ҳолест, ки ба функцияҳои давлат самтҳои гуногуни фаъолияти онро нисбат медиҳанд [97, с. 512]. Дар навбати худ, Д.К. Иброҳимов қайд

менамояд: «Тафсири функцияҳои давлат ба дарки давлат низ вобаста аст. Ин ё он назария дар бораи давлат ба фаҳмиши функцияҳои давлат таъсир мерасонад. Масалан, шарҳи васеъ ва маҳдуди мафҳуми давлат (дар заминаи дастгоҳи давлатӣ ё маҷмуи шаҳрвандон), фарқи байни мафҳумҳои «дастгоҳи давлатӣ» ва «механизми давлат» ба арзёбии функцияҳои давлат таъсир мерасонад» [162, с. 179].

Пас, метавон хулоса кард, ки ҳар як муаллиф функцияҳои давлатро ба тарзи худ тафсир мекунад. Аммо ҳамаи онҳо бар асоси ин идея қарор доранд, ки вазифаҳои давлат самтҳои асосии фаъолияти онро ташкил медиҳанд ва бо вазифаҳо ва ҳадафҳои он дар идоракуни чомеа тавассути воситаҳои ҳуқуқӣ мутобиқанд. [117, с. 15], [58, с. 105], [64, с. 169].

Дар баробари таҳқики функцияҳои давлат, В. Нерсесянс чунин қайд карда буд, ки «танҳо он намуди фаъолияти давлат қонунист, ки аз табиати он бармеояд ва ба моҳияти он мувофиқ аст. Фаъолияти давлат, мақомоти алоҳидаи он, шахсони мансабдор, ки аз доираи функцияҳои моҳияттан қайдушартшуда бармеоянд, хусусияти гайриқонунӣ, гайридавлатӣ доранд. Функцияҳои давлатро бо ин ё он соҳаи фаъолияти давлат ва вазифаҳое, ки бо ёрии восита ва усулҳои давлатию ҳуқуқӣ ҳал карда мешаванд, омехта кардан лозим нест. Хусусият, моҳият ва маънои тамоми фаъолияти функционалии давлат, ҳама функцияҳои он аз ташкил, татбиқ ва ҳифзи тартиботи муайянни давлати ҳуқуқии (ба таври иҷтимоӣ ва таърихӣ қайдушартшудаи) ҳаёти одамони озод иборат аст. Функцияҳои алоҳидаи давлат танҳо ҷанбаҳои мустақили фаъолияти функционалии моҳияттан том ва ягонаи давлат оид ба созмондиҳӣ, дастгирӣ ва амалигардонии тартиботи давлативу ҳуқуқӣ мебошанд». [69, с. 257-258].

Вазифаҳои асосӣ иборатанд аз:

1. **Функцияи қонунгузорӣ** - фаъолияти давлат барои эҷоди ҳамаи манбаъҳо ва меъёрҳои ҳуқуқии мавҷуда.

2. **Функцияи ичрои қонун** - фаъолияти давлат дар татбиқи ҳукуқҳои муқарраршуда дар ҳаёт.

3. **Функцияи хифзи ҳукуқ** - фаъолияти давлат дар хифзи ҳукуқ ва озодиҳои инсон ва шаҳрванд, таҳқими қонуният ва тартиботи ҳукуқӣ дар ҳамаи соҳаҳои ҳаёти ҷамъиятӣ ва сиёсӣ.

4. **Функцияи берунии давлат** - фаъолияти давлат дар фазои сиёсии байналмилалӣ.

Ба навбати худ, бо дарназардошти ҳокимияти судӣ ҳамчун ҳамгирии мустақими ҳокимият ва қонун, бояд қайд кард, ки вазифаҳои ҳокимияти судӣ ба таври муайян аз ҷониби вазифаҳои қонун муайян карда мешаванд.

Олимон функцияи ҳукукро ҳамчун «таъиноти иҷтимоии ҳукуқ ё самти таъсиррасонии ҳукуқӣ ба муносибатҳои ҷамъиятӣ ё ҳар дуи онҳо якҷо» муайян мекунанд. [98, с. 592]. Аз таҳлили мунаzzами адабиёти ҳукуқӣ оид ба назарияи ҳукуқ чунин бармеояд, ки таҳти мағҳуми функцияи ҳукуқ, чун анъана, самти таъсиррасонии ҳукуқӣ ба муносибатҳои ҷамъиятӣ дар назар аст [115, с. 82], [83, с. 13]. Дар баробари ин, ду функцияи муҳимтарини ҳукуқ чудо карда мешавад: танзимкунанда ва ҳимояйӣ.

Аз таҳлили мағҳумҳои «функцияи давлат» ва «функцияи ҳукуқ» ба ҳулосае омадан мумкин аст, ки функцияи заминавии давлат ташкили ҷомеа барои рушди он мебошад, дар ҳоле ки ҳукуқ ҳамчун воситаи танзими муносибатҳои ҷамъиятӣ истифода мешавад. Дар баробари ин, олимон қайд мекунанд, ки функцияҳои ҳокимияти судӣ бевосита пешакӣ ҳамчун функцияи давлат ва ҳам функцияи ҳукуқ муайян карда мешаванд, чунки ҳокимияти судӣ ба сифати ниҳоди давлативу ҳукуқӣ ҳам ину ҳам онро бевосита амалӣ менамояд. Ба ибораи дигар: «олимони ҳукуқшинос ҳангоми муайян кардани функцияҳои ҳокимияти судӣ ақидаи ягона дошта, таҳти мағҳуми мазкур самтҳои асосии фаъолияти онро мефаҳманд, ки моҳият ва таъсири иҷтимоии онро ба муносибатҳои ҷамъиятӣ ифода мекунанд» [117, с. 15], [165, с. 342], [182, с. 12].

Сипас, бисёр муаллифон вазифаҳоро чудо мекунанд, ки гарчанде нисбат ба фаъолияти асосии ҳокимияти судӣ ёридиҳанда ҳисобида мешаванд, нақши муҳимро дар таъмини фаъолияти самараноки он мебозанд [77, с. 23]. Ҳамин тариқ, М.Н. Марченко ҳангоми баррасии нақши судҳои доираи ҳуқуқии умумӣ ва судҳои арбитражӣ дар соҳаи ҷамъиятию сиёсӣ қайд мекунад, ки «ҳокимияти судӣ, низоми судӣ ва судҳое, ки онро ташкил медиҳанд, берун аз муҳити ҷамъиятӣ, сиёсӣ ва муҳити дигар вуҷуд дошта ва амал карда наметавонанд. Таҳти таъсири доимӣ ва гайримустақими ҷомеа ба воситаи низоми омилҳои иҷтимоию сиёсӣ, иқтисодӣ ва омилҳои дигар қарор дошта, ҳокимияти судӣ дар шахси мақомоти гуногуни судӣ, дар навбати худ, ба ҷомеа таъсири баръакс мерасонад, ки онро таъсири «тарбиявӣ» меноманд. Албатта, дар ин сурат сухан дар бораи тарбия ба маънои васеъ – тарбияи шаҳрвандоне меравад, ки қонунро риоя мекунанд; дар бораи тарбия намудани эҳтиром нисбат ба суд... эҳтиром ба конститутсия... эҳтиром ба ҳуқуқ ва гайра» [61, с. 79].

Дар айни замон, аксари олимоне, ки ба баррасии масъалаҳои марбут ба ҳокимияти судӣ машғул шудаанд, одатан ҳангоми баррасии вазифаҳои ҳокимияти судӣ, онҳоро ба иҷрои вазифа - адолати судӣ нисбат намедиҳанд. Дар ин сурат, функсияҳои адолати судӣ ва назорати судӣ кам ё беш омӯхта мешаванд ва функсияҳои боқимонда (агар вуҷуд дошта бошанд) танҳо номбар мешаванд. Ҳамин тариқ, баъзе аз олимон ҷунин функсияҳоро қайд кардаанд: функсияи назоратӣ; функсияи ташаккули ҳайати судӣ ва идоракуни таҷрибаи судӣ; [85, с. 143-144], [140, с. 150] «функсияи ҳуқуқҳифзкунанда ва ҳуқуқбарқароркунанда; [95, с. 67-78] функсияи ҳуқуқҳифзкунанда, тарбиявӣ, танзимкунанда ва функсияи тафсири Конститутсия [167, с. 10-11].

Аз таҳлили ақидаҳои мавҷуда бармеояд, ки дар ин масъала ба оmezishi функсияҳои давлатиу ҳуқуқии аз ҷониби ҳокимияти судӣ иҷрошаванда, инҷунин вазифаҳои ташкил ва фаъолияти мақомоти судӣ роҳ дода мешавад. Ба функсияҳои ҳокимияти судӣ ишора намудан, ки

ҳангоми он асосҳои таснифоти онҳо гум мешаванд, ба муносабати илмӣ мухолиф аст. Ба ақидаи мо, дар ин маврид функцияҳои ҳуқуқӣ ва иҷтимоӣ, инчунин функцияҳои ҳокимияти судӣ ва низоми судӣ омехта мешаванд. Дар ин ҳолат функцияҳои истеҳсолоти судӣ ва сохтори судии низоми судӣ омехта карда мешаванд.

Вобаста ба масъалаи мазкур зарурати таснифоти аниқи функцияҳои аз ҷониби ҳокимияти судӣ иҷрошаванд ба миён меояд. Маҳақҳои барои таснифи функцияҳои ҳокимияти судӣ пешниҳодшуда хеле зиёданд. Масалан, И.Б. Михайловская, Е.В. Колесников, Н. Селезнева ва Н.А. Тузов пешниҳод доранд, ки функцияҳои ҳокимияти судӣ ба функцияҳои асосӣ ва ғайриасосӣ (функцияҳои ёрирасон, иловагӣ, «навбати дуюм») чудо карда шаванд [134, с. 24], [45, с. 34], [144, с. 104].

Таснифи тағиирот дар функцияҳои судӣ, ки аз ҷониби В.А. Терехин пешниҳод шудааст, як равиши бисёrsatҳаро барои омӯзиши ҳокимияти судӣ пешниҳод меқунад, ки дар он вазифаҳо ба беруни ва дохилӣ, инчунин аз рӯи усули ҳимоя ва шакли татбиқ тақсим карда мешаванд [182, с. 12].

1. Функцияҳои беруна аз инҳо иборат мебошанд:

- ҳифзи ҳуқуқ,
- адолати судӣ,
- назорати судӣ,
- меъёрӣ,
- барқарорсозӣ,
- ҷубронӣ,
- тарбиявӣ,
- пешгирикунанда,
- ҳуқуқҷодкунӣ,
- иттилоотӣ,
- тавзехӣ,
- ташабbus дар қонунгузорӣ.

Ин вазифаҳо барои ичрои вазифаҳои ҳокимияти судӣ дар доираи берунӣ равона шудаанд, ки ҳифзи ҳуқуқ ва озодиҳои шаҳрвандон, таъмини волоияти қонун ва инчуниҳамкории судҳо бо дигар мақомоти давлатӣ ва ҷомеаро дар бар мегиранд.

2. Функцияҳои дохилӣ инҳоро дар бар мегиранд:

- назорат аз болои судҳои зинаи поёнӣ аз ҷониби судҳои болоӣ,
- ҷамъбости таҷрибаи судӣ,
- таъмини ташкилӣ барои фаъолияти судӣ,
- интихоб, омӯзиш ва рушди касбии кормандон,
- идораи судҳо ва назорати дохилӣ.

Ин функцияҳо сохтор ва механизмҳои дохилии низоми судиро инъикос мекунанд, ки барои фаъолияти самараноки он ва расидан ба ҳадафҳои муқарраргардида муҳиманд.

Файр аз ин, В.А. Терехин пешниҳод мекунад, ки вазифаҳои ҳокимияти судӣ ба ҷунун категорияҳо тақсим шаванд:

1. Аз рӯи усули ҳимоя: ҳифзи ҳуқуқ, барқарорсозӣ, ҷубронӣ ва бознигарии судӣ. Ин гурӯҳи функцияҳо ба ҳифзи ҳуқуқ ва озодиҳои шаҳрвандон ва бартараф кардани қонуншиканиҳо равона шудаанд.

2. Аз рӯи шакли татбиқ: мурофиавӣ ва ғайримурофиавӣ (ташкилӣ). Функцияҳои мурофиавӣ ба мурофиаи судӣ марбутанд, дар ҳоле ки функцияҳои ғайримурофиавӣ ҷанбаҳои маъмурӣ ва ташкилотиро дар бар мегиранд.

3. Аз рӯи субъектҳое, ки вазифаҳоро ичро мекунанд: вазифаҳое, ки танҳо аз ҷониби судҳо ичро мешаванд ва вазифаҳое, ки метавонанд аз ҷониби воҳидҳои ғайрисудии низоми судӣ ичро шаванд. Ин ҷудокунӣ нақши муҳими судҳо ва дигар иштирокчиёни низоми судиро дар таъмини адолат таъкид мекунад. [182, с. 12].

П.К. Лисов масъалаи мазкурро таҳқиқ намуда, ҷунун навиштааст, ки «функцияҳо, ки ҳокимияти судӣ ичро мекунад, аз функцияҳои аз ҷониби низоми судӣ ичрошаванда ҷудо кардан лозим аст. Инчуниҳамкории судҳо бо дигар мақомоти давлатӣ ва ҷомеаро дар бар мегиранд.

функцияҳои ҳуқуқиро аз функцияҳои давлатӣ, беруниро аз дохилӣ фарқ кардан лозим аст. Ҳамин тарик, ҳама функцияҳои дохилии ташкилӣ ва функцияҳои беруна бояд ба функцияҳое, ки низоми судӣ ичро мекунанд, мансуб дониста шаванд [131, с. 62-63].

Дар ҳакиқат, маҷмуи функцияҳои ҳокимияти судиро ҳамчун шоҳаи мустақили ҳокимияти давлатӣ ба вазифаи адолати судӣ (ҳалли низоъҳои иҷтимоӣ), ки танҳо яке аз функцияҳои ҳокимияти судӣ мебошад, мансуб донистан мумкин нест. Ин вазъият, пеш аз ҳама, бо он вобаста аст, ки ҳокимияти судӣ як навъи маҳсуси ҳокимијатро дар маънои васеъ, аз ҷумла шакли давлатии онро ташкил медиҳад. Дар натиҷа, вазифаҳои ҳокимияти судӣ мантиқан аз вазифаҳои умумии давлат бармеоянд ва мазмуни онҳо бар асоси вазифаҳои асосии ҳуқуқ ташкил ёфтааст. Бо эътироф кардани ин нуктаҳо ҳамчун аксиома, бояд таъкид кард, ки ҳокимияти судӣ дорои тамоми вазифаҳое мебошад, ки барои ҳокимияти давлатӣ дар маҷмӯъ ва барои ҳуқуқ ҳамчун танзимгари муносибатҳои ҷамъиятӣ хосанд.

Ба ин тарик, ҳокимияти судӣ, ки як қисми соҳтори давлатӣ мебошад, вазифаҳои асосиро ба уҳда мегирад, ба мисли нигоҳ доштани тартиботи ҳуқуқӣ, таъмини адолат, ҳимояи ҳуқуқ ва озодиҳои шаҳрвандон, инчунин назорат аз болои риояи қонун. Ин вазифаҳо бо вазифаҳои ҳуқуқ, ки ба барқарорсозӣ ва танзими меъёрҳои рафткор, нигоҳ доштани ҳамоҳангии иҷтимоӣ ва ҳалли низоъҳо нигаронида шудаанд, саҳт пайваст мебошанд. Дар натиҷа, ҳокимияти судӣ дар баамалбарории адолати судӣ нақши марказӣ мебозад ва кафили риояи қонунҳо мебошад, ки аҳамияти онро ҳамчун унсури муҳимтарини механизми давлатӣ таъкид мекунад.

Файр аз ин, ҳокимияти судӣ функцияҳоеро дорост, ки танҳо ба он ҳамчун як шоҳаи мустақили ҳокимият, хос аст.

Аз ин рӯ, бе шакку шубҳа бидуни рад кардани таснифоти баррасигардида, муаллиф ба функцияҳои умумӣ ва маҳсус чудо кардани функцияҳои ҳокимияти судиро асоснок мешуморад. Ҳамзамон,

вазифаҳои умумии ҳокимияти судӣ тамоми ӯхдадориҳо ва салоҳиятҳои онро фаро мегиранд, ки ҳокимияти судӣ дар доираи мавҷудияти худ ҳамчун падидай ҳуқуқиву давлатӣ амалӣ мекунад. Ин вазифаҳо барои ҳар як ҳокимияти давлатӣ ҳосанд ва ба нигоҳ доштани тартибот, таъмини қонуният ва риояи меъёрҳои ҳуқуқӣ равона шудаанд. Ба шумораи чунин вазифаҳо метавон назорат аз болои риояи қонунгузорӣ, ҳимояи ҳуқуқ ва озодиҳои шаҳрвандон, нигоҳ доштани тартиботи ҷамъияти ҳаллу фасли баҳсҳои ҳуқуқиро дохил намуд.

Вазифаҳои маҳсус, аз тарафи дигар, танҳо ба ҳокимияти судӣ ҳамчун як шоҳаи мустақили ҳокимияти давлатӣ мансуб мебошанд. Ин вазифаҳо бевосита бо адолати судӣ алоқаманд буда, унсурҳои ба монанди қабули санадҳои судӣ, назорати қонунияти татбиқи ҳуқуқ, баргузории мурофиаҳои судӣ, иҷрои санадҳои судӣ ва назорат аз болои фаъолияти дигар мақомоти ҳифзи ҳуқуқ дар доираи салоҳияти судиро дар бар мегиранд. Ин вазифаҳо хоси ҳокимияти судӣ мебошанд ва нақши онро ҳамчун механизми асосии татбиқи адолати судӣ ва таъмини адолат дар ҷомеа муайян мекунанд.

Тавре З. Ҳ. Искандаров дуруст қайд менамояд, «суд дар ҳифз ва пешбурди ҳуқуқи инсон нақши муҳимтаринро мебозад, зоро маҳз ҳамин субъект ҳуқуқ дорад чӣ гуна тафсир додани меъёрҳои ҳуқуқӣ дар соҳаи ҳуқуқи инсон ва чӣ гуна ҳифз намудани онҳоро ҳал кунад» [39, с. 136].

Дар соҳаи ҳуқуқшиносии муосир функцияҳои комилан нави ҳокимияти судӣ чудо карда шудаанд, ки ба функцияҳои умумии маънавию сиёсӣ мансубанд [165, с. 194], [61, с. 70-75].

Чунон ки В.Н. Сиганаш зикр менамояд, «танзими судӣ аслан танзими маънавию ихтиёри мебошад. Ҳусусияти иродавӣ аз муносибатҳои ҳокимияти давлатии аз ҷониби суд амалишаванда бармеояд. Маънои ҳалномаи суд ва мазмуни муносибатҳои ҳуқуқие, ки дар асоси он пайдо мешаванд, аз тамоми маънавиёти муносибатҳо дар ҷомеа, аз ҷиҳати амалӣ – аз ҳусусиятҳои ташаккули санади судии ба мазмуни қонунгузорӣ асосёфта, мазмуни салоҳиди судӣ ва идеологияи

арзёбии судӣ, аз ҷиҳати техниқӣ – аз тарзи ташкил намудани муносибатҳои ҳуқуқии байни иштирокдорони низоъҳои ҳуқуқӣ аз ҷониби суд, бармеоянд» [144, с. 25].

Функцияи сиёсии ҳокимияти судӣ, ба ақидаи муҳаққики ватанӣ А.М. Диноршоев, бо он алоқаманд аст, ки «ҳокимияти судӣ ҳамчун имконият ва қобилияти таъсиррасонӣ ба муносибати одамон ва ҷараёнҳои иҷтимоӣ, ки аз ҷониби мақомоти (судҳои) дар дастгоҳи давлат мавқеи маҳсусдошта муайян карда шуда, ба онҳо хос мебошад» [160, с. 197].

Чунин самтгирии маънавӣ ва сиёсӣ бешубҳа дар фаъолияти ҳокимияти судӣ вуҷуд дорад. Дар ҳамин ҳол, ба андешаи муаллифи рисола, икрои вазифаҳои сиёсӣ аз ҷониби ҳокимияти судӣ танҳо дар ҳолате метавонад ба расидан ба ҳадафи асосии фаъолияти он мусоидат кунад, ки маънавияти ҳокимияти судӣ ба сӯи татбиқи моҳият ва ҳадафи асосии он – таъмини ҳуқуқ ва озодиҳои инсон ва шаҳрванд равона карда шавад. Дар асл, танҳо истиқлолияти як судя метавонад адолати судиро ба таври ҳамаҷониба, воқеӣ, бетараф ва одилона татбиқ кунад ва аз ин тарик қодир ба ҳимояи ҳуқуқ ва озодиҳои инсон шавад. З.Ҳ. Искандаров қайд кардааст: «Танҳо ҳокимияти судии мустақил метавонад беғаразона ва дар асоси қонун адолати судиро татбиқ кунад ва дар натиҷа аз ҳуқуқ ва озодиҳои асосии инсон ҳимоя кунад. Барои икрои самараноки ин вазифа, ҷомеа бояд ба қобилияти ҳокимияти судӣ дар икрои мустақилона ва бетарафони вазифаҳои худ эътимоди комил дошта бошад. Бо аз байн рафтани чунин эътимод, ҳам ҳокимияти судӣ ҳамчун як ниҳод ва ҳам судяҳои алоҳида наметавонанд ин вазифаи муҳимро пурра икрои кунанд ё ҳадди аққал кафолати икрои онро надоранд» [127, с. 166-172]

Илова бар ин, вазифаҳои умумии ҳокимияти судӣ, ба гуфтаи муаллиф, чунинанд: иттилоотӣ, омӯзишиӣ, идоракунӣ, ташхисӣ ва пешгирикунанда. Чунин соҳаҳои фаъолият бешубҳа ба таъмини ҳуқуқ ва озодиҳои инсон ва шаҳрванд мусоидат мекунанд, зоро вазифаи

аввалиндарачаи ичрои чунин вазифаҳо пешгирий кардани поймолшавии ҳуқуқ ва озодиҳои инсон ва шаҳрванд мебошад.

Дар баробари таҳқиқи масъалаи ташаккули функсияҳои ҳокимияти судӣ бояд қайд кард, ки қонунгузории кишвар функсияҳои маҳсуси ҳокимияти судиро бевосита муқаррар накардааст. Илова бар ин, бар асоси меъёрҳои конститутсионии Ҷумҳурии Тоҷикистон, дар илми ҳуқушиносии муосир маъмул аст, ки вазифаҳои адолати судӣ ва назорати судии конститутсиониро аз ҳам ҷудо кунанд. Инҳо вазифаҳои истисноии ҳокимияти судӣ мебошанд.

Ҳангоми амалигардонии адолати судӣ, ҳокимияти судӣ пеш аз ҳама функсияи мурофиавии худро оид ба ҳалли парванда (баҳс) ичро мекунад. Функцияи мазкур дар аксар моддаҳои Конститутсиияи кишвар ифода ёфтааст.

Функцияи адолати судӣ дар ҳалли ихтилофоти иҷтимоӣ тавассути шаклҳои маҳсуси мурофиавӣ амалӣ карда мешавад, ки барои таъмини ҳуқуқи инсон дар мурофиаҳои судӣ ва таъмини муайянкунии ҳолатҳои воқеии ҳар як парванда (дар доираи қонунҳои конститутсионӣ, маданиӣ, чиноятий, маъмурӣ ва суди иқтисодӣ) тарҳрезӣ шудаанд.

Бар асоси Конститутсиияи кишвар, ҳокимияти судӣ вазифаи маҳсуси дигареро низ ичро мекунад - назорати судии конститутсионӣ.

Функцияи мазкур, ба фикри муаллиф, маҷмӯй мебошад, чунки функцияи назорати конститутсионӣ, функцияи назорати меъёрӣ ва функцияи назорати судиро дар соҳаҳои гуногуни фаъолияти маъмурӣ (дар заминаи мақомоти тафтишоти пешакӣ ва прокуратура) дар бар мегирад [46, с. 194].

Ба назари муаллиф, татбиқи назорати конститутсионӣ аз ҷониби мақомоти судӣ нақши муҳимро дар расидан ба ҳадафи асосии фаъолияти худ, ки ҳимоя ва таъмини ҳуқуқ ва озодиҳои инсон ва шаҳрванд мебошад, ичро мекунад. Аҳамияти ин вазифа дар он аст, ки ҳокимияти судӣ дар раванди назорати конститутсионӣ фаъолона ба мувофиқати пойгоҳи ҳуқуқии давлатӣ бо муқаррароти Конститутсиияи Ҷумҳурии

Тоҷикистон мусоидат мекунад. Ин раванди тафтиши мутобиқати санадҳои қонунгузориро бо меъёрҳои конституционӣ, ки ба ҳуқуқ ва озодиҳои шаҳрвандон даҳл доранд, дар бар мегирад.

Ҳар қадар мақомоти судие, ки баҳодиҳии мавқеъҳои ҳуқуқии қонунгузорро, ки дар санадҳои меъёрий ифода ёфтаанд, амалӣ мекунад, мустақил бошад ва ҳар қадаре, ки фаъолона дар равандҳои қонунгузории конституционӣ иштирок намояд, ҳамон қадар ҳимояи ҳуқуқ ва озодиҳои конституционӣ ба таври кафолатнок сурат мегирад. Мустақилияти суд имкон медиҳад, ки қарорҳо бегаразона ва бо адолат қабул шаванд, ки ба ҳифзи арзишҳои конституционӣ ва дар натиҷа ба таҳқими тартиботи ҳуқуқӣ ва адолат дар давлат мусоидат менамояд.

Дар баробари баррасии функсияҳои ҳокимияти судӣ оид ба таъмини ҳуқуқу озодиҳои инсон ва шаҳрванд, инчунин қайд кардан мумкин аст, ки функсияи афзалиятноки ҳокимияти судӣ функсияи ҳуқуқҳифзкунанда мебошад, чунки он бевосита аз моҳияти ҳокимияти судӣ бармеояд. Ин самти фаъолияти судӣ бо функсияҳои дигари судӣ, ки то андозае ба функсияи ҳуқуқҳифзкунанда тобеъ буда, мисли функсияҳои дигар ба таъмини ҳуқуқу озодиҳои инсон ва шаҳрванд нигаронида шудаанд, дар ҳамкории зич ва ягонагии диалектикӣ қарор доранд.

Ҳокимияти судӣ дар доираи ҳифзи ҳуқуқ ва озодиҳои инсон се вазифаи асосиро ичро мекунад:

1. Татбиқи адолат. Ин вазифаи асосӣ, ки баррасии парвандаҳои ҷиной, маданий ва маъмуриро дар бар мегирад. Судя бар асоси қонунҳо ва адолат, ки дар Конституция ва дигар санадҳои қонунгузорӣ сабт шудаанд, қарор қабул мекунад. Этикаи қасбии судяҳо аз онҳо мустақилият ва бегаразиро дар қабули санадҳои судӣ талаб мекунад, ки кафолати ҳифзи ҳуқуқ ва озодиҳоро таъмин менамояд.

2. Назорати конституционӣ. Ҳокимияти судӣ тавассути мақомоти адолати конституционӣ мутобиқати қонунҳо ва амалияи татбиқи ҳуқуқро бо Конституция таъмин менамояд. Додгоҳи конституционӣ муроҷиатҳои шаҳрвандонро баррасӣ мекунад, ки ҳангоми шубҳа дар

дурустии санадҳои меъёрии ҳуқуқӣ пайдо мешаванд. Ин механизми муҳимтарини ҳифзи ҳуқуқҳои конститутсионӣ ва таъмини бартарии Конститутсия мебошад.

3. Назорат бар қонунияти амали мақомоти иҷроия. Додгоҳҳо дар доираи мурофиаи маъмурӣ дурустии амалҳои мақомоти давлатӣ ва шахсони мансабдорро месанҷанд. Ин ҷанбаи фаъолияти судӣ низ ба ҳифзи ҳуқуқи шаҳрвандон аз қонуншиканиҳои эҳтимолӣ аз ҷониби намояндагони ҳокимијат нигаронида шудааст, аз ҷумла амалҳо ё қарорҳои гайриқонуние, ки ҳуқуқ ва озодиҳоро поймол мекунанд.

Ҷамъбости ин зербобро бо тавсифи нуқтаҳои асосии зерин метавон ҷамбаст намуд:

1. Эътироф, риоя ва ҳифзи ҳуқуқ ва озодиҳои инсон ва шаҳрванд ҳадафи асосии давлати мост. Ҳокимијати судӣ дар расидан ба ин ҳадаф нақши калидӣ мебозад, ки ҳифзи самаранок ва риояи ҳуқуқҳои шаҳрвандонро таъмин менамояд.

2. Қонунгузорӣ вазифаҳои асосии ҳокимијати судиро муқаррар мекунад, ки онҳо ҳифзи пояҳои сохтори конститутсионӣ, ҳимояи ҳуқуқу озодиҳои асосии шаҳсият ва таъмини волоияти қонун ва татбиқи бевоситаи муқаррароти Конститутсияро дар тамоми ҳудуди Ҷумҳурии Тоҷикистон дар бар мегиранд. Дар ин замина, ҳадафи афзалиятноки ҳокимијати судӣ кафолати ҳуқуқ ва озодиҳои инсон аст, ки ҳамчун самти асосӣ амал мекунад ва ҳамаи дигар вазифаҳо ва вазифаҳои ҳокимијати судӣ ба он итоат мекунанд.

3. Расидан ба ҳадафҳои гузошташуда талаб мекунад, ки як қатор вазифаҳо ҳалли худро ёбанд. Қонунгузорӣ маҷмӯи вазифаҳои ҳокимијати судиро муайян мекунад, ки аз онҳо муҳимтаринаш таъмини ҳуқуқ ва озодиҳои инсон ва шаҳрванд мебошад.

4. Вазифаи функционалии фаъолияти судӣ, ки дар ҳифзи ҳуқуқ ва озодиҳо ифода ёфтааст, маънӣ ва мундариҷаи кори судиро пешакӣ муайян мекунад. Ин вазифаи ҳифзи ҳуқуқро вазифаи марказӣ дар системаи вазифаҳои ҳокимијати судӣ мегардонад.

5. Функцияҳои ҳокимияти судӣ ҳамчун самтҳои асосии фаъолияти он баррасӣ мешаванд, ки моҳият ва таъсири иҷтимоии он ба муносибатҳои ҷамъиятиро инъикос мекунанд. Ин функцияҳо аз функцияҳои давлат бармеоянд, мундариҷаи онҳо ба меъёрҳои ҳукуқӣ асос ёфта, мутобики таҳаввули низоми ҳукуқӣ рушд мекунанд. Функцияи афзалиятноки ҳокимияти судӣ вазифаи ҳифзи ҳуқуқ аст, зоро он мустақиман аз моҳияти он бармеояд. Бо вучуди ин, ҳамаи функцияҳои ҳокимияти судӣ ба ҳам алоқаманданд ва ба таъмини умумии ҳуқуқ ва озодиҳои инсон ва шаҳрванд, ки унсурҳои фаъолияти ҳукуқиро низ дар бар мегирад, равона шудаанд.

Аз ин рӯ, функцияҳои ҳокимияти судӣ дар татбиқи ҳадафҳои он нақши муҳим мебозанд ва ҳифзи ҳуқуқҳои конститутсионӣ ва мусоидат ба нигоҳдории тартиботи ҳукуқиро дар ҷомеа таъмин менамоянд.

Дар заминаи таҳқиқоти суратгирифта метавон ҷунин хулосаҳои илмиро манзур намуд:

Аввалан, таъмини ҳуқуқу озодиҳои инсон ва шаҳрванд ҳадафи асосӣ ва муайянкунандаи фаъолияти ҳокимияти судӣ дар Ҷумҳурии Тоҷикистон ба шумор меравад. Ин ҳадаф аз муқаррароти Конститутсия бармеояд, ки дар моддаҳои 5 ва 14-и он ҳуқуқу озодиҳои шаҳсро ҳамчун арзиши олии иҷтимоӣ эътироф мекунад. Маҳз равона будан ба ҳимоя ва татбиқи ҳуқуқи шахсият, моҳияти аслии ҳокимияти судиро муайян намуда, самти тамоми фаъолияти онро – аз баамалбарории адолати судӣ то назорати конститутсионӣ ва судӣ бар фаъолияти мақомоти ҳокимияти давлатӣ, равшан месозад. Ин ҳадаф тавассути низоми вазифаҳо, ки ба татбиқ ва ҳифзи манфиатҳои ҳуқуқии шаҳс, ҷомеа ва давлат, инчунин ба таъмини волоияти қонун ва қонуният равона шудаанд, ифода мейёбад. Дар доираи фаъолияти татбиқи ҳуқуқ, вазифаҳои ҳокимияти судӣ ҳусусияти маҷмӯӣ доранд ва ҳам аз ҷиҳати муҳтавои ҳуқуқӣ (ба амал баровардани адолати судӣ, пешгирии вайронкунии қонун, назорат бар риояи меъёрҳои ҳуқуқӣ), ва ҳам аз ҷиҳати муроғиавӣ (таъмини адолат, шафғофият, риояи кафолатҳои ҳимояи ҳуқуқии субъектҳои ҳуқуқ) зуҳур

мекунанд. Аз ин рӯ, ҳокимияти судӣ вазифаҳои моддӣ ва мурофиавиро амалӣ намуда, ҳамчун кафили тартиботи ҳуқуқӣ баромад мекунад.

Дуюм, вазифаҳои ҳокимияти судиро метавон бо асосҳои гуногун тасниф намуд: вобаста ба навъи мурофиаи судӣ (чиноятӣ, маданиӣ, маъмурӣ, конститутсионӣ ва ғайра); вобаста ба механизми татбиқ (меъёриӣ, марҳилавӣ, ташкилотӣ); вобаста ба субъектҳо (судҳои зинаи болоӣ, судҳои марҳилаи якум ва ғайра); вобаста ба дараҷаи муҳиммият (стратегӣ ва тактикӣ). Ин равиш имкон медиҳад, ки хусусиятҳои вазифаҳои ҳалшаванд дар сатҳҳои гуногуни низоми судӣ ба инобат гирифта шаванд ва ба беҳсозииadolati судӣ ва тақсимоти дақиқтари вазифаҳо байни мақомоти судӣ мусоидат мекунад.

Сеюм, функсияҳои ҳокимияти судӣ самтҳои нисбатан устуори фаъолият мебошанд, ки аз ҷиҳати меъёриӣ ва институтсионалиӣ танзим шудаанд ва моҳияти аслии онро ифода мекунанд. Ин функсияҳо ҳам аз вазифаҳои умумии давлат ва ҳам аз хусусиятҳои низоми судӣ бармеоянд. Аз ҷумла, функсияҳои универсалиӣ (ҳуқуқӣ, ҳимоявӣ, танзимкунанд, тарбиявӣ, идеологӣ) ва функсияҳои маҳсус (функцияиadolati судӣ, функцияи назорати конститутсионӣ, функцияи назорати мурофиавӣ) чудо карда мешаванд. Дар миёни онҳо функцияи ҳуқуқмуҳофизатӣ мақоми марказӣ дорад, ки татбиқи он риоя ва барқарор кардани ҳуқуқу озодиҳои вайроншудаи шахсро таъмин мекунад.

Чорум, ҳамаи функсияҳои ҳокимияти судӣ ба таври органикӣ бо ҳам алоқаманд буда, яқдигарро пурра мекунанд ва дар маҷмӯъ ба ҳадафи асосӣ – таъмини ҳуқуқу озодиҳои инсон ва шаҳрванд, хизмат мекунанд. Ин ягонагии функционалиӣ далели низомнокӣ ва якпорчагии фаъолияти судӣ ҳамчун яке аз унсурҳои муҳимми механизми давлатӣ мебошад. Дар ин замине, ҳокимияти судӣ на танҳо ҳамчун муассисаи ҳалкунданаи баҳсҳои ҳуқуқӣ, балки ҳамчун кафили асосии тартиботи конститутсионӣ, субот ва рушди демократии чомеа баромад мекунад.

Панҷум, дар санадҳои меъёрии ҳуқуқӣ чудо накардани низомноки ҳадафҳо, вазифаҳо ва функсияҳои ҳокимияти судӣ мушоҳида мешавад,

ки ин боиси нофаҳмиҳои назариявӣ-ҳуқуқӣ мегардад. Аз ин рӯ, пешниҳод мешавад, ки дар санадҳои меъёрии ҳуқуқӣ (аз ҷумла дар барномаҳои ислоҳоти судӣ-ҳуқуқии минбаъда) чунин таърифҳо ворид карда шаванд:

- **ҳадаф** – ҳолати стратегӣ ва дилҳоҳи низоми ҳуқуқӣ, ки фаъолияти ҳокимияти судӣ ба он равона шудааст;
- **вазифаҳо** – самтҳои мушахҳаси фаъолият, ки ҳамчун марҳилаҳои расидан ба ҳадаф хизмат мекунанд;
- **функцияҳо** – навъҳои устувири фаъолияти ҳокимияти судӣ, ки аз ҷиҳати институтсионалиӣ танзим шудаанд.

2.2. Шаклҳо ва принципҳои фаъолияти ҳокимияти судӣ оид ба таъмини ҳуқуқу озодиҳои инсон ва шаҳрванд

Ҳангоми таҳқиқи мағҳум ва моҳияти ҳокимияти судӣ, ки ба монанди ҳама гуна низоми иҷтимоӣ, дорои маҷмӯи унсурҳои таркибии ҳуд мебошад зарур аст. Ба монанди, субъектҳо (маҷмӯи мақомоти давлатӣ ва муассисаҳое, ки дар ҳамкорӣ онҳо ҳокимияти судӣ амалӣ карда мешавад), объектҳо (ҷомеа, муносибатҳои ҷамъиятӣ дар соҳаи татбиқи ҳокимияти судӣ), меъерҳои ҳуқуқие, ки ин муносибатҳои ҷамъиятиро танзим мекунанд, инчунин самтҳо, шаклҳо, усулҳо ва воситаҳои таъсири субъект ба объект.

Фаъолияти ҳокимияти судӣ бисёрҷанба аст. Дар ин бора, аз ҷумла, шумораи зиёди вазифаҳо (самтҳои фаъолият), ки аз ҷониби ҳокимияти судӣ амалӣ карда мешаванд ва дар зербоби қаблӣ баррасӣ карда шудаанд, шаҳодат медиҳанд. Аммо ин фаъолият берун аз шаклҳои даҳлдор амалӣ карда намешавад.

Шаклҳои фаъолият ҳамчун роҳҳои ташкили дохилии унсурҳои систематикии он, яъне муносибатҳо, меъерҳо, ғояҳо, ақидаҳо ва мағҳумҳо, самтҳо, намудҳо ва зергурӯҳҳои фаъолияти субъектҳои ин соҳаро инъикос мекунанд. "Моҳияти шаклҳои ҳокимияти судӣ ташкили

дохилии چузъхой сохтории мундарицаи он, инчунин тартиби судӣ, меъерӣ-мурофиавии амалӣ намудани фаъолият мебошад" [71, с. 26-27].

Мафҳуми шакл категорияи фалсафӣ. Он маҷмӯи муносибатҳоест, ки объект [59, с. 402], тарзи мавҷудияти мундариҷаро муайян мекунанд, ки аз он чудо карда намешаванд ва ҳамчун ифодаи он хизмат мекунанд [73, с. 843].

Дар адабиёти ҳуқуқӣ фаҳмиши дақиқи шаклҳои фаъолияти ҳокимияти судӣ вуҷуд надорад. Баъзе олимони ҳуқуқшинос намудҳои мурофиаи судиро ҳамчун шакли фаъолияти ҳокимияти судӣ меноманд [76, с. 86], [148, с. 198] дигарон дар бораи самтҳои фаъолияти он сухан мегӯянд [76, с. 86], [148, с. 198]. Масалан, ба ақидаи В.А. Лазарева, "шакли ягонаи татбиқи ҳокимияти судӣ адолати судӣ аст", ва "усулҳо (усулҳои) татбиқи он" намудҳои гуногуни мурофиаи судӣ: конститутсионӣ, маданий (аз ҷумла арбитражӣ), маъмурӣ ва ҷиноятӣ [55, с. 16]. Ба ақидаи В.А. Ржевский ва Н.М. Чепурнова, шаклҳои татбиқи ҳокимияти судӣ инҳоянд: адолати судӣ; назорати фаъолияти судӣ, идоракуни судӣ, назорати судӣ ба ҳокимияти икроия; назорати конститутсионии судӣ [84, с. 97]. Аммо дар ин ҳолат шаклҳо аз вазифаҳои фаъолияти судӣ чӣ фарқ доранд?

И.Л. Петрухин, ки ба ҷунин таснифи шаклҳои фаъолияти ҳокимияти судӣ эътиroz мекунад, дар тадқиқоти худ ба он майл мекунад, ки вазифаи (мақсад, вазифаи) ҳокимияти судӣ ҳалли низоъҳои иҷтимоӣ-ҳуқуқӣ ва муқаррар кардани далелҳои ҳуқуқӣ тавассути татбиқи адолат дар шаклҳои мурофиаи конститутсионӣ, маданий, арбитражӣ, маъмурӣ ва ҷиноятӣ [76, с. 86]. Аммо аз ин таъриф, ба андешаи диссертант, муайян кардани он, ки ҳокимияти судӣ дар қадом шаклҳо амалӣ карда мешавад, гайриимкон аст. Вале равшан аст, ки вазифаи ҳокимияти судӣ, яъне ҳалли баҳсҳои иҷтимоиву ҳуқуқӣ тавассути адолати судӣ ба амал бароварда мешавад. Адолати судӣ дар навбати худ дар шаклҳои гуногуни мурофиавӣ амалӣ карда мешавад. Яъне, маҳз адолати судӣ дар

шаклҳои мурофиаи конститутсионӣ, маданий, иқтисодӣ, маъмурӣ ва чинояти амалий карда мешавад, на худи ҳокимияти судӣ.

Дар ҳақиқат, нуқтаи назаре, ки адолати судиро шакли фаъолияти ҳокимияти судӣ мешуморад, далели иловагиро талаб намекунад, зоро шакл дар ҳуқуқшиносӣ ҳамеша бо ҷониби мурофиавӣ алоқаманд аст. Қариб ҳамаи вазифаҳои ҳокимияти судӣ, яъне ҳуқуқмуқарраркунӣ, амалисозии ҳуқуқ; ҳуқуқхимоявӣ (ҳуқуқҳифзкунӣ); танзимкунанда; идеологӣ; сиёсӣ; иттилоотӣ; тарбиявӣ; идоракунӣ, ташхисӣ; пешгирикунанда (профилактикӣ) ва ғайра дар шакли адолати судӣ амалий карда мешаванд. Аммо, оё ин шакли фаъолияти суд ягона аст? Ҷавоби ин савол ҳоло баҳсбарангез аст, аммо рисола бештар ба ҷавоби мусбат майл дорад, зоро назорати фаъолияти судӣ ва назорати судӣ ба ҳокимияти иҷроия, инчунин назорати конститутсионии судӣ танҳо дар ҷараёни ба амал баровардани адолати судӣ амалий карда мешавад. Ба ақидаи диссертант, ин ҳусусияти фаъолияти ҳокимияти судӣ мебошад.

Дар қонунгузорӣ муқаррапоти дақиқи шакли фаъолияти ҳокимияти судӣ ҳамчун адолати судӣ, ки тавассути намудҳои гуногуни мурофиаи судӣ амалий карда мешавад, вучуд надорад. Дар робита ба ин, пешниҳод менамоем, ки ба Қонуни Конститутсионӣ "Дар бораи судҳои Ҷумҳурии Тоҷикистон" тағијирот ворид карда шавад ва:

- муқаррап кардани меъёр дар бораи он, ки ягона шакли татбиқи ҳокимияти судӣ адолати судӣ аст;

Илова бар ин, нишон дода шавад, ки адолати судӣ тавассути мурофиаи судии конститутсионӣ, маданий, чиноятий, маъмурӣ ва иқтисодӣ амалий карда мешавад.

Ҳамин тариқ, шакли фаъолияти ҳокимияти судӣ оид ба таъмини ҳуқуқ ва озодиҳои инсон ва шаҳрвандроҳи маҳсуси таъриҳан ташаккулёфтани татбиқи самтҳои фаъолияти он мебошад, ки аз ба амал баровардани адолати судӣ иборат аст. Дар навбати худ, мурофиаи судии маданий, чиноятий, маъмурӣ, иқтисодӣ ва конститутсионӣ танҳо навъҳои мурофиавии ин шакл мебошанд.

Ҳамин тавр, моҳият ва мундариҷаи фаъолияти ҳокимијати судӣ оид ба таъмини ҳуқуқ ва озодиҳои инсон ва шаҳрвандро таҳлил намуда, принсипҳои хоси онро, ки адолати судӣ ба онҳо асос меёбад, мавриди омӯзиш қарор додан мебояд.

Худи истилоҳи "принцип" (аз лот. *Principium* асос, ибтидо) маънои мавқеи асосӣ, ибтидоии ягон назария, таълимот, илм ва ғайраро дорад; идеяи роҳбариқунанда, қоиди асосии рафткор, фаъолият аст [91, с. 520].

Дар илми ҳуқуқии муосир мағҳуми "принцип" ягон баҳсро ба бор намеорад ва аксари муҳаққиқон ба он тафсири якхела медиҳанд. Умумияти принсипҳои ҳама гуна низоми функционалӣ дар он аст, ки онҳо принсипҳои объективӣ ва субъективиро дар ҳуд муттаҳид мекунанд: онҳо қонунияти объективии рушди муносибатҳои ҷамъиятиро инъикос мекунанд ва амалҳои эҷодиёти огоҳонаи қонунгузор мебошанд, ки ба ироди ҳуқуқи табиӣ асос ёфтаанд [58, с. 270-271].

Аз ин рӯ, яке аз ҳусусиятҳои муҳими аксари принсипҳо ҳусусияти меъёрию ҳуқуқӣ мебошад, яъне чунин принсипҳо пас аз мустаҳкам шудани онҳо дар меъёрҳои ҳуқуқ мақоми комилро ба даст меоранд.

Тавре ки Ҳ.М. Мирзамонзода қайд мекунад, "принсипҳо мағҳумҳои абстрактӣ ва умумии ҳуқуқ нестанд, онҳо моҳияти марказии тамоми соҳаи ҳуқуқ, бунёди сиёсати танзими ҳуқуқиро ифода мекунанд. Онҳо воқеияти ҳуқуқиро дар ин ё он соҳаи ҳуқуқ, ки аз амалия бармеояд, инъикос намуда, принсипҳои ҳуқуқиро ба таври табиӣ объективӣ мекунад" [169, с. 378].

Дар ҳақиқат, принсипҳо худсарона нестанд. Онҳо ба таври объективӣ бо ҳусусияти муносибатҳои иҷтимоию иқтисодӣ, сатҳи шуури ҳуқуқии аҳолӣ ва фарҳанги ҳуқуқии мақомоти ҳуқуқэҷодкунандаи давлат, колективҳо ва ташкилотҳои ҷамъиятӣ вобастаанд.

Ҳангоми таҳлили адабиёти ҳуқуқии ватанӣ ва хориҷӣ, ки ба таҳқиқоти ҳокимијати судӣ баҳшида шудааст, диссертант ба хулосае омад, ки бисёр олимони ҳуқуқшинос принсипҳои ҳокимијати судиро ба таври муфассал баррасӣ мекунанд [127, с. 166-172], [160 с. 197], [169, с.

378], [153, с. 223], [11, с. 161], [56, с. 382], [181, с. 30]. Бояд қайд кард, ки дар масъалаҳои принсипҳои ҳокимияти судӣ ягонагии ақидаҳо вуҷуд надорад. Ин аз он сабаб аст, ки ҳар як принсип бо хусусияти худ, доираи муайяни амал, доираи субъектҳое, ки ба онҳо даҳл доранд ва ғайра фарқ мекунад. Дар адабиёти ҳуқуқӣ меъёрҳои гуногун пешниҳод карда мешаванд, ки бояд дар асоси таснифи принсипҳо гузашта шаванд.

Ҳамин тавр, М.Н. Марченко мағҳуми принсипҳои ташкил ва фаъолияти ҳокимияти судӣ дар маънои "умумиэътирофшудаи васеъ" ва "худӣ"-ро баррасӣ мекунад. "Принсипҳои ташкил ва фаъолияти ҳокимияти судӣ ба маънои васеъ қабулшуда принсипҳои асосӣ, муқаррароти ибтидой ва ғояҳои роҳбарикунанда мебошанд, ки дар асоси онҳо ҳам худи ҳокимияти судӣ ва ҳам дорандай он, механизми татбиқи он низом судӣ ба вуҷуд меоянд, амал мекунанд ва мустаҳкам мешаванд (инкишоф меёбанд) [61, с. 26-27]. "Принсипҳои ҳокимияти судӣ дар маънои худ ғояҳо ва муқаррароти асосиро дар назар доранд, ки дар асоси пайдоиш ва рушди худи ҳокимияти судӣ ҳамчун падида мебошанд"[61, с. 27].

Баррасии принсипҳои ҳокимияти судӣ дар маънои васеъ ва худӣ, ба ақидаи М.Н. Марченко, зарур аст, зоро ҳокимияти судӣ ва низоми судӣ бо ҳам алоқамандии органикӣ доранд, ба ҳамдигар вобастаанд, аммо дар айни замон нисбатан мустақилона вуҷуд доранд ва фаъолият мекунанд.

Н.М. Чепурнова дар тадқиқоти худ оид ба ҳокимияти судӣ мазмуни принсипҳои асосии зерини ташкил ва фаъолияти ҳокимияти судӣ: қонуният, волоият ва амали мустақими Конститутсия, мустақилият ва даҳлнопазирии судяҳо, татбиқи адолати судӣ танҳо аз ҷониби суд, ивазнопазирии судяҳо, ошкорбаёнӣ ва забони миллии мурофиаи судӣ, баробарии ҳама дар назди қонун ва суд, рақобат ва баробарии тарафҳо, иштироки шаҳрвандон дар татбиқи адолати судӣ ва омезиши тартиби коллегиалий ва ягонаи баррасии парвандаҳо [108, с. 8-90].

Ба андешаи Е.Б. Абросимова ҳамаи принсипҳои ҳокимияти судӣ ба институционалӣ (универсалии адолати судӣ, мустақилияти суд, манъи таъсиси судҳои фавқулодда ва трибуналҳо, иштирохи мардум дар адолати судӣ) ва динамикӣ (мурофиавӣ) тақсим карда шуданд [11, с. 51].

А.А. Маткасимов принсипҳои ҳокимияти судиро ба принсипҳои конституционии ташкили ҳокимияти судӣ ва принсипҳои конституционии мурофиаи судӣ тақсим мекунад [168, с. 195]. Муаллифони дигар чунин муносибат доранд, ки принсипҳои ташкил ва фаъолияти ҳокимияти судӣ бояд ба принсипҳои умуниҳуқуқӣ ва маҳсус тақсим карда шаванд [16, с. 48], [118, с. 68-72]. Ба ақидаи гурӯҳи сеюми муҳаққиқон, принсипҳои ташкил ва фаъолияти ҳокимияти судӣ бояд ба институционалӣ ва динамикӣ тасниф карда шаванд [10, с. 37].

Таснифоти ҷолибро муҳаққиқи ватани Ҳ.М. Мирзамонзода пешниҳод кардааст, ки принсипҳои ташкил ва фаъолияти ҳокимияти судиро ба доктриалиӣ-эмпирикӣ ва конституционӣ-хукуқӣ тақсим мекунад. Дар ин ҳолат, принсипҳои конституционӣ-хукуқӣ низ ба принсипҳои ташкилий ва принсипҳои адолат тақсим карда мешаванд [169, с. 378].

Таснифоти дар боло зикршудаи принсипҳои ҳокимияти судӣ нишон медиҳанд, ки аксари олимон дар таҳқиқоти худ одатан байни принсипҳои ташкил ва фаъолияти ҳокимияти судӣ ҳамчун шоҳаи ҳокимияти давлатӣ ва принсипҳои механизми татбиқи ин ҳокимият сарҳад намегузоранд.

Аммо дар доираи тадқиқоти диссертационии мазкур маҳз принсипҳои ташкил ва фаъолияти ҳокимияти судӣ ҳамчун шоҳаи ҳокимияти давлатӣ, ки моҳияти онро ҳамчун кафили таъмини ҳукуқ ва озодиҳои инсон ва шаҳрванд инъикос мекунанд, таваҷҷӯҳи хоса доранд, бинобар ин, диссертант зарур мешуморад, ки минбаъд танҳо ин намуди принсипҳоро баррасӣ намоем.

Таҳлили адабиёти ватани օид ба ин масъала ва санадҳои меъерию ҳукуқии марбут ба ташкил ва фаъолияти ҳокимияти судӣ имкон медиҳад,

ки принсипҳои зерини марбут ба ташкил ва фаъолияти ҳокимияти судӣ чудо карда шаванд:

1. Соҳибихтиёрии ҳокимияти судӣ;
2. Мустақилияти ҳокимияти судӣ;
3. Волоият ва амали мустақими Конститутсия;
4. Қонуният;
5. Тамомият;
6. Ошкорбаёнӣ.

Минбаъд мундариҷаи ин принсипҳоро муҳтасар шарҳ медиҳем.

Дар иерархияи принсипҳои ташкил ва фаъолияти ҳокимияти судӣ принсипҳои истиқлолият яке аз ҷойҳои пешрафтаро ишғол мекунанд. Дар адабиёти ватанӣ аҳамияти мустақилията истиқлолияти ҳокимияти судӣ доимо таъкид карда мешавад, зоро бе ин принсипҳо мавҷудияти ҳокимияти судӣ ҳамчун шоҳаи мустақили ҳокимияти судӣ маънои худро гум мекунад.

Танҳо мустақилияти судя қодир аст, ки адолати судиро ҳамаҷониба, объективӣ, беғаразона ва одилона ба амал барорад ва ба ин васила қобилияти ҳимояи ҳукуқ ва озодиҳои шаҳсро ба даст орад. З.Х. Искандаров қайд мекунад, ки "танҳо ҳокимияти мустақили судӣ қодир аст адолатро беғаразона, дар асоси қонун амалий гардонад ва бо ин ҳукуқҳои инсон ва озодиҳои асосии шаҳсро ҳимоя кунад. Барои он ки ин вазифа самаранок ҳал карда шавад, ҷомеа бояд ба қобилияти мақомоти судӣ барои мустақилона ва беғаразона иҷро кардани вазифаҳои худ пурра эътимод дошта бошад. Пас аз он ки ин эътимод аз даст меравад, на ҳокимияти судӣ ҳамчун институт ва на судяҳои алоҳида наметавонанд ин вазифаи муҳимро пурра ҳал кунанд ё ҳадди аққал боварӣ надоранд, ки онҳо бо он мубориза мебаранд" [127, с. 166-172].

Принсиipi мустақилияти судҳо аз мундариҷаи моддаи 9 Конститутсия бармеояд. Ин принсип аз ҷониби баъзе конституционалистони ватанӣ (Масалан, А. Диноршоҳ) чунин тавсиф карда мешавад, ки судҳо ҳангоми амалий кардани ҳокимияти худ набояд

дигар шохаҳои ҳокимиятро иваз кунанд [160, с. 197]. Ҳамин тариқ, онҳо ҳамчун механизми самараноки назорат ва тавозун амал мекунанд. Аммо бояд қайд кард, ки ин мақсад танҳо дар сурати мустақилияти ҳокимияти судӣ ба даст оварда мешавад.

Дар навбати Худ, Ҳ.М. Мирзамонзода қайд мекунад, ки "мустақилияти ҳокимияти судӣ дар он ифода меёбад, ки ҳеч кас наметавонад доираи салоҳиятҳои онро, ки Дар Конститутсия ва қонунгузории кишвар муқаррар шудаанд, маҳдуд кунад. Мустақилият ҳамчун принсип мақоми баробар ва мавқеи баробари ҳокимияти судӣ бо дигар шохаҳои ҳокимияти давлатиро дар назар дорад. Ҳамин тариқ, принсиipi мустақилияти ҳокимияти судӣ нақш ва ҷойгоҳи ҳокимияти судӣ дар низоми тақсимоти ҳокимиятре муайян мекунад, ки мо онро дар боби қаблӣ муфассал шарҳ додаем [160, с. 197].

Тавре Н.М. Чепурнова қайд мекунад, "принсиipi истиқолияти судяҳо аз муқаррароти умумии конститутсионӣ дар бораи мустақилияти ҳокимияти судӣ бармеояд" [184, с. 484]. Ин принсип дар моддаи 84 Конститутсияи Ҷумҳурии Тоҷикистон муқаррар карда шудааст, ки маъни онро дорад, ки судҳо ҳангоми амалий намудани фаъолияти худ, аз ҷумла ҳангоми амалий намудани адолати судӣ мустақиланд. Салоҳияту ваколатҳои худ, вазифаҳои маҳсус дар низоми ҳуқуқӣ, воситаҳои конститутсионӣ - ҳуқуқӣ ва усулҳои ҳамкорӣ бо дигар шохаҳои ҳокимияти давлатӣ доранд.

Принсиipi истиқолият ҷанбаи дигари муҳим дорад, ки асоси баррасии одилонаи парвандаҳо аз ҷониби судҳо мебошад. Моҳияти рисолаи ин ҷанбаи принсиipi истиқолият аз он иборат аст, ки судҳо адолати судиро бегаразона, мувоғиқи қонун ва далелҳои ҳуқуқӣ дар парванда, бидуни даҳолат ё таъсири ягон шахси сеюм ва мақомоти дигар ба амал мебароранд.

Ҳамин тариқ, принсиփҳои мустақилият ва истиқолияти ҳокимияти судӣ бо ҳам алоқамандии зич доранд, аммо якмаъно нестанд. "Дар асл, дар назария, ва ҳатто бештар аз он, амалан дар байни ин

принципҳо хатти кофии тафриқавӣ гузоштан ва муайян кардани доираи "истифодаи" онҳо хеле душвор аст [61, с. 41]. Дар баробари ин, ба гуфтаи М.Н. Марченко, принципи мустақилияти ҳокимияти судӣ қобилияти қабул ва амалӣ кардани қарорҳои хусусӣ (инфиродӣ) ва ҷамъиятӣ, аз ҷиҳати иҷтимоӣ муҳимро инъикос мекунад [61, с. 42]. Ин принцип ҳокимияти судиро ба як падидай ҳудкиро табдил медиҳад, ки метавонад мустақилона вучуд дошта бошад ва фаъолият кунад. Дар ин ҳолат, ҳокимияти судӣ ҳамчун ҳокимияти баробар ба қонунгузор баромад мекунад ва он меъёрҳои қонунгузории амалкунандаро ҳамчун ҳуқуқӣ ё гайриқонунӣ дар ҳар як ҳолати истифодаи онҳо арзёбӣ мекунад, назари судии қонунҳоро таҳия мекунад, маънои онҳоро шарҳ медиҳад, бо ин роҳ як навъ " масири ҳуқуқӣ"-ро муқаррар мекунад, ки ҳудуди иҷозатдодашударо дар танзими ҳуқуқӣ аз мавқеи ҳуқуқ муайян мекунад [16, с. 129].

Дар навбати ҳуд, принципи истиқлолияти ҳокимияти судӣ "қобилияти онро на танҳо мустақилона қабул кардан, балки дар амал татбиқ кардани қарорҳои хусусии ҳуқуқӣ ва ҳуқуқии қабулкардаи онро инъикос мекунад" [61, с. 42]. Ин принцип ба ҳокимияти судӣ имкон медиҳад, ки қарорҳои қабулкардаи ҳудро бе ягон фишори беруна амалӣ кунад.

Қобилияти ҳокимияти судӣ барои иҷрои вазифаҳои ба зимма гирифташуда, ҳалли вазифаҳои дар назди он қарордошта ва муҳимтар аз ҳама, ноил шудан ба ҳадафҳои фаъолияти ҳуд – таъмини ҳуқуқ ва озодиҳои инсон ва шаҳрванд аз он вобаста аст. "Принципи истиқлолият асоси адолати судии одилона аст." [11, с. 101].

Ҳангоми баррасии принципи мустақилияти ҳокимияти судӣ, набояд фаромӯш кард, ки ин мустақилият нисбӣ аст ва пеш аз ҳама, он бо Конститутсияни кишвар маҳдуд карда мешавад.

Принципҳои волоияти Конститутсия ва қонуният на танҳо дар ташкилот, балки дар фаъолияти ҳокимияти судӣ низ ифода мейбанд. Ҳусусияти бунёдии ин принципҳо дар он зохир мешавад, ки онҳо бо

қариб ҳамаи принсипҳои дигари ҳокимияти судӣ зич алоқаманданд. Бо ошкор кардани мазмуни ин принсип олимони ватанӣ С.Ю. Алимов, А.М. Диноршоҳ ва С.М. Салоҳидинова қайд мекунанд, ки "Волоияти Конститутсия унсури асосии давлати ҳуқуқӣ ва демократӣ мебошад ва маъни онро дорад, ки қонуни асосии давлат қувваи олии ҳуқуқӣ дорад ва дар иерархияи низоми қонунгузории кишвар мавқеи асосиро ишғол мекунад. Масъалаи волоияти Конститутсияи ҶТ дар моддаи даҳуми қонуни асосии кишвар муқаррар карда шудааст. Таҳияи ин меъер муайян мекунад, ки Конститутсия барои тамоми низоми ҳуқуқии ҶТ заманаи ҳуқуқӣ мебошад ва ҳамаи санадҳои меъёрии қабулшуда дар кишвар бояд ба Конститутсия мувофиқат кунанд, вагарна онҳо қувваи ҳуқуқии худро гум мекунанд. Таъмини волоияти Конститутсия танҳо дар сурати таъмини амали бевоситаи меъёрҳои Конститутсия дар тамоми қаламрави кишвар имконпазир аст. Ин муқаррапот дар моддаи 10 Конститутсияи ҶТ низ муқаррар шудааст [15, с. 528]. Тавре М.Х. Мирзамонзода қайд мекунад, мақомоти судӣ дар татбиқи қонунияти конститутсионӣ ва риояи принсипи волоияти ҳуқуқ нақши асосӣ доранд. Мақсади асосии ҳокимияти судӣ ҳимояи ҳуқуқ ва озодиҳои инсон аз амалҳои гайриқонуни мақомоти давлатӣ ва шахсони мансабдори онҳо мебошад. Маҳз ҳокимияти судӣ қодир аст, ки ҳуқуқ ва озодиҳои конститутсионии инсон ва шаҳрвандро пурра ва самараноктар ҳимоя кунад [15, с. 528]. Дар ин замана мавқеи Н.М. Чепурнова ҷолиб аст, ки қайд мекунад, "қонуният принсипи асосии ташкил ва фаъолияти мақомоти ҳокимияти судӣ мебошад. Дар айни замон, таъмини қонуният, аз чумла шакли олии зуҳуроти он қонунияти конститутсионӣ, ҳамзамон вазифаи асосии мақомоти ҳокимияти судӣ мебошад [108, с. 14]. Ин принсип бешубҳа дар фаъолияти ҳаррӯзаи ҳокимияти судӣ зоҳир мешавад, аммо онро дар ҷараёни татбиқи вазифаҳои назорати конститутсионӣ ва назорати меъерӣ аз ҷониби ҳокимияти судӣ равшантар пайгирий кардан мумкин аст. Аммо, то чӣ андоза фаъолияти ҳокимияти судӣ дар ин самтҳо ва дар маҷмӯъ самаранок ҳоҳад буд, на танҳо аз таҳқими ин принсип дар сатҳи

олӣ, яъне дар Конститутсияи кишвар, балки аз сифати риояи ҳокимияти судӣ дар ҷараёни фаъолияти худ аз ин принсип, инчунин аз сифати худи қонунҳо, Конститутсия вобаста аст. Дар айни замон, Н.В. Витрук дуруст мешуморад, ки шарти ҳатмии татбиқи принсипи волоияти Конститутсияи ФР ҳусусияти ҳуқуқии худи конститутсия ҳамчун қонуни асосии (олии) давлат мебошад. Он, дар навбати худ, метавонад танҳо дар сурати мувофиқати мундариҷаи он ба идеалҳо ва принсипҳои давлати ҳуқуқӣ ҳисобида шавад [23, с. 45].

Аммо ин принсипҳои ташкил ва фаъолияти ҳокимияти судӣ ба таъмини ҳуқуқу озодиҳои инсон ва шаҳрванд чӣ гуна таъсир мерасонанд?

Тавре Э.С. Насридинзода қайд мекунад, " волоияти ҳуқуқ ва қонуни ҳуқуқӣ, қонунияти конститутсионӣ ва ҳуқуқӣ, ҳимояи ҳуқуқҳои ҷудонопазири инсон, тақсимоти ҳокимият, парламентаризм бо шарти баланд бардоштани сатҳи шуури ҳуқуқӣ ва фарҳангига ҳуқуқӣ амалӣ карда мешавад. Ташаккули ҷомеаи шаҳрвандӣ, аз ҷумла, фаъолгардонии фаъолияти сиёсӣ ва ҷамъиятии шаҳрвандон, иттиҳодияҳои ҷамъиятию сиёсии онҳо, татбиқи ваколатҳои назоратии ҷомеаи шаҳрвандӣ нисбат ба институтҳои ҳокимият, инчунин баланд бардоштани шуури ҳуқуқӣ, фарҳангига ҳуқуқи инсон, фарҳангига иттиҳодияҳои ҷамъиятию сиёсиро талаб мекунад" [67, с. 352]. Аз ҳамаи гуфтаҳои боло метавон ҳулоса кард, ки таъсири принсипҳои зикршуда ба таъмини ҳуқуқу озодиҳои инсон ва шаҳрванд бевосита аст, яъне ҳар қадаре ки дар кишвар сатҳи қонуният дар маҷмӯъ баландтар бошад дар фаъолияти ҳокимияти судӣ, аз ҷумла, ҳуқуқ ва озодиҳои инсон ва шаҳрванд ҳамон қадар боэътиимодтар ҳимоя карда шаванд.

Принсипи дигари муҳими ташкил ва фаъолияти ҳокимияти судӣ принсипи ягонагии ҳокимияти судӣ мебошад. Ин принсип аз табииати ягонаи ҳокимияти давлатӣ дар маҷмӯъ бармеояд ва ҳокимияти судӣ ҳамчун шоҳаи алоҳидаи ҳокимияти давлатӣ, аз ҷумла, бо манбаи ягонаи ҳокимият вобаста аст, бо мақсадҳои ягона, самт, механизми ягонаи

ҳокимият ва ғайра ифода ёфтааст. Тавре ки Х.М. Мирзамонзода қайд мекунад, "принципи ягонагии низоми судӣ яке аз принципҳои калидӣ дар бунёди низоми судӣ мебошад. Ин принцип тавассути ҷанбаҳои зерин ошкор карда мешавад:

- якум, муқаррар намудани низоми судӣ дар Конститутсияи Ҷумҳурии Тоҷикистон ва қонунҳои конститутсионӣ;
- дуюм, риояи қоидаҳои мурофиаи судӣ аз ҷониби ҳамаи судҳо;
- сеюм, истифодай ягонаи Конститутсия ва қонунгузории Ҷумҳурии Тоҷикистон аз ҷониби ҳамаи судҳо, инчунин санадҳои ҳукуқии байналмилалӣ, ки аз ҷониби Тоҷикистон эътироф шудаанд;
- чорум, эътирофи ҳатмии иҷрои қарорҳои судӣ дар тамоми қаламрави Тоҷикистон, ки қувваи қонунӣ гирифтаанд;
- панҷум, маблағгузории судҳо аз буҷети давлат.

Инчунин тамоми низоми судии ҶТ бо ягонагии мақсадҳо ва вазифаҳои ҳокимияти судӣ, принципҳои ташкил ва фаъолияти онҳо муттаҳид карда мешавад. Ин принцип ҳамчун шарти ташаккули ягонагии таҷрибай судӣ баромад мекунад [67, с. 358].

Ҳамин тариқ, ягонагии ҳокимияти судӣ ин:

- 1) ягонагии мақсадҳо ва вазифаҳои фаъолияти ҳамаи зинаҳои ҳокимияти судӣ;
- 2) ягонагии вазифаҳои фаъолияти ҳамаи мақомоти ҳокимияти судӣ;
- 3) ягонагии амалияи судӣ дар доҳили ҳар як низоми судҳо мебошад.

Л.Ю. Грудсина қайд мекунад, ки "принципи ягонагии ҳокимияти судӣ чунин тарзи ташкил ва фаъолияти онро ифода мекунад, ки имкон медиҳад мавҷудияти механизми ягонаи муттаҳидро дар давлат, ки вазифаи ҷамъиятии адолатро иҷро мекунад, муайян кунад, татбиқи ғояҳои субот ва итминони ҳуқуқ ҳамчун танзимгари иҷтимоӣ дар ҷомеа бошад» [123, с. 34-37]. Дар навбати худ, В.И. Ершина дуруст қайд мекунад, ки "вазифаҳои ҳокимияти судӣ дар салоҳиятҳои он, ки аз рӯи

мавзӯи фаъолият байни судҳои гуногун аз рӯи ихтисоси онҳо тақсим шудаанд, ифода карда мешаванд, аммо аз рӯи хусусияти онҳо онҳо ягона мебошанд" [16, с. 271]. Дар кори худ, В. А. Лазарева нишон медиҳад, ки "адлияи конституционӣ, умумӣ ва арбитражӣ, ки ба се пирамида чудо мешавад, тавассути чор намуди мурофиаи судӣ: конституционӣ, маданиӣ, маъмурӣ ва ҷиноятӣ амалий карда мешавад, ҳокимиятии судӣ як намуди ягонаи фаъолияти давлатиро, ки дар конститутсия адолати судӣ номида мешавад, амалий мекунад" [55, с. 22].

Принципи ягонагии ҳокимиятии судӣ дар татбиқи чунин самтҳои фаъолият ба таври возех зохир мешавад: татбиқи ҳуқуқ ва тафсири меъерҳо ва муқаррароти Конститутсия ва қонунҳо. Ин принцип шарти ташаккули ягонагии таҷрибаи судӣ мебошад.

Бояд қайд кард, ки дар айни замон дар фаъолияти мақомоти ҳокимиятии судӣ мушкилоти муайянे мавҷуд аст, ки ба андешаи диссертант, дар набудани ягонагии кофӣ дар таҷрибаи судӣ мебошад, ки дар навбати худ ба таъмини ҳуқуқ ва озодиҳои инсон ва шаҳрванд таъсири манғӣ мерасонад. Ҳангоми омӯзиши таҷрибаи судӣ дар ягон масъала дар ноҳияҳои гуногун, аммо як системаи судҳо, шумо албатта фарқияти муносибати судҳоро ба як масъалаҳои ҳуқуқии мушкилот пай мебаред. Ба ақидаи диссертант, чунин ҳолатҳо набояд дар фаъолияти мақомоти ҳокимиятии судӣ бошанд, зоро ин ба принципи ягонагии ташкилот ва фаъолияти ҳокимиятии судӣ мухолиф аст ва аз нобаробарии муайян дар таъмини ҳуқуқ ва озодиҳои инсон ва шаҳрванд шаҳодат медиҳад.

Ҳамин тарик, принципи ягонагии ташкилот ва фаъолияти ҳокимиятии судӣ имкон медиҳад, ки дар бораи мавҷудияти чунин як механизми ягона дар давлат сухан ронем, ки қодир аст дар сатҳи баландтарин вазифаи асосии таъмини ҳуқуқу озодиҳои инсон ва шаҳрвандро дар тамоми қаламрави Ҷумҳурии Тоҷикистон иҷро намояд.

Принципи навбатии ташкил ва фаъолияти ҳокимиятии судӣ принципи пурраи ҳокимијат паҳн кардани онро ба ҳамаи масъалаҳои

пешбурди ҳокимияти давлатӣ мувофиқи таъинот ва вазифаҳои он дар назар дорад. Дар таҳқиқи ин принсип А.М. Диноршоҳ қайд мекунад, ки "ҳокимияти судӣ аз ҷониби судҳо амалӣ карда мешавад, ки мақомоти қонунгузорӣ ва икроияи ҳокимияти давлатиро иваз накарда, баҳси байни онҳо ва дигар субъектҳои муносибатҳои ҷамъиятиро дар асоси конститутсия ва қонун ҳал мекунанд, воситаи самараноки механизми назорат ва мувозинат мебошанд". Вай минбаъд қайд мекунад, ки ин принсип ғояи мавҷудияти ҳокимияти мустақилро, ки аз шохаҳои дигар чудо аст, танҳо ба қонун итоат мекунад [160, с. 197].

Ин принсип, ба андешаи мо, гуногуни вазифаҳои ҳокимияти судиро, ки мо дар сарҳати қаблӣ нишон дода будем, муайян мекунад. Аммо дар фаҳмиши ин принсип маҳсусан муҳим он аст, ки ҳеч кас ва ҳеч чиз ба ҷузъ Конститутсия салоҳияти ҳокимияти судиро маҳдуд карда наметавонад. Асоси ин муқаррарот дар моддаи 19 Конститутсияи ҶТ гузашта шудааст, ки дар он ишора мегардад: "Ба ҳар кас ҳимояи судии ҳукуқ ва озодиҳои ў кафолат дода мешавад". Файриимкон будани маҳдуд кардани ваколатҳои конституционии ҳокимияти судӣ барои он зарур аст, ки ҳокимияти судӣ кафил, марҳилаи ниҳоии таъмини ҳукуқ ва озодиҳои инсон ва шаҳрванд бошад.

Асоси муҳимтарини ташкил ва фаъолияти ҳокимияти судӣ принсиipi оммавӣ мебошад. Ин принсипро аз принсипҳои механизми татбиқи ҳокимияти судӣ, ба монанди ошкоро сурат гирифтани мурофиаи судӣ ва дастрасӣ ба он фарқ кардан лозим аст. Принсиipi оммавии ташкил ва фаъолияти ҳокимияти судӣ ба принсиipi оммавият дар ташкили ҳокимият дар маҷмӯъ ва хусusan ҳокимияти давлатӣ асос ёфтааст.

Илова бар ин, принсиipi оммавияти ташкил ва фаъолияти ҳокимияти судӣ маънои онро дорад, ки ин фаъолияти ҳокимияти аз номи давлат бо мақсади таъмини ҳукуқ ва озодиҳо, ҳам шахс ва ҳам манфиатҳои ҷамъияти амалӣ карда мешавад.

Дар баробари ин, вижагии хоси фаъолияти ҳокимияти судӣ, масалан, баррасии баҳсҳои ҳуқуқии маданий, вақте ки ташаббускори фаъолияти ҳокимияти судӣ на давлат, балки субъекти даҳлдори ҳуқуқ мегардад, фаромӯш карда намешавад. Аммо дар ин маврид низ қарори мақомоти ҳокимияти судӣ дар ниҳоят аз номи давлат бароварда мешавад.

Ҳамин тариқ, ҳар яке аз ин принципҳо ҳокимияти судиро ба таври худ тавсиф мекунанд, ин ё он тарафи онро инъикос мекунанд, аммо комилан ҳамаи принципҳои зикршуда ба он равона карда шудаанд, ки ҳокимияти судӣ, дар асоси ин принципҳо ташкил ва фаъолият карда, тавонад ҳадафи асосии худро пурра ичро кунад – таъмини ҳуқуқ ва озодиҳои инсон ва шаҳрванд, кафили ҳақиқии расидан ба ин ҳадаф бошад.

Принципҳои ташкил ва фаъолияти ҳокимияти судӣ принципҳои асосӣ, заминавие мебошанд, ки моҳият ва таъиноти ҳокимияти судиро инъикос намуда, самтҳои фаъолияти ҳокимияти судӣ оид ба таъмини ҳуқуқ ва озодиҳои инсон ва шаҳрвандро муайян мекунанд. Онҳо бо мақоми маҳсуси ҳокимияти судӣ асоснок, бо ҳамдигар робитаи зич доранд, ба таъмини ҳуқуқ ва озодиҳои инсон ва шаҳрванд таъсири бевосита мерасонанд.

Ҳамин тариқ, фаъолияти ҳокимияти судӣ оид ба таъмини ҳуқуқ ва озодиҳои инсон ва шаҳрванд, ба монанди ҳама гуна низоми иҷтимоӣ, ба принципҳои муайян асос ёфтааст. Принципҳои фаъолияти ҳокимияти судӣ принципҳои объективии асосиро дар бар мегиранд, ки табиати онро ҳамчун шоҳаи мустақили ҳокимият инъикос мекунанд, асосҳои гоявии ташкил ва фаъолияти он, ки бевосита дар санадҳои конститутсионӣ ё меъёрий мустаҳкам карда шудаанд ё аз мундариҷа ва табиати ҳуқуқии худи ҳокимияти судӣ бармеоянд.

Принципҳои ҳокимияти судӣ дар қонунгузории амалкунанда ба таври пароканда муқаррар гардидаанд, ки боиси номуайяни татбиқи ҳуқуқ мегардад.

Пешниҳод менамоем, ки ба Қонуни конститутсионии Ҷумхурии Тоҷикистон «Дар бораи судҳои Ҷумхурии Тоҷикистон» боби алоҳида ворид карда шуда, дар он номгӯ ва таснифи принсипҳои асосии фаъолияти ҳокимияти судӣ дар чунин шакл муқаррар карда шавад: соҳибихтиёри, мустақилият, волоияти Конституция, қонуният, ошкорбаёнӣ, соҳибваколат ва ягонагии ҳокимияти судӣ.

Дар амал, бештар маврид принсипҳои фаъолияти ҳокимияти судиро бо принсипҳои мурофиаи судӣ (масалан, ошкоро баргузор гардидан мурофия, мубоҳисаи тарафҳо) омехта менамоянд. Бо дарназардошти ин ҳолат, пешниҳод мегардад, ки дар қонунгузории мурофиавии Ҷумхурии Тоҷикистон чунин таснифбандӣ ҷой дода шавад: принсипҳои мурофиаи судӣ ҳамчун категорияи динамикии мурофиавӣ ва принсипҳои ҳокимияти судӣ ҳамчун асосҳои институтионалии ташкили адолати мустақили судӣ.

БОБИ З. ДУРНАМОИ ТАКМИЛИ ФАҶОЛИЯТИ ҲОКИМИЯТИ СУДӢ ДАР ҶУМҲУРИИ ТОЧИКИСТОН ОИД БА ТАҶМИНИ ҲУҚУҚУ ОЗОДИХОИ ИНСОН ВА ШАҲРВАНД

Ҷумҳурии Тоҷикистон аз лаҳзаи ба даст овардани истиқлолияти давлатӣ сиёсати пешбурди ғояҳои ҳуқуқи инсонро дар бисёр соҳаҳои ҳаёти ҷамъиятӣ фаъолона пеш мебарад ва дар пояи он заминаҳои давлати ҳуқуқбунёд ва ҷомеаи шаҳрвандӣ ташаккул ёфтаанд. Ҷумҳурии Тоҷикистон дар эътироф ва афзалияти санадҳо ва принсипҳои ҳуқуқии байналмилалӣ ҳамbastagӣ зоҳир намуда, онҳоро ҳамчун қисми таркибии низоми ҳуқуқии миллӣ эътироф намуда, уҳдадор шудааст, ки ҳуқуқу озодиҳои шахсро ҷудонопазир ва бегонанашаванда эътироф намуда, онҳоро риоя намояд. Бо ин мақсад дар тамоми соҳаҳои фаъолияти ҳаёти давлат барои таҷмини самаранок ва такмили кафолатҳои ҳифзи давлатии ҳуқуқ ва озодиҳои инсон, аз ҷумла тавассути ҳокимияти судӣ ислоҳоти васеъмиқёс гузаронида шуд.

Ба ин ҷанба Асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ – Пешвои миллат, Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон борҳо ишора кардааст. Ҳамин тавр, дар паёми худ ба Маҷлиси Олии Ҷумҳурии Тоҷикистон аз 23 январи соли 2015 қайд мекунад, ки "таҳқими фаъолияти ҳокимияти судӣ яке аз самтҳои асосии сиёсати давлатӣ мебошад, зеро фаъолияти судҳо бо инсон, ҳуқуқ ва озодиҳои ӯ алоқамандии ногусастаний дорад" [195]. Дар Паёми худ аз 22 декабря соли 2017 Пешвои миллат таъқид доштанд, ки "кишвари мо роҳи бунёди ҷомеаи ҳуқуқиро интихоб кардааст, ки яке аз ғояҳои асосии он таҷмини волоияти қонун ва ҳифзи ҳуқуқу озодиҳои инсон ва шаҳрвандон мебошад. Ин принсип вазифадор мекунад, ки муносибатҳои ҷамъиятӣ дар ҳама соҳаҳо тавассути қонунҳое танзим карда шаванд, ки ба меъёрҳои ахлок, адолат ва гуманизм ҷавобгӯ бошанд" [196].

Дар ин замина, Президент борҳо ба зарурати такмили фаъолияти ҳокимияти судӣ ишора карданд. Ҳамин тавр, Пешвои миллат зимни

паёми Мачлиси Олии Ҷумҳурии Тоҷикистон аз 26 декабри соли 2018 таъкид доштанд, ки "зарур аст, ки барномаи нави ислоҳоти судӣ ва ҳуқуқӣ таҳия ва дар доираи он соҳтор ва фаъолияти мақомоти судӣ такмил дода шуда, ҷиҳати таъмини баррасии босифат ва саривақтии парвандаҳо, иҷрои қарорҳои қабулнамудаи мақомоти судӣ тадбирҳои мушаҳҳас андешида шаванд" [197].

Ҳамин тарик, метавон гуфт, ки ислоҳоти сиёсӣ-ҳуқуқӣ ва иқтисодии дар кишвар гузаронидашуда аз рӯзҳои аввал ба таъмин ва ҳимояи ҳуқуқ ва манфиатҳои қонуни шаҳрвандон, инчунин фароҳам овардани шароити мусоиди зиндагӣ равона карда шудааст. Ин муқаррарот дар Конститутсияи кишвар, ки 6 ноябри соли 1994 қабул шудааст, инъикос ёфтааст. Тавре А.И. Имомов қайд мекунад, Конститутсияи соли 1994 Ҷумҳурии Тоҷикистон ҳӯҷати асосии ҳуқуқӣ мебошад, ки дар он марҳилаи нави ташаккули давлатдории миллии тоҷикон ба расмият дароварда мешавад. Дар Конститутсия барои таъсиси давлати нави миллӣ заминаи ҳуқуқӣ гузошта шуда, шакл, моҳият, мундариҷа, мақсад ва вазифаҳои он муайян карда шудаанд. Маҳз бо қабули Конститутсия раванди таъсис ва фаъолияти давлатдории миллии тоҷикон ба таври ниҳоӣ қонунӣ гардонида шуд" [37, с. 208].

Тавре ки маълум аст, ислоҳот ин тағйироти сифатан пешрафта буда, дар ин ё он соҳаи кишвар гузаронида мешавад. Чи тавре, ки Ҷ.Ш. Шерализода қайд менамояд «ислоҳоти ҳуқуқӣ аз маҷмуи чорабиниҳои ҳуқуқӣ, ташкилий-сиёсӣ иборат аст, ки бо мақсади гузаронидани дигаргуниҳои куллӣ, инчунин дар асоси он тадриҷан мутобиқ намудани қонунгузории давлат равона карда мешавад. Дар заминаи мағҳуми муайяншуда хусусиятҳои ислоҳоти ҳуқуқиро чунин муайян кардан имконпазир аст: ислоҳоти ҳуқуқӣ пеш аз ҳама зухуроти сиёсӣ-ҳуқуқӣ мебошад; ба чорабинии давлатии хусусияти ҳуқуқӣ ва сиёсию ташкилидошта алоқаманд аст; бо мақсади тадриҷан тағйир додани қонунгузорӣ ва дигар санадҳои меъёрии ҳуқуқӣ амалӣ карда мешавад; ислоҳоти ҳуқуқӣ хусусияти рушдёбанда дорад» [185, с. 14].

Таҳқиқоти умуминазариявии ҳокимияти судӣ дар Тоҷикистон ҳамчун кафили ҳуқуқу озодиҳои инсон ва шаҳрванд омӯзиши ислоҳотро ҳамчун шарти такмили фаъолияти ҳокимияти судӣ оид ба таъмини ҳуқуқу озодиҳои инсон ва шаҳрванд пешбинӣ менамояд. Дар солҳои охир дар байни олимони ватанӣ ба омӯзиши ин масъала диққати бештар дода мешавад. Аз ҷумла, ба масъалаҳои ислоҳоти ҳокимияти судӣ, ташаккули сиёсати судӣ-ҳуқуқӣ, ҳимояи судии ҳуқуқи инсон асарҳои олимони ватанӣ бахшида шудаанд, ба монанди И.Р. Шодиев [186, с. 176], Ҳ.М. Мирзамонзода [169, с. 378], А.М. Диноршоҳ [160, с. 197], З.Ҳ. Исқандаров [39, с. 136], Д.Ҳ. Элназаров [187, с. 97] ва дигарон.

Муаллифони зикршуда қайд мекунанд, ки оғози кор оид ба дигаргунсозии куллии ҳокимияти судӣ дар Тоҷикистон бояд ба лаҳзаи қабули Конститутсияи соли 1994 нисбат дода шавад. Дар баробари ин, шарти муҳимтарини ислоҳоти судӣ дар кишвар эътирофи соҳибихтиёри ва истиқлолияти Ҷумҳурии Тоҷикистон, эълони он ҳамчун давлати ҳуқуқбунёди демократӣ буд, ки фаъолияти он ба принсипи таҷзияи ҳокимият асос ёфтааст. Дуруст, ки барои ҳимояи ҳуқуқу озодиҳои шаҳрвандон давлат ва ҷомеа ба суди воқеан мустақил, ки аз ҳама таъсир беруна озод аст, ниёз доранд. Инро танҳо дар сурати таҷзияи воқеии ҳокимият ба қонунгузорӣ, икроия ва судӣ, ки дар он ҳокимияти судӣ комилан мустақил хоҳад буд, таъмин кардан мешавад.

Ҳамин тавр, И.Р. Шодиев қайд мекунад, ки "тамоюлҳои муосири рушди низоми судӣ дар Конститутсияи Ҷумҳурии Тоҷикистон, ки 6 ноябри соли 1994 қабул шудааст ва дар Барномаи ислоҳоти судӣ-ҳуқуқӣ дар Ҷумҳурии Тоҷикистон мустаҳкам карда шудаанд, дар моддаи 9 Конститутсияи ҔТ ҳокимияти судӣ пас аз ҳокимияти қонунгузорӣ ва икроия ҳамчун ҳокимияти сеюм ба амал омад" [186, с. 176]. Ҕ.Ш. Шерализода дар навбати худ қайд менамояд, ки «дар низоми имрӯзai ҳокимияти давлатӣ ба ҳокимияти судӣ мавқеи маҳсус дода мешавад. Ин мақомро ҳокимияти судӣ дар натиҷаи гузаронидани ислоҳоти конститутсионӣ ва қабули Конститутсияи ҔТ соли 1994 соҳиб гардид. Аз

чумла, таҷдиди қонунгузории конститутсионӣ дар ин самт, раванди ташаккули низоми демократии ҳокимияти давлатӣ, раванди гузаронидани ислоҳоти судӣ бо мақсади фароҳам овардани механизмҳои ҳуқуқие, ки ҳуқуқу озодиҳои инсон ва шаҳрвандро кафолат медиҳанд, мисолҳои мушаххас дар ин самт мебошанд. Ислоҳоти анҷомдодашудаи конститутсионии ҳокимияти судӣ дар кишвар, барои ташаккул ва рушди давлатдории муосири мамлакат шароит фароҳам овард» [185, с. 14].

Инчунин олимони ватанӣ қайд менамоянд, ки дар Тоҷикистон дар ташаккули соҳтори судӣ аз таҷрибаи кишварҳои пешрафтаи хориҷӣ истифода шуда, вазифаҳои асосӣ, усулҳои ташкилёбӣ ва фаъолияти мақомоти судӣ муайян карда шудаанд [38, с. 766], [185, с. 195].

Аз мавқеъҳои дар боло зикргардидаи олимони ватанӣ метавон хулоса намуд, ки раванди ташаккули низоми судии муосир аз лаҳзаи ба даст овардани истиқлолият ва қабули Конститутсиияи соли 1994 оғоз гардид.

Таъмини ислоҳоти судӣ таҳияи консепсияи ҳокимияти судӣ, муайян кардани равишҳои нав ба ҳадафҳо, вазифаҳо ва функцияҳои ҳокимияти судӣ, принсипҳои фаъолияти онро талаб мекард. Мақсаднок ва пайгиrona дар қонунгузорӣ гузаронидани идеяи васеъ кардани кафолатҳои судии ҳуқуқи инсон ва ғайриқобили қабул будани паствашавӣ аз сатҳи бадастомада низ қисмати таркиби ин раванд ба шумор мерафт.

Чи тавре, ки Ф.Н. Абдуллоzода қайд менамояд “барои Ҷумҳурии Тоҷикистон ҷанбаҳои такмили ҳокимияти судӣ як навгонии назаррас арзёбӣ мегардад, зоро барномаҳои ислоҳоти судӣ-ҳуқуқии дар солҳои гуногун қабулкардашуда шаҳодати ин гуфтаҳо мебошанд. Мақсади ин барномаҳо низ баландбардории сифати амалисозииadolati судӣ, тақвияти низоми судӣ, такмили қонунгузории моддӣ ва мурофиавии ба ин фаъолият вобаста мебошад [153, с. 223].

Ҳамин тарик, метавон гуфт, ки дар Ҷумҳурии Тоҷикистон аз лаҳзаи ба даст овардани истиқлолият ва қабули Конститутсиияи амалқунанда раванди марҳилаи навсозии ҳокимияти судӣ идома дошт.

Дар баробари ин, олимони ватанӣ даврабандии гуногуни раванди ислоҳоти ҳокимияти судиро мекунанд. Аз ин рӯ, Ҷ.Ш. Шерализода қайд менамояд, ки «бо баррасии равандҳои ислоҳоти ҳокимияти судӣ онҳоро ба 4 марҳила ҷудо кардан мумкин аст:

- Марҳилаи аввал, бо раванди ба даст овардани истиқолияти ҔТ;
- Марҳилаи дуюми ислоҳоти ҳокимияти судӣ бо қабули Конститутсияи соли 1994;
- Марҳилаи сеюми ислоҳоти ҳокимияти судӣ бо ислоҳоти конститутсионии солҳои 1999 ва 2003;
- Давраи чоруми ислоҳоти конститутсионии ҳокимияти судӣ бо қабул шудани барномаи ислоҳоти судӣ-хуқуқӣ оғоз меёбад» [185, с. 15].

Муаллифони дигар ин равандро ба ду марҳила тақсим мекунанд: аз лаҳзаи қабули Конститутсияи соли 1994 ва аз лаҳзаи қабули барномаи аввали ислоҳоти судӣ-хуқуқӣ барои солҳои 2007-2010 [169, с. 378], [153, с. 223].

Дар ин замина, меҳостам ба як ҷанба диққат дихам. Муҳаққиқони ватанӣ тамоми раванди тағйиротро дар соҳаи судӣ ба ислоҳотҳо вобаста медонанд. Ин қисман аз он сабаб аст, ки раванди навсозии фаъолияти ҳокимияти судӣ дар доираи 4 барномаи ислоҳоти судӣ-хуқуқӣ (2007-2010, 2011-2013, 2015-2017, 2019-2021) сурат гирифтааст.

Ба андешаи мо, ин изҳорот комилан дуруст нест. Ислоҳот, тавре ки мо дар боло қайд кардем, шарти зарурии такмили фаъолияти ҳокимияти судӣ оид ба таъмини хуқуқ ва озодиҳои инсон ва шаҳрванд мебошад. Аммо, ба гуфтаи муаллифони ватанӣ, "бояд ислоҳот ва такмилро фарқ кард. Такмил раванди беохир аст. Ислоҳот, яъне дигаргуниҳои калон ва куллӣ, наметавонанд пайваста анҷом дода шаванд ва аз ин рӯ, онҳо бояд дар ҷое ба поён расанд" [185, с. 195].

Дар робита ба ин, бояд раванди ислоҳоти ҳокимияти судӣ ва раванди такмили ҳокимияти судӣ фарқ карда шавад. Раванди ислоҳот дар Тоҷикистон, ба андешаи мо, бо раванди қабули Конститутсияи қишвар ва гузариш ба низоми таҷзияи ҳокимият, муайян кардани низоми

судии давлат ба Конститутсияи кишвар алоқамандии зич дорад. Раванди такмил дар Тоҷикистон бо таҳия ва қабули Барномаҳои ислоҳоти судӣ-хукуқӣ алоқаманд аст.

Минбаъд мо ба ин равандҳо, тавассути таҳлили амиқ ба нақши ҳокимияти судӣ дар ҳифзи хукуқ ва озодиҳои инсон, муфассалтар диққат медиҳем. Ислоҳоти судии солҳои 90-уми асри XX дар Тоҷикистон ба тағйири қуллии ҳокимияти судӣ ва фаъолияти он оид ба таъмини хукуқу озодиҳои инсон ва шаҳрванд мусоидат намуд. Мувофиқи моддаҳои 5 ва 14 Конститутсияи кишвар, хукуқ ва озодиҳои инсон ва шаҳрванд арзиши олий эълон карда шуданд ва таъмини онҳо вазифаи давлат, ҳадафи асосии фаъолияти ҳокимият судӣ гардидааст.

Дар баробари ин, дар Тоҷикистон дар фаъолияти мақомоти судӣ мушкилоти зиёде вуҷуд дошт, ки ба он монеъ шуданд, ки кафили ҳақиқии хукуқ ва озодиҳои инсон ва шаҳрванд гардад. Аз ин рӯ, дар ин самт як қатор ислоҳоти қуллӣ гузаронида шуданд. Дар навбати аввал, онҳо ба такмили заминаи қонунгузорӣ, таъмини дурусти кадрӣ, молиявӣ, моддӣ-техникии фаъолияти судӣ ва дар сурати татбиқи адолати судӣ аз ҷониби судҳои мустақил даҳл доштанд. Аз ин рӯ, Асосгузори сулҳу вахдати миллӣ – Пешвои миллат, Президент Ҷумҳурии Тоҷикистон дар Паёми худ аз 30 апрели соли 2001 қайд намуданд: - «адолати том ва таъмини ҳаққу манфиатҳои ҳамаи аъзои чомеа, муассисаҳою созмонҳо дар ниҳоят ҳалли худро дар фаъолияти мақомоти судӣ меёбанд. Соҳтмони чомеаи хукуқбунёд ва пешрафти муносибатҳои бозорӣ маҳз ба фаъолият ва кафолати судӣ эҳтиёҷ доранд. Ҳатто ворид шудани сармоягузориҳои хориҷӣ ба иқтисоди кишвар низ аз таъмини кафолати хукуқу манфиатҳо ва амнияти онҳо вобастагӣ дорад. Аз ин рӯ, ба мо зарур аст, ки нақш ва мавқеи ҳокимияти судиро дар чомеа амалан баланд бардорем ва бо ин васила мустақилияти онҳоро таъмин намоем. Бояд таъкид намоям, ки мо дар ин рӯҳ корҳои зиёдеро анҷом додем. Таъсиси Шурои адлияи Ҷумҳурии Тоҷикистон, аз санчиши таҳассусӣ гузаштани судяҳо ва аз рӯйи натиҷаи санчиш ҷо ба ҷо кардани онҳо аз ҷумлаи ин

корҳо мебошанд. Дар масъалаҳои таъминоти моддию техникий ва шароити кории судҳои чумхурӣ чораҳои зарурӣ андешида шуда бошанд ҳам, аммо ин соҳа қатъиян беҳбудиро меҳоҳад. Ба Шурии адлия зарур аст, ки якҷоя бо раисони вилоятҳо ва шаҳру ноҳияҳо оид ба ҳалли ин масъала тадбирҳои мушаххас андешад. Дар баробари ин дар фаъолияти судҳо камбудиҳо низ ҷой доранд. Дар баъзе мавридиҳо судяҳо қонунҳоро нодуруст татбиқ менамоянд ва ҷазоро мувофиқи кирдори содиршуда, шаҳсияти гунаҳкор ва ҳавғонкии ҷамъиятии он таъин намекунанд. Ба судҳои чумхурӣ лозим аст, ки ба масъалаи сари вақт баррасӣ намудани парвандаҳо ва иҷрои бечунучарои ҳукму ҳалномаҳо диққати ҷиддӣ диханд. Қобили зикр аст, ки бо мақсади идомаи ислоҳоти судиу ҳукуқӣ беҳбудии фаъолияти судҳо, таъмини мустақилият ва даҳлопазирии судяҳо мо зарур шуморидем, ки дар бораи судҳои Тоҷикистон қонуни ягона қабул намоем. Лоиҳаи ин қонун ба шумо пешниҳод шудааст ва боварӣ дорам, ки онро дастгирӣ мекунед» [191].

Ҳамин тарик, пас аз қабули Конститутсияи соли 1994 вазифаҳои асосӣ муайян карда шуданд, ки ҳалли онҳо дар раванди ташаккули низоми нави ҳокимияти судӣ дар Тоҷикистон афзалиятнок гардид. Ба онҳо дохил мешаванд: - такмили қонунгузорӣ дар соҳаи фаъолияти судӣ, таҳқими кафолатҳои мустақилияти судя, аз ҷумла чораҳои ҳифзи ҳукуқии он, беҳтар намудани таъминоти ташкилии фаъолияти судҳо, таъминоти моддӣ ва иҷтимоӣ, таҳқими низоми судӣ бо қадрҳои баландиҳтинос ва ф.

Масъалаи асосии ислоҳоти ҳокимияти судӣ муайян кардани низоми суди кишвар буд. Тавре, ки И.Р. Шодиев қайд менамояд: «Ҳангоми муайян намудани низоми судии мамлакат, ду роҳи қабули низоми судӣ дар кишвар пайдо гардида буд: яке низоми шуравии судӣ ва дигаре судҳои маҳсусгардонидашуда. Дар низоми судии шуравӣ танҳо суди салоҳияташ умумидошта ташкил гардида, дар дохили он дигар судҳо ташкил гардида буд. Аммо низоми судии судҳои маҳсусгардонидашуда билохир танзими худро дар Конститутсия

мустаҳкам гардонид, ки нисбат ба низоми шуравии судӣ афзалият дорад» [186, с. 146].

Дар навбати худ, X.М. Мирзомонзода қайд мекунад, ки "татбики ҳокимияти судӣ дар Ҷумҳурии Тоҷикистон аз ҷониби низоми маҳсус таъсисёфтаи судҳо, ки маҷмӯи судҳои дар Конститутсия ва қонунҳои конститутсионӣ муқарраргардида аз ҳама намудҳо ва сатҳҳои мебошад, ки бо мақсади амалӣ намудани ҳокимияти судӣ ташкил шудаанд, ба роҳ монда шудааст. Судҳо дар низоми судӣ одатан аз рӯи салоҳият, ҳаҷм ва доираи ваколаташон фарқ мекунанд" [169, с. 378].

Дар Ҷумҳурии Тоҷикистон низоми судӣ аз суди Конститутсионӣ, Суди Олӣ, Суди олии иқтисодӣ, Суди ҳарбӣ, суди Вилояти Муҳтори Кӯҳистони Бадаҳшон, судҳои вилоятӣ, суди шаҳри Душанбе, судҳои шаҳрӣ ва ноҳиявӣ, Суди қтисодии Вилояти Муҳтори Кӯҳистони Бадаҳшон, судҳои иқтисодии вилоятҳо ва шаҳри Душанбе иборат аст.

Мутобики Конститутсияи ҶТ мақоми судии назорати конститутсионӣ, ки мустақилона тавассути мурофиаи суди конститутсионӣ ҳокимияти судиро амалӣ менамояд, Суди Конститутсионии Ҷумҳурии Тоҷикистон мебошад.

Мақоми олии судӣ оид ба парвандаҳои маданий, ҷиноятӣ, маъмурий ва дигар парвандаҳо, судҳои салоҳияти умумӣ, ки дар шаклҳои мурофиавии пешбининамудаи қонун назорати судии фаъолияти онҳоро амалӣ менамоянд ва оид ба масъалаҳои амалияи судӣ тавзехот медиҳанд, суди Олии Ҷумҳурии Тоҷикистон мебошад.

Мутобики Қонуни конститутсионӣ "Дар бораи судҳои ҶТ" Суди Олии иқтисодии Ҷумҳурии Тоҷикистон "мақоми олии судӣ оид ба ҳалли баҳсҳои иқтисодӣ, парвандаҳои марбут ба фаъолияти соҳибкорӣ ва дигар корҳои иқтисодӣ, инчунин парвандаҳои баррасишудаи судҳои иқтисодӣ" ҳисобида мешавад.

И. Р. Шодиев дар таҳлили ин раванд қайд мекунад, ки "ислоҳоти судӣ асосан аз рӯи зарурати ҷорӣ ва рушди минбаъдаи ихтисоси судҳо дар Тоҷикистон сарчашма мегирад. Дар кишвари мо қариб се

зарсистемаи ҳокимияти судӣ – суди конститутсионӣ, судҳои салоҳияти умумӣ ва судҳои иқтисодӣ ташаккул ёфтаанд ва дар маҷмуъ бомуваффақият дуруст омадаанд" [186, с. 176].

Ҳамин тавр, дар заминаи меъёрҳои Конститутсия бори нахуст дар баробари судҳои салоҳиятшон умумӣ, инчунин, суди конститутсионӣ ва суди иқтисодӣ дар самти татбиқ намудани адолати судӣ таъсис дода шуд [185, с. 195].

Таъсиси судҳои маҳсусгардонидашуда ба раванди ҳимояи ҳуқуқи инсон таъсири мусбат расонд. Аз ҷумла, муҳаққиқони ватанӣ фаъолияти суди Конститутсионии Ҷумҳурии Тоҷикистонро дар ҳимояи ҳуқуқи шаҳрвандон баҳои баланд медиҳанд. Ҳамин тавр, А.М. Диноршоҳ қайд мекунад, ки "дар фаъолияти худ Суди конститутсионии Ҷумҳурии Тоҷикистон тамоюлҳои муосирро истифода мебарад, ки ба низоми назорати конститутсионӣ ва адолати конститутсионӣ асос ёфтаанд. Аз як тараф, ин муайян намудани фаҳмиши якхелаи ҳуқуқ ва озодиҳои конститутсионии инсон ва шаҳрванд, аз тарафи дигар, идеяи тартиботи иерархӣ дар низоми ҳуқуқӣ мебошад, ки имкон медиҳад назорати фаъолияти қонунэҷодкуни мақомоти ҳокимияти давлатӣ амалӣ карда шавад" [160, с. 150].

Ҳангоми таҳлили фаъолияти Суди конститутсионӣ Д.Х. Элназаров қайд мекунад, ки "аз лаҳзаи таъсиси Суди конститутсионӣ дар Ҷумҳурии Тоҷикистон имкониятҳои нав барои ҳимояи ҳуқуқи шаҳрвандон тавассути воситаҳо ва механизмҳои нав пайдо шуданд. Ҳимояи ҳуқуқи инсон яке аз вазифаҳои муҳимми конститутсионии давлат мебошад, ки уҳдадор аст низоми боэътиимидаи кафолатҳои ҳуқуқӣ ва сиёсиро, аз ҷумла механизми ҳимояи ҳуқуқҳои конститутсионии инсонро ташкил дидад. Суди конститутсионӣ ягона мақомест, ки барои пайдо кардани тавозуни муносиб байни манфиатҳои давлатӣ ва хусусӣ, қудрат ва озодӣ, хифзи шахсият, ҷомеа ва давлат аз таҷовузҳои гайриқонунӣ, нигоҳ доштани ҳифз ва амнияти мақоми конститутсионӣ-

хукуқии ҳамаи субъектҳои муносибатҳои хукуқӣ пешбинӣ шудааст" [187, с. 97].

Минбаъд қайд мекунад, ки "парвандаҳо оид ба ҳимояи хукуқ ва озодиҳои конститутсионии шаҳрвандон дар фаъолияти Суди конститутсионии Ҷумҳурии Тоҷикистон бартарӣ доранд. Қабули қарор дар бораи баҳси мушаҳҳас дар аксари ҳолатҳо таҳияи ҷанбаҳои муайянӣ назарияи хукуқи инсон ва шаҳрванд, аз ҷумла конститутсиониро аз ҷониби Суди конститутсионӣ ба вучуд меорад. Чун қоида, рисолати хукуқҳимоявии Суди конститутсионии Ҷумҳурии Тоҷикистон дар солҳои соҳибистиклолӣ ба таври назаррас афзоиш ёфта, ин аз сатҳи устувори боварии шаҳрвандон ба мурофиаи суди конститутсионӣ шаҳодат медиҳад. Принципҳои фаъолияти хукуқии Суди конститутсионӣ дар Ҷумҳурии Тоҷикистон ва санадҳои қабулкардаи он на танҳо барои мурофиаи суди конститутсионӣ, балки барои манфиатҳои ҷомеа дар маҷмӯъ аҳаммияти муҳим доранд. Ба онҳо метавон дохил кард: принципҳои мутаносиб маҳдуд кардан ҳукуқ ва озодиҳо вобаста ба ҳадафҳои муҳимми конститутсионӣ; ҳатмӣ ва таъсири танзимкунандай принципҳои номбаршуда; набудани худсарӣ дар раванди тафсири қонунҳо; эҳтироми шаъну шарафи шаҳс ҳамчун субъекти баробарҳуқӯқ дар муносибат бо давлат" [187, с. 97].

Дар ҳақиқат тавре ки амалияи фаъолияти Суди конститутсионӣ нишон медиҳад, он бо фаъолияти худ ба таъмини принципи баробарии ҳама дар назди қонун ва суд, барҳам додани табъиз, шароити ноодилонаи татбиқи хукуқу озодиҳои асосии инсон ва шаҳрванд мусоидат менамояд ва дар амал он талаботеро, ки дар моддаи 5 Конституцияи Ҷумҳурии Тоҷикистон гузошта шудаанд, татбиқ менамояд.

Барои мисол қарорҳои Суди конститутсионӣ оид ба чунин парвандаҳоро овардан мумкин аст: "Дар бораи мувофиқати Конституцияи Ҷумҳурии Тоҷикистон ба Фармони Президиуми Шурои Олии Ҷумҳурии Тоҷикистон аз 14 ноябри соли 1993 №134 – Дар бораи

боздоштани амали моддаҳо 6, 28, 48, 49, 53, 53.1, 85, 90, 92, 97, 221.1 ва 221.2 Кодекси мурофиавии чиноятии Ҷумҳурии Тоҷикистон ||, ки бо Қонуни Ҷумҳурии Тоҷикистон аз 28 декабри соли 1993№ 944 || Дар бораи тасдиқи Фармонҳои Президиуми Шурои Олии Ҷумҳурии Тоҷикистон дар бораи ворид намудани тағиیرу иловаҳо ба баязе санадҳои қонунгузорӣ тасдиқ шудааст ||, дар қисми шикоят ба суди ҳабс ё тамдиidi муҳлати ҳабс ва тафтиши судии асоснокии ҳабс ё тамдиidi муҳлати ҳабс"; парванда бо пешниҳоди судияи суди ноҳияи Шоҳмансури шаҳри Душанбе Ш.Р. Шодиев "Дар бораи муайян намудани мувофиқати моддаи 17 Кодекси оилаи Ҷумҳурии Тоҷикистон қисми 2 моддаи 17 ва қисми 2 моддаи 33 Конститутсияи Ҷумҳурии Тоҷикистон", ки ба андешаи ў, муқаррароти Кодекси оила ба талаботи қисми 2 моддаи 17 Конститутсияи Ҷумҳурии Тоҷикистон, ки мутобиқи он "мардон ва занон баробархуқуқанд" ва қисми 2 моддаи 33 Конститутсияи Ҷумҳурии Тоҷикистон, ки мутобиқи он "дар муносибатҳои оилавӣ ва ҳангоми бекор кардани никоҳ ҳамсарон баробархуқуқанд"; қарори Суди конституционии ҶТ аз 12 июни соли 2001 дар парвандаи "Дар бораи муайян намудани мувофиқати Конститутсияи ҶТ қисми 5 моддаи 329 ва қисми 2 моддаи 339 Кодекси мурофиавии чиноятии ҶТ" [89, с. 224-229].

Қарорҳои ин парвандаҳо барои ташаккули консепсияи муосири ҳуқуқи инсон дар Тоҷикистон, тафсири муқаррароти асосии Конститутсия, ки ҳуқуқҳои бунёдии инсонро танзим мекунанд, аҳаммияти тақдирсоз доштанд.

Дар раванди ислоҳоти ҳокимияти судӣ ба масъалаҳои танзими ҳуқуқии мақоми судяҳо, таъминоти моддӣ-техникий ва қадрҳои ҳокимияти судӣ аҳаммияти муҳим дода мешуд. Дар ин замина, бояд ду тағиироти муҳимро қайд кард, ки дар ташаккул ва рушди ҳокимияти судӣ дар кишвар нақши муҳим бозиданд. Якум, таъсиси Шурои адлия ва дуюм, зиёд кардани муҳлати ваколати судяҳо аз 5 то 10 сол.

Дар адабиёти ватанӣ оид ба ин тағиирот ақидаҳои гуногун мавҷуданд, аз ҷумла онҳо ба фаъолияти Шурои адлия даҳл доранд. Дар

ин замина, пеш аз ҳама, бояд сабаби ин тағйиротҳо – таъмини мустақилияти судяҳоро нишон дод. Х.М. Мирзомонзода қайд мекунад, ки "ҳимояи судӣ дар давлати ҳуқуқбунёд дар он сурат аҳаммияти муҳим ва принсиалий пайдо мекунад, ки аз ҷониби суди салоҳиятдор, мустақил ва бегараз баррасии парванда на танҳо кафолат дода мешавад, балки дар асл амалӣ карда мешавад" [169, с. 378].

Хосияти фаъолияти Шурои адлияро муайян намуда, А.М. Диноршоҳ қайд мекунад: «дар ибтидо таъсиси Шурои адлия ва фаъолияти минбаъдаи он бо мақсади таъмини мустақилияти ҳокимиюти судӣ пешбинӣ шуда буд, чунки Шурои адлия дар баробари интихоби судяҳо вазифаҳои дигареро низ дошт: фаъолияти оморӣ ва таҳлилӣ оид ба иттилоот дар бораи фаъолияти судҳо, ташкил ва гузарондани курсҳои такмили ихтисоси судяҳо ва ғайра» [160, с. 90]. Натиҷаҳои ин ислоҳотро баҳо дода, олимони ватаний қайд мекунанд, ки «тағийиротҳои соли 1999 ба Конститутсия ворид кардани ниҳодҳои нав, ки то ин замон, дар Ҷумҳурии Тоҷикистон вучуд надоштанд, рушди низоми давлатро таъмин намуданд. Аз ҷумла, таъсиси Шурои адлия барои таъмини мустақилияти ҳокимиюти судӣ, баланд бардоштани сатҳи касбии судяҳо, инчунин, ҳалли дигар масъалаҳои мубрами дар низоми судӣ мавҷудбуда, замина гузошт» [15, с. 116-118] Аммо як қатор олимони ватаний зимни таҳлили фаъолияти Шурои адлия ба номукаммалии фаъолияти он ва иҷрои вазифаҳои таъмини мустақилияти суд, ишора карданд. Аз ҷумла Ф.Н. Абдулозода қайд мекунанд, ки «Дар як давраи муайян мақоми ҳуқуқии Шурои адлии Ҷумҳурии Тоҷикистон бо Конститутсия ва Қонуни конститутсионии ҶТ «Дар бораи судҳои Ҷумҳурии Тоҷикистон» муайян карда шуда буд, вале ин муқаррарот, ақида ва мавқеи моро дар бораи он ки Шурои адлия мақоми рукни ҳокимиюти иҷроия аст, дигар накард. Чунин ҳолат дар як марҳилаи муайяни таъриҳӣ тавонист мустақилияти ҳокимиюти судиро то андозае коста намояд, бинобар ин 22 майи соли 2016 зимни ворид намудани тағийиру иловаҳо ба Конститутсияи ҶТ муқаррароти ҳуқуқӣ дар бораи Шурои адлия аз он хориҷ карда шуда,

фаъолияти он ба тамом қатъ карда шуд» [153, с. 69]. Ч.Ш. Шерализода дар навбати худ қайд менамояд, ки «воқеан ҳам, тавре ки амалияи фаъолияти Шурои адлия нишон дод, аз уҳдаи таъиноти асосии худ яъне, фароҳам овардани шароит барои таъмини мустақилияти судҳо намебаромад ва аз ин рӯ, ворид намудани тағйирот дар ин самт иқдоми мантиқӣ ба ҳисоб мерафт» [185, с. 10]. Тағйироти назарраси муҳимми самти ҳокимияти судӣ, ка дар доираи ислоҳоти конститутсионии соли 2003 амалӣ гаштааст ва ба таъмини мустақилияти судҳо нигаронида шуда буд, аз 5 то 10 сол зиёд кардани муҳлати ваколати онҳо буд. Ҳамзамон, бояд қайд кард, ки вобаста ба масъалаи муҳлатҳои ваколати судяҳо баҳсҳои гуногун сурат гирифт ва дар натиҷа тасмим гирифта шуд, ки ваколати судяҳо ба муҳлати то 10 сол тамдид карда шавад. Оид ба ин масъала мо мавқеи олимони ватаниро ҷонибдорӣ мекунем [160, с. 60], [169, с. 378], [39, с. 136], ки нишон медиҳанд, ки мазмуни асосии принципи ивазнопазирии судяҳо муқаррар намудани муҳлати кафолатноки ваколатҳо мебошад, ки дар давоми он онҳо худсарона бозхонд карда намешаванд, ба кори суди дигар гузаронида мешаванд ва ғ. Дар шароити Тоҷикистон муҳлати муқарраргардидаи 10 сол ба ин меъёр комилан мувоғиқ аст. Мо чунин мешуморем, ки вақте сухан дар бораи ивазнопазирии судяҳо меравад, сухан на дар бораи муҳлатҳо, балки дар бораи муттасилии дар ин вазифа будан меравад.

Хулоса кардан мумкин аст, ки дастовардҳои муҳимтарини ислоҳоти судӣ дар охири солҳои 90-ум ва аввали солҳои 2000-ум дар соҳаи фаъолияти ҳокимияти судӣ оид ба таъмини ҳуқуқу озодиҳои инсон ва шаҳрванд инҳоянд:

- эътирофи принципи таҷзияи ҳокимият ва дар ин замина эътирофи ҳокимияти судӣ ҳамчун шоҳай мустақили ҳокимият;
- эътирофи таъмини ҳуқуқу озодиҳои инсон ва шаҳрванд бо мақсад ва вазифаи асосии фаъолияти ҳокимияти судӣ;

- тавсеаи самтҳои фаъолияти ҳокимияти судӣ бо роҳи додани ҳуқуқи амалӣ намудани фаъолияти контрол ва назоратӣ (аз ҷумла, мақомоти таҳқиқ ва тафтишоти пешакӣ);

- мустаҳкам намудани чунин принсипҳои демократии фаъолияти ҳокимияти судӣ оид ба таъмини ҳуқуқ ва озодиҳои инсон ва шаҳрванд, ба монанди мустақилияти ҳокимияти судӣ; соҳибихтиёрии ҳокимияти судӣ; волоият ва амали мустақими Конститутсия; қонуният; оммавӣ.

Ҳамин тарик, дар натиҷаи ислоҳот ҳокимияти судӣ дар Тоҷикистон кафили таъмини ҳуқуқу озодиҳои инсон ва шаҳрванд эълон карда шуд.

Дар айни замон, ҳадафи асосии ислоҳоти судӣ таъмини ҳимояи самараноки судӣ ва риояи устувори ҳуқуқ ва озодиҳои инсон мебошад. Бо вучуди ин, дар кишвар ҳанӯз ҳам дар татбиқи фаъолияти ҳокимияти судӣ мушкилот вучуд дошт. Аз ин рӯ, масъалаи зарурати такмили фаъолияти ҳокимияти судӣ ба таври шадид ба миён омад. Асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ – Пешвои миллат, Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон Эмомалӣ Раҳмон борҳо ба ин ҷанба таваҷҷӯҳ зоҳир намуданд. Ҳамин тавр, дар паёми худ ба парлумони кишвар аз 20 апрели соли 2006 ўқайд кард, ки "ташаккули давлати демократӣ, ҳуқуқбунёд, дунявӣ ва иҷтимоӣ бе мавҷудияти низоми мушаххаси мустақил ва беғаразонаи судӣ гайриимкон аст. Дар робита ба ин, бо мақсади такмили минбаъдаи фаъолияти ҳокимияти судӣ иҷрои корҳои зеринро зарур мешуморам: Якум, барои пурра ва самаранок истифода бурдани имкониятҳои назорати конститутсионӣ барои такмил додани салоҳият ва ваколатҳои Суди конститутсионӣ. Дуюм, бо мақсади рушд ва такмили минбаъдаи ҳокимияти судии мамлакат ба Суди конститутсионӣ, Суди Оли, Суди олии иқтисодӣ ва Шурои адлия зарур аст, ки якҷоя бо мақомоти даҳлдори давлатӣ барномаи ислоҳоти судӣ-ҳуқуқии Ҷумҳурии Тоҷикистонро бо назардошти шароити имрӯзаи мамлакат таҳия ва пешниҳод намоянд" [195]. Дар паёми 15 апрели соли 2009 қайд карда

шуд, ки "воситай муҳимми ҳимояи ҳукуқи инсон ва таъмини волоияти қонун мақомоти ҳокимияти судӣ мебошанд. Бо мақсади таҳқим ва такмили ҳокимияти судӣ дар соли 2007 Барномаи ислоҳоти судӣ-ҳукуқӣ тасдиқ карда шуд, ки тибқи он ислоҳоти марҳилавии судӣ амалӣ карда мешавад. Бо мақсади таҳқими минбаъдаи ҳокимияти судӣ, баланд бардоштани нақши суд дар ҳифзи ҳамаҷонибаи ҳукуқу озодиҳои инсон, манфиатҳои қонунии давлат, ташкилоту муассисаҳо, идомаи ислоҳоти судӣ ва таҳияи барномаи нави комплексии соҳа барои солҳои минбаъда мақсаднок ҳоҳад буд" [195]. Дар бораи мураккабии раванди такмили фаъолияти ҳокимияти судӣ аз ҷониби Пешвои миллат дар паёми 23 апрели соли 2014 низ қайд карда шудааст: "мо барои ташаккули низоми суди кишвар, баланд бардоштани мақоми ҳокимияти судӣ дар ҷомеа ва ба сатҳи байналмилалӣ баровардани низоми суди ҷумҳурӣ корҳои зиёдеро анҷом додем. Ҳокимияти судӣ минбаъд низ такмил дода мешавад, ислоҳоти судӣ ва ҳукуқӣ идома меёбад ва барои фароҳам овардани шароити ҳукуқӣ барои расидан ба ин ҳадафҳо қонунҳои зарурӣ таҳия ва қабул карда мешаванд. Барои рушди низоми судии кишвар, баланд бардоштани сатҳи касбии судяҳо, нақш ва мавқеи суд дар таъмини воқеии ҳифзи ҳукуқу озодиҳои инсон, манфиатҳои қонунии ташкилоту муассисаҳо, новобаста аз шакли ташкилию ҳукуқии онҳо, ҳоло барномаи нави низоми судӣ-ҳукуқӣ барои се соли оянда таҳия шуда истодааст" [195].

"Рушди минбаъдаи ҷомеа ва татбиқи ҳадафҳо ва вазифаҳои дар пеш истода кафолати ҳамаҷонибаи адолати судиро талаб мекунад. Зарур аст, ки барномаи нави ислоҳоти судӣ ва ҳукуқӣ таҳия карда шуда, дар доираи он сохтор ва фаъолияти мақомоти судӣ такмил дода шуда, ҷиҳати таъмини баррасии босифат ва саривақтии парвандаҳо, иҷрои қарорҳои қабулнамудаи мақомоти судӣ тадбирҳои мушаххас андешида шаванд. Бо ин мақсад зарур аст, ки дар муддати кӯтоҳтарин барномаи нави ислоҳоти судӣ ва ҳукуқӣ барои солҳои 2019-2021 таҳия ва пешниҳод

карда шавад" [195], - аз ҷониби Пешвои миллат дар паёми худ санаи 26 декабря соли 2018 таъкид гардида буд.

Ҳангоми таҳқиқи масъалаҳои такмили фаъолияти ҳокимияти судӣ, муҳаққиқони ватаний ба якчанд самтҳои онҳо ишора мекунанд. Ҳамин тавр, X.М. Мирзомонзода самтҳои зеринро ҷудо мекунад: такмили сохтор ва фаъолияти низоми судӣ, такмили намудҳои мавҷудаи мурофиаи судӣ, имконияти таъсиси судҳои маҳсусгардонидашуда ва масъалаҳои таъмини дастрасӣ ба иттилоот дар бораи фаъолияти мақомоти судӣ [169, с. 376]. И.Р. Шодиев ба зарурати такмили сохтори судҳо тавассути таъсиси судҳои маҳсусгардонидашуда диққат медиҳад [186, с. 176]. З.Х. Искандаров ва А.М. Диноршоҳ дар навбати худ ба камбудиҳои қонунгузории мурофиавӣ, ки ба вайрон кардани ҳукуқи инсон дар мурофиаи судӣ мусоидат мекунанд, диққат медиҳанд [39, с. 136], [160, с. 150].

Бо ҷамъбасти мавқеъҳои мавҷуда дар илми ватаний, инчунин дар асоси таҳлили ҳамаи 4 барномаи ислоҳоти судӣ-ҳуқуқӣ, мо метавонем дӯ самти такмили ҳокимияти судӣ, аз ҷумла таъмини ҳуқуқу озодиҳои инсон ва шаҳрвандро муайян намоем:

1. Самтҳои функционалӣ;
2. Самтҳои ташкилӣ.

Самти аввал масъалаҳои марбут ба ташкил ва фаъолияти низоми судӣ, аз ҷумла ташкили судҳои маҳсусгардонидашуда, масъалаҳои назорати судӣ, тафсир ва истифодай санадҳои судӣ мебошад.

Самти дуюм ба ҳалли масъалаҳои марбут ба сиёсати ташкилӣ, моддӣ-техниқӣ ва қадрӣ дар фаъолияти ҳокимияти судӣ равона карда шудааст.

Минбаъд мо ба ин самтҳои такмили ҳокимияти судӣ муфассал диққат медиҳем, ҳаҷми кори аллакай анҷомдодашударо меомӯзем ва мавқеи худро дар бораи мушкилоти то ҳол ҳалнашуда изҳор менамоем.

Дар илми ҳуқуқии ватаний яке аз мушкилоти такмили ҳокимияти судӣ таъсиси мақомоти маҳсусгардонидашудаи ҳокимияти судӣ

мебошад. Дар ин ҳолат сухан дар бораи таъсиси адлияи маъмурӣ, инчунин институти судяҳои сулҳ ва суди ҳакамӣ меравад [186, с. 176], [39, с. 136], [36, с. 627], [74, с. 384]. [12, с. 252], [175, с. 200]. Инчунин як қатор муаллифон масъалаи зарурати муттаҳид кардани судҳои салоҳияти умумӣ ва судҳои иқтисодиро ба миён мегузоранд [153, с. 223], [169, с. 376], [160, с. 150].

Бешубҳа, тахассус (таъсиси судҳои маҳсусгардонидашуда) дар фаъолияти ҳокимияти судӣ зарур аст, зоро он ба ҳалли самараноки низоъҳои иҷтимоӣ ва дар натиҷа, ҳимояи самараноки ҳуқуқ ва озодиҳои инсон ва шаҳрванд мусоидат мекунад.

Ҳамин тариқ, дар барномаҳои ислоҳоти судӣ ба ислоҳоти низоми ҳокимияти судӣ нисбати ноболифон диққати маҳсус дода мешавад. Дар ин самт кори муайянे анҷом дода шуд. Аз ҷумла, моҳи октябри соли 2009 Комиссияи назди Ҳукумати ҶТ оид ба ҳуқуқи кӯдак Нақшай миллии амалҳоро оид ба ислоҳоти низоми адлияи ноболифон барои давраи солҳои 2010-2015 қабул кард. Соли 2015 Қонуни ҶТ "Дар бораи ҳимояи ҳуқуқи кӯдак" қабул карда шуд ва соли 2016 вазифаи Ваколатдор оид ба ҳуқуқи кӯдак таъсис дода шуд. Аммо, ин самт то ҳол ба анҷом нарасидааст, яъне масъалаи таъсиси судҳои ноболифон кушода мондааст.

Дар байни олимони ватаний мушкилоти набудани судҳои маъмурӣ боиси нигаронии бештар мегардад. Ҳамин тавр, Х.М. Мирзамонзода қайд мекунад, ки "яке аз самтҳои баҳсбарангези сиёсати судӣ-ҳуқуқии давлат ташаккули низоми комили адлияи маъмурӣ дар Тоҷикистон мебошад, ки барои рушди низоми мақомоти судӣ, татбиқи адлия ва дар натиҷа ҳифзи ҳуқуқу озодиҳои инсон аҳаммияти муҳим дорад" [169, с. 376].

Мушкилот дар ин самт тафсири мағҳуми "мурофиаи суди маъмурӣ" мебошад. Қонунгузор, ки ин соҳаро танзим мекунад, аз он бармеояд, ки мурофиаи суди маъмурӣ (адлияи маъмурӣ) парвандаҳо оид ба баррасии ҳуқуқвайронкуниҳои маъмурӣ мебошанд. Аз ин рӯ, қонунгузорӣ ташаккулёфта истодааст, ки дар натиҷа ду кодекс, Кодекси

хуқуқвайронкуни маъмурӣ ва Кодекси мурофиавии хуқуқвайронкуни маъмурии ҶТ қабул карда шудааст.

Аммо олимони ватанӣ бо ин равиши қонунгузор розӣ нестанд. Дар адабиёти ватанӣ олимон бо адлияи маъмурӣ "намуди мурофиаи судӣ -ро мефаҳманд, ки ба суд шикоят кардан аз амалҳо ва қарорҳои мақомоти давлатӣ, мақомоти худидоракуни маҳаллӣ ва шахсони мансабдорро дар назар дорад, ки хуқуқ ва озодиҳои шаҳрвандонро вайрон кардаанд" [36, с. 627], [74, с. 384], [12, с. 252], [175, с. 225]. Ин тартиб дар доираи Кодекси мурофиавии маданий пешбинӣ шудааст. Ба ибораи дигар, дар амалий намудани фаъолияти ҳокимияти судӣ дар ин самт равише боқӣ мондааст, ки ҳанӯз дар солҳои шуравӣ истифода мешуд.

Аз ин рӯ, муаллифони ватанӣ қайд мекунанд, ки дар Тоҷикистон ин самти фаъолияти ҳокимияти судӣ бояд ба таври куллӣ ислоҳ карда шавад. Аввалан, қонунгузорӣ бояд такмил дода шавад, ки аз Кодекси маданий ҶТ муқаррароти марбут ба тартиби шикоят ба амалҳои шахсони мансабдор, яъне парвандоҳои хусусияти хуқуқии ҷамъиятӣ ҳориҷ карда шаванд ва қонуни алоҳида қабул карда шавад, ки ин масъаларо танзим мекунад. Дуюм, судҳои маъмурии алоҳида бояд таъсис дода шаванд, ки ба салоҳияти онҳо баррасии баҳсҳои хуқуқии оммавӣ доҳил карда шавад. Дар ин замона А.М. Диноршоҳ қайд мекунад: "бояд таъкид кард, ки ин намуди мурофиаи судӣ идомаи мантиқии низоми маъмурӣ-хуқуқии (ғайрисудӣ) ҳимояи хуқуқи инсон ва аз ҷумла тартиби маъмурии шикоят мебошад".

Дар асоси муқаррароти зикршуда изҳорот дар бораи зарурати таҳқими институтионалий ва меъёрии низоми мурофиаи судии маъмурӣ дар Ҷумҳурии Тоҷикистон асоснок ба назар мерасад. Рушди муосири давлати хуқуқӣ, афзоиши шумораи муроҷиатҳои шаҳрвандон вобаста ба нақзи хуқуқу озодиҳои онҳо аз ҷониби мақомоти давлатӣ, инчунин хусусияти муносибатҳои хуқуқии оммавӣ ташкили механизмҳои равшантар ва самарарабахши ҳимояи судиро дар ин соҳа талаб менамояд.

Дар робита ба ин, пеш аз ҳама, таҳия ва қабули Кодекси алоҳидаи мурофиаи судии маъмурии Ҷумҳурии Тоҷикистон, ки тартиби баррасии баҳсҳоеро, ки аз муносибатҳои ҳуқуқии оммавӣ бармеоянд, мунтазам ва пайваста танзим менамояд, мақсаднок ба назар мерасад. Чунин кодекс бояд рӯйхати ҳамаҷонибаи иштирокчиёни мурофиаи маъмурӣ, қоидаҳои дақиқ муайяншудаи пешниҳоди шикоятҳо ва даъвоҳо, мӯҳлатҳои мурофиавӣ, шаклҳои далелҳо, хусусиятҳои баррасии парвандаҳо оид ба шикоятҳо оид ба амал (ё беамалии) мақомоти давлатӣ ва шахсони мансабдор, инчунин тартиби иҷрои санадҳои судӣ дар парвандаҳои маъмуриро дар бар гирад. Таъмини қонунгузории стандартҳои мурофиавӣ имкон медиҳад, ки сатҳи муайянкунии ҳуқуқӣ, интизоми мурофиавӣ ва дастрасии адолати судӣ барои шаҳрвандон баланд бардошта шавад. Дуюм, ташкили низоми судҳои маҳсуси маъмурӣ, ки аз судҳои салоҳияти умумӣ ҷудо карда шудаанд, пешниҳод карда мешавад. Чунин ислоҳот сатҳи баландтари таҳассуси судяҳо ва дар натиҷа баррасии беҳтари парвандаҳоро таъмин мекунад; мустақилияти институтионалии мурофиаи суди маъмурӣ аз таъсири дигар шоҳаҳои ҳокимијат; кам кардани сарборӣ ба судҳои салоҳияти умумӣ ва баланд бардоштани самаранокии умумии системаи судӣ; рушди таҷрибаи ягонаи судӣ оид ба парвандаҳои маъмурӣ. Таҳмин меравад, ки ба салоҳияти судҳои маъмурӣ баҳсҳо дар бораи ғайриқонунӣ эътироф кардани санадҳои меъёриӣ ва ғайримуқаррарии ҳуқуқии мақомоти ҳокимијати давлатӣ доҳил карда шаванд. Ба монанди, шикоятҳо аз амал ё беамалии шахсони мансабдор, мақомоти давлатӣ ва маҳалли; парвандаҳо оид ба ҳуқуқвайронкуниҳои маъмурӣ, ки ба манфиатҳои оммавӣ таъсир мерасонанд; парвандаҳои марбут ба таъмини ҳуқуқи интихобот, ҳуқуқҳо дар соҳаи ҳифзи иҷтимоӣ, мухоҷират, андозбандӣ, танзими соҳибкорӣ ва дигар соҳаҳое, ки шаҳрвандон бо маъмурияти давлатӣ дучор мегарданд. Ҳамин тарик, татбиқи пешниҳодҳои зикршуда имкон медиҳад, ки механизми муассиртар, маҳсусгардонидашуда ва мустақили ҳимояи судии ҳуқуқу озодиҳои шаҳрвандон дар соҳаи ҳуқуқии

оммавӣ таъсис дода шавад, ки ба таҳқими давлати ҳуқуқӣ ва баланд бардоштани эътиимод ба низоми судии Ҷумҳурии Тоҷикистон мусоидат намояд.

Ҳамчунин олимони ватанӣ дар асоси омӯзиши таҷрибаи ҷаҳонӣ пешниҳод мекунанд, ки дар Тоҷикистон чунин институтҳо ба монанди судяҳои сулҳ ва судҳои ҳакамӣ ҷорӣ карда шаванд. Ҳамин тавр, Ҳ.М. Мирзамонзода қайд мекунад, ки "таъсиси институти судяҳои сулҳ дар Тоҷикистон, ба андешаи мо, ҳамчун воситаи мукаммалтари татбиқи консепсияи дастрасии максималии шаҳрвандон ба адолат" амал мекунад[169, с. 376]. Вай минбаъд қайд мекунад, ки "таъсиси судҳои сулҳ барои ҳалли якчанд вазифаҳо пешбинӣ шудааст: - бори судҳои салоҳияти умумиро тавассути баррасии категорияҳои одии парвандаҳо (чиноятӣ, маъмурӣ ва маданиӣ) кам мекунад; дастрасии аҳолиро ба мақомоти судӣ таъмин мекунад; баланд бардоштани самаранокӣ ва сифати баррасии парвандаҳо аз ҷониби мақомоти судӣ ва ба ин васила татбиқи ҳуқуқи шаҳрвандон "ба мурофиаи одилонаи оммавии парванда дар мӯҳлати оқилона аз ҷониби суди мустақил ва беғараз, ки дар асоси қонун таъсис дода шудааст"[169, с. 378].

Як қатор муаллифони ватанӣ ҳангоми таҳқиқи масъалаҳои иштироки шаҳрвандон дар адолати судӣ нишон медиҳанд, ки айни замон дар Тоҷикистон ин ҳуқуқ ба таври назаррас коҳиш ёфтааст, зоро тибқи муқаррароти Кодекси чиноятии ҶТ, маҷlisҳои халқӣ дар категорияҳои қатъиян муайян парвандаҳои чиноятӣ иштирок мекунанд. Дар ин замина, онҳо пешниҳод мекунанд, ки аз рӯи намунаи як қатор кишварҳои давлатҳои пасошуравӣ ба низоми суди ҳакамӣ гузаранд [172, с. 184].

Ҳамчунин олимони ватанӣ аз рӯи намунаи як қатор давлатҳои пасошуравӣ пешниҳод мекунанд, ки судҳои салоҳияти умумиӣ ва судҳои иқтисодиро муттаҳид кунанд. Масалан, Ф.Н. Абдуллоҳода қайд мекунад, ки «агар ба ислоҳоти гузаронидашуда дар ҳокимияти судии Россия назар афканем, мумкин аст як нуқтаи хеле муҳим – муттаҳидсозии Суди Олий ва

Суди Олии арбитражиро ба мақоми ягонаи судӣ алоҳида қайд намоем. Мувофиқи мақсад мебуд, ки ин таҷрибаи Федератсияи Россияро самараовар арзёбӣ намуда, дар таркиби Суди Олий таъсиси коллегияи нави судиро бамаврид меҳисобем, ки он метавонад баҳсҳои иқтисодиро баррасӣ ва ҳал намояд. Ин ғоя мумкин аст, ки ба оқибатҳои зерини мусбат оварад: ҳарчи маблагҳои буҷетии давлатро кам намуда, таҷрибаи ягонаи ҳуқуқтатбиқуниро беҳтар созад” [153, с. 223].

Бо ишора ба масъалаҳои асосие, ки дар барномаҳои ислоҳоти судӣ-ҳуқуқӣ муайян шудаанд ва мавқеъҳои мавҷудаи илмро оид ба такмили минбаъдаи низоми судии кишвар, аз ҷумла таъсиси судҳои маҳсус муайян намуда, ба хулосаҳои зерин омадем:

Аввалан, дар айни замон таъсиси судҳои маҳсус муносибати амиқ ва системавиро талаб намуда, таҳияи маҷмӯи тадбирҳоро ҳам дар сатҳи қонунгузорӣ ва ҳам дар сатҳи моддию техникӣ тақозо мекунад. Ҳамин тавр, агар сухан дар бораи таъсиси судҳои ноболигон равад, пас тавре ки мо қайд кардем, заминаи муайяни қонунгузорӣ аллакай ташаккул ёфтааст, ҳалли масъала бо иқтидори қадрии корпуси судӣ ва ҳалли ҷузъҳои иқтисодии ин раванд бокӣ мемонад. Дар робита ба ин, қадами навбатӣ дар ин самт, ба андешаи мо, таъсиси институти судяҳои маҳсусгардонидашуда оид ба корҳои оилавӣ дар назди судҳои салоҳияти умумӣ мебошад. Фаъолияти муайян дар ин самт аллакай идома дорад, аз ҷумла Дар назди Суди Олий Коллегияи корҳои оилавӣ таъсис дода шудааст. Ин иқдом, ба назари мо, барои марҳилаи ниҳоии такмили фаъолияти судӣ, яъне таъсиси судҳои ноболигон заминаи мустаҳкам фароҳам меорад.

Дуюм, барои ташкили намудҳои муайяни судҳо тағиироти куллӣ дар танзими қонунгузорӣ талаб карда мешавад. Дар ин ҳолат сухан дар бораи таъсиси судҳои маъмурӣ меравад. Дар ин замина, ба андешаи мо, сухан дар бораи тағиироти таълимотӣ дар муносибати илмӣ ва амалӣ ба дарки адлияи маъмурӣ меравад, яъне он бояд на ҳамчун баррасии парвандаҳои ҳуқуқвайронкунии маъмурӣ, балки ҳамчун ҳалли баҳсҳои

оммавӣ-ҳуқуқӣ (маъмурӣ) қабул карда шавад. Дар ин самт, мо бояд дар бораи институти судяҳои сулҳ сухан ронем, ки ба салоҳияти онҳо баррасии чунин категорияи парвандаҳо, яъне парвандаҳои ҳуқуқвайронқуни маъмурӣ дода мешавад. Аммо барои ин, инчунин дар сатҳи доктриналӣ бояд муносибати ин падида муайян карда шавад. Масалан, дар як қатор давлатҳо аз категорияи "ҳуқуқвайронқуни маъмурӣ" дур шуда, онро ҳамчун категорияи "чиноят" муайян карданд ва ба доираи мурофиаи чиноятӣ дохил карданд.

Ба ибораи дигар, масъалаҳои ташкили судҳои маъмурӣ ва судяҳои сулҳ аз коркарди таълимии онҳо, танзими дурусти ҳуқуқӣ, ки пеш аз ҳама ба шароити мавҷудаи кишвар такъя мекунад, вобаста аст. Интиқоли техникии таҷрибаи кишварҳои дигар ба фазои ҳуқуқии Тоҷикистон на ҳамеша бо сабаби хусусиятҳои низоми ҳуқуқии мо, тафаккури аҳолӣ ва дигар омилҳои объективӣ ва субъективӣ таъсири мусбат мерасонад.

Сеюм, барои фаъолияти самараноки ҳокимияти судӣ сатҳи шуури ҳуқуқӣ, саводнокии ҳуқуқии аҳолӣ аҳаммияти муҳим дорад. Барои иштироки фаъолона дар раванди татбиқи адолат, аҳолӣ бояд сатҳи баланди фарҳангӣ ҳуқуқӣ дошта бошад. Тавре ки муҳаққиқони ватани қайд мекунанд, "омили муҳим дар механизми танзими ҳуқуқӣ фарҳангӣ ҳуқуқӣ ва шуури ҳуқуқӣ мебошад, ки ба рафтори шахс таъсир мерасонад" [67, с. 352]. Дар ин замина, идеяи пешниҳодкардаи як қатор муаллифон дар бораи гузаштан ба низоми суди ҳакамиӣ ҷолиб, вале ба ҳар ҳол душвор аст. Дар Тоҷикистон оид ба маърифати ҳуқуқии шаҳрвандон корҳои фаъол идома доранд, як қатор барномаҳо ва концепсияҳо қабул шудаанд, вале бояд гуфт, ки мутаассифона, дар ҷомеаи мо нигилизми ҳуқуқӣ бештар ҳукмфармост. Дар ин баҳш зарур мешуморем, ки кори худро оид ба баланд бардоштани сатҳи маърифати ҳуқуқии аҳолӣ идома диҳем ва минбаъд масъалаи таъсиси судҳои ҳакамиро ба миён гузорем.

Яке аз самтҳои асосии такмили фаъолияти судӣ, аз ҷумла дар соҳаи ҳимояи ҳуқуқи инсон масъалаи амалий намудани назорати судӣ ва

хусусан назорати конститутсионии судӣ мебошад. Ин зарурат ба нақши назаррасе вобаста аст, ки назорати меъёрии судӣ дар ҳалли вазифаҳои бунёди давлати ҳуқуқбунёд, таъмини волоияти Конститутсия ва ҳукмронии ҳуқуқ, ҳимояи ҳуқуқ ва озодиҳои инсон ва шаҳрванд, ташаккули фазои ягонаи конститутсионӣ ва ҳуқуқӣ дар назди чомеа мебозад. Дар доираи ин самт дар барномаҳои ислоҳоти судӣ-ҳуқуқӣ як қатор вазифаҳо, аз ҷумла баланд бардоштани самаранокӣ дар фаъолияти Суди конститутсионӣ муайян карда шуданд. Махӯз дар доираи ичрои вазифаҳое, ки дар ин барнома соли 2014 муқаррар гардидаанд, Қонуни конститутсионии ҶТ "Дар бораи Суди конститутсионии Ҷумҳурии Тоҷикистон" таҳия ва қабул карда шуд, ки дар натиҷа ба Суди конститутсионӣ дар соҳаи назорати конститутсионӣ ваколатҳои иловагӣ дода шуда, доираи субъектҳое, ки ҳуқуқи муроҷиат ба Суди конститутсиониро доранд, хеле васеъ карда шуд.

Дар баробари ин, дар адабиёти илмии ватаниӣ як қатор пешниҳодҳо ҷиҳати такмили фаъолияти Суди конститутсионии Ҷумҳурии Тоҷикистон дар соҳаи назорати меъёрий ироа шудаанд. Аз ҷумла, Д.С. Раҳмон пешниҳод менамояд, ки ба Суди конститутсионии Ҷумҳурии Тоҷикистон имконияти қабул ва истифодай мавқеъҳои ҳуқуқии мустақили суд дода шавад. Мавқеи ҳуқуқӣ, тибқи пешниҳоди муаллиф, "бояд ба пурмазмун ва муфассал гардидани қарорҳои Суди конститутсионӣ мусоидат намояд. Ин мавқеъҳо, ки дар раванди тафсири ҳуқуқии парвандаҳои мушаҳҳас ташаккул меёбанд, бояд баёнгари моҳияти ҳуқуқии масъалаи баррасишаванда бошанд.

Муаллиф таъкид мекунад, ки чунин мавқеъҳои ҳуқуқӣ набояд ҳамчун санадҳои мустақили ҳуқуқӣ пазируфта шаванд ва низоми ҳуқуқии ҷудогона пайдо намоянд, балки онҳо бояд ҳамчун низом ва маҷмӯи далелҳо ва асосноксозии хulosai ниҳоии суд дар парвандаи мушаҳҳас, ки эҳтимолияти ҳақиқат ва асоснокии ҳуқуқии қарорро таъмин мекунанд, арзёбӣ гарданд" [176, с. 184]. Дар навбати худ, А.М. Диноршоҳ зикр менамояд, ки "Суди конститутсионии Ҷумҳурии

Тоҷикистон, новобаста аз он ки тибқи қонун ҳуқуқи мустақими тафсири Конститутсияро надорад, аммо ҳангоми баррасии парвандашо гуногун мағхум ва муҳтавои баъзе категорияҳои ҳуқуқиро шарҳ медиҳад. Бо ин роҳ, суд ба таҳқими амалияи ҳуқуқии минбаъда мусоидат менамояд” [124, с. 7-12]. Аз ҳамин ҷиҳат, пешниҳод менамояд, ки дар Қонуни конститутсионии Ҷумҳурии Тоҷикистон «Дар бораи Суди конститутсионӣ ҶТ» мавқеи ҳуқуқии Суди конститутсионӣ ҳамчун шакли алтернативии тафсири Конститутсия мустаҳкам карда шавад. Ба назари ӯ, ин мавқеъҳоро бояд ҳамчун “хулосаҳои асосии Суди конститутсионӣ ҳангоми баррасии парвандашо мушаххас, ки дар натиҷаи тафсири меъёрҳои конститутсионӣ ташаккул меёбанд ва минбаъд барои ҳаллу фасли масъалаҳои шабех замина мегузоранд”, расман эътироф кард [124, с. 7-10]. Ин андешаҳо дар таҳлили Х.М. Мирзамонзода низ таҳқим меёбанд. Ӯ таъкид мекунад, ки “аҳаммияти мавқеъҳои ҳуқуқии Суди конститутсионӣ дар он ифода меёбад, ки онҳо ҳамчун қоида ё тавсифи ҳуқуқӣ дар бораи конститутсионии санад ё меъёри мушаххас амал мекунанд” [169, с. 378]. Ба андешаи ӯ, чунин мавқеъҳо бояд барои қонунгузорон, судҳо, мақомоти давлатӣ ва шахсони мансабдор ҳамчун меъёри роҳнамо дар фаъолияти ҳуқуқии онҳо дар доираи ваколатҳои худ хидмат қунанд.

Пас аз омӯхтани пешниҳодҳои мавҷуда дар илмҳои ватаниӣ, мо чунин мешуморем, ки дар масъалаи ҳимояи ҳуқуқи инсон мавқеи Суди конститутсионӣ аҳаммияти қалон дорад. Ҳангоми муайян кардани мавқеи худ дар масъалаи мушаххас, суди Конститутсионӣ ҳам ба стандартҳои ҷаҳонӣ ва ҳам ба амалияи мавҷудаи кишвар такя мекунад. Ғайр аз ин, дар қарорҳои он муносибати доктриналиӣ ба мушкилоти ҳуқуқии мавҷуда инъикос ёфта, тафсирҳои асосии дарки падидаҳои мушаххаси ҳуқуқӣ муайян карда мешаванд.

Аз ин рӯ, муқаррар кардани ҳуқуқи муайян кардани мавқеи ҳуқуқӣ ба Суди конститутсионӣ, дар партави набудани ҳуқуқи Тафсири Конститутсия ва қонунҳо, имкон медиҳад, ки барои асоснок

кардани хулосай ниҳои суди Конституционӣ оид ба парвандаи мушаҳҳас гузаронида мешаванд, муқаррар карда шаванд.

Самти дигари муҳими фаъолияти ҳокимияти судӣ оид ба таъмини ҳуқуқ ва озодиҳои инсон ва шаҳрванд, ки дар илми ватанӣ фаъолона муҳокима карда мешавад, масъалаҳои Тафсири Конституцияи ҶТ ва қонунҷо, инчунин ҳуқуқи ташаббуси қонунгузории мақомоти судӣ мебошад. Мушкилоти тафсир аз лаҳзаи гузоштани вазифаи бунёди давлати ҳуқуқбунёд ва дарки зарурати назорати мазмuni ҳуқуқии қонун хеле фаъол шуд. Бо истифода аз тафсир, ҳокимияти судӣ дар шароити муайян қодир аст қонунгузорӣ, масалан, тавассути таҷрибаи судӣ пур кунад.

Дар ин масъала дар илми ватанӣ мавқеъҳои зиёде баён карда шудаанд, ки аксари онҳо ба додани ҳуқуқ ба тафсири Конституция ва қонунҷо ба Суди конституционӣ оварда мерасонанд.

Дар робита ба ин, пешниҳод менамоем бо мақсади баланд бардоштани эътибор ва самаранокии фаъолияти Суди конституционӣ бояд ба Қонуни конституционии ҶТ "Дар бораи суди Конституционии ҶТ" бо мазмuni зерин тағијирот ворид карда шавад:

- Таҳқим бахшидани рӯйхати субъектҳое, ки ҳуқуқи муроҷиат ба Суди конституционӣ карданро доранд, аз ҷумла ассоциацияҳои касбии ҳукуқшиносон ва муассисаҳои илмӣ;

- Ба қонунгузорӣ ворид намудани муқаррароти ҳатмӣ ҷиҳати иҷрои тавзеҳоти Суди конституционӣ аз ҷониби ҳамаи судҳо ва мақомоти ҳокимияти давлатӣ;

- Мағҳуми «мавқеи ҳуқуқии Суди конституционӣ» муқаррар ва қувваи ҳуқуқии он муайян карда шуда, ишора гардад, ки татбиқи чунин мавқеъҳо барои ҳамаи мақомоти давлатӣ, аз ҷумла парламент ва судҳои умумӣ ҳатмӣ мебошад.

Муаллифони ватанӣ ба қарорҳои мақомоти олии судӣ ҳамчун санадҳои тафсирӣ камтар таваҷҷӯҳ зоҳир мекунанд. Амиқтар ба моҳияти баҳс надаромада, мо меҳоҳем мушкилоти дигареро, ки дар ин замина

вучуд дорад, муайян кунем – эътирофи санадҳои судии тафсир ҳамчун сарчашмаи ҳуқуқ. Дар ин масъала дар илм тадқиқотҳои гуногун мавҷуданд, ки дар доираи онҳо зери категорияи сарчашмаи ҳуқуқ танҳо санадҳои меъёри фахмида мешаванд. Ин равиш аз ҷониби қонунгузории ватани низ истифода шудааст. Дар қонуни ҶТ "Дар бораи санадҳои меъёри ҳуқуқӣ" санадҳои мақомоти судӣ ба сарчашмаҳои ҳуқуқ дохил карда нашудаанд.

Дар байни олимони ватани мавқеи дигар бартарӣ дорад. Аз ҷумла, К.Н. Холиков қайд мекунад, ки "санадҳои суди Конститутсионии ҶТ санадҳои меъёри ҳуқуқӣ мебошанд, зоро онҳо меъёрҳои ҳуқуқиро муқаррар мекунанд, тағиیر медиҳанд ё бекор мекунанд. Аз ин рӯ, ў ба хуносae меояд, ки санадҳое, ки тартиби мурофиаи суди конститутсиониро муайян мекунанд, қарорҳое, ки дар онҳо конститутсионии санадҳои ҳуқуқӣ, масъалаҳои тафсири меъёрҳои Конститутсия ва гайра муқаррар карда мешаванд, санадҳои меъёри ҳуқуқӣ мебошанд ва мувофиқан ҳамчун манбаъҳои ҳуқуки конститутсионӣ баромад мекунанд [106, с. 129]. М.А. Маҳмудзода қайд мекунад, ки "аз рӯи аҳаммияти қарорҳои мақомоти назорати конститутсионӣ дар рушди низоми ҳуқуқӣ, инчунин нақши он дар таъмини қонунияти конститутсионӣ дар кишвар, метавон эътироф кард, ки санадҳои Суди конститутсионӣ ҳамчун манбаи нави ҳуқуқ амал мекунанд, ки тавассути он Суди конститутсионӣ вазифаи ислоҳи ҳуқуқро нисбат ба меъёрсозии мақомоти ҳокимияти ҷамъиятӣ, ки ба таъмини волоияти Конститутсия равона шудааст, ичро мекунад" [132, с. 26].

Дар навбати худ, Ф.Н. Абдуллозода инчунин ба аҳаммияти қарорҳои мақомоти олии судӣ ҳамчун манбаъҳои ҳуқуқ диққат медиҳад [153, с. 223].

Дар ин замина, мо чунин мешуморем, ки дар шароити муосир эътирофи санадҳои алоҳидаи судӣ ба нақши манбаъҳои ҳуқуқ ба самаранокии бештари меъёрҳои ҳуқуқии амалкунанда мусоидат мекунад. Савол дар он аст, ки дар амал робитаи фаъолияти судӣ бо фаъолияти

лоиҳаи қонун таъмин карда намешавад. Амалияи судӣ худ аз худ вуҷуд дорад, фаъолияти лоиҳаи қонун худ аз худ вуҷуд дорад. Аз ин рӯ, қонунгузорӣ эътироф кардани санадҳои тафсири мақомоти олии судӣ (аз ҷумла Пленумҳои судҳои олиӣ) ҳамчун манбаъҳои ҳуқуқ мақсаднок аст, алахусус, ки ҳуқуқҷодкунии судӣ аллакай аз ҷониби олимони ватаний назарияшиносон ва амалиячиён эътироф шудааст. Таъмини санадҳои судӣ ҳамчун манбаи ҳуқуқ, ба андешаи диссертант, ба ҳокимиyaти судӣ имкон медиҳад, ки ҳуқуқ ва озодиҳои инсон ва шаҳрвандро самараноктар таъмин кунад.

Дар ин замина, мо пешниҳод менамоем, ки ба Қонун "Дар бораи санадҳои меъёрии ҳуқуқӣ" тағиирот ворид карда шавад, аз ҷумла:

- қарорҳои Суди конститутисонӣ, ки мавқеи ҳуқуқиро доро мебошанд;
- қарорҳои Пленуми Суди Олиӣ ва Суди Олии иқтисодӣ, ки таҷрибаи судиро тавзех медиҳанд, ба сифати сарчашмаи ҳуқуқ эътироф карда шаванд.

Инчунин, пешниҳод мегардад, ки ба таври ҳатмий иҷро кардани онҳо дар амалияи ҳуқуқтатбиқнамоӣ возеҳан нишон дода шавад.

Дар бораи масъалаҳои такмили фаъолияти ҳокимиyaти судӣ сухан ронда, ба масъалаи дигари мубоҳисавӣ, ки дар байни муаллифони ватаний фаъолона баррасӣ мешавад, даҳл нақардан мумкин нест – додани ҳуқуқи ташаббуси қонунгузорӣ ба мақомоти судӣ. Тавре ки то ислоҳоти конститутсионии соли 2003 маълум буд, ҳокимиyaти судӣ ҳамчун шоҳаи мустақили ҳокимиyaт ин ҳуқуқро дошт.

Олимони ватаний зарурати барқарор кардани ин ваколатро барои мақомоти судӣ асоснок карда, қайд мекунанд, ки мақомоти олии судӣ мақомоте мебошанд, ки дар бораи чӣ гуна амал кардани қонунҳо, мушкилот ва нуқсонҳои татбиқи онҳо маълумоти васеъ доранд. Бо ишора ба ин маълумот, судҳо қодиранд, ки ба қонунҷодкуни мусоидат намуда, ба камбудиҳо ва дигар камбудиҳои қонунгузорӣ таваҷҷӯҳ зоҳир кунанд. Бахусус, ки дар қонунгузорӣ ин ҳуқуқ ба судҳо ба таври

гайримустақим нигоҳ дошта шудааст. Ҳамин тавр, дар моддаи 22 Қонуни конституцioniи ҶТ "Дар бораи судҳои ҶТ" чунин ваколати Суди Олии ҶТ муқаррар карда мешавад: - "пешниҳодҳо оид ба такмили қонунҳо ва дигар санадҳои меъёрии ҳуқуқии Ҷумҳурии Тоҷикистонро таҳия ва ба мақомоти дахлдор пешкаш менамояд".

Амалия нишон медиҳад, ки таҳия ва пешниҳоди судҳои зинаҳои болоии Ҷумҳурии Тоҷикистон оид ба навсозии қонунгузорӣ дар матни қонунҳо аз ҷониби мақомоти қонунгузории ҳокимијат амалан бетағирир қабул карда мешавад. Гузашта аз ин, назарияи ҳуқуқ таҳия ва пешниҳоди лоиҳаи қонунро ҳамчун қисми чудонашавандai ташабbusi қонунгузорӣ мешуморад. Аз ин рӯ, метавон назарияйӣ изҳор дошт, ки муқаррароти зикршудаи Қонуни конституционӣ "Дар бораи судҳои ҶТ" ба маънои васеъ пешниҳоди ташабbusi қонунгузорӣ ба мақомоти олии суди Ҷумҳурии Тоҷикистон мебошад [169, с. 378].

Ҳангоми ҷамъбасти мавқеи муаллифони ватанӣ оид ба ин масъала, мо меҳоҳем қайд намоем, ки дар маҷмӯъ мо пешниҳоди додани ҳуқуқи ташабbusi қонунгузорро ба мақомоти судӣ дастгирий менамоем. Дар ин ҳолат, ин ҳуқуқ дар заминай ҳокимијати судӣ метавонад тағиир дода шавад, яъне аз рӯи хусусияти фаъолияти мақомоти судӣ, ин ҳуқуқро на ба ҳамаи судҳои ба низоми судӣ дохилшуда, балки танҳо ба Суди конституционӣ додан мумкин аст.

Самти дуюми такмили ҳокимијати судӣ, тавре ки дар боло қайд кардем, самти ташкилий мебошад. Ба ин самт омилҳои гуногуни объективӣ ва субъективӣ, аз ҷумла хусусиятҳои таърихии рушди давлат дар маҷмӯъ ва ҳокимијати судӣ, ҷанбаҳои иқтисодӣ, идеологӣ ва сиёсии рушди давлат, ҳолати қонунгузорӣ ва татбиқи он, ҳолати шуури ҳуқуқии шаҳрвандон ва гайра таъсир мерасонанд.

Ҳамзамон, давлат бояд ба омилҳои зикршуда таъсир расонида, барои ташаккул ва рушди ҳокимијати судӣ ва фаъолияти он оид ба таъмини ҳуқуку озодиҳои инсон ва шаҳрванд шароити мусоид фароҳам оварад.

Ҳамин тарик, омили муҳимми рушд ва фаъолияти самараноки ҳокимияти судӣ таъмини суботи сиёсӣ, иқтисодӣ ва идеологӣ мебошад. Асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ – Пешвои миллат, Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон борҳо ба ин омил таваҷҷӯҳ зоҳир намуданд. Ҳамин тавр, дар паёми худ ба парлумони кишвар аз 23 декабри соли 2022 қайд карданд, ки "рушди устувор ва босуръати кишвар, алахусус татбиқи стратегияҳо, барномаҳои дарозмуддат ва миёнамӯҳлати кишвар таъмини саривақтӣ ва босифати онҳоро бо заминаи ҳуқуқӣ талаб мекунанд. Ин вазифа аз мақомоти ҳуқуқэҷодкунӣ, пеш аз ҳама, аз парлумон талаб мекунад, ки фаъолияти худро фаъол созад. Вазифаҳои ба зиммаи мо гузошташуда тақвияти фаъолияти Маҷлиси Олиро бо мақсади қабули қонунҳои саривақтии комил ва босифат талаб мекунанд. Ин вазифа, дар навбати худ, ҳамкории доимии парлумонро бо дигар мақомоти қонунэҷодкунӣ, аз ҷумла субъектҳое, ки ҳуқуқи ташаббуси қонунгузорӣ ва татбиқи ҳуқуқро доранд, талаб мекунад. Бо дарназардошти рушди минбаъдаи муносибатҳои ҷамъиятӣ, таҳқими кафолатҳои судии субъектҳои ин муносибатҳо бояд фаъолияти мақомоти судӣ пайваста тақвият ва такмил дода шавад" [195].

Дар ҳақиқат, барои татбиқи самараноки ҳокимияти судӣ суботи сиёсӣ ва иқтисодии давлатро таъмин кардан лозим аст, ки аз он, аз ҷумла, вазъи иқтисодиёт ва қонунгузорӣ, сатҳи шуури ҳуқуқии шаҳрвандон ва дар ниҳоят, сатҳи таъмини ҳуқуқу озодиҳои инсон ва шаҳрванд вобаста аст.

Самти дигари муҳим масъалаи такмили заминаи меъёрию ҳуқуқӣ мебошад. Мутаассифона, судҳо аксар вақт ба камбудиҳое дучор меоянд, ки дар қонунгузории амалкунандай кишвар мавҷуданд. Барои ҳалли ин масъала дар Тоҷикистон Консепсияи сиёсати ҳуқуқии Ҷумҳурии Тоҷикистон барои солҳои 2018-2028 қабул гардид. Зарурати такмили қонунгузорӣ дар соҳаи муносибатҳои баррасишаванда сатҳи сифатан нави қонунгузорӣ ва худи қонунҳоро пешбинӣ мекунад, зеро сифати як

қатор қонунҳои дар даҳсолаи охир қабулшуда сазовори танқиди чиддӣ мебошанд, зеро онҳо зиддияти дохилӣ доранд, доимо тағиیر меебанд ва пурра карда мешаванд, аз ҷумла бо сабабҳое, ки хусусияти объективӣ-зарурӣ надоранд, на ҳамеша механизми татбиқи меъёрҳо пешбинӣ карда мешавад. Дар натиҷа, ин ба афзоиши субъективизм дар фаъолияти судӣ оварда мерасонад, ки аксар вақт дар амалияи судӣ ихтилоф ба вуҷуд меорад ва дар натиҷа ба вайрон кардани ҳуқуқ ва озодиҳои инсон ва шаҳрванд оварда мерасонад.

Самаранокии фаъолияти ҳокимиyaти судӣ оид ба таъмини ҳуқуқи озодиҳои инсон ва шаҳрванд аз сатҳи шуури ҳуқуқии шаҳрвандони кишвар низ вобаста аст. Тавре ки муаллифони ватанӣ қайд мекунанд, "ҳокимиyaти судӣ ҳамчун арзиш ифодагари марҳилаи тамаддуни рушди давлат ва ҷомеа, дараҷаи рушди конституционизми давлатӣ мебошад. Ба ибораи дигар, ташаккули ҳокимиyaти судӣ ҳамчун арзиш бо рушди принципҳои демократии ҳаёти ҷамъиятӣ, шуури ҳуқуқии шаҳрвандон ва фарҳанги ҳуқуқии онҳо алоқаманд аст. Ҳар қадаре ки сатҳи онҳо баландтар бошад, нақши ҳокимиyaти судӣ дар давлат ва ҷомеа ҳамон қадар муҳимтар мешавад" [67, с. 352], [169, с. 378].

Тавре Э.С. Насурдинов қайд менамояд: «Андеша, фаҳмиш, концепсия ва назарияҳое, ки ба ҳимоя ва коркарди арзишҳои фарҳанги ҳуқуқӣ алоқаманданд, дар робита бо андешаи давлати ҳуқуқбунёд ташаккул ёфтаанд ва барои худ роҳ кушодаанд», зеро, воқеан, асоси давлати ҳуқуқбунёдро ҳуқуқи инсон ташкил медиҳад [67, с. 352].

Дар навбати худ Ҷ. Саъдизода қайд менамояд, ки «нақши фарҳанги ҳуқуқи инсонро дар амалишавӣ ва таъмини ҳуқуқу озодиҳои инсон ва шаҳрванд чунин арзёбӣ кардан мумкин аст: 1) фарҳанги ҳуқуқи инсон фарогири арзишҳои фарҳангӣ-ҳуқуқии мусбате мебошад, ки ба амалишавии ҳуқуқи инсон мусоидат мекунанд; 2) вай дар шуури инсон фаҳмишҳои ахлоқӣ-маънавӣ ва нишондодҳои арзиширо оид ба зарурати эҳтиром ва риояи ҳуқуқи инсон ташаккул медиҳад; 3) тавассути ҳавасмандсозии рӯҳӣ ба равон (психология) ва шуури шахс таъсир

расонида, бо ёрии арзишҳои ахлоқӣ дар ҳар як фард аз рӯи эҳтиром муносибат кардан ба инсонро тарғиб месозад; 4) фарҳанги ҳуқуқи инсон дар ҷараёни таълим ва омӯзиш, тарбияи иҷтимоӣ ва ҳуқуқӣ ташаккул ёфта, маҳз тавассути стандартҳои таълими дар шуур ва рафтори инсон ба шакли одати нек мубаддал мегардад; 5) фарҳанги ҳуқуқи инсон барои барпо намудани давлати ҳуқуқбунёд, ки яке аз талаботи он сатҳи баланди фарҳанги ҳуқуқии аҳолӣ аст, хизмат мерасонад» [179, с. 241].

Дар робита ба ин масъала пайваста силсилаи тадбирҳои мақсаднок аз ҷониби Ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон андешидар мешаванд. Аз ҷумла қабули як қатор барномаҳои муҳимми давлатӣ, ба монанди Барномаи системи давлатии омӯзиши ҳуқуқи инсон аз 12-уми июни соли 2001; Барномаи таълим ва тарбияи ҳуқуқии шаҳрвандони Ҷумҳурии Тоҷикистон барои солҳои 2009-2019 аз 29-уми апрели соли 2009; Барномаи таълим дар соҳаи ҳуқуқи инсон барои солҳои 2013-2020 аз 3-юми декабри соли 2012 далели равшани сиёсати ҳадафмандонаи қишвари мо дар самти ҳуқуқи инсон ва баланд бардоштани фарҳанги ҳуқуқи инсон ба ҳисоб мераванд. Дар Барномаи таълим дар соҳаи ҳуқуқи инсон барои солҳои 2013-2020 аз 3 декабри соли 2012 бисёр бамаврид ишора шудааст: «Ташаккули давлати ҳуқуқбунёд ва ҷомеаи шаҳрвандӣ маданияти баланди ҳуқуқиро талаб менамояд, ки бе он чунин арзишҳои бунёдӣ ва принципҳои ҷомеа, ба монанди волоияти қонун, афзалияти ҳуқуқу озодиҳои инсон ва ҳифзи манфиатҳои қонуни инсон ва шаҳрванд наметавонанд пурра амалӣ шаванд».

Ин ҷораҳо ба баланд бардоштани сатҳи шуури ҳуқуқии шаҳрвандон равона карда шудаанд. Ҳар қадаре, ки сатҳи шуури ҳуқуқии шаҳрвандон баландтар бошад, фаъолияти ҳокимиyaти судӣ дар ҳимояи ҳуқуқи инсон самараноктар ҳоҳад буд.

Бояд қайд кард, ки ба ғайр аз самтҳои омили зикршудаи такмили ҳокимиyaти судӣ оид ба таъмини ҳуқуқ ва озодиҳои инсон ва шаҳрванд, омили дигаре низ вучуд дорад, ки баъзе ислоҳотро талаб мекунад – ин ҳусусиятҳои шаҳсии корпуси судяҳо мебошад. Мақоми ҳокимиyaти судӣ

дар чомеа, самаранокии он асосан аз ҷониби шаҳсияти судя, тамоми рафтори ў, ҳам дар деворҳои суд ва ҳам дар рӯзгор муайян карда мешавад. Судя бояд мутахассиси дараҷаи аввал бошад, дорои фарҳанги баланди ҳуқуқӣ ва умумӣ бошад. Ба ў бояд ҳикмати ҳаётӣ, тарозуи ҳукмҳо хос бошад. Вай набояд фаромӯш қунад, ки ҳар калимае, ки ў мегӯяд, аксар вақт ҳамчун фикри давлат, ҳокимият қабул карда мешавад. Ба гуфтаи В.Ф. Яковлев, "сифати фаъолияти судӣ оид ба таъмини ҳуқуқ ва озодиҳои инсон ва шаҳрванд аз сатҳи касбият ва сатҳи масъулияти судя муайян карда мешавад" [151, с. 7-8].

Дар ин бахш бояд бо мавқеи Ф.Н. Абдуллоҳод розӣ шуд, ки қайд мекунад, ки «ҳамзамон дар раванди гуфтаҳои боло мебоист маҳсусан муқаррароти минбаъдаи барномаи судӣ–ҳуқуқиро нисбати таҳқими қонунгузорӣ ҷиҳати баландбардории сатҳи касбияти судя, фарҳанги маънавию ҳуқуқӣ, фарҳанги муоширати касбии судяҳо, адолат ва ахлоқу одоб, шоистаи номи худ будан, бо маҳорати касбӣ анҷом додан, поку бовиҷдон будан, дар ҳама вазъият шаъну шарафи шаҳсии худро нигоҳ доштан, аз ҳамаи он амале, ки метавонад нуғузи ҳокимияти судиро паст занад ва ба номи неки судя зиён расонад, худдорӣ намудан зикр намудан ва ин ҳама нуқтаҳоро қабул намудан мувоғики мақсад мебуд. Аз ин рӯ, аз нуқтаи назари мо, судяҳо ҳамчун барандагони ҳокимияти давлатӣ бояд дорои хислатҳои баланди корӣ ва маънавӣ бошанд. Бо ин мақсад аз ҷониби Иттиҳодияи судяҳо бо таҳрири нав Кодекси одоби судяҳо корқард ва қабул гардид, ки ҳамаҷониба ва бо таври комплексӣ рафтори судяҳоро танзим менамоянд. Зарурияти қабули Кодекси нав аз он бармеомад, ки ҳуҷҷати пешина ба талаботи вақт ҷавобгӯ набуд” [153, с. 223].

Бо муайян кардани самтҳои функционалӣ ва ташкилии такмили ҳокимияти судӣ ва фаъолияти он оид ба таъмини ҳуқуқ ва озодиҳои инсон ва шаҳрванд, бояд қайд кард, ки ҳамаи самтҳои дар боло зикршуда дар робитаи системавӣ қарор доранд. Ин маънои онро дорад, ки бе такмили соҳаҳои ташкилий такмил додани самтҳои функционалӣ

ғайриимкон аст. Дар баробари ин, такмили самтҳои ташкилӣ ба таври худкор такмили самтҳои функционалиро дар назар дорад. Масалан, бидуни такмили соҳаи иқтисодии давлат таъсиси судҳои маҳсусгардонидашуда (маъмурӣ, ноболигон) ғайриимкон аст; фаъолияти ҳокимияти судӣ оид ба таъмини ҳуқуқ ва озодиҳои инсон ва шаҳрванд дар соҳаи назорати меъёрии судӣ бе ворид намудани тағйироти даҳлдор ба қонунгузории амалқунанда ва ғайра такмил дода намешавад.

Барои ҷамъбости ин гуфтаҳо мо ба хулосаҳои зерин омадем:

Якум, мақсади марказии муайянкунандай фаъолияти ҳокимияти судӣ дар Ҷумҳурии Тоҷикистон таъмини ҳуқуқу озодиҳои инсон ва шаҳрванд ҳамчун арзиши олии эълоннамудаи Конститутсия мебошад. Ин ҳадафи асосии муайянкунандай ҳокимияти судӣ дар механизми тақсимоти ҳокимият инъикос намуда, ҷойгоҳ ва нақши онро дар низоми ҳокимияти оммавӣ муайян мекунад. Ҳокимияти судӣ, ки ин ҳадафро тавассути татбиқи адолат, назорати конститутсионӣ ва дигар назорати судӣ амалӣ менамояд, як ниҳоди асосӣ мебошад, ки ба тасдиқи волоияти ҳуқуқ, таъмини адолат ва ҳифзи ҳуқуқии шахс дар ҷомеаи демократӣ мусоидат мекунад.

Дуюм, мушаххас кардани ҳадафи зикршуда тавассути низоми бисёрсатҳаи вазифаҳое, ки ба татбиқи вазифаи ҳуқуқии ҳокимияти судӣ ва нигоҳ доштани суботи тартиботи ҳуқуқӣ равона шудаанд, амалӣ карда мешавад. Ин вазифаҳо дар чунин самтҳо, ба монанди баррасии саривақтӣ ва ҳалли баҳсҳои ҳуқуқӣ, назорати қонунияти амалҳои мақомоти давлатӣ ва шахсони мансабдор, таъмини иҷрои қарорҳои судӣ, инчунин таъмини мурофиавии дастрасӣ, беғаразӣ ва самаранокии мурофиаи судӣ ифода мейбанд. Ҳамзамон, вазифаҳои ҳокимияти судӣ ҳам ҷанбаҳои пурмазмуни марбут ба моҳияти парвандаҳои баррасишаванда ва ҳам мурофиавиро дар бар мегиранд, ки риояи принсипҳои мурофиаи одилонаро таъмин мекунанд.

Сеюм, барои фаъолияти самараноки ҳуқуқӣ ва ташкилии ҳокимияти судӣ таснифи вазифаҳои он аз рӯи як қатор меъёрҳои асосӣ

мақсаднок ба назар мерасад. Ба онҳо дохил мешаванд: намуди мурофиаи судӣ (чиноятӣ, маданиӣ, маъмурӣ ва ғ.); механизми татбиқи хуқӯқ (меъёриӣ, мурофиавӣ, назоратӣ); ҳайати субъектӣ (судҳои умумӣ, мақомоти маҳсусгардонидашуда, Суди конститутсионӣ); инчунин дараҷаи зарурият ва фаврӣ (вазифаҳои ҷорӣ ва стратегӣ). Ҷунин типология ба муайян кардани афзалиятҳо дар сиёсати судӣ, муайян кардани захираҳои рушди институтионалии он ва мутобиқ шудан ба шароити тағйирёбанди иҷтимоӣ ва хуқӯқӣ мусоидат меқунад.

Чорум, вазифаҳои ҳокимијати судӣ самтҳои устувири фаъолияти хуқӯқӣ, муҳофизатӣ ва хуқӯқии он мебошанд, ки бо вазифаҳои давлат алоқамандии зич доранд ва бо ҳадафҳои салоҳияти судӣ вобастаанд. Пуркунии функционалии ҳокимијати судӣ ҳам вазифаҳои универсалӣ (хуқӯқшиносӣ, муҳофизатӣ, танзимкунанда, тарбиявӣ ва ғ.) ва ҳам вазифаҳои маҳсусро, ба монанди татбиқи адолат, татбиқи назорати конститутсионӣ, баррасии қарорҳои судӣ бо тартиби назорат ва шикоят дар бар мегирад. Дар ин ҳолат, вазифаи хуқӯқи башар аҳаммияти марказӣ дорад, ки дар шароити давлати хуқӯқӣ афзалиятнок ва муайянкунандай тамоми фаъолияти ҳокимијати судӣ ҳамчун кафили асосии хуқӯқ ва озодиҳои шахс мебошад.

Панҷум, тамоми механизми функционалии ҳокимијати судӣ ба татбиқи ҳадафи олии он – таъмин ва ҳимояи хуқӯқ ва озодиҳои инсон ва шаҳрванд тобеъ аст, ки ин ҳусусияти яклухт, бонизом ва интегративии онро ба вучуд меорад. Вазифаҳои функцияҳои ҳокимијати судӣ дар ягонагии дохилии мундариҷа ва мантиқӣ қарор доранд, ки низоми мукаммал ва ҳамоҳангшударо ташкил медиҳанд, ки ба таъмини волоияти қонун, итминони хуқӯқӣ ва суботи хуқӯқӣ равона карда шудааст. Ҳамин тарик, ҳокимијати судӣ ҳамчун як ниҳоди қалидӣ ба назар мерасад, ки ҳам ҳимояи хуқӯқии инфиродӣ ва ҳам ҳифзи соҳти конститутсионӣ, принсипҳои демократӣ ва тартиботи хуқӯқиро дар давлат таъмин меқунад.

ХУЛОСА

Аз таҳлили ниҳои рисола ва натиҷаҳои ҳосилшуда метавон чунин хулосаҳоро манзур намуд:

1. Аз рӯи мазмун, институти ҳимояи ҳуқуқи инсон фарогирандаи унсурҳои гуногуни ташкилӣ, танзимнамоӣ, коммуникатсионӣ, ахлоқӣ ва ғайра буда, аз нигоҳи функционалиӣ ва моҳияти табиии худ баҳри татбиқи раванди воқеии таъмини ҳимояи ҳуқуқи инсон нигаронида шудааст. Бо ин назардошт, институти ҳимояи ҳуқуқи инсон институти мукаммал буда, дар худ тамоми маҷмӯи меъёрҳои инфиродӣ-ҳуқуқӣ ва ташкилӣ-ҳуқуқиро баҳри таъмини ҳимояи ҳуқуқи инсон ҷой додааст. Бо дарназардошти ин, категорияҳои «ҳимояи давлатӣ», «ҳимояи ҳуқуқӣ», «ҳимояи судӣ» ва ғ., ки дар илм ва амалияи қонунгузорӣ мавҷуданд, мағҳумҳое мебошанд, ки қисман ҳамдигарро такрор, муттаҳид ва пурра менамоянд. Ҳолати мазкур ифодакунандаи он мебошад, ки ҳамаи онҳо аз нигоҳи хусусиятҳои ба табиаташон мутаалликбуда, ифодакунандаи як падида – институти ҳимояи ҳуқуқи инсон мебошанд. [1-М]

2. Фаҳмиши категорияи “ҳимояи ҳуқуқи инсон” на танҳо ошкор кардани хусусиятҳои пурмазмуни онро талаб мекунад, балки ҷудоии возехи методологиро аз мағҳумҳои ҳуқуқии ҳамҷавор, аз ҷумла аз истилоҳи “ҳифзи ҳуқуқи инсон” талаб мекунад. Гарчанде ки ҳардӯи ин падидаҳо ба таъмини татбиқи ҳуқуқ, озодиҳо ва манфиатҳои қонунии шаҳс нигаронида шудаанд ва аксар вакт механизмҳои шабехи ҳуқуқӣ ва ташкилиро истифода мебаранд, байни онҳо дар табиати ҳуқуқӣ ва мазмун фарқиятҳои ҷиддӣ мавҷуданд. Ҳамин тарик, ҳимояи ҳуқуқи инсон, чун қоида, ба фаъолиятҳое даҳл дорад, ки ба барқарор кардани ҳуқуқҳои аллакай вайроншуда, пешгирии амалҳои ғайриқонунӣ ва ба ҷавобгарии ҳуқуқӣ кашидан нигаронида шудаанд. Дар айни замон, ҳифзи ҳуқуқ ҳамчун механизми пешгирикунанда, ки ба пешгирии қонуншиканиҳои эҳтимолӣ равона шудааст, амал мекунад. Гузаронидани чунин тафриқа ҳам барои дарки назариявӣ-ҳуқуқии

низоми танзими ҳуқуқӣ ва ҳам барои таъмини фаъолияти самараноки механизмҳои татбиқ ва кафолати ҳуқуқу озодиҳои шахс аҳамияти муҳим дорад. Дар ин замина, ҳифз ва ҳимоя метавонад ҳамчун ҷанбаҳои гуногуни падидай умумии ҳуқуқӣ - низоми таъмини ҳуқуқии ҳуқуқи инсон баррасӣ карда шавад. Ҳамин тариқ, ҳимоя ва ҳифзи ҳуқуқи инсон шаклҳои ҳуқуқии татбиқи ҳуқуқи шахс ба ҳимоя мебошанд, ки ба низоми умумии кафолатҳои ҳуқуқ ва озодиҳо мувофиқат мекунанд. [7-М]

3. Фаҳмиши мусосири ҳуқуқи инсон ба таҷрибаи назарраси таърихии инсоният, пеш аз ҳама дар соҳаи ташкили ҳуқуқии ҷомеа ва давлат, инчунин танзими ҳуқуқии муносибатҳои иҷтимоӣ асос ёфтааст. Дар баробари ин, дар илми ватаний ва хориҷӣ назари гуногун дар бораи пайдоиш ва рушди ҳуқуқи инсон пешниҳод карда мешавад. Доктринаи хориҷӣ асосан пайдоиши концепсияи ҳуқуқи инсонро бо рушди афкори давлатии ҳуқуқии ғарбӣ алоқаманд мекунад, дар ҳоле ки муҳаққиқони ватаний таъкид мекунанд, ки ҳанӯз дар Шарқ дар соли 539 пеш аз милод Эъломияи Куруши Кабир, ки меъёрҳои ҳуқуқи инсонро дар бар мегирад, қабул карда шуд. Бидуни ворид шудан ба баҳсҳои муфассали илмӣ, ба андешаи муаллиф равиши одилонае ба назар мерасад, ки мувофиқи он масъалаҳои пайдоиш ва рушди ҳуқуқи инсон дар минтақаҳои гуногуни ҷаҳон дар як вақт ва вобаста ба ҳусусиятҳои фарҳанг, фалсафа, дин, шуури ҷамъиятий ва ахлоқи онҳо ҳал карда мешуданд. Рушди тасаввурот дар бораи ҳуқуқи инсон ҳусусияти иҷтимоию таъриҳӣ дорад, зоро ҳар як ҷомеа ва тамаддуни таъриҳӣ дар ташаккул ва фаҳмиши онҳо саҳми маҳсус гузоштааст. Ин имкон медиҳад, ки ҳуқуқи инсон на як категорияи шаҳшуда, балки як категорияи ҳуқуқии фаъол мебошад, ки дар тӯли вақт бо таъсири омилҳои фарҳангӣ, сиёсӣ ва ҳуқуқӣ тағиیر меебад. Ҳуқуқҳои инсон бояд ҳамчун падидай универсалӣ баррасӣ карда шаванд, ки маҷмӯи имкониятҳои шаҳсиятро дар бар мегирад, ки татбиқи онҳо эътироф, риоя ва ҳимояи ҳам давлатҳо ва ҳам ҷомеаи байналмилалиро талаб мекунад. [8-М]

4. Ҳуқуқ ва озодиҳои инсон падидаи мураккаби ҳуқуқӣ буда, омӯзиши амиқро тақозо менамоянд. Ба мазмуни ҳуқуқу озодиҳои инсон омилҳои зиёди объективӣ ва субъективӣ таъсир мерасонанд. Ба онҳо метавон асосҳои таърихии рушди давлат, сатҳи шуурнокӣ ва фарҳанги ҳуқуқии чомеа, сатҳи рушди иқтисодӣ, иродай сиёсӣ ва дигар омилҳоро дохил намуд. Аммо новобаста аз ин омилҳо, ҳуқуқ ва озодиҳои инсон ҳамеша арзишҳои муҳимми ҳаётӣ буданд, ҳастанд ва мемонанд, ки ҳар як давлат вазифадор аст онҳоро на танҳо эътироф кунад, балки барои таъмин, татбиқ ва ҳифзи онҳо шароит фароҳам оварад. Мағҳум ва таснифоти ҳуқуқу озодиҳои инсон ва шаҳрвандро баррасӣ намуда, муаллифи рисола ба чунин хулоса омад: барои воқеӣ будани ҳуқуқу озодиҳо давлат бояд на танҳо онҳоро танзим ва эътироф намояд (ва ин нукта низ муҳим мебошад), балки ҳимояи воқеии онҳоро низ бояд таъмин кунад. Барои расидан ба ин ҳадаф, Конститутсияи Ҷумҳурии Тоҷикистон низоми кафолатҳои давлатиро пешбинӣ менамояд, ки роҳҳо ва шаклҳои гуногуни татбиқи ин ҳадафро дар бар мегиранд. Ба ин низом дохил мешаванд:

– Эълони Ҷумҳурии Тоҷикистон ҳамчун давлати демократӣ ва ҳуқуқбунёд. Ин муқаррарот дорои аҳамияти маҳсус мебошад, зеро кафолати воқеии ҳуқуқ ва озодиҳои инсон ва шаҳрванд танҳо дар шароити давлати демократӣ ва ҳуқуқбунёд имконпазир аст.

– Бояд эътироф намуд, ки ҳуқуқ ва озодиҳои инсон мустақиман амал намуда, мазмун, моҳият ва татбиқи қонунҳо, фаъолияти мақомоти қонунгузор, ичроия ва судиро муайян мекунанд.

– Таъмини ҳуқуқу озодиҳои инсон ва шаҳрванд тавассути ҳимояи судӣ.

– Усулҳои ҳимояи маъмурӣ-ҳуқуқӣ, яъне шаҳрванд ҳуқуқ дорад бевосита ва ё тавассути муроҷиати инфириодӣ ва дастаҷамъона ба мақомоти давлатӣ ва мақомоти худидоракуни маҳаллӣ муроҷиат кунад.

– Фаъолияти Ваколатдор оид ба ҳуқуқи инсон. [2-М]

5. Ҳокимияти судӣ одатан ҳамчун пайванди калидӣ дар механизми таъмин ва ҳимояи ҳуқуқ ва озодиҳои инсон ва шаҳрванд дар ҷомеаи муосири ҷаҳонӣ баррасӣ карда мешавад. Падидай ҳимояи судӣ оид ба ҳуқуқ дар низоми кафолати ҳуқуқи инсон мавқеи марказиро ишғол меқунад, зоро он на танҳо барои таъмини муқаррароти онҳо дар сатҳи қонунгузории миллӣ ва байналмилалӣ, балки татбиқи воқеии онҳо, инчунин барқарор кардани ҳуқуқҳои вайроншуда дар сурати поймол шудани онҳо пешбинӣ шудааст. Маҳз тавассути расмиёти судӣ даҳолати муассири давлат барои ҳимояи ҳуқуқҳои шаҳс аз ҳама гуна таҷовузҳои гайриқонунӣ кафолат дода мешавад, ки ба падидай ҳимояи судӣ мақоми воситаи универсалии ҳифзи ҳуқуқиро медиҳад. Ҷумҳурии Тоҷикистон бо мубодилаи ин равишҳои эътирофшудаи умум дар модели конститутсионии худ ба ҳокимияти судӣ дар таъмин ва ҳифзи ҳуқуқу озодиҳои инсон аҳамияти маҳсус дода, муқаррароти даҳлдорро дар Конститусия мустаҳкам намуда, онҳоро дар қонунгузории соҳавӣ ва амалияи судӣ рушд медиҳад.

Конститусияи ҶТ муҳимтарин муқарраротҳоеро ҷой додааст, ки ифодакунандай мазмун ва принсипҳои ҳимояи судӣ мебошанд. Аз ҷумла, дар моддаи 84 ба таври бевосита пешбинӣ мегардад, ки ҳокимияти судӣ ҳимояи ҳуқуқу озодиҳои инсон ва шаҳрвандро ба роҳ мемонад. Моддаи 19 бошад, ба ҳар кас ҳуқуқи муроҷиат кардан ба судро кафолат дода, дар моддаи 21 ҳуқуқи ҷабрдидаро аз кирдорҳои ҷиноятӣ тавассути ҳимояи судӣ пешбинӣ менамояд. Инчунин, Конститусия баррасии парвандаро ба зиммаи суди босалоҳият, мустақил ва беғараз voguzor намуда (моддаи 19), иҷрои мустақими ҳуқуқу озодиҳои инсон ва шаҳрвандро тавассути ҳокимияти судӣ кафолат дода (моддаи 14), принсипҳои мубоҳисавӣ, баробарии тарафҳо, ошкоро баргузор гардида мурофиаи судӣ (моддаи 88) ва эҳтимолияти бегуноҳиро (моддаи 20) муқаррар кардааст. Ба сифати кафолатҳои иловагӣ, ҳуқуқи муроҷиат ва бозбинӣ намудани қарорҳои судӣ баромад менамоянд.

Ҳамин тариқ, ҳимояи судӣ усули муқаррарнамудаи конститутсионии ҳимояи ҳуқуқ ва озодӣ буда, тавассути фаъолияти низоми судӣ ба амал бароварда мешавад. Он як механизми универсалий (фарогир)-и ҳуқуқӣ аст, ки бидуни ҳеч гуна фарқиятҳои иҷтимоӣ ё дигар навъи фарқиятҳо барои ҳама дастрас мебошад ва баҳри барқарор намудани ҳуқуқҳои поймолшуда ва пешгирий кардани вайронқунии онҳо равона карда шудааст. [6-М]

6. Дар Ҷумҳурии Тоҷикистон ҳимояи судӣ тавассути мурофиаи суди конститутсионӣ, маъмурӣ, ҷиноятӣ, маданий ва иқтисодӣ амалӣ карда мешавад. Ҳар яке аз судҳое, ки ба низоми судӣ дохил мешаванд, ваколат доранд, ки парвандаҳои вайрон кардани ҳуқуқ ва озодиҳои шахсро баррасӣ кунанд.

Фаъолияти суди Конститутсионӣ аҳамияти маҳсус дорад, ки мувофиқати қонунҳои Конститутсијро санчида, фахмиши ягонаи меъёрҳои конститутсиониро ташаккул медиҳад, афзалияти онҳо дар низоми ҳуқуқӣ ва бо ин роҳ кафолатҳои ҳуқуқиро тақвият медиҳад.

Мурофиаи судии маъмурӣ ҳамчун воситаи самараноки шикоят аз амалҳо ва қарорҳои мақомоти ҳокимијат, ки ба ҳуқуқҳои шаҳрвандон даҳл доранд, хизмат мекунад.

Мурофиаи суди ҷиноятӣ манфиати оммавӣ ва ҳатмии оғоз кардани парвандаҳоро ҳангоми мавҷудияти аломатҳои ҷиноят амалӣ мекунад, дар айни замон кафолатҳои конститутсиониро таъмин мекунад (мубоҳиса, эҳтимолияти бегуноҳӣ ва гайра).

Дар мурофиаи маданий ҳимояи ҳуқуқҳо асосан тавассути мурофиаи судӣ, ки бо ҳоҳиши худи субъект оғоз карда мешавад ва дар мурофиаи иқтисодӣ тавассути баррасии баҳсҳои марбут ба фаъолияти соҳибкорӣ амалӣ карда мешавад.

Ҳамин тариқ, низоми судии Ҷумҳурии Тоҷикистон татбиқи ҳамаҷонибаи ҳуқуқи ҳимоя дар тамоми соҳаҳои ҳаётро таъмин менамояд. [3-М]

7. Аз таҳлили Конститутсияи ҶТ ва санадҳои қонунгузории дар асоси он қабулшуда чунин бармеояд, ки ҳадафи асосии давлати мо эътироф, риоя ва ҳифзи ҳукуқу озодиҳои инсон ва шаҳрванд мебошад. Дар баробари ин, нақши асосиро дар таъмини ҳукуқу озодиҳои инсон ва шаҳрванд маҳз мақомоти судӣ дорост. Қонунгузорӣ ба сифати ҳадафҳои асосии фаъолияти ҳокимияти судӣ дар замони муосир инҳоро муқаррар кардааст: ҳифзи асосҳои сохтори конститутсионӣ, ҳукуқу озодиҳои асосии инсон ва шаҳрванд, таъмини волоият ва амали бевоситаи Конститутсияи ҶТ дар тамоми худуди он. Дар ҳамин ҳол, таъмини ҳукуқ ва озодиҳои инсон ва шаҳрванд – мақсади бунёдии фаъолияти ҳокимияти судӣ ба ҳисоб рафта, ҳамаи дигар ҳадафҳо ба он мутааллик мебошанд. Аз нигоҳи мо, мақсади ҳокимияти судӣ ҳамчун шоҳаи ҳокимияти давлатӣ аз ҳимояи арзишҳои ҳукуқии инсон, давлат ва ҷомеа тавассути татбиқиadolati судӣ, иборат мебошад. Арзиши ҳукуқии марказиро арзише ташкил медиҳад, ки дар Конститутсияи ҶТ муқаррар карда шудааст, яъне арзишҳои конститутсионӣ.

Ҳадафҳо ва вазифаҳое, ки дар назди ҳокимияти судӣ гузошта шудаанд, тавассути функцияҳои амалкунандай он татбиқ карда мешаванд. Дар натиҷаи таҳқиқоти анҷомдодашуда ба чунин хулоса омадан мумкин аст, ки функцияҳои ҳокимияти судиро метавон ба умумӣ ва маҳсус ҷудо намуд. Функцияҳои умумӣ он функцияҳое мебошанд, ки ҳокимияти судӣ ҳамчун як падидай давлатӣ-ҳукуқӣ дорост, функцияҳои маҳсус бошанд, танҳо ба ҳокимияти судӣ ҳамчун як шоҳаи мустақил ва алоҳидаи ҳокимияти давлатӣ рабт доранд.

Фаъолияти ҳокимияти судӣ ба маҷмӯи принципҳои асосӣ такъя мекунад, ки моҳияти конститутсионӣ-ҳукуқии онро инъикос мекунанд. Чунин принципҳои ташкил ва фаъолияти ҳокимияти судиро метавонем ҷудо намуд: соҳибихтиёрии ҳокимияти судӣ; мустақилияти ҳокимияти судӣ; волоият ва таъсири бевоситаи Конститутсия (конститутсионӣ будан); қонуният; салоҳиятнок будан (пурра будани ваколатҳо); ошкорбаёнӣ. Ин принципҳо бо ҳам алоқаманданд, аз мақоми маҳсуси

ҳокимияти судӣ бармеоянд ва бевосита ба раванди ҳимояи ҳуқуқ ва озодиҳои инсон ва шаҳрванд таъсир мерасонанд.

Танҳо дар сурати риояи қатъии ин принципҳо, ҳокимияти судӣ қодир аст, ки таъиноти худро пурра ичро кунад — ҳуқуқ ва озодиҳои конститутсионии шаҳсро боэътимод таъмин ва ҳимоя кунад, ки ин кафолати муҳимтарини самаранокии фаъолияти он дар давлати ҳуқуқбунёд мебошад. [5-М]

8. Дигаргуниҳои сиёсӣ-ҳуқуқӣ ва иқтисодии дар Тоҷикистон аз замони қабули Конститутсия 6 ноябри соли 1994 гузаронидашуда ба таъмин ва ҳимояи ҳуқуқи шаҳрвандон ва фароҳам овардани шароит барои зиндагии шоиста равона карда шудаанд. Таҳқиқоти умумии ҳокимияти судӣ ҳамчун кафили ҳуқуқи инсон инчунин омӯзиши равандҳои ислоҳот ва такмили онро дар бар мегирад. Ислоҳоти ҳокимияти судӣ пеш аз ҳама бо тасдиқи модели конститутсионии таҷзияи ҳокимият ва ташаккули низоми судӣ тибқи Конститутсия алоқаманд аст. Ин такмил бо татбиқи пайдарпайи барномаҳои ислоҳоти судӣ-ҳуқуқӣ алоқаманд аст. Ислоҳоти судии охири солҳои 1990-ум ва аввали солҳои 2000-ум ҳокимияти судиро ба таври куллӣ тағйир дода, мустақилияти онро мустаҳкам кард, эътирофи ҳимояи ҳуқуқ ва озодиҳоро вазифаи асосӣ эътироф кард, самтҳои фаъолиятро васеъ кард ва принципҳои демократии фаъолиятро тасдиқ кард. Дар айни замон, ҳадафи асосии ислоҳот ташкили низоми самараноки ҳимояи судии ҳуқуқи инсон боқӣ монд. Аммо мушкилоти боқӣ монда зарурати такмили минбаъдаи фаъолияти судӣ ба миён овард. Таҳлили барномаҳои ислоҳоти судӣ-ҳуқуқӣ имкон дод, ки ду самти асосии такмилдихӣ ҷудо карда шаванд.

– самтҳои функционалий – масъалаҳои марбут ба ташкил ва фаъолияти низоми судӣ, аз ҷумла ташкили судҳои маҳсусгардонидашуда, масъалаҳои назорати судӣ, тафсир ва истифодаи санадҳои судиро дар бар мегирад

– самтҳои ташкилий – ба ҳалли масъалаҳои марбут ба сиёсати ташкилий, моддӣ-техникӣ ва кадрӣ дар фаъолияти ҳокимияти судӣ равона карда шудааст. [4-А]

ТАВСИЯХО ОИД БА ИСТИФОДАИ АМАЛИИ НАТИЧАХОИ ТАҲҚИҚОТ

Бо мақсади баланд бардоштани самаранокии механизми судии ҳимояи ҳуқуқ ва озодиҳои инсон ва шаҳрванд дар Ҷумҳурии Тоҷикистон, пешниҳод мегардад, ки ба қонунгузории амалкунанда чунин тағйири иловаҳо ворид карда шавад:

1. Баҳри таҳқими кафолатҳои ҳифзи ҳуқуқи инсон, ба андешаи мо, дар қонунгузории мурофиавӣ ворид намудани меъёрҳое, ки фарогирандаи масъалаҳои зерин мебошанд, ба мақсад мувофиқ аст:

- Муқаррар намудани уҳдадорӣ нисбат ба судҳо ҷиҳати асоснок намудани рад кардани муроҷиат ва шикоятҳое, ки марбут ба ҳимояи ҳуқуқ ва озодиҳои инсон мебошанд;

- Фароҳам овардани имкониятҳои бештар баҳри ҷамъоварӣ намудани далелҳо барои тарафҳо, маҳсусан барои шаҳрвандоне, ки таҳсилоти касбии ҳуқуқӣ надоранд;

- Пешбинӣ кардани уҳдадории ҳатмӣ нисбат ба судҳо ҷиҳати фаҳмондани ҳуқуқҳои иштирокчиёни муроғиа дар ҳама марҳилаҳои баррасии судӣ.

2. Бо мақсади баланд бардоштани мақом ва самаранокии фаъолияти Суди конституцсионӣ, зарур аст, ки ба Қонуни конституцсионии Ҷумҳурии Тоҷикистон «Дар бораи Суди конституцсионии Ҷумҳурии Тоҷикистон» тағйироти зерин ворид карда шаванд:

- Васеъ намудани номгӯи субъектҳое, ки ҳуқуқи муроҷиат карданро ба Суди конституцсионӣ доранд, аз ҷумла ассоциатсияҳои касбии ҳуқуқшиносон ва муассисаҳои илмӣ;

- Ба қонунгузорӣ ворид намудани муқаррароти ҳатмӣ ҷиҳати ичрои тавзехоти Суди конституцсионӣ аз ҷониби ҳамаи судҳо ва мақомоти ҳокимияти давлатӣ;

- Мағҳуми «мавқеи ҳуқуқии Суди конституцсионӣ» муқаррар ва қувваи ҳуқуқии он муайян карда шуда, ишора гардад, ки татбиқи чунин

мавқеъҳо барои ҳамаи мақомоти давлатӣ, аз ҷумла парламент ва судҳои умумӣ ҳатмӣ мебошад.

3. Айни замон дар қонунгузории Ҷумҳурии Тоҷикистон ҳадафи дақиқ ва ягонаи умумии ҳокимияти судӣ ҳамчун шоҳай мустақили ҳокимияти давлатӣ муайян карда нашудааст. Бо ин мақсад, пешниҳод мегардад, ки ба Қонуни конститутсионии Ҷумҳурии Тоҷикистон «Дар бораи судҳои Ҷумҳурии Тоҷикистон» моддаи алоҳида ворид карда шуда, ҳадафҳои умумии ҳокимияти судӣ дар шакли – «таъмин ва ҳимояи ҳуқуқ ва озодиҳои инсон ва шаҳрванд, таҳқими қонуният, адолат ва волоияти Конститутсия» муқаррар карда шавад.

Инчунин, дар қонунгузорӣ ҳадафҳо, вазифаҳо ва функсияҳои ҳокимияти судӣ ба таври низомнок ҷудо карда нашудааст, ки боиси номуайяни назариявӣ-ҳуқуқӣ мегардад. Аз ин рӯ, пешниҳод карда мешавад, ки дар санадҳои меъёрии ҳуқуқӣ (аз ҷумла, дар барномаҳои ислоҳоти судӣ-ҳуқуқӣ) мағҳумҳои зерин ворид карда шаванд:

- ҳадаф – ҳолати аз ҷиҳати стратегӣ дилҳоҳи низоми ҳуқуқӣ, ки ноил шудан ба он ҳадафи фаъолияти мақомоти судӣ мебошад;
- вазифаҳо – самтҳои мушаҳҳаси фаъолият, ки марҳилаҳои амалисозии ҳадафҳоро ташкил медиҳанд;
- функсияҳо – намудҳои мукаммали фаъолияти ҳокимияти судӣ, ки ба таври институтсионалӣ таҳқим бахшида шудаанд.

4. Вазифаҳои ҳокимияти судӣ бештар маврид бо вазифаҳои судҳои ҷудогона ҳамсон шуморида мешавад ва ё бидуни асоснокие аз мақомоти дигари ҳифзи ҳуқуқ ба он интиқол дода мешавад. Бо ин мақсад, пешниҳод мегардад, ки дар сатҳи қонунгузорӣ вазифаҳои зерин ҷудо карда шаванд:

- вазифаҳои умумии ҳокимияти судӣ ҳамчун шоҳай ҳокимияти давлатӣ;
- вазифаҳои маҳсуси судҳои дорои салоҳияти муайяндошта (конститутсионӣ, маданиӣ, ҷиноятӣ ва ғ.).

Ба мақсад мувофиқ аст, ки дар Қонуни конститутсионии Ҷумҳурии Тоҷикистон «Дар бораи судҳои Ҷумҳурии Тоҷикистон» моддаи алоҳида – «Вазифаҳои ҳокимияти судӣ» ворид карда шавад.

5. Дар қонунгузории амалкунандаи Ҷумҳурии Тоҷикистон то ҳол ба таври амиқ муқаррар нагардидааст, ки адолати судӣ ягона шакли фаъолияти ҳокимияти судӣ ба ҳисоб меравад, ки тавассути намудҳои гуногуни мурофиаи судӣ ба амал бароварда мешавад. Бо ин мақсад, пешниҳод карда мешавад, ки ба Қонуни конститутсионии Ҷумҳурии Тоҷикистон «Дар бораи судҳои Ҷумҳурии Тоҷикистон» чунин тағйиротҳо ворид карда шаванд:

- тавассути меъёри ҳуқуқӣ муқаррар карда шавад, ки ягона шакли амалий гардонидани ҳокимияти судӣ ин адолати судӣ мебошад;
- ба таври иловагӣ ишора карда шавад, ки адолати судӣ тавассути мурофиаҳои судии конститутсионӣ, маданий, ҷиноятӣ, маъмурӣ ва иқтисодӣ ба амал бароварда мешавад.

6. Принсипҳои ҳокимияти судӣ дар қонунгузории амалкунанда ба таври пароканда муайян карда шудаанд, ки боиси номуайяни татбиқи ҳуқуқ мегардад.

Пешниҳод менамоем, ки ба Қонуни конститутсионии Ҷумҳурии Тоҷикистон «Дар бораи судҳои Ҷумҳурии Тоҷикистон» боби алоҳида ворид карда шуда, дар он номгӯ ва таснифи принсипҳои асосии фаъолияти ҳокимияти судӣ дар чунин шакл муқаррар карда шавад: соҳибихтиёрий, мустақилият, волоияти Конститутсия, қонунийт, ошкорбаёнӣ, соҳибваколат ва ягонагии ҳокимияти судӣ.

Дар амал, бештар маврид принсипҳои фаъолияти ҳокимияти судиро бо принсипҳои мурофиаи судӣ (масалан, ошкоро баргузор гардидани мурофиа, мубоҳисаи тарафҳо) омехта менамоянд. Бо дарназардошли ин ҳолат, пешниҳод мегардад, ки дар қонунгузории мурофиавии Ҷумҳурии Тоҷикистон чунин таснифбандӣ ҷой дода шавад: принсипҳои мурофиаи судӣ ҳамчун категорияи динамикии мурофиавӣ ва

принципои ҳокимияти судӣ ҳамчун асосҳои институционалии ташкили адолати мустақили судӣ.

7. Қонунгузории амалкунанда (махсусан, Қонуни Ҷумҳурии Тоҷикистон «Дар бораи санадҳои меъёрии ҳуқуқӣ») қарорҳои Суди конституционӣ, Пленуми Суди Олӣ ва дигар мақомоти олии судиро ба сифати сарчашмаи ҳуқуқ эътироф наменамоянд. Бо ин мақсад, ба қонуни ишорашуда тағйирот ворид карда шуда, дар он:

- қарорҳои Суди конституисонӣ, ки мавқеи ҳуқуқиро доро мебошанд;
- қарорҳои Пленуми Суди Олӣ ва Суди Олии иқтисодӣ, ки таҷрибаи судиро тавзех медиҳанд, ба сифати сарчашмаи ҳуқуқ эътироф карда шаванд.

Инчунин, пешниҳод мегардад, ки ба таври ҳатмӣ ичро кардани онҳо дар амалияи ҳуқуқтатбиқнамоӣ возеҳан нишон дода шавад.

РЎЙХАТИ АДАБИЁТ (МАЪХАЗҲО)

I. Санадҳои меъёрии ҳуқуқӣ ва расмӣ:

[1]. Конститутсияи Ҷумҳурии Тоҷикистон аз 6 ноябри соли 1994 бо тағйиру иловаҳо аз 26 сентябри соли 1999, 22 июни соли 2003 ва 22 майи соли 2016 [Матн] // (бо забонҳои тоҷикӣ ва русӣ). – Душанбе: «Ганҷ», 2016. – 136 с.

[2]. Қонуни конститутсионии Ҷумҳурии Тоҷикистон «Дар бораи Суди конститутсионии Ҷумҳурии Тоҷикистон» аз 26 июни соли 2014, № 1083 [Матн] // Ахбори Маҷлиси Олии Ҷумҳурии Тоҷикистон, соли 2014, № 7, қ. 1, мод. 379.

[3]. Қонуни конститутсионии Ҷумҳурии Тоҷикистон «Дар бораи судҳои Ҷумҳурии Тоҷикистон» аз 26 июни соли 2014, № 1084 [Матн] // Ахбори Маҷлиси Олии Ҷумҳурии Тоҷикистон соли 2014. – № 7. – қ. 1, мод. 380.

[4]. Фармони Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон аз 14 апрели соли 1997, № 692 «Дар бораи баъзе татбирҳо оид батаъмини мустақилияти ҳокимияти судии Ҷумҳурии Тоҷикистон» [Захираи электронӣ]. – Манбаи дастрасӣ: <http://president.tj/node/27417>. (санаи муроҷиат: 23.08.2022 с.).

[5]. Фармони Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон аз 23 июни соли 2007, № 271 «Дар бораи тасдиқи барномаи ислоҳоти судӣ – ҳуқуқӣ дар Ҷумҳурии Тоҷикистон» [Захираи электронӣ]. – Манбаи дастрасӣ: <http://president.tj/node/27417>. (санаи муроҷиат: 23.08.2022 с.).

[6]. Фармони Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон аз 3.01.2011 сол, № 976 «Дар бораи барномаи ислоҳоти судӣ-ҳуқуқӣ дар Ҷумҳурии Тоҷикистон барои солҳои 2011–2013» [Захираи электронӣ]. – Манбаи дастрасӣ: <http://president.tj/node/27417>. (санаи муроҷиат: 23.08.2022 с.).

[7]. Фармони Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон аз 5.01.2015 сол, № 327 «Дар бораи барномаи ислоҳоти судӣ-ҳуқуқӣ дар Ҷумҳурии Тоҷикистон барои солҳои 2015–2017» [Захираи электронӣ]. – Манбаи дастрасӣ: <http://president.tj/node/27417>. (санаи муроҷиат: 23.08.2022 с.).

[8]. Федеральный конституционный закон РФ «О Конституционном Суде Российской Федерации» от 21.07.1994 г. // Собрание законодательства РФ. 1994. № 13. ст. 1447.

[9]. Эъломияи умумии ҳуқуқи башар аз санаи 20.12.1948. // Маркази миллии қонунгузории назди Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон [Захираи электронӣ] / Манбаи дастрасӣ: URL: <http://mmk.tj> (санаи муроҷиат: 08.12. 2021).

II. Монографияҳо, китобҳои дарсӣ, васоити таълимӣ

[10]. Абросимова, Е.Б. Суд в системе разделения властей: российская модель (конституционно-теоретические аспекты) [Текст]: учеб. пособие / Е.Б. Абросимова. – М., 2002. – 110 с.

[11]. Абросимова, Е.Б. Судебная власть в Российской Федерации [Текст]: система и принципы / Е.Б. Абросимова. – М., 2002. – 161 с.

[12]. Административно-процедурное производство в Республике Таджикистан [Текст]: учеб. метод. пособие / под общ. ред. А.М. Диноршоева. – Душанбе: Эр-граф, 2017. – 252 с.

[13]. Азаров, А., Ройтер, В., Хюфнер, К. Защита прав человека. Международные и российские механизмы [Текст] / А. Азаров, В. Ройтер, К. Хюфнер. – М., 2000. – 392 с.

[14]. Ализода, З. Эволюция института парламента в Республике Таджикистан [Текст] / З. Ализода. – Душанбе: ТНУ, 2013. – 206 с.

[15]. Алимов, С.Ю., Диноршоев, А.М., Салохидинова, С.М. Конституционное право Республики Таджикистан [Текст]: учебник / С.Ю. Алимов, А.М. Диноршоев, С.М. Салохидинова; под общ. ред. А.М. Диноршоева. – Душанбе, 2018. – 528 с.

[16]. Анишина, В.И. Конституционные принципы судебной власти Российской Федерации [Текст]: формирование, содержание и перспективы развития / В.И. Анишина. – М., 2003. – 271 с.

[17]. Баглай, М.В. Конституционное право Российской Федерации [Текст] / М.В. Баглай. – М., 1998. – 156 с.

[18]. Бадальянц, Ю.С., Ягофаров, Д.А. Права человека [Текст]: учебное пособие / Ю.С. Бадальянц, Д.А. Ягофаров; под ред. М.И. Кошелева. – М.; Рязань: Издательство «Поверенный», 2006. – 519 с.

[19]. Бахрах, Д.Н. Административное право России [Текст]: учебник / Д.Н. Бахрах. – 5-е изд., перераб. и доп. – М.: Эксмо, 2010. – 607 с.

[20]. Бахридинов, С.Э. Диноршоев А.М. Сафаров А.И. Восприятия судебной системы населением Республики Таджикистан [Текст] / С.Э. Бахридинов, А.М. Диноршоев, А.И. Сафаров. – Душанбе, 2013. – 61 с.

[21]. Бондарь, Н.С. Власть и свобода на весах конституционного правосудия [Текст]: защита прав человека Конституционным судом Российской Федерации / Н.С. Бондарь. – М., 2005. – 592 с.

[22]. Венгеров, А.Б. Теория государства и права [Текст] / А.Б. Венгеров. – М., 2000. – 528 с.

[23]. Витрук, Н.В. Конституционное правосудие [Текст] / Н.В. Витрук. – М., 2005. – 243 с.

[24]. Владимиров, В.А. Основные функции посткоммунистического государства в области внутренней политики [Текст]: учебное пособие / В.А. Владимиров. – Тверь: ТГУ, 1992. – 82 с.

[25]. Воеводин, Л.Д. Юридический статус личности в России [Текст] / Л.Д. Воеводин. – М., 1997. – 298 с.

[26]. Головистикова, А.Н., Грудцына, Л.Ю. Права человека [Текст] / А.Н. Головистикова, Л.Ю. Грудцына. – М., 2008. – 448 с.

[27]. Диноршов, А.М. Права человека: учебник для ВУЗов [Текст] / А.М. Диноршов. – Душанбе, 2010. – 334 с.

[28]. Диноршоев, А.М. Закрепление прав и свобод человека в Конституции Республики Таджикистан [Текст] / А.М. Диноршоев. – Душанбе, 2014. – 143 с.

[29]. Диноршоев, А.М. Механизмы защиты прав человека [Текст] / А.М. Диноршоев. – Душанбе, 2014. – 152 с.

[30]. Диноршоев, А.М., Салохидинова, С.М. Конституционное право Республики Таджикистан [Текст]: учебник / А.М. Диноршоев, С.М. Салохидинова; под общ. ред. А.М. Диноршоева. – Душанбе, 2017. – 247 с.

[31]. Диноршоев, А.М., Сафаров Д.С., Хамдамова Ш.М. Процессуальные институты конституционного судопроизводства в Республике Таджикистан [Текст] / Под общей редакцией А.М. Диноршоева. – Душанбе, 2015. - 133 с.

[32]. Доброхотов, А.Л. Цель [Текст] / А.Л. Доброхотов // Новая философская энциклопедия. – М.: Мысль, 2000. – 42 с.

[33]. Достиев, А.С. Конституция Республики Таджикистан 1994 года: История разработки, принятия, внесения изменений и основные положения [Текст] / А.С. Достиев. – Душанбе, 2001. – 238 с.

[34]. Ершов, В.В. Статус суда в правовом государстве / В.В. Ершов. – М.: Изд-во РПА МЮ РФ, 2012. – 206 с.

[35]. Зоиров, Д.М. Таджики: от государства Саманидов до суверенной государственности: историко-правовой анализ [Текст] / Д.М. Зоиров. – СПб: Реноме, 2014. – 287 с.

[36]. Ибрагимов, С.И. Административная юстиция в Республике Таджикистан и странах Центральной Азии: концептуальные подходы [Текст] / С.И. Ибрагимов. – Душанбе: Дониш, 2015. – 627 с.

[37]. Имомов, А. Конституционно-правовые проблемы развития Республики Таджикистан (1992–1998) [Текст] / А. Имомов. – Душанбе, 1998. – 208 с.

[38]. Имомов, А.И. Ҳуқуқи конституционии Ҷумҳурии Тоҷикистон [Текст]: Китоби дарсӣ / А.И. Имомов. Нашри чорум бо тағйироту иловаҳо. – Душанбе, 2017. – 766 с.

[39]. Искандаров, З.Х. Права человека и национальный механизм их защиты. [Текст] / З.Х. Искандаров. – Душанбе, 2007. – 136 с.

[40]. История прав человека [Текст]: учебник для вузов / под ред. д.ю.н., профессора А.М. Диноршоева. – Душанбе: ЭР-граф, 2016. – 364 с.

- [41]. Каблова, Н.А. Права человека. Спецкурс [Текст] / Н.А. Каблова; под ред. Р.Г. Вагизова. – Казань, 2004. – 116 с.
- [42]. Калинина, Т.М. К вопросу о законодательной дефиниции понятия «правозащитная система» [Текст] / Т.М. Калинина // Законотворческая техника современной России: состояние, проблемы, совершенствование / под ред. В.М. Баранова. В 2 тт. – Н. Новгород, 2001. Т. 1. – 534 с.
- [43]. Ковлер, А.И. Антропология права [Текст] / А.И. Ковлер. – М.: Издательство НОРМА, 2002. – 480 с.
- [44]. Козлова, Е.И., Кутафин, О.Е. Конституционное право России [Текст] / Е.И. Козлова, О.Е. Кутафин. – М., 2003. – 565 с.
- [45]. Колесников, Е.В., Селезнева, Н.М. Статус суда в Российской Федерации [Текст] / Е.В. Колесников, Н.М. Селезнева. – Саратов, 2008. – 201 с.
- [46]. Колоколов, Н.А. О праве, суде и правосудии [Текст]: избранное / Н.А. Колоколов. – М., 2006. – 687 с.
- [47]. Комментарий к Гражданскому-процессуальному кодексу РТ [Текст] / под ред. М.З. Рахимова. – Душанбе, 2012. – 574 с.
- [48]. Комментарий к Гражданскому-процессуальному кодексу РФ [Текст] / под ред. А.И. Нечаева. – М., 2008. – 976 с.
- [49]. Комментарий к Конституции Российской Федерации. Постатейный [Текст]: 2-е издание, пересмотренное / под ред. В.Д. Зорькина. – М.: Норма – Инфра М, 2011. – 1007 с.
- [50]. Конституционный статус личности в СССР [Текст] / [Б.Н. Топорнин, Л.Д. Воеводин, В.С. Шевцов и др.; Редкол.: Н.В. Витрук и др.]. – Москва: Юрид. лит., 1980. – 256 с
- [51]. Конституция Российской Федерации: доктринальный комментарий (постатейный) [Текст] / под ред. Ю.А. Дмитриева. – М., 2009. – 600 с.
- [52]. Краткая философская энциклопедия. – М., 1994. – 574 с.

[53]. Кузнецова, С.Н. Международная защита прав человека [Текст] / С.Н. Кузнецова. – Нижний Новгород, 2005. – 159 с.

[54]. Кучинский, В.А. Личность, свобода, право [Текст] / В.А. Кучинский. – М., 1978. – 207 с.

[55]. Лазарева, В.А. Судебная власть. Судебная защита. Судебный контроль: понятие и соотношение [Текст] / В.А. Лазарева. – Самара, 1999. – 63 с.

[56]. Лебедев, В.М. Судебная власть в современной России: Проблемы становления и развития [Текст] / В.М. Лебедев. – СПб., 2001. – 382 с.

[57]. Лукашева, Е.А. Права человека [Текст] / Е.А. Лукашева. – М., 2001. – 537 с.

[58]. Макуев, Р.Х. Теория государства и права [Текст]: учебник / Р.Х. Макуев. – Москва-Орел, 2005. – 684 с.

[59]. Малый энциклопедический словарь: в 4 т. [Текст] / Репринтное воспроизведение издания Брокгауза-Ефрана. – М., 1997. (1902). – 402 с.

[60]. Мальцев, Г.В. Понимание права. Подходы и проблемы [Текст] / Г.В. Мальцев. – М., 1999. – 419 с.

[61]. Марченко, М.Н. Судебное правотворчество и судейское право [Текст] / М.Н. Марченко. – М., 2007. – 448 с.

[62]. Матузов, Н.И. Личность. Права. Демократия [Текст]: Теорет. проблемы субъективного права / М-во высш. и сред. спец. образования РСФСР. Сарат. юрид. ин-т им. Д.И. Курского. – Саратов: Изд-во Сарат. ун-та, 1972. – 292 с.

[63]. Махмудов, М.А., Худоёров, Б.Т. Мақомоти ҳифзи ҳуқуқ дар Тоҷикистон [Матн]: Китоби дарсӣ / М.А. Махмудов, Б.Т. Худоёров. – Душанбе: «Эр-граф», 2012. – 396 с.

[64]. Милль, Дж.С. Утилитаризм. О свободе [Текст] / Дж.С. Милль. – СПб., 1882. – 447 с.

[65]. Миралиев, И. Правовое государство и права человека [Текст] / И. Миралиев. – Душанбе, 2015. – 258 с.

[66]. Мордовец, А.С. Социально-юридический механизм обеспечения прав человека и гражданина [Текст] / А.С. Мордовец. – Саратов, 1996. – 285 с.

[67]. Насрудинов, Э.С. Правовая культура [Текст] / Э.С. Насрудинов. – М.: Норма, 2014. – 352 с.

[68]. Научно-практический комментарий к Конституции Российской Федерации [Текст] / отв. ред. В.В. Лазарев. – М., 2003. – 656 с.

[69]. Нерсесянц, В.С. Общая теория государства и права [Текст]: учебник / В.С. Нерсесянц. – М., 2002. – 552 с.

[70]. Нудненко, Л.А. Конституционные права и свободы личности в России [Текст] / Л.А. Нудненко. – М., 2009. – 449 с.

[71]. Оганесян, М.А. Судебная власть в Российской Федерации и ее роль в становлении правового государства [Текст] / М.А. Оганесян. – СПб., 2003. – 63 с.

[72]. Ожегов, С.И. Словарь русского языка [Текст] / под ред. Н.Ю. Шведовой. – М., 1984. – 797 с.

[73]. Ожегов, С.И., Шведова, Н.Ю. Толковый словарь русского языка [Текст] / С.И. Ожегов, Н.Ю. Шведова. – М., 1995. – 843 с.

[74]. Ойев, Х., Марифхонов, Р.Н. Административно-процессуальное право Республики Таджикистан [Текст]: учеб. пособие / Х. Ойев, Р.Н. Марифхонов. – Душанбе, 2016. – 384 с.

[75]. Патюлин, В.А. Государство и личность в СССР: правовые аспекты взаимоотношений [Текст] / В.А. Патюлин. – М., 1974. – 246 с.

[76]. Петрухин, И.Л. Понятие и формы реализации судебной власти [Текст] / Судебная власть / под ред. И.Л. Петрухина. – М., 2003. – 720 с.

[77]. Петрухин, И.Л., Батуров, Г.П., Морщакова, Т.Г. Теоретические основы эффективности правосудия [Текст] / И.Л. Петрухин, Г.П. Батуров, Т.Г. Морщакова. – М., 1979. – 392 с.

[78]. Поленина, С.В. Права женщин в системе прав человека: международный и национальный аспект [Текст] / С.В. Поленина. – М., 2000. – 225 с.

[79]. Поляков, А.В. Общая теория права: проблемы интерпретации в контексте коммуникативного подхода [Текст]: курс лекций / А.В. Поляков. – СПб.: Издательский дом Санкт-Петербургского государственного университета, 2004. – 864 с.

[80]. Постатейный комментарий к Конституции Российской Федерации [Текст] / под ред. Л.А. Окунькова. – М., 1994. – 290 с

[81]. Постатейный комментарий к Конституции Российской Федерации [Текст] / под общ. ред. В.Д. Карповича. – М., 2002. – 259 с..

[82]. Права человека: учебник для вузов [Текст] / отв. ред. – член-корр. РАН, д.ю.н. Е.А. Лукашева. – М.: НОРМА, 2001. – 560 с.

[83]. Радько, Т.Н. Методологические вопросы познания функций права [Текст] / Т.Н. Радько. – Волгоград, 1974. – 151 с.

[84]. Ржевский, В.А., Чепурнова, Н.М. Судебная власть в Российской Федерации: конституционные основы организации и деятельности [Текст] / В.А. Ржевский, Н.М. Чепурнова. – М., 1998. – 214 с.

[85]. Российское государство и правовая система [Текст]: современное развитие, проблемы, перспективы / под ред. Ю.Н. Старицова. – Воронеж, 1999. – С. 703 с.

[86]. Самостоятельность и независимость судебной власти Российской Федерации [Текст] / под ред. В.В. Ершова. – М., 2006. – 493 с.

[87]. Сафарзода, Б.А. Международные стандарты в области прав человека: история и современность [Текст]: монография / Б.А. Сафарзода. – Душанбе: ЭР-граф, 2016. – 324 с.

[88]. Сафаров, Б.А., Ойев Х.О. Механизмы защиты прав человека и гражданина в Республике Таджикистан (на тадж. яз) [Текст] / Б.А. Сафаров, Х.О. Ойев. – Душанбе, 2013. – 256 с.

[89]. Сборник решений Конституционного суда Республики Таджикистан [Текст]. – Душанбе, 2010. – 248 с.

[90]. Сергеев, К.А., Слинин, Я.А. Природа и разум: античная парадигма [Текст] / К.А. Сергеев, Я.А. Слинин. – Л.: ЛГУ, 1991. – 238 с.

[91]. Словарь иностранных слов [Текст] / под ред. И.В. Лехина, С.М. Локшиной, Ф.Н. Петрова и др. – М., 1964. – 784 с.

[92]. Сорокин, В.В. Государство переходного периода: теоретические вопросы [Текст] / В.В. Сорокин. – Барнаул: Алтайский полиграфический комбинат, 2000. – 512 с.

[93]. Сотиволдиев, Р.Ш. Назарияи давлат ва ҳуқук [Текст]: китоби дарсӣ барои муассисаҳои таҳсилоти олии касбӣ / Р.Ш. Сотиволдиев. – Душанбе: Империал – Групп, 2014. – 720 с.

[94]. Сравнительное конституционное право [Текст] / под ред. В.Е. Чиркина. – М., 1996. – 728 с.

[95]. Стецовский, Ю.И. Судебная власть [Текст] / Ю.И. Стецовский. – М., 1999. – 398 с.

[96]. Страшун, Б.А. Конституционные реформы в Восточной Европе [Текст] / Б.А. Страшун. – М., 1992. – 206 с.

[97]. Сырых, В.М. Теория государства и права [Текст] / В.М. Сырых. – М.: Былина, 1998. – 512 с.

[98]. Теория государства и права [Текст] / под ред. В.К. Бабаева. – М.: Юрист, 1999. – 592 с.

[99]. Толкачев, К.Б., Хабибулин, А.Г. Органы внутренних дел в механизме обеспечения личных конституционных прав и свобод граждан [Текст] / К.Б. Толкачев, А.Г. Хабибулин. – Уфа, 1991. – 168 с.

[100]. Толковый словарь русского языка [Текст] / под ред. Д.Н. Ушакова. Т. 1. – М., 1996. – 1562 с.

[101]. Утяшев, М.М. Права и свободы человека и гражданина в истории России: материалы Всероссийской научнопрактической конференции: в 2-х частях [Текст] / М.М. Утяшев. – Часть 1. – Уфа: БГУ, 2017. – 221 с.

- [102]. Фарбер, И.Е. Свобода и права человека в Советском государстве [Текст] / И.Е. Фарбер. – Саратов, 1974. .– 189 с.
- [103]. Холиқзода, А.Ф. Ганчинаи афкори сиёсӣ ва хуқуқии тоҷикон (хрестоматия по государству и праву Таджикистана) [Текст] / А.Ф. Холиқзода. – Душанбе: ЭР – граф, 2016. – 488 с.
- [104]. Холикзода, А.Г., Маджидзода Дж.З., Одиназода Р.С. Права человека и конституционно-правовое развитие Таджикистана [Текст] / А.Г. Холикзода, Дж.З. Маджидзода, Р.С. Одиназода. – Душанбе, 2019. – 488 с.
- [105]. Холиков, К.Н. Конституционное судопроизводство в Республике Таджикистан [Текст] / отв. ред. С.А. Авакъян. – Душанбе: Эр-граф, 2010. – 420 с.
- [106]. Холиков, К.Н. Конституционный суд и конституционное судопроизводство в Таджикистане [Текст] / К.Н. Холиков. – Душанбе, 2014. – 410 с.
- [107]. Холиков, К.Н. Конституционный суд Республики Таджикистан: статус, организация и деятельность [Текст] / К.Н. Холиков. – М., 2009. – 272 с.
- [108]. Чепурнова, Н.М. Конституционные принципы судебной власти и проблемы формирования судебной системы в субъектах Российской Федерации [Текст]: монография / Н.М.Чепурнова. – М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2009. – 175 с.
- [109]. Червонюк, В.И. Конституционное право России [Текст] / В.И. Червонюк. – М., 2004. – 348 с.
- [110]. Четвернина, В.А. Демократическое конституционное государство: введение в теорию [Текст] / В.А. Четвернина. – М.: ИГиП РАН, 1993. – 140 с.
- [111]. Шадрин, В.С. Обеспечение прав личности при расследовании преступлений [Текст]: монография / В.С. Шадрин – Волгоград: Изд-во Волгогр. юрид. ин-та, 1997. – 220 с.

- [112]. Шайкенов, Н.А. Правовое обеспечение интересов личности [Текст] / Н.А. Шайкенов. – Свердловск, 1990. – 200 с.
- [113]. Эбзеев, Б.С. Человек, народ, государство в конституционном строе Российской Федерации [Текст] / Б. С. Эбзеев. – Москва : Юрид. лит., 2005 (ГУП ППП "Тип. "Наука АИЦ РАН"). – 574 с.
- [114]. Эбзеев, Б.С. Конституция. Демократия. Права человека [Текст] / Б.С. Эбзеев. – М., 1992. – 228 с.

III. Мақолаҳо ва маърӯзаҳо:

- [115]. Абрамов, Х.И. Понятие функции права [Текст] / Х.И. Абрамов // Журнал российского права. – 2006. – № 2. – С. 82-85.
- [116]. Азаров, А.Я. Гуманизм и права человека – философско-правовое содержание [Текст] / А.Я. Азаров // Конституционные права и свободы человека и гражданина в Российской Федерации: учебник для вузов / под ред. О.И. Туинова. – М., 2005. – С. 13-14.
- [117]. Анишина, В.И. Функции судов как самостоятельной ветви государственной власти в Российской Федерации [Текст] / В.И. Анишина // Российский судья. – 2006. – № 10. – С. 15-19.
- [118]. Анишина, В.И., Ломтев, С.П. Конституционные принципы организации и деятельности судебной власти [Текст] / В.И. Анишина, С.П. Ломтев // Судебная власть и правосудие в Российской Федерации: курс лекций / под ред. В.В. Ершова. – М., 2011. – С. 68-72.
- [119]. Байтин, М.И. О принципах и функциях права: новые моменты [Текст] / М.И. Байтин // Правоведение. – 2000. – № 3. – С. 12-15.
- [120]. Власова, О.В. К вопросу об истоках идеи защиты человеческого достоинства [Текст] / О.В. Власова // Адвокат. – 2008. – № 12. – С. 89-19.
- [121]. Всеобщая декларация прав человека. Принята и провозглашена резолюцией 217 А (Ш) Генеральной Ассамблеи от 10 декабря 1948 г. [Текст] // Международные акты о правах человека: сб. документов. – М., 2000. – С. 40-46.

[122]. Глухарева, Л.И. Понятие прав человека: теоретико-правовое и социогуманитарное определение [Текст] / Л.И. Глухарева // Представительная власть – XXI век: законодательство, комментарии, проблемы. – 2004. – № 4. – С. 17-18.

[123]. Грудцина, Л.Ю. Принцип единства судебной власти в России [Текст] / Л.Ю. Грудцина // Право и управление. – 2022. – № 5. – С. 34-37.

[124]. Диноршоев, А.М. Понятие правовой позиции Конституционного суда [Текст] / А.М. Диноршоев // Государствоведение и права человека. – 2017. – № 2. – С. 7-10.

[125]. Ивентьев, С.И. Четвертое и пятое поколение прав человека. Любовь. Права и свободы человека. Проблемы реализации, обеспечения и защиты [Текст] / С.И. Ивентьев // Материалы международно-практической конференции. – Пенза, 2011. – С. 29-35.

[126]. Имомов, А.И. Конституционный надзор: права и свободы человека [Текст] / А.И. Имомов // Вестник Конституционного суда РТ. – Душанбе, 1998. – С. 65-72.

[127]. Искандаров, З.Х., Тураханова, Д.Т., Каримова, Т.Ф. Основные элементы, обеспечивающие организационную и функциональную независимость суда: компетентность, независимость и беспристрастность [Текст] / З.Х. Искандаров, Д.Т. Тураханова, Т.Ф. Каримова // Вестник Таджикского национального университета. – 2019. – № 1. – С. 166-172.

[128]. Казаков, В.Л. Право человека как объект защиты в правовом государстве [Текст] / В.Л. Казаков // История государства и права. – 2007. – № 14. – С. 22-27.

[129]. Карасев, Р.Е. Судебная защита: понятие, значение, место в системе защиты прав и свобод человека и гражданина [Текст] / Р.Е. Карасев // Право и политика. – 2013. – № 11 (166). – С. 1511-1519.

[130]. Кательников, М.Г. Право на судебную защиту: понятие и сущность [Текст] / М.Г. Кательников // Вестник ЮУрГУ. – 2006. – № 13 (68). – С. 247-252.

[131]. Лысов, П.К. Классификация функций судебной власти [Текст] / П.К. Лысов // Вестник Московского университета МВД России. – 2013. – № 3. – С. 62-63.

[132]. Махмудзода, М.А. Роль и значение решений Конституционного суда Республики Таджикистан в преодолении законодательных пробелов и правовой неопределенности [Текст] / М.А. Махмудзода // Правовая политика и демократическое государство: сборник статей и выступлений. – Душанбе, 2017. – С. 26-28.

[133]. Мирзагитова, А.Л. Понятие прав и свобод человека и гражданина в Российской Федерации и их классификация [Текст] / А.Л. Мирзагитова // International Scientific Review of the Problems and Prospects of Modern Science and Education. – Boston, Massachusetts, 2021. – С. 24-30.

[134]. Михайловская, И.Б. Судебная власть в системе разделения властей / И.Б. Михайловская // Судебная власть / под ред. И.Л. Петрухина. – М., 2003. – С. 24-27.

[135]. Мурадьян, Э.М. Конституционная доктрина судебной власти России [Текст] / Э.М. Мурадьян // Журнал российского права. – 2011. – № 9. – С. 130-134.

[136]. Пашенцев, Д.А. Совершенствование механизма защиты прав и свобод человека и гражданина в Российской Федерации [Текст] / Д.А. Пашенцев // Вестник МГВУ. – 2015. – № 1(17). – С. 20-26.

[137]. Переплеснина, Е.М. Судебная власть и правосудие в конституционно-правовой системе современной России [Текст] / Е.М. Переплеснина // Российская юстиция. – 2012. – № 5. – С.73-77.

[138]. Рудинский, Ф.М. Гражданские права человека: общетеоретические вопросы [Текст] / Ф.М. Рудинский // Право и жизнь. – 2000. – № 31. – С. 16-25.

[139]. Салохиддина, С.М. Соотношение понятий «охрана» и «защита» прав человека [Текст] / С.М. Салохиддина // Право и практика. – 2015. – № 1. – С. 15-23.

[140]. Скитович, В.В. Судебная власть как системное образование [Текст] / В.В. Скитович // Правоведение. – 1997. – № 1. – С. 150-158.

[141]. Стерликова, О.Б. Развитие института прав и свобод военнослужащих в Российском государстве: конституционно-правовой аспект [Текст] / О.Б. Стерликова // Военно-юридический журнал. – 2010. – № 1. – С. 15-21.

[142]. Ткачева, Н.В. Содержание функции судебной власти [Текст] / Н.В. Ткачева // Проблемы и вопросы уголовного права, процесса и криминалистики. – 2013. – Т. 13, № 4. – С. 65-71.

[143]. Трошкин, Ю.В., Демидов, М.А. Из истории борьбы за права человека [Текст] / Ю.В. Трошкин, М.А. Демидов // Права человека. – 2001. – № 3 (5). – С. 59-57.

[144]. Тузов, Н.А. Выражение функций органов судебной власти в судебных актах [Текст] / Н.А. Тузов // Журнал российского права. – 2008. – № 10. – С. 104-110.

[145]. Умнова, И.А., Алешкова, И.А., Власова, Т.В. Цель и задачи судебной власти как ветви государственной власти: современное понимание [Текст] / И.А. Умнова, И.А. Алешкова, Т.В. Власова // Наука и образование: хозяйство и экономика; предпринимательство; право и управление. – 2013. – № 3 (34). – С. 34-41.

[146]. Фоков, А.П. Судебная власть в системе разделения властей / А.П. Фоков // Российский судья. – 2009. – № 11-18.

[147]. Цыганаш, В.Н. Идеология и судебная власть в российском обществе [Текст] / В.Н. Цыганаш // Теория и практика общественного развития. – 2010. – № 4. – С. 25-27.

[148]. Шейфер, С.А., Яблоков, В.А. Понятие судебной власти и ее функции [Текст] / С.А. Шейфер, В.А. Яблоков // Проблемы судебно-

правовой реформы в России: история и современность. – Самара, 1999. – С. 198-204.

[149]. Эльназаров, Д.Х. Правовые основы классификации конституционных прав, свобод и обязанностей человека и гражданина в Республике Таджикистан [Текст] / Д.Х. Эльназаров // Вестник Российской-Таджикского (Славянского) университета. – 2011. – № 3 (34). – С. 17-21.

[150]. Юсупов, А.Х. К вопросу об ограничении «прав человека» и «прав гражданина» в Республике Таджикистан [Текст] / А.Х. Юсупов // Законодательство. – 2012. – № 4(8). – С. 6-11.

[151]. Яковлев В. Нам следует сохранить сложившуюся судебную систему. (Материалы V Всероссийского съезда судей) [Текст] / В. Яковлев // Российская юстиция. – М.: Юрид. Лит. – 2001. – № 1. – С. 7-8.

IV. Диссертатсия ва авторефератҳо:

[152]. Абдуллоев, Н.А. Принцип национального языка производства по делу в советском уголовном процессе [Текст]: автореф. дис. ... канд. юрид. наук: 12.00.09 / Абдуллаев Негмат Абдуллаевич. – Душанбе, 1971. – 28 с.

[153]. Абдуллозода, Ф.Н. Хусусиятҳои ташаккул ва рушди Суди олӣ дар Тоҷикистон ва Россия: давраи шӯравӣ ва пасошӯравӣ (таҳлили муқоисавии таъриҳӣ – ҳуқуқӣ) [Текст]: дис. ... канд. юрид. наук: 12.00.11 / Абдуллозода Фарход Нусратулло. – Душанбе, 2020. – 223 с.

[154]. Анферов, А.А. Права человека (гражданина) и юридическая ответственность (теоретические вопросы единства и взаимосвязи) [Текст]: автореф. дис. ... канд. юрид. наук: 12.00.01 / Анферов Анатолий Авенирович. – Волгоград, 2001. – 22 с.

[155]. Белявская, О.Я. Конституционное право человека и гражданина на судебную защиту: понятие, проблемы реализации [Текст]: дис. ... канд. юрид. наук: 12.00.02 / Белявская Ольга Яновна. – СПб, 2007. – 199 с.

[156]. Вершинин, В.Б. Судебная защита как комплексный институт российского права [Текст]: автореф. дис. ... канд. юрид. наук: 12.00.01 / Вершинин Вадим Борисович. – Саратов, 2011. – 26 с.

[157]. Гаврикова, Л.Н. Судебная власть России в обеспечении прав и свобод [Текст]: дис. ... канд. юрид. наук: 12.00.01 / Гаврикова Лариса Николаевна. – Тамбов, 2009. – 180 с.

[158]. Гафуров, М.С. Конституционно-правовая ответственность органов государственной власти в Республике Таджикистан [Текст]: автореф. дис. ... канд. юрид. наук: 12.00.02 / Гафуров Мехриддин Садридинович. – М., 2013. – 26 с.

[159]. Дегтярев, С.Л. Реализация судебной власти в гражданском судопроизводстве (теоретико-прикладные проблемы) [Текст]: автореф. дис. ... д-ра. юрид. наук: 12.00.15 / Дегтярев Сергей Леонидович. – Екатеринбург, 2008. – 51 с.

[160]. Диноршоев, А.М. Конституционные основы разделения властей в Республике Таджикистан [Текст]: дис ... канд. юрид. наук: 12.00.02 / Диноршоев Азиз Мусоевич. – Душанбе, 2006. – 197 с.

[161]. Диноршоев, А.М. Конституционные основы регламентации и реализации прав и свобод человека и гражданина в Республике Таджикистан [Текст]: дис ... д-ра. юрид. наук: 12.00.02 / Диноршоев Азиз Мусоевич. – М., 2015. – 197 с.

[162]. Ибрагимов, Д.К. Информационная функция государства и ее реализация в Республике Таджикистан: вопросы теории и практики [Текст]: дис. ... канд. юрид. наук: 12.00.01 / Ибрагимов Далер Каюмович. – Душанбе, 2018. – 179 с.

[163]. Искандаров, Ш.Ф. Становление и развитие специализированных государственных правозащитных институтов по правам человека в Таджикистане [Текст]: дис. ... канд. юрид. наук: 12.00.01 / Искандаров Шарафджон Фахриддинович. – Душанбе, 2018. – 191 с.

[164]. Камолов, Ш.Х. Конституционно-правовая

регламентация институтов защиты прав и свобод человека и гражданина в Республике Таджикистан [Текст]: автореф. дис. ... канд. юрид. наук: 12.00.02 / Камолов Шехмахмад Хамзахонович. – Душанбе, 2019. – 55 с.

[165]. Колоколов, Н.А. Судебная власть как общеправовой феномен [Текст]: дис. ... д-ра. юрид. наук: 12.00.01 / Колоколов Никита Александрович. – Н. Новгород, 2007. – 342 с.

[166]. Лазарева, В.А. Судебная защита в уголовном процессе Российской Федерации: проблемы теории и практики: автореф. дис. ... д-ра. юрид. наук: 12.00.09 / Лазарева Валентина Александровна. – М., 2000. – 41 с.

[167]. Масликов, И.С. Судебная власть в государственном механизме Российской Федерации [Текст]: автореф. дис. ... канд. юрид. наук: 12.00.02 / Масликов Иван Степанович. – М., 1997. – 23 с.

[168]. Маткасымов, А.А. Организация судебной власти в Кыргызской Республике [Текст]: дис. ... канд. юрид. наук: 12.00.11 / Маткасымов Алмаз Анарбаевич – М., 2006. – 195 с.

[169]. Мирзамонзода, Х.М. Конституционно-правовые основы организации и деятельности судебной власти в Таджикистане: проблемы теории, законодательной регламентации и практики [Текст]: дис. ... д-ра. юрид. наук: 12.00.09 / Мирзамонзода Хайрулло Мирзамон. – Душанбе, 2020. – 378 с.

[170]. Мирзоев, С.Б. Становление и развитие конституционного надзора и контроля в Таджикистане: историко-правовое и общетеоретическое исследование [Текст]: дис. ... канд. юрид. наук: 12.00.01 / Мирзоев Саломатшо Бозорбоевич. – Душанбе, 2011. – 205 с.

[171]. Мурадов, А.А. Правовые основы организации и деятельности Верховного суда Республики Таджикистан [Текст]: дис. ... канд. юрид. наук: 12.00.11 / Мурадов Ардашер Алишерович. – М., 2014. – 190 с.

[172]. Обидова, М.Н. Право граждан на участие в отправлении правосудия: теоретико-правовое и конституционно-правовое исследование: дис. ... канд. юрид. наук [Текст]: 12.00.01 / Обидова Манижа Насруллоевна. – Душанбе, 2021. – 184 с.

[173]. Папичев, Н.В. Защита прав человека и проблема метода правового регулирования [Текст]: дис. ... канд. юрид. наук: 12.00.01 / Папичев Николай Васильевич. – М., 2002. – 251 с.

[174]. Привезенцев, Н.И. Законность и правопорядок в условиях формирования гражданского общества и правового государства в России [Текст]: автореф. дис. ... канд. юрид. наук: 12.00.01 / Привезенцев Николай Иванович. – СПб. 1997. – 22 с.

[175]. Рахматова, З.М. Административное судопроизводство в Республике Таджикистан [Текст]: дис. ... канд. юрид. наук: 12.00.14 / Рахматова Заррина Мирзобековна. – М., 2017. – 200 с.

[176]. Раҳмон, Д.С. Правовая природа актов Конституционного суда Республики Таджикистан [Текст]: дис. ... канд. юрид. наук: 12.00.02 / Раҳмон Далер Сафарбек. – Душанбе, 2019. – 177 с.

[177]. Сайдов, И.И. Развитие личных и политических прав человека в Таджикистане: историко-правовой и общетеоретический анализ [Текст]: дис. ... канд. юрид. наук: 12.00.01 / Сайдов Исфандиер Искандарович. – Душанбе, 2015. – 209 с.

[178]. Салохидинова, С.М. Право на предпринимательскую деятельность в конституционном праве Республики Таджикистан [Текст]: дис. ... канд. юрид. наук: 12.00.02 / Салохидинова Симо Мухамадиевна. – Душанбе, 2016. – 200 с.

[179]. Саъдизода, Ҷ. Ташаккулёбии фарҳангӣ ҳуқуқи инсон дар шароити эъмори давлати ҳуқуқбунёд дар Тоҷикистон [Матн]: дис. ... номзад ... илм. ҳуқуқ: 12.00.01 / Саъдизода Ҷаҳонгир. – Душанбе, 2017. – 241 с.

- [180]. Стремоухов, А.В. Правовая защита человека: теоретический аспект [Текст]: автореф. дис. ... д-ра. юрид. наук: 12.00.01 / Стремоухов, Алексей Васильевич. – СПб, 1996. – 38 с.
- [181]. Тарасенко, Т.Г. Судебная власть в Российской Федерации: теоретико-правовой и институциональный анализ [Текст]: автореф. дис. ... канд. юрид. наук: 12.00.01 / Тарасенко Татьяна Григорьевна. – М., 2000. – 30 с.
- [182]. Терехин, В.А. Судебная власть в государственно-правовом механизме обеспечения прав и свобод граждан (вопросы теории и практики) [Текст]: автореф. дис. ... канд. юрид. наук: 12.00.01 / Терехин Виктор Александрович. – Саратов, 2001. – 26 с.
- [183]. Тошев, А.М. Эволюция правового статуса личности в Республике Таджикистан: историко-правовое исследование [Текст]: дис. ... канд. юрид. наук: 12.00.01 / Тошев Амиршох Мансурович. – М., 2014. – 276 с.
- [184]. Чепурнова, Н.М. Судебная власть в Российской Федерации: проблемы теории и государственно-правовой практики [Текст]: дис. ... д-ра. юрид. наук: 12.00.02 / Чепурнова Наталья Михайловна. – Ростов-на-Дону, 1999. – 484 с.
- [185]. Шерализода, Ч.Ш. Ислоҳоти конститутсионӣ дар давраи соҳибистиқолии Ҷумҳурии Тоҷикистон [Матн]: таҳлили ҳуқуқӣ-конститутсионӣ: дисс. ... ном. илм. ҳуқуқ: 12.00.02 / Шерализода Ҷомӣ Шералӣ. – Душанбе, 2023. – 195 с.
- [186]. Шодиев, И.Р. Развитие судебной системы в Таджикистане (вторая половина XIX – нач. XXI вв.) [Текст]: дис. ... канд. юрид. наук: 12.00.01 / Шодиев Исматулло Раҳматуллоевиҷ. – Душанбе, 2009. – 176 с.
- [187]. Эльназаров Д.Х. Конституционно-правовое регулирование защиты прав и свобод человека и гражданина в Республике Таджикистан: вопросы теории и практики: автореф. дис. ...

д-ра юрид. наук: 12.00.02. / Эльназаров Давлатшо Ходжаевич. – Душанбе, 2020. – 97 с

V. Захираҳои электронӣ [электронный ресурс]:

[188]. Баромади Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон дар воҳури бо судяҳо ва кормандони Шурои адлия аз 11 августи соли 2004 [Захираи электронӣ]. – Манбаи дастрасӣ: URL: <http://www.president.tj> (санаи дастрасӣ: 17.09.2022).

[189]. Василевич, Г.А. Деятельность Конституционного суда Республики Беларусь по защите прав и свобод граждан [Электронный ресурс]. – Режим доступа: URL: <http://www.law.bsu.by>. ([дата обращения](#): 04.08.2023).

[190]. Зоръкин, В.Д. Роль Конституционного Суда Российской Федерации в реализации конвенции о защите прав человека и основных свобод // Имплементация решений Европейского суда по правам человека в практике конституционных судов стран Европы. Материалы VIII Международного форума по конституционному правосудию [Электронный ресурс]. – Режим доступа: URL: <http://www.ksrf.ru>. ([дата обращения](#): 04.08.2023).

[191]. Паёми Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон ба Маҷлиси Олии Ҷумҳурии Тоҷикистон аз 30/04/2001 [Захираи электронӣ]. – Манбаи дастрасӣ: URL: <http://www.president.tj/ru/node/15126> (санаи дастрасӣ: 19.11.2022).

[192]. Паёми Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон ба Маҷлиси Олии Ҷумҳурии Тоҷикистон аз 20/04/2006 [Захираи электронӣ]. – Манбаи дастрасӣ: URL: <http://prezident.tj/ru/node/874> (санаи дастрасӣ: 17.09.2022).

[193]. Паёми Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон ба Маҷлиси Олии Ҷумҳурии Тоҷикистон аз 15/04/2009 [Захираи электронӣ]. – Манбаи дастрасӣ: URL: <http://prezident.tj/ru/node/866> (санаи дастрасӣ: 17.09.2022).

[194]. Паёми Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон ба Маҷлиси Олии Ҷумҳурии Тоҷикистон аз 23/04/2014 [Захираи электронӣ]. – Манбаи

дастрасӣ: URL: <http://president.tj/ru/node/6599> (санаи дастрасӣ: 17.09.2022).

[195]. Паёми Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон ба Маҷлиси Олии Ҷумҳурии Тоҷикистон аз 23/01/2015 [Захираи электронӣ]. – Манбаи дастрасӣ: URL: <http://www.president.tj/ru/node/13747> (санаи дастрасӣ: 17.09.2022).

[196]. Паёми Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон ба Маҷлиси Олии Ҷумҳурии Тоҷикистон аз 22/12/2017 [Захираи электронӣ]. – Манбаи дастрасӣ: URL: <http://www.president.tj/ru/node/16772> (санаи дастрасӣ: 14.11.2022).

[197]. Паёми Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон ба Маҷлиси Олии Ҷумҳурии Тоҷикистон аз 26/12/2018 [Захираи электронӣ]. – Манбаи дастрасӣ: URL: <http://www.president.tj/ru/node/19089> (санаи дастрасӣ: 14.11.2022).

[198]. Паёми Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон ба Маҷлиси Олии Ҷумҳурии Тоҷикистон аз 23/12/2022 [Захираи электронӣ]. – Манбаи дастрасӣ: URL: <http://www.president.tj/ru/node/29824> (санаи дастрасӣ: 14.11.2022).

[199]. Столярова, Ю.О. Судебная защита прав граждан как комплексный политико-правовой институт / Ю.О. Столярова // Известия Российского государственного педагогического университета им. А.И. Герцена. – 2008. – № 69 [Электронный ресурс]. – Режим доступа: URL: <http://cyberleninka.ru/article/n/sudebnaya-zaschitaprav-grazhdan-kakkompleksnyy-politiko-pravovoy-institut> (дата обращения: 04.08.2018).

[200]. Сомона [Электронный ресурс]. – Режим доступа: <https://asiaplustj.info/news/tajikistan/society/20220606/popal-v-sud-znachit-vinoven-pochemu-vtadzhikistane-tak-malo-opravdatelnih-prigovorov> (дата обращения: 04.08.2023).

**ФЕҲРИСТИ
ИНТИШОРОТИ ИЛМИИ ДОВТАЛАБИ ДАРАЧАИ ИЛМИЙ**

1. Мақолаҳое, ки дар маҷаллаҳои тақризшаванд ва тавсиякардаи Комиссияи олии аттестатсионии назди Президенти

Ҷумҳурии Тоҷикистон ба табъ расидаанд:

[1-М]. Исозода, Б.Ч. Значение судебной защиты в системе механизмов защиты прав человека [Текст] / Б.Ч. Исозода // Государствоведение и права человека. – 2017. – № 2 (06). – С. 71-72. – ISSN: 2414-9217.

[2-М]. Исозода, Б.Ч. Понятие и сущность судебной защиты прав человека [Текст] / Б.Ч. Исозода // Государствоведение и права человека. – 2017. – № 4 (8). – С. 129-134. – ISSN: 2414-9217.

[3-М]. Исозода, Б.Ч. Заминаҳои таърихии ислоҳот ва такмили фаъолияти ҳокимияти судӣ дар ҷумҳурии тоҷикистон оид ба таъмини ҳуқуқ ва озодиҳои инсон ва шаҳрванд [Матн] / Б.Ч. Исозода // Давлатшиносӣ ва ҳуқуқи инсон. – 2023. – № 4 (32). – С. 83- 94. – ISSN: 2414-9217.

[4-М]. Сафарзода, Б.А., Исозода Б.Ч. Масъалаҳои назариявии раванди ислоҳот ва такмили фаъолияти ҳокимияти судӣ дар Ҷумҳурии Тоҷикистон [Матн] / Б.А. Сафарзода, Б.Ч. Исозода // Давлатшиносӣ ва ҳуқуқи инсон. – 2023. – № 4 (32). – С. 7- 14. – ISSN: 2414-9217.

[5-М]. Исозода, Б.Ч. Шакл ва принципҳои фаъолияти ҳокимияти судӣ оид ба таъмини ҳуқуқу озодиҳои инсон ва шаҳрванд [Матн] / Б.Ч. Исозода // Паёми ДМТ. Бахши илмҳои иҷтимоӣ-иқтисодӣ ва ҷамъиятӣ. – 2024. – №6. Қисми 1 – С. 264-271. – ISSN: 2413-5151.

2. Мақолаҳои илмие, ки дар маҷмуаҳо ва дигар нашрияҳои илмий-амалий чоп шудаанд:

[6-М]. Исозода, Б. К вопросу о понятии судебной защиты прав человека [Текст] / Б.Ч. Исозода // Материалы Республиканской научно-

практической конференции «30 лет независимости: этапы пройденного пути, реалии и перспективы». – Душанбе, 2021. – С. 126-129.

[7-М]. Исозода, Б.Ч. Таносуби маҳфуми ҳифз ва ҳимояи ҳуқуқи инсон [Матн] / Б.Ч. Исозода // Материалы международной научно-практической конференции «Таджики в зеркале истории», посвященной 115-летию академика Бободжона Гафурова (27 октября 2023 года). Часть I. (право, экономика). – Душанбе, 2023. – С. 95-101.

[8-М]. Сафарзода, Б.А., Исозода Б.Ч. Исторические предпосылки реформирования судебной власти в Республике Таджикистан [Текст] / Б.А. Сафарзода, Б.Ч. Исозода // Материалы международной научно-практической конференции «Таджики в зеркале истории», посвященной 115-летию академика Бободжона Гафурова (27 октября 2023 года). Часть I. (право, экономика). – Душанбе, 2023. – С. 178 185.

[9-М]. Сафарзода, Б.А., Исозода Б.Ч. Понятие института защиты прав человека [Матн] / Б.А. Сафарзода, Б.Ч. Исозода // Масъалаҳои назариявии ташаккули фарҳангӣ ҳуқуқи инсон дар Тоҷикистон: маводи конференсияи байналмилалии илмию назариявӣ (5-уми декабри соли 2023) // Зери таҳрири доктори илмҳои ҳуқуқшиносӣ, профессор Мирзозода П.З. – Душанбе: Матбааи ДМТ, 2023. – С. 52-58.

[10-М]. Исозода, Б.Ч. Мағҳум ва моҳияти ҳимояи судии ҳуқуқи инсон дар Ҷумҳурии Тоҷикистон [Матн] / Б.Ч. Исозода // Масъалаҳои назариявии ташаккули фарҳангӣ ҳуқуқи инсон дар Тоҷикистон: маводи конференсияи байналмилалии илмию назариявӣ (5-уми декабри соли 2023) // Зери таҳрири доктори илмҳои ҳуқуқшиносӣ, профессор Мирзозода П.З. – Душанбе: Матбааи ДМТ, 2023. – С. 52-58.